



ПАЁМИ ПАЖҰХИШГОХИ РУШДИ МАОРИФ

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

BULLETIN OF THE INSTITUTE OF DEVELOPMENT OF EDUCATION

*Силсали илмҳои педагогӣ ва психологӣ
Серия педагогических и психологических наук
Series of pedagogical and psychological sciences*

№ 2, 2018 (22)

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮХИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ БА НОМИ АБДУРАҲМОНИ ЧОМӢ**

**ПАЁМИ
ПАЖӮХИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ
(Мачаллаи илмиву методӣ)**

**ВЕСТНИК
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
(Научно-методический журнал)**

**BULLETIN
OF THE INSTITUTE OF DEVELOPMENT OF EDUCATION
(Scientific and methodical journal)**

*Мачаллаи илмиву методӣ соли 2012 таъсис ёфтааст
Научно-методический журнал основан в 2012 году*

Сармуҳаррир: Зиёй Хуршед Махшулзода, доктори илмҳои фалсафа, профессор
Муовини сармуҳаррир: Туронов Султонмурод Шарофович, номзади илмҳои педагогӣ
Котиби масъуль: Каримзода Мирзо Бадал, номзади илмҳои филологӣ

**Ҳайати таҳририя:
Члены редколлегии:**

Саидов Н. С. – доктори илмҳои фалсафа, профессор
Рахимӣ Ф. Қ. – президенти АИ ҶТ, доктори илмҳои физика-математика, профессор
Мирбобоев Р. М. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
Бобизода Ф. М. – президенти АТТ, доктори илмҳои биологӣ, профессор
Каримова И.Х. – ноиби президенти АТТ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор
Лутфуллоzода М. Л. – академики АТТ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор
Қодиров Қ. Б. – академики АТТ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор
Холов А. Н. – номзади илмҳои таърих
Амонов Н. – номзади илмҳои равоншиносӣ
Байзоеv А. М. – номзади илмҳои филологӣ
Котибова Ш. П. – номзади илмҳои педагогӣ
Сатторова X. X. – номзади илмҳои педагогӣ
Шоев F. A. – номзади илми таърих

Мачалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.
Журнал издается на таджикском, русском и английском языках.

**Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2018
Институт развития образования, 2018**

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ТАҲСИЛОТИ БОСАЛОҲИЯТ: ИСТИЛОҲОТИ КАЛИДӢ

Хуршед Зиёӣ¹

директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ,
доктори илми фалсафа, профессор

Дар мақола бо такя ба таҳқиқоти мавҷуда ва бо мақсади худдорӣ аз баҳсҳои расмиётӣ пешниҳод гардидааст, ки истилоҳоти зерин шартан қабул шаванд: салоҳият (на зарфият); салоҳиятнокӣ (на босалоҳиятӣ); “муносибати босалоҳият” ҳамчун муродифи “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта” ё “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда”; “таҳсилоти босалоҳият” ҳамчун муродифи “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта” ё “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда”. Вобаста ба ин дар асоси таърифҳои муаллифони гуногун моҳияти ин чор мағҳуми асосӣ күшода шуда, таснифоти салоҳиятнокӣ дар асоси принципҳои гуногун ба таври намуна дода шудааст: панҷ салоҳиятнокии калидӣ, ки тибқи дастури Шӯрои Аврупо «бояд ҷавонони аврупой бо онҳо мусаллаҳ бошанд»; се навъи салоҳиятҳо, ки кишварҳои аъзои раванди Болония қабул намудаанд, 37 намуди салоҳиятҳо, ки Ҷ. Равен пешниҳод намудааст; се ғурӯҳи асосии салоҳиятнокӣ аз нуктаи назари И.А. Зимней; салоҳиятҳои умумиихтисосӣ ва умумикасбӣ, салоҳиятҳои фаннӣ ё умумифаннӣ ва салоҳиятҳои фаннӣ-мавзӯӣ.

Калидвоҷаҳо: салоҳият, зарфият, салоҳиятнокӣ, босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта, муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда, таҳсилоти босалоҳият, таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта, таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда, таснифоти салоҳиятнокӣ, салоҳиятнокии калидӣ.

Зиёӣ Х.М.

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

В статье на основе существующих исследований по теме предложено во избежании формальных споров условно принять следующую терминологию на таджикском языке: салоҳият (компетенция); салоҳиятнокӣ (компетентность); муносибати босалоҳият (компетентностный подход) и таҳсилоти босалоҳият (компетентностно-ориентированное образование). В связи с этим, на основе определений, данные разными авторами, расскрыта сущность вышеперечисленных основных понятий, и приведена в качестве примера классификация компетенций на основе различных принципов: пять ключевых компетенций, которыми должна быть вооружена европейская молодежь по инструкции Совета Европы; три вида компетенций, принятые государствами членами Болонского процесса; 39 компетенций, предложенные Дж. Равеном; три группы компетенций с точки зрения И.А. Зимней; общепрофессиональные компетенции, общепредметные компетенции и предметно-тематические компетенции.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, компетентностно-ориентированное образование, классификация компетенций, ключевые компетенции.

¹ Зиёӣ Хуршед Махшулзода (Зиёев Хуршеджон Махшулович) – 1963 г.р., доктор философских наук, профессор, директор Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45, тел. (992 37) 2271729. E.mail: kziyoev@yandex.ru

COMPETENCE-BASED EDUCATION: KEY TERMS

In this article on the basis of existing research on the proposed topic in order to avoid formal disputes conditionally adopt the following terminology in the Tajik language: salohiyat, salohiyatnoki (competence), munosibati bosalohiyat (competence approach) and tahsiloti bosalohiyat (competence-based education). In this regard, on the basis of definitions given by different authors, there is revealed the essence of the above-mentioned basic concepts, and as an example is given the classification of competences on the basis of different principles: five key competencies to be armed by European youth according to the instruction of the Council of Europe; three types of competences accepted by the states - member of the Bologna process; 39 competences proposed by J. Raven; three groups of competences from the point of view of I. A. Zimnyaya; general professional competences, general subject competence and thematic competences.

Keywords: *competence, competence-based approach, competence-based education, classification of competences, key competences.*

Шиносой бо таърихи муҳтасари пайдоиш ва рушди таҳсилоти босалоҳият нишон медиҳад (1), ки он тамоми зинаҳои таҳсилотро, ки ба пешниҳоди донишҳо ва ташаккули малакаҳо асос ёфтаанд, ботадриҷ ба сӯи фароҳам соҳтани шароит барои соҳиб гаштан ба маҷмӯи салоҳиятҳо нигаронида, бо ин роҳ нерӯ ва қобилияти хонанда ва донишҷӯро ҷиҳати зиндагӣ ва фаъолияти устувор дар фазои иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ-бозаргонӣ, иттилоотию коммуникатсионии мусоир мутобиқ месозад. Барои боз ҳам амиқтар дарк кардани чунин моҳияти таҳсилоти босалоҳият қабл аз ҳама шиносой бо истилоҳоти калидии он талаб карда мешавад.

Чунонки маълум аст, ҳар гуна истилоҳ ё термин шартӣ аст ва ба таври сунъӣ низ соҳта мешавад. Аз ин рӯ ба назар бояд гирифт, ки мағҳумҳои асоситарин дар ин самт - “салоҳият”, “салоҳиятнокӣ” (баъзан: “босалоҳият”), “муносибати босалоҳият” (ё “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта”) ва “таҳсилоти босалоҳият” (ё “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта”) низ шартан соҳта шуда, бо забони русӣ чун “компетенция”, “компетентность”, “компетентностный подход”, “образование, опирающееся на формирование компетентности” (или “ориентированное на компетенции образование”, “компетентностно-ориентированное образование”) ва бо забонианглisiy дар шакли “competence”, “competence approach”, “competence-based education” истифода мегарданд. Вале баъзе муҳаққиқон пешниҳод мекунанд, ки ба ҷойи “салоҳият” истилоҳи “зарфият” истифода гардад, ки, ба андешаи мо, ягон зарурате надорад. Илми педагогикаи тоҷик шартан ҳамин истилоҳи “салоҳият”-ро ҳамчун муродифи истилоҳи русии “компетенция” ва истилоҳи англisisii “competence” қабул намудааст. Аммо доир ба моҳияту мундариҷаи “салоҳият” бошад, метавон андешаҳои гуногунро иброз дошт. Дар ин навишта мо низ аз шарҳи ҳамин мағҳум шурӯъ мекунем.

Дар Лугати истилоҳоти Ҳазинаи аврупоии таҳсилот мағҳуми салоҳият ба таври зерин оварда шудааст: “қобилияти хуб ва самарарабахши ягон корро (амалро) иҷро кардан; мутобиқу мувоғиқ будан ба талаботи вазифавӣ (касбӣ); доро будан ба қобилияти иҷрои вазифаҳои маҳсуси меҳнатӣ ва ғайра” (5; 15).

Дар стандартҳои фанний зинаи таҳсилоти ибтидой мағҳуми мазкур ба таври зерин шарҳ ёфтааст: “маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои амалие, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешаванд; маҷмӯи маҳоратҳое, ки шаҳсият онҳоро тавассути маърифат ва таҷрибаи хеш ҳосил мекунад; натиҷаи таҳсили шаҳс, ки дар шакли қобилияти истифода бурдани дониш, малака ва маҳорат ҳангоми ҳалли масъалаҳои соҳаи муайян зоҳир мешавад (5;15)”.

Салоҳиятро инчунин ҳамчун маҷмӯи масъалаҳое, ки шахсият онҳоро дар раванди маърифат ва таҷриба азхуд кардааст, шарҳ медиҳанд. Таълимоти анъанавии Аврупои Фарбӣ салоҳиятро ҳамчун қобилияти ҳалли масъалаҳо баррасӣ мекунад.

Равоншинос Р. Уайт мағҳуми салоҳиятро на танҳо чун маҷмӯй донишҳо, балки фарогири худтанзимкуни самаранок, худидроккунӣ ва малакаҳои иҷтимоии рушдёфтai шахс мешуморад (**3;2**).

Ҷ. Равен дар асари худ «Салоҳиятнокӣ дар ҷомеаи муосир» мағҳуми «салоҳият»-ро ҳамчун «зухуроте, ки аз унсурҳои зиёд иборат буда, аксарияти онҳо аз ҳамдигар нисбатан мустақиланд, ... иддае аз онҳо тақрибан ба соҳаи маърифатӣ, иддаи дигаре ба соҳаи эҳсосот мансуб буда, ... ин унсурҳо метавонанд яқдигарро ҳамчун соҳтори таркибии рафтори самаранок иваз намоянд» (**2;2**) шарҳ додааст.

В. Хутмаҳер чунин меҳисобад, ки мағҳуми «салоҳият» зимни мағҳумҳои малака, қобилият, маҳорат ҳам дар назар дошта мешавад, вале он бештар ба соҳаи «медонам, ки чӣ тавр», на «медонам, ки чӣ» (**2; 6**) наздиктар аст.

С.Е. Шишов мағҳуми салоҳиятро ҳамчун «қобилияти умумӣ», ки ба дониш, арзиш ва майлу ҳоҳишҳо асос ёфта, имконият медиҳад, ки байни донишҳо ва вазъият робита барқарор шавад, тартиби (дониш ва амал) барои ҳалли мувофиқи масъала пайдо карда шавад» (**4; 21**), тафсир намудааст.

Дар адабиёти илмӣ тафсирҳои зерини мағҳуми салоҳият низ ба мушоҳида мерасанд:

1) «Салоҳият доираи масъалаҳо ва зухуротест, ки шахс оид ба онҳо нуфуз, маърифат ва таҷриба дорад».

2) «Салоҳият мукаммалии интегративии дониш, малака ва маҳоратҳост, ки фаъолияти қасбӣ, қобилияти шахсро барои дар амалия татбиқ намудани салоҳиятҳояш таъмин месозад».

3) «Салоҳият ин маҷмӯи хислатҳои бо ҳамдигар алоқаманди шахсият (дониш, малака, маҳорат, воситаҳои фаъолият) аст, ки нисбат ба доираи муайяни ашё ва зухурот пешниҳод гардида, барои босифат ва самаранок фаъолият намудан нисбат ба онҳо зарур мебошанд».

4) «Салоҳият қобилияти умумии мутахассис ҷиҳати сафарбар намудани дониш ва малакаҳои худ дар фаъолияти қасбӣ, инчунин воситаҳои умумишудаи иҷро намудани амалҳо мебошад».

5) «Салоҳият қобилият ва омода будан барои истифодаи дониш ва малакаҳои худ дар ҳалли вазифаҳои қасбӣ дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, ҳам дар соҳаи мушаҳҳаси дониш ва ҳам дар соҳаҳое, ки бо объекти мушаҳҳас камтар алоқаманданд, мебошад ва қобилият ва омода буданро барои зохир намудани мутобиқшавӣ, тағйирпазирӣ дар шароити тағйирёбандай бозори меҳнат ифода мекунад».

Баъзан салоҳиятро чун «хислати интегративии таълимгиранда, ки қобилиятаи ӯро барои истифодаи маҷмӯи дониш, малака маҳорат, таҷриба ва хислатҳои шахсиятҳро барои ҳалли масъалаҳо инъикос мекунад», шарҳ додаанд.

Ё худ: «Салоҳият ин қобилияти назариявӣ ва амалӣ, имконияти ҳадди аксар барои ҳалли вазифаҳои муҳталиф ва омодагӣ барои иҷро намудани ягон намуди фаъолият аст».

Ҳамчунин, дар адабиёти илмӣ баъзан бо чунин тафсири салоҳият дучор шудан имкон дорад: «Салоҳият ин модели муайяни рафтор аст, ки зимни он дониш, малака ва маҳоратҳо тибқи талаботи фаъолияти муайян барои бадастории натиҷаҳо истифода мешаванд».

Аз муҳтавои тамоми таърифҳои дар боло овардашуда ба ду хулоса омадан мумкин аст. Якум, бояд ба назар гирифт, ки салоҳиятро дар раванди таълиму тарбия намемӯзонанд, балки ташаккул медиҳанд. Ин чунин маънӣ дорад, ки ба шахс дониш дода, малака, маҳорат ва қобилиятаи ӯро рушд медиҳанд, то ки дар ӯ салоҳияти зарурӣ дар раванди таҷрибаи амалии шахсият ташаккул ёбад. Дуюм, таърифи ягонаи салоҳиятро дар марҳилаи кунуни рушди илмҳои педагогика ва психология пешниҳод

намудан, гайриимкон аст. Вале, дар асоси чанд таърифе, ки дар боло омад, муҳтавои ин мафҳумро иборат аз унсурҳои асоситарини зерин метавон ҳисоб намуд:

– маҷмӯи дониш, малака, маҳорат, воситаҳои фаъолият, қобилиятҳои назариявию амалӣ, нуфуз, арзишҳо ва гайра, ки шахс тавассути маърифат ва таҷрибаи хеш ҳосил мекунад ва барои хуб ва самара баҳаш ягон корро (амалро), аз ҷумла фаъолияти касбиро иҷро кардан ва натиҷа ба даст овардан заруранд;

– ҳудтанзимкуни самаранок, ҳудидроккунӣ ва малакаҳои иҷтимоии рушдёфтai шахс;

– зуҳуроте, ки унсурҳои он ҳам ба соҳаи маърифатӣ ва ҳам ба соҳаи ҳиссиёт мансубанд;

– донистани он, ки “Чӣ тавр?”, на донистани он, ки “Чӣ?”;

– тартиб ё донишу амал барои ҳалли мувофиқи масъалаҳо;

– мутобиқшавӣ, тағиیرпазирӣ дар шароити тағиیرёбанди бозори меҳнат;

– модели муайянни рафткор барои бадастории натиҷаҳо ва гайра.

Барои шарҳи истилоҳи дуюм - “салоҳиятнокӣ”, зарур мешуморем, ки дар ибтидо маънни мафҳуми “салоҳиятнок”-ро баён созем. Салоҳиятнок ё босалоҳият ин шахсест, ки маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои омӯхтаашро дар ҳаёти ҳаррӯза истифода мебарад, шахсест, ки ягон амали мушаҳҳасро мустақилона бо сифати хуб ва боварии комил иҷро мекунад.

Салоҳиятнокӣ бошад, ба шахси босалоҳият мансубият дошта, ба мисли мафҳуми салоҳият он ҳам дар илмҳои педагогӣ ба таври гуногун тағсир карда мешавад. Масалан, Е. Зачесова, В.И. Томаков, М.В. Томаков, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, А.В. Хуторской ва гайра онро иборат аз маъниҳои зерин донистаанд: “дараҷаи ифодаёбии таҷрибаи касбӣ, ки ба шахс дар доираи салоҳиятҳои вазифаи мушаҳҳас мансуб аст; маҷмӯи донишҳо, ки имконият медиҳанд аз нуқтаи назари касбӣ оид ба ҷизе муҳокимаронӣ намоем; сифати системавии мутаҳассис, ки пайдо шуда, ташаккул мейёбад, дар раванди таълим ё фаъолият рушд ёфта, дар раванди азҳудкуни фаъолияти амалӣ такмил мепазирад; низоми хислатҳои заминавӣ, ки муваффақияти касбиро муайян соҳта, метавонад аз нигоҳи истилоҳоти рафткор тавсиф карда шавад ё сифатан ва миқдоран баҳогузорӣ карда шавад; ба таври амиқ ва ҳамаҷониба донистани моҳияти амали иҷрошаванда, роҳҳо ва воситаҳои дастёбӣ ба ҳадафҳои гузошта, инчунин мавҷудияти маҳорат ва малакаҳои даҳлдор” (3;4).

Салоҳиятнокӣ, аз нуқтаи назари М.А. Чошанов, ин омодагии ҳаддалимкон барои ҳалли масъалаҳо бо донистани амал аст. Он унсурҳои муҳтавоӣ (дониш) ва тартиботӣ (маҳорат)-ро фаро гирифта, донистани моҳияти масъалаҳо ва малакаи ҳалли онҳоро дар назар дорад (4; 20).

Ю.Г. Татур ҷунин тағсирро пешниҳод намудааст: «...салоҳиятнокии мутаҳассиси дорои таҳсилоти олӣ ин саъю қӯшиши дар амал зоҳирнамудаи ў ва қобилият (омодагӣ) барои татбиқи иқтидори шахсияш (дониш, малака, таҷриба, сифатҳои шахсӣ ва г.) ҷиҳати фаъолияти муваффақи эҷодӣ ё босамар дар соҳаи касбӣ ва иҷтимоӣ бо дарки аҳаммияти иҷтимоӣ ва масъулияти шахсӣ нисбат ба натиҷаҳои ин фаъолият ва зарурати такмили мунтазами он мебошад» (3; 4).

Салоҳиятнокӣ ҳамчун қобилият ба татбиқи воқеӣ, ҳаёти, ҷун сифати таҳассусии фард дар лаҳзаи ба фаъолият фаро гирифта шудани он мебошад.

Салоҳиятнокӣ се ҷанбаи асосиро фаро мегирад: маърифатӣ (дониш), амалиётӣ (роҳҳои фаъолият ва омодагӣ барои роҳандозии фаъолият), арзишӣ (мавҷудияти арзишҳои муайян).

Ҷунонки аз таърифҳои боло бармеояд, салоҳиятнокӣ соҳиб будани шахсро ба салоҳиятҳо ифода карда, ҷунин унсурҳои калидиро фаро мегирад: ҳуди салоҳиятҳо, ташаккули амалии онҳо дар фаъолият ва рушди онҳо зимни фаъолияти касбӣ ва иҷтимоӣ.

Истилоҳи сеюм - “муносибати босалоҳият” (ё “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта”) аз табииати салоҳият ва салоҳиятнокӣ бармеояд. Чӣ тавре ки

қайд намудем, салоҳият ва салоҳиятнокӣ ҳачун ҳадаф ва натиҷаи таҳсилот ташаккул меёбанд. Барои расидан ба чунин натиҷа ва ҳадафҳо дар таҳсилот “муносибати босалоҳият” татбиқ карда мешавад. Дар натиҷаи он схемаи анъанавии ташкили раванди таълим, ки ба пешниҳоди донишҳо нигаронида шудаст, тағиیر пазируфта, ба ташаккули салоҳиятҳо ва рушди онҳо нигаронида мешавад. Чунин фаҳмиши ташкили раванди таълим “муносибати босалоҳият” ном дошта, хосиятҳои асосии он чунинанд: “дар маркази таваҷҷӯҳ на раванди таълим, балки натиҷаҳои он қарор мегирад; самтирий ба омодагии қасбӣ ва шахсии таълимгиранда; меъёрҳои асосии баҳогузорӣ ба таҳсилот бо кор таъмин шудани ҳатмкунандагон ва қаноатмандии корфармоён мешаванд; механизми таъмини сифат унсури асосии идоракуни таҳсилот “аз рӯи натиҷаҳо” мегардад».

Муносибати босалоҳият дар таълим барои ташаккул ва рушди маҷмӯи салоҳиятҳо дар хонандаву донишҷӯ нигаронида шуда, ин салоҳиятҳо мутобиқшавии бомуввафғақияти ўро дар ҷомеа муайян месозанд. Бо ҳамин сабаб муносибати босалоҳият ҳамчун кӯшиши ба талаботи бозори меҳнат, талаботи шахс ва ҷомеа мутобиқ соҳтани таълим шинохта шудааст.

Истилоҳи ҷорӯм - “таҳсилоти босалоҳият” (ё “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфт”) ин истилоҳи нисбат ба се истилоҳи қаблан тағсирёфта умдатар ва умумитар аст, зорои роҳҳои ташаккули салоҳияту салоҳиятнокӣ, муносибати босалоҳиятро дар таълим ва дар маҷмӯъ шакли нави муносибат ба таҳсилотро фаро мегирад. Унсурҳои асосии таҳсилоти босалоҳият инҳоянд: малака, маҳорат ва салоҳиятҳои мушаҳҳасро ташаккул медиҳад, на таълими абстрактӣ аст; аз ташаккули салоҳияти ҷузъӣ ботадриҷ ба ташаккули салоҳиятҳои кулӣ нигаронида шудааст; азхудкунии автоматии тамоми модулҳои таълимӣ пешбинӣ карда намешавад, агар таълимгиранда малакаву маҳорат оид ба онҳоро аллакай соҳиб бошад ва ғ.

Барои таҳсилоти босалоҳият намудҳои салоҳиятнокӣ ва салоҳиятҳо, ки бояд дар таълимгиранда ташаккул дода шаванд, хеле муҳим аст. Аз ин рӯи донистани таснифоти салоҳиятнокӣ дар асоси принципҳои гуногун аз фоида ҳолӣ наҳоҳад буд. Аз ҷумла, **панҷ салоҳиятнокии қалидӣ**, ки тибқи дастури Шӯрои Аврупо «бояд ҷавонони аврупой бо онҳо мусаллаҳ бошанд», инҳо эътироф гардидаанд: 1) салоҳиятнокии сиёсӣ ва иҷтимоӣ – қобилияти ба дӯш гирифтани масъулияят, иштирок дар қабули қарорҳои дастаҷамъона, ҳалли низоъҳо бе зӯроварӣ, иштирок дар дастгирӣ ва такмили соҳторҳои демократӣ; 2) салоҳиятнокие, ки бо ҳаёт дар ҷомеаи бисёрфарҳангӣ алоқаманд аст - бо мақсади назорати зуҳуроти нажодпарастӣ, миллатбадбинӣ ва рушди таҳаммулпазирӣ таҳсилот бояд ҷавононро бо салоҳиятҳои байнифарҳангӣ мусаллаҳ созад, ки қабули муҳталифии одамон, эҳтироми дигарон ва қобилияти зистан бо намояндагони фарҳанг, забон ва динҳои дигар аз ҷумлаи онҳоянд; 3) салоҳиятнокие, ки бо донистани муоширати шифоҳию ҳаттӣ алоқамандӣ дорад – ин хислатҳо барои фаъолияти меҳнатӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ хеле муҳим буда, ба онҳое, ки маҳрум аз чунин хислатанд, ҷудошавии иҷтимоӣ таҳдид мекунад, маҳсусан дар шароити кунунӣ донистани яқчанд забон хеле муҳим гаштааст; 4) салоҳиятнокие, ки бо тавсееи иттилоотикунонии ҷомеа алоқаманд аст – донистани чунин технологияҳо, фаҳмидани тарзи истифодаи онҳо, дарки ҷанбаҳои қавӣ ва заифи иттилоот, ки аз ҷониби васоити аҳбори омма ва тавассути реклама паҳн мегардад ва донистани роҳҳои муносибати интиқодӣ ба он; 5) салоҳияти омӯзиш дар давоми тамоми ҳаёт чун асоси таҳсилоти муттасил – омӯзиш муттасил дар соҳаи шахсию қасбӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ (2; 2). Эътироф карда шудааст, ки ин салоҳиятҳои қалидӣ се вазифаи муҳимро иҷро мекунанд: ба таълимгирандагон кӯмак мекунанд, ки биомӯзанд; ба кормандони ширкату муассисаҳо имкон медиҳанд, ки тағиیرпазира мутобиқшаванда буда, ба талаботи корфармоён мувофиқат кунанд; ба он кӯмак менамоянд, ки шахс дар ҳаёти оянда ҳам бештар муввафқ бошад.

Аз ҷониби кишварҳои **аъзои раванди Болония** чунин таснифот пешниҳод гардида, **зимни он се навъи салоҳиятҳо** мушаҳҳас карда шудаанд: 1) салоҳиятҳои инструменталӣ – салоҳиятҳо, ки вазифаи инструменталӣ дошта, қобилиятҳои маърифатиро фаро мегиранд: қобилияти фаҳмидани идея ва назарияҳо ва онҳоро ба кор бурдан;

қобилиятҳои методологӣ барои ташкили шароити корӣ; ташкили вақт ва стратегияи таҳсил, қабули қарор ва ё ҳалли масъалаҳо; малакаҳои технологӣ: истифодаи олоти техникӣ, малакаи идоракуни иттилоот ва кор дар компютер; малакаҳои забонӣ: муоширати шифоҳӣ ва хаттӣ ва донистани забони хориҷӣ; 2) салоҳиятҳои муносибати байнифардӣ – қобилиятҳои инфириодӣ, чун қобилияти ифода кардани хиссииёти худ, қобилияти интиқод ва худтанқидкунӣ; 3) **салоҳиятҳои системавӣ** – малака ва қобилиятҳои дар маҷмӯъ ба системҳо алоқаманд. Ин малакаву қобилиятҳо комбинатсияи фаҳмиш, мутаассир будан ва донишҳоро дар назар доранд, ки ба шахс имкон медиҳанд, ҷузъҳои куллро дар алоқамандӣ ва ягонагии онҳо бубинад. Ин гуна қобилиятҳо маҳорати банақшагирии тағииротро барои такмили системаҳои мавҷуда ва таҳияи намудҳои нави онҳо фаро мегиранд. Ҳамчун асос барои рушди **салоҳиятҳои системавӣ** талаб карда мешавад, ки шахс дорои салоҳиятҳои инструменталӣ ва муносибати байнифардӣ бошад (3; 5).

Ч. Равен 37 намуди салоҳиятҳоро чудо намудааст (6; 47):

- тамоил ба фаҳмиши бештар дақиқи арзишҳо ва қоидаҳои муносибат ба ҳадафҳои мушаҳҳас;
- тамоил ба назорати фаъолият;
- корбурди эҳсосот дар раванди фаъолият;
- омодагӣ ва қобилият ба омӯзиши мустақилона;
- ҷустуҷӯ ва истифодаи робитаҳои мутақобила;
- эътиимод ба худ;
- ҳудназораткунӣ;
- мутобиқшавӣ: адами эҳсоси дармондагӣ;
- тамоил ба тафаккур оид ба оянда: одати мучаррадсозӣ;
- таваҷҷӯх ба мушкилот, ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда алоқаманданд;
- мустақилияти тафаккур, асолат;
- тафаккури интиқодӣ;
- омодагӣ барои ҳалли масъалаҳои мураккаб;
- омодагӣ барои кор аз болои ягон ҷизи баҳснок ва мушаввашкунанда;
- таҳқиқи муҳити атроф барои пайдо кардани имконият ва захираҳо дар он (аз ҷумла, ҳам моддӣ ва ҳам инсонӣ);
- омодагӣ барои эътиимод ба баҳогузориҳои субъективӣ ва такя ба таваккули боэътидол;
- адами фатализм;
- омодагӣ барои истифодаи идеяҳои нав ва инноватсияҳо барои расидан ба ҳадаф;
- донистани тарзи истифодаи инноватсияҳо;
- боварӣ ба муносибати накӯкоронаи ҷомеа ба инноватсияҳо;
- майл ба сӯйи бурдҳои мутақобилан судманд ва вусъати дурнамоҳо;
- истодагарӣ;
- истифодаи захираҳо;
- боварӣ;
- муносибат ба қоидаҳо ҳамчун ба нишондиҳандаҳои роҳҳои қобили қабули рафттор;
- қобилияти қабули қарорҳо;
- масъулияти шахсӣ;
- қобилияти ҳамкорӣ бо мақсади расидан ба ҳадаф;
- қобилияти барангезиши дигарон барои ҳамкории дастаҷамъона дар роҳи расидан ба ҳадафи гузошташуда;
- қобилияти шунидани дигарон ва ба эътибор гирифтани он чӣ, ки онҳо мегӯянд;
- кӯшиш барои баҳогузории субъективии иқтидори шахсии кормандон;
- омодагӣ барои иҷозат додани дигарон дар қабули мустақилонаи қарорҳо;
- қобилияти ҳалли низоъҳо ва нармсозии тезутундии андешаҳои гуногун;
- қобилияти ба сифати зертобеъ самаранок фаъолият намудан;

- таҳаммулпазирӣ ба усули гуногуни тарзи ҳаёти атрофиён;
- фаҳмиши сиёсати гуногунандешӣ;
- омодагӣ барои машғул шудан ба кори банақшагирии ташкилӣ ва ҷамъиятӣ.

И.А. Зимния се гурӯҳи асосии салоҳиятнокиро муайян соҳт, ки чунинанд: «салоҳиятнокие, ки ба худи шахс ҳамчун шахсият ва ҳамчун субъекти фаъолияти ҳаётӣ мансуб аст; салоҳиятнокие, ки ба муносабати байниҳамдигарии шахс бо одамони дигар алоқаманд аст; салоҳиятнокие, ки ба фаъолияти шахс бо тамоми навъу намуди он мансубият дорад» (2; 8-9).

Таснифоти дигаре салоҳиятҳои умумиҳтиносӣ ва умумикасбиро чудо менамояд, ки дар стандартҳои таҳассусӣ инъикос ёфта, ду гурухи асосиро фаро мегиранд: салоҳияти умумифарҳангӣ ва салоҳияти қасбӣ. Салоҳияти қасбӣ дар навбати худ аз қисматҳои зерин иборат аст: фаъолияти илмӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ, фаъолияти лоиҳакашиӣ ва истехсолӣ-технологӣ, фаъолияти ташкилӣ-идоракунӣ, фаъолияти педагогӣ, фаъолияти ба самти иҷтимоӣ нигаронидашуда.

Салоҳиятнокиро тибки барномаи таълимӣ (силлабус) аз фанни таълимӣ **салоҳиятҳои фаниӣ ё умумифаниӣ** номидан мумкин аст, ки метавонанд ҷунин салоҳиятҳои ташаккулёбандаро фаро гиранд: салоҳиятҳои инструменталиӣ, салоҳиятҳои муносабати байнифардӣ, салоҳиятҳои системавӣ, салоҳиятҳои байнифаниӣ.

Салоҳиятнокиеро, ки барои ҳар як машғулият дар барнома, силлабуси фан зикр мегардад, шартан **салоҳиятҳои фаниӣ-мавзӯӣ** номидан имкон дорад. Ташаккули ҷунин салоҳиятҳо барои ҳар як мавзӯъ муҳим шуморида мешавад (ин салоҳиятҳо аз ҷониби ЮНЕСКО пешниҳод шудаанд) (6; 41-43):

1) *салоҳияти арзииӣ-мафқуравӣ*. Салоҳияти мазкур ҷой додани донишҷӯро дар ҳолати худмуайянкунӣ дар бар мегирад, яъне мо бояд дар раванди таълим хонандагони қобилиятнокро чудо намоем ва ба онҳо дар ҳолати худмуайянкунӣ кумак намоем. Дар маҷмӯъ дар ин ҷо сухан дар бораи самтирии қасбӣ меравад.

2) *салоҳияти умумифарҳангӣ* бевосита дар назар дорад, ки мо бояд донишҷӯёнро бо маънавиёт ва анъанаҳои ҷамъиятӣ шинос намоем. Омӯзгор бояд дар машғулиятҳо усулеро ба роҳ монад, ки таълимро аз мундариҷаи асосӣ дур нанамоянд, аммо онҳо маъниҳои ниҳонӣ дошта бошанд, то ки тавассути онҳо салоҳиятҳои умумифарҳангии донишҷӯён ташаккул ёбанд.

3) *салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ* маҷмӯи ҳолатҳои таълимиро дар бар мегирад, ки дар онҳо донишҷӯ ҳамзамон ҳамчун субъект ва объекти раванди таълим баромад мекунад, яъне дар ҳолати мазкур сухан дар бораи худомӯзӣ меравад. Мутаносибан амалигардонии муносабати салоҳиятнок дар қисмати салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ аз ҷониби омӯзгор истифодабарии усули ба худтакмилдиҳии донишҷӯ мусоидаткунандаро дар назар дорад.

4) *салоҳияти иттилоотӣ* дар худ раванди азхудкунии технологияҳои итилоотии муосирро аз ҷониби донишҷӯ дар бар мегирад, яъне мо бояд дар машғулиятҳо ҷун ҳамешагӣ ба таври гайримақсаднок ба донишҷӯ тарзи кор бо технологияи иттилоотиро омӯзонем. Аз як машғулият ба машғулияти дигар бояд сатҳи сарҷашмаи аввалияро боло бардорем ва бо ҷунин тарз донишҷӯро ба мутобиқшавӣ ба фазои иттилоотии ҷаҳони муосир омода намоем.

5) *салоҳияти коммуникативӣ* истифодай воситаҳои коммуникативро аз тарафи донишҷӯ дар назар дорад. Зарур аст, ки донишҷӯ дар машғулиятҳо бо ҳамкурсан муюшират намояд ва ба онҳо маводи омӯзишро тафсир карда тавонад, яъне ташкили усули коммуникативӣ дар машғулиятҳо донишҷӯро ба зохир намудани шахсияти худ дар ҷомеа омода менамояд.

6) *салоҳияти иҷтимоӣ-меҳнатӣ* яке аз салоҳиятҳои муҳим ба ҳисоб рафта, он азхудкунии донишҷӯ ва таҷриборо аз ҷониби донишҷӯ барои фаъолияти ҷамъиятӣ, фаъолият дар соҳаи иҷтимоӣ-меҳнатӣ, дар соҳаи муносабатҳои оилавӣ ва иҷрои уҳдадориҳо, дар масъалаҳои иқтисодиёт ва ҳуқуқ, инҷунин дар худмуайянкунии қасбӣ пешбинӣ мекунад. Аз ин рӯ, мустаҳкамкуни доимӣ, такмил ва назорат аз болои ин малакаҳои заминавӣ хеле зарур аст.

Чунонки мебинем, ҳам намудҳои салоҳиятнокӣ ва ҳам таърифҳои истилоҳҳои калидии таҳсилоти босалоҳият нишон медиҳанд, ки дар ин самт фаҳмишҳои гуногун вуҷуд доранд. Вале новобаста аз ин, бояд ҳолатҳои зерин ба назар гирифта шаванд. Аввалан, бо мақсади худдорӣ аз баҳсҳои расмиётӣ ва ба муҳокимаи моҳияти масъалаҳои таҳсилоти босалоҳият машғул будан, бояд истилоҳҳоти зерин шартан қабул карда шаванд: 1) салоҳият (на зарфият); 2) салоҳиятнокӣ (на босалоҳиятӣ); 3) “муносибати босалоҳият” ҳамчун муродифи “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта” ё “муносибати ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда”; 4) “таҳсилоти босалоҳият” ҳамчун муродифи “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ асосёфта” ё “таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ нигаронидашуда”. Сониян, бо сабаби он, ки салоҳиятҳоро таълим намедиҳанд, балки онҳо ташаккул мейбанд, инчуни, ба иллати он, ки ташаккули салоҳиятнокӣ ин ҳадаф ва натиҷа аст, на низоми мушаххаси таълим, мо бояд сифатан ва миқдоран зиёд будани салоҳиятҳоро дарк намоем ва барои ошкор соҳтани роҳу усулҳои расидан ба чунин ҳадафу натиҷаҳо ва ба методология ва методикаи ташаккули салоҳиятҳо бештар таваҷҷӯҳ дошта бошем.

АДАБИЁТ:

1. Зиёй Х. Таҳсилоти босалоҳият: истилоҳоти калидӣ // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф.- Душанбе, 2018. – № 1 (21).- С. 3-8.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании // <https://refdb.ru/look/1198309.html> (санай муроҷиат: 13.02.2018).
3. Пак Ю. Н., Шильникова И. О., Пак Д. Ю. Компетентностный подход – инновационная основа методологического обновления образовательных программ. Опыт высшей школы Казахстана 2017 г. // <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-innovatsionnaya-osnova-metodologicheskogo-obnovleniya-obrazovatelnyh-programm-opyt-vysshey-shkoly> (санай муроҷиат: 13.02.2018).
4. Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании.- Ижевск, 2016 // <http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/14088/201643.pdf?sequence=1> (санай муроҷиат: 14.02.2018).
5. Татбиқи муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим (таҳсилоти босалоҳият). Даствури методӣ. – Душанбе, 2017.
6. Федоров А.Э., Метелев С.Е., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. Компетентностный подход в образовательном процессе.- Омск: Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012.- С. 47 // <http://window.edu.ru/resource/001/80001/files/kompetentnost.pdf> (санай муроҷиат: 13.02.2018).

МУШКИЛОТИ ПЕДАГОГӢ ДАР МАКТАБИ КАМНУФУС

Бибивахӣ Мирбобоева¹

Дар мақола оид ба мушкилоти педагогӣ дар мактаби камнуфус сухан меравад. Яке аз мушкилоти асосӣ, ки омӯзгорон ҳамеша бо он рӯ ба рӯ мешаванд, ин набудан ё кам будан маводи зарурӣ, аз ҷумла даствури методӣ аниқ оид ба ташкил ва гузаронидани дарсҳо дар шароити чунин мактабҳо мебошад. Бинобар ин, ба омӯзгор зарур аст, ки истифодаи метод ва усули таълимро дар раванди дарсҳояш мустақилона ҷустуҷӯ ва интихоб намояд.

Калидвожаҳо: мактабҳои камнуфус, муаллим, хонанда, шароит, фаъолияти таълим, шавӯз завқ, корҳои мустақилона.

¹ Мирбобоева Бибивахи – старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

Mирбобоева Б.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ

В статье рассматриваются актуальные проблемы сельских школ с учетом демографических, социальных, экономических и политических условий жизни учащихся в малокомплектных школах. Приводится опыт обучения в сельских школах, представляющий интерес для образования в Таджикистане.

Ключевые слова: сельская школа, малокомплектная школа, учитель, ученики, условия, проблемы, мотивация учения, познавательные интересы, учебные занятия, разновозрастной, самостоятельная работа.

Mirboboeva B.

THE PEDAGOGICAL PROBLEMS IN SMALL-SCALE SCHOOLS

The article considers the actual problems of rural schools of some countries, in particular, schools with a small amount of pupils. The new role of rural schools taking into account demographic, social, economic and political living conditions in small – complete schools. Presented experience of training in rural schools, which is of interest for Tajik education.

Key words: rural schools, small – complete schools, teacher, pupils, condition, problems, motivation of the pupils, interest, tasks, individual work.

Ба мушкилоти мавҷудбуда нигоҳ накарда, чунин намуди мактабҳо дар низоми таҳсилот муҳим шуморида мешаванд, зеро онҳо омили муҳимми иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. Мактаби камнуфуси деҳот барои ба вучуд овардани муносибатҳои шаҳсӣ ва инфириодӣ, ки ба ташкили раванди тарбия нигаронида шудааст, имкониятҳои зиёд дорад. Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми фарқкунанда ва шакли ташкили раванди таълимуму тарбия дар ин намуди мактабҳо дар як вакт якҷоя таълим гирифтани якчанд синфҳо мебошад. Бешубҳа, ин яке аз тағовутҳоонҳо аз синфҳои муқаррарӣ аст.

Мактаби камнуфус мушкилоти бештари педагогӣ дорад. Яке аз мушкилоти асосӣ, ки омӯзгорон ҳамеша бо он рӯ ба рӯ мешаванд, ин набудан ё кам будани маводи зарурӣ, аз ҷумла, дастурҳои методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани дарсҳо дар шароити чунин мактабҳо мебошад. Бинобар ин, ба омӯзгор зарур аст, ки истифодаи метод ва усули таълимиро дар раванди дарсҳояш мустақилона ҷустуҷӯ ва интихоб намояд. Усули таълим дар мактаби камнуфус на ба хотири мақсади ягона доштани таълим, балки ҳамчун воситай ташаккули шаҳсияти кӯдак истифода бурда мешавад. Технологияи таълим дар мактаб(синф)-ҳои камнуфус дар асоси бунёди шароити ҳамкории синну соли гуногун сохта шудааст ва ба принсипҳои зерин такя менамояд: 1. Ҳамгиро ва тағриқавӣ будани супоришот, мазмун ва маводи таълим барои хонандагони синну солашон гуногун, ки дар азҳудкуни саволҳо, маълумот ва донишҳо хонандагони ҳар як синф сатҳи гуногуни азҳудкуни донишро доранд. 2. Хонандагони аз синфҳои болӣ нақши омӯзгорро иҷро намуда, барои хурдсолон, пеш аз ҳама, барои фаҳмонидани маводи нав ва дар пешбури мушкилоти таълим ёрии амалии худро мерасонанд. Албатта, ин кор омодагии иловагӣ барои тайёр намудани дарсхоро талаб менамояд. 3. Ҳамдигаромӯзӣ. Дар раванди иҷро намудани нақши омӯзгор хонанда барои омӯхтани ҳусусиятҳои рафиқи худ на танҳо аҳбор медиҳад, балки дар раванди робита донишашро фаъол менамояд. Хонанда дар дарс се вазифаро пайиҳам иҷро мекунад: меомӯзад, меомӯзонад, раванди дарсро идора мекунад. Бояд зикр намуд, ки ин кор ҳамон вакт натиҷаи хуб мебахшад, ки агар дар синф хонандагони боистеъдод ва қобилиятнок зиёд бошанд. Мазмуни фаъолияти нақши хонандагони хурдсол ва хонандагони синфҳои болӣ дар ҳар як лаҳзаи дарс аз тарафи хонандагони синфҳои болӣ роҳ надодан бо

тарзи фишороварй ба шахсияти хонандагони хурдсол ва муайян намудани күшиши муносибати дурусти рохбарони гурӯҳҳо хеле муҳимму ҳатмист.

Кор дар муҳити синфҳои муттаҳидкардашуда барои омӯзгор ва ҳам барои хонандагон душвор аст. Асосан барои кӯдакони болаёқат ин ягона имкониятест, ки таҳсилро дар синфҳои ибтидой барвақт оғоз намоянд, аммо дигаронро омӯзонидан лозим аст:

- ба ичрои супоришот зуд ҷалб шудан;
- гӯш накардан суханони муаллим дар вақти фаҳмонидани мавзӯи дарс ба хонандагони синфи дигар;
- гӯш накардани ҷавобҳои хонандагони синфи дигар,
- тез омода шудан ба муроҷиати муаллим.

Инро бояд қайд намуд, ки ин маҳорат ниҳоят мураккаб буда, дар ҳаёт муҳим арзёйӣ мешавад. Аммо ба даст овардани он осон набуда, балки неруи зиёдро талаб менамояд. Аз ин рӯ, омӯзгорони синфҳои муттаҳидкардашударо зарур аст, ки нисбат ба синфҳои муқаррарӣ бояд дикқатро ба маҳорати ичрои кори мустақилонаи хонандагон бештар равона намоянд. Дарс тарзе ташкил карда шавад, ки ҳудуди миёни донишшандӯзии хонандагон тавассути муаллим ва гузариш ба кори мустақилона ва баръакс чудо карда шавад. Кори мустақилона ин фаъолияти хонанда, самти азхудкуни дониш, маҳорат ва роҳҳои дар амал татбиқ кардани он мебошад, ки бе иштироки муаллим гузаронида мешавад. Кори мустақилона андеша карданро талаб менамояд, рӯяқӣ ичро кардани супоришҳо ба рӯйбардор кардан монанд мебошад. Танҳо ҳамон вақт кори мустақилона фаъолияти хонандагонро инкишоф дода метавонад, ки агар онҳо бо дикқати том машғул шудан ба ичрои супоришҳоро омӯзанд ва зуд ба муроҷиати муаллим мутаваҷҷеҳ шаванд. Дар синфҳои муттаҳидкардашуда кори мустақилона асосан вазифаи таълимӣ ва назоратиро ичро менамояд. Бинобар ин, вобаста аз мақсад ва вазифаи он дар ҳамаи лаҳзаҳои дарс амалӣ гардонида мешавад. Дар ҳар як дарс барои хонандагон корҳо дар шаклҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд: санчишӣ, омодашавӣ ва омӯзишӣ.

Кори мустақилонаи санчишӣ барои санчиши дониш, маҳорат ва роҳҳои амалӣ намудани он ниҳоят зарур буда, метавонад самти омӯзиширо муайян намояд. Амалӣ гардиҳани қоида:— меомӯзем. Дар ин самт кор барои хонандагон «ваҳмнок» набуда, балки шавқовар мегардад. Барои амалӣ гардонидани суръати дониш ва маҳорати хонандагон, барои аз худ намудани дарк кардани маводи нав бояд машқҳои ёрирасон пешниҳод карда шаванд. Ин супоришҳо метавонанд шифоҳӣ ва ҳаттӣ бошанд, ки барои чудо кардан, муқоиса намудан, нишон додани далелҳо, такрори қоида ва роҳҳои истифодаи он, хониши такрорӣ, назоратӣ, аз назар гузаронидани расмҳо, тартиб додани нақл ва дарёфти маълумот истифода бурда мешаванд. Бояд зикр намуд, ки агар хонандагон дар хониш ва дарки мазмuni матн ягон мушкилот надошта бошанд, он гоҳ кори мустақилонаро барои аз худ намудани донишҳои нав самаранок истифода намудан лозим аст. Барои пешниҳод намудани кори мустақилона, пеш аз ҳама, бояд имкониятҳои хонандагон ба назар гирифта шаванд, ки он талаботи навро ба миён меорад: ба монанди барои аз худ намудани мазмuni маводи таълим супоришҳое барои кори мустақилона пешниҳод карда шаванд, ки хонандагон бояд ба он дастрасӣ дошта бошанд. Агар ичрои кори мустақилона самараҳаҳ набошад, он гоҳ чунин корҳо барои хонандагон набояд пешниҳод када шаванд. Барои хонандагони синфҳои ибтидой (синфҳои 1-4) корҳои мустақилона дар шаклҳои зерини пешниҳод карда мешаванд:

• машқҳо барои омодашавӣ, ки то омӯзонидани маводи нав истифода бурда мешаванд;

• мустақилона омӯхтани маводи нав, ба монанди маводи азхудкардашуда аз рӯйи қисматҳои дастур гузаронида мешавад;

• машқҳои мустаҳкамкунӣ бо мақсади амалӣ намудани роҳҳои амиқ омӯхтан бо таблитсаи алгоритмӣ, дастурамал ва қайдҳо;

• машқҳо барои омодашавӣ;

• супоришҳои назоратӣ ва санчишӣ.

Баъзан бо бисёр сабабҳо кори мустақилона тўл мекашад. Пеш аз ҳама, вобаста ба синну соли хонандагон зиёд ва мураккаб будани ҳаҷми супоришҳо мебошад. Агар хонандай синфи якум, дар нимсолаи аввал аз 5 то 10 дақиқа кори мустақилонаро ичро намояд, дар синфи чорум, дар нимсолаи дуюм, ў метавонад аз 20 то 25 дақиқаро барои кори мустақилона сарф кунад. Самаранокии кори мустақилона бевосита аз тарзи ташкил қадани он вобстагӣ дорад. Дар ин ҳусус амиқ андеша кардан лозим аст, зеро ҳар як қадами беандеша боиси аз даст додани нерӯ, шавқу завқ ва вақт мегардад. Омӯзгор роҳҳои самарабахшии кори мустақилонаро бояд амиқ донад:

- мақсади кори мустақилонаро фаҳмад;
- ҷой ва нақши онро дар соҳтори умумии раванди таълим дида тавонад;
- дараҷаи ниҳоии сатҳи омодагӣ ва имкониятҳои хонандагонро арзёбӣ карда тавонад;
- супоришҳо инфириодиро истифода бурда тавонад;
- мушкилотро пешбинӣ намояд;
- ҳаҷми онро асоснок кунад;
- давомнокии онро муайян созад;
- гуногуншаклии мазмуни кор, супоришҳои гайристандартиро дар шакли викторина, кроссворд, бозихо, ҳисоб кардан ва супоришоти тести пешниҳод намояд;
- маводи дидактикаи зарурӣ, аз он ҷумла, дастуралӣ, супоришот, нақшаҳои тақягоҳӣ, ки аз сифати ин мавод самарабахшии идоракунии фаъолияти маърифатӣ вобастагӣ дорад, тайёр кунад;
- корҳои мустақилонаи ташаккулдиҳандаро тарҳрезӣ намояд;
- назорати зарурӣ ва фаъолияти мустақилонаи маърифатии хонандагон аз тарафи омӯзгор ислоҳ карда шавад. Барои хонандагон донистан муҳим аст, ки бо қадом роҳҳо ичро намудани супоришро ба даст биёранд ва сазовори таҳсини омӯзгор гарданд.
- кори мустақилона барои ба тарзи васеъ амалӣ гардонидани худназораткуй имконият медиҳад;

Бинобар ин, омӯзгор намунаи дуруст ичро намудани супоришҳоро омода мекунад ва онро дар ягон ҷо насл мекунад, ё ки баъд аз анҷоми супоришҳо онро мекушояд. Сабабҳои мураккаб гардидан кори омӯзгор дар он аст, ки бояд ҳар рӯз аз 8 то 12 дарсро тайёр кунад ва дар ду ва се синф дарс гузарад. Омӯзгорони чунин синфҳо на танҳо тайёрии хуби илмӣ – назариявӣ ва методӣ дошта бошанд, балки дорои истеъоди баландиритиботӣ, тайёрии хуби равонӣ, истеъоди тарҳрезӣ кардан ва амалӣ намудани роҳҳои гуногуни ҳамкории байни хонандагони синну соли гуногунро низ дошта бошанд.

Ташкил намудани фаъолияти таълимӣ дар шакли кори мустақилона яке аз роҳҳои муҳимми ҳал гардидан мушкилот мебошад. Ба вучуд овардани фазои эҷодкорӣ дар дарс ин вазифаи муаллим аст. Маълум мешавад, ки ташкил намудани раванди таълим дар шароити мактаби камнӯфусидехот аз муаллим дарки амиқи асосҳои равонию педагогии он, такмили маҳорату малакаи касбии омӯзгориро талаб менамояд:

- дар ихтиёр доштан ва дар амал истифода намудани технологияи интерактивӣ;
- ташкил намудани кори мустақилонаи талабагон;
- водор намудани талабагон ба фаълияти таълимӣ бо роҳи ҳавасманқуни дохилӣ;
- ба вучуд овардани мазмун ва фазои эҷодкорона ҳамчун омили муҳимми таълими самаранок.

Дарс дар гурӯҳҳои синну соли гуногундошта ба хонандагон имконият медиҳад, ки ҳангоми ичро намудани супоришҳо гурӯҳҳои гуногуни иҷтимиоиро ҷалб намояд: қалонсолон масъулияти рафиқони хурдсоли ҳудро ба дӯш доранд, муаллимон ташкилқунандай кор дар гурӯҳҳо мебошанд ва амсоли инҳо. Дар чунин дарсҳо маҳорати иртиботии онҳо ташаккул меёбад. Қӯдакон ба худназораткуй, маҳорати мустақилона «дастрас намудани дониш», ҷамъбаст намудани он ва хуносабарориро ёд мегиранд.

Тартиботи ба худ ҳосси ҳаёти ин намуди мактабҳо, алоқамандии таълим ва тарбия бо урғу одатҳо ва маданияти миллӣ онҳоро Ҳамҷунмуҳимтарин раванди ташаккули

худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ арзёбӣ менамояд. Дар ташкили раванди таълим дар мактабҳои камнуфус ба муҳити он диққати калон дода мешавад. Дар шароити деҳот ҳамкории мактаб ва муҳити иҷтимоӣ хеле муҳим ба шумор меравад.

Махсусиятҳои раванди тарбия дар мактаби камнуфус аз рӯи шароит муайян карда мешавад: доираи танги иҷтимоӣ, маҳдуд будани муомилаи байнин хонандагон, мавҷуд набудани муассисаҳои фарҳангӣ, сатҳи пасти маълумотнокии аҳолӣ ва гайра. Дар вақти гузаронидани кори тарбиявӣ дар чунин мактабҳо маҳдудияти муюшират ва пастшавии сатҳи инкишофи нутқ, ки ба шумораи ками хонандагони синфҳо алоқаманд аст, хасташавии зиёд ва мавҷуд набудани ҳавасмандкуни ба таълим ба ҷашм мерасад. Ин мушкилот имкон намедиҳад, ки роҳбари синф ҳатто корҳои беруназсинфиро шавқовар ташкил намояд.

Гап дар он аст, ки дар муҳити мактабҳои хурд одатан кӯдакон дар фазои тангу маҳдуд таҳсил ва ҳаракат мекунанд. Вобаста ба ин дар чунин мактабҳо мушкилоти вижа пайдо мешавад, ки ҳалли онҳо на ҳамеша мӯяссар мегардад. Аммо барои кӯдакон ва наврасон фазои васеъ, роҳатбаҳш, дилқушо ва зебо хеле муҳим аст. Аз ин рӯ, назар ба имконот барои чунин намуди мактабҳо шароити хубро фароҳам овардан лозим аст.

Таҷрибаи педагогӣ, ташкили мунтазами раванди таълим ва тарбия дар мактабҳои камнуфус дар мадди аввал меистад, ки он барои ҷавобгӯ будан ба талаботи замон неруи зеҳнӣ ва ҷисмониро талаб менамояд. Ин алоқамандӣ муҳим будани тавсияҳои методиро барои кормандони мактабҳои камнуфус таъқид намуда, талаб менамояд, ки аз маводи ёрирасон истифода карда шавад, то дар раванди таълиму тарбия натиҷаҳои назаррас ба даст биёянд.

Новобаста аз мушкилоти имрӯза омӯзгорони мактабҳои камнуфус бояд бо дониши кофӣ мусаллаҳ гашта, ҳаҷми донишҳоеро, ки стандарти таҳсилоти ибтидой мӯқаррар кардааст, дар доираи соатҳои муайяншуда ба хонандагон дастрас намоянд. Он гоҳ метавонанд дар чунин ҳолат натиҷаҳои дилҳоҳро ба даст оранд.

АДАБИЁТ:

1. Байгородова, Л.В. Воспитание и обучение в сельской малочисленной школе: учебное пособие. – Ярославль, 2001.
2. Гурьянова, М. Резервы модернизации сельской малочисленной школы /М. Гурьянова //Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 67–76.
3. Карпинский, А. Организация разновозрастного обучения в не классно-урочной школы /А. Карпинский //Народное образование. – 2005. – № 1. – С. 108–112.
4. Малочисленная сельская школа: проблемы, поиски, решения /Под ред. Л.В. Байгородовой, А.П. Чернявской, И.Г. Харисовой. – Ярославль, 2000.
5. Суворова, Г.Ф. Обучение в малочисленной школе. – М.: Просвещение, 1986.
6. Сайдамир Аминов, Д. Имомназаров. - Идораи мактаб (синф) - ҳои камнуфус. Омӯзгор №31; 3.08.2012.
7. С. Аминов, Д. Имомназаров.- Ташкили раванди таълим дар МСК. Омӯзгор №39; 28.09.2012.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ахмедова Бунафша¹

В данной статье рассмотрены некоторые методы самостоятельной работы при обучении иностранному языку. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе является особой формой самообразования. Она носит многофункциональный характер и помогает овладеть иностранным языком как

¹ Ахмедова Бунафша С. – старший преподаватель кафедры языков ТТУ имени академика М.С. Осими

необходимой профессиональной составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков автономного приобретения знаний и развитию информационной культуры.

Ключевые слова: технологии, методика, коммуникация, иностранные языки, метод, информация, формирование.

Aхмедова Б.С.

КОРХОИ МУСТАҚИЛОНА ҲАНГОМИ ОМЎХТАНИ ЗАБОНИ ХОРИЧӢ

Дар мақолаи мазкур якчанд усули истифодаи корҳои мустақилона ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ нишон дода шудааст. Кори мустақилона ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар макотиби олии ғайри забонӣ яке аз шаклҳои маҳсуси худомӯзӣ ба ҳисоб меравад. Вай дорои хусусияти васеи омузишӣ буда, баҳри азхудкуни забон ва тайёр намудани мутахассисон манбаи хуби забономӯзӣ ба ҳисоб меравад ва барои ташаккули худомӯзии забон мусоидат меқунад.

Калидвоҷаҳо: технологии, иттилоот, усул, забони хориҷӣ, маълумот, ташаккулёбӣ.

Aхмедова Б. С.

INDEPENDENT WORK DURING LEARNING ENGLISH LANGUAGE

In the given article the author brought and considers several methods of independent work in the learning foreign language. The given independent work of students on foreign language in non-linguistic universities is the special form of self-education. It carries multi-functional character and helps to master the foreign language as necessary and professional for consisting modern specialist. And also are able to format skills of autonomous achievements of knowledge and development of informational culture.

Keywords: technologies, approach, formation, communication, foreign languages, method, information.

Одной из стратегических задач высшего образования в современных условиях является достижение качественно нового уровня мобильности и профессионально-практической подготовки специалистов. В современных условиях стремительного накопления и обновления информации важно пробудить у студентов интерес к накоплению знаний, научить будущих специалистов пополнять знания, совершенствовать профессиональные умения и навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа – важная и неотъемлемая часть любой учебной деятельности. Она воспитывает самостоятельность, ответственность, позволяет максимально индивидуализировать процесс обучения (различная сложность заданий, объем, гибкость контроля). Она развивает свободу творчества и заинтересованность. Организация самостоятельной работы в неязыковом вузе имеет особое значение, т.к. позволяет компенсировать все сокращающееся количество учебных часов по иностранному языку. Различные стороны самостоятельной деятельности студентов его самоорганизация, самоуправление самоконтроль, и наконец самостоятельная работа становятся предметом специальных исследований.[1,31]

При этом способность к самостоятельной деятельности как черта личности студента составляет цель всего учебно-воспитательного процесса. Для ее формирования в тесном единстве используются прямое воздействие учителя, т.е. деятельность, «выполняемая студентом в сотрудничестве с учителем». Формирование компетентного специалиста возможно лишь в условиях делового партнерства студента и преподавателя. Важным условием достижения этой цели есть самостоятельная работа студента как субъекта, который в содружестве с преподавателем планирует, осуществляет и оценивает свои результаты. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе является особой формой самообразования.[2, 90-93]

Она носит многофункциональный характер и помогает овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков автономного приобретения знаний и развитию информационной культуры. Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент страны Эмомали Рахмон в своих выступлениях, обращаясь к молодёжи особенно к студентам, всегда отмечает, что каждый из них должен владеть минимум двумя иностранными языками. Поэтому введение новых государственных образовательных требований привело к тому, что значительная часть работы по освоению учебного материала переносится на внеаудиторные занятия студентов.. Несоответствие между объёмом знаний, которые должен усвоить студент, и отведена эту работу временем, заставляет преподавателей искать эффективные способы организации самостоятельной работы студентов (СРС) по освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качества подготовки специалистов. Предметом данной статьи является именно самостоятельная работа студентов по иностранному языку. Можно будет рассмотреть следующие вопросы.

- значение самостоятельной работы в повышении эффективности обучения.
- ее место при обучении иностранному языку как коммуникативному процессу.
- источники информации для самостоятельной работы студентов.
- способы управления самостоятельной работы и формирование» методики студентов».
- проблема самоконтроля.

Из психологии известно, что знания полученное самостоятельно, путем преодоления посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от учителя. Ведь в ходе самостоятельной работы каждый студент непосредственно соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на нем все своё внимание, мобилизуя все резервы интеллектуального, эмоционального и волевого характера.

Помимо того что самостоятельная работа вызывает активность студентов, она обладает ещё одним достоинством – носит индивидуализированный характер. Каждый студент использует источник информации в зависимости от своих собственных потребностей и возможностей.

Важным источником информации для самостоятельной работы являются тексты учебника и дополнительные тексты включаемые в учебный процесс учителем. Студентам все в большей мере следует прививать отношение к тексту как к своеобразному авторитетному справочнику, который является носителем не только содержательно- смысловой информации, но и лингвистической, поэтому целесообразно побуждать студентов к исследовательскому поиску по тексту, чтобы они могли извлекать из него необходимую информацию. Если самостоятельная работа ведется систематически, она, несомненно, способствует прочному усвоению изучаемого иностранного языка в единстве с приемами учебного труда.

Процесс обучения иностранным языкам можно разделить на работу под руководством преподавателя на практических занятиях и самостоятельную работу по заданию преподавателя . Аудиторная самостоятельная работа наиболее применима на занятиях неязыкового профиля. Такая самостоятельная работа может осуществляться в парах, в группах по 3-5 человек, индивидуально. Каждая из этих форм по-своему эффективна и может применяться в зависимости от этапа обучения иностранному языку и учебных целей занятия. Но любая форма должна развивать организационные, информационные, познавательные и коммуникативные умения студентов и способствовать повышению уровня владения иностранным языком. К самостоятельной работе по заданию преподавателя относится подготовка рефератов, докладов и т.д.

При организации самостоятельной работы в неязыковом вузе необходимо учитывать следующие факторы, а именно:

- 1) недостаточно высокий уровень владения иностранным языком;
- 2) отсутствие мотивации к усвоению иностранного языка;
- 3) практически полное отсутствие навыка самостоятельной работы.

Обратимся к вопросу обучения чтению специальной литературы на иностранном языке. Это одна из основных целей обучения- овладение умениями чтения иноязычной литературы по специальности для извлечения полезной с профессиональной точки зрения информации. Подготовка специалиста, умеющего работать с иностранной литературой, является важной задачей современной высшей школы. Самостоятельно читают специальную литературу лишь немногие студенты. Одной из причин этого является отсутствие мотивации. Студенты относятся к чтению, как к учебной задаче. Чтение потеряло для них свой основной смысл: получение информации, расширение кругозора, культурного уровня. Другая причина состоит в том , что студенты при чтении иностранного текста сталкиваются с определенными трудностями: незнакомые слова, работа со словарем, что делает чтение утомительным и неинтересным. У студентов первого года обучения недостаточно отработан механизм чтения. Студенты стремятся понять значение каждого слова, не умея при этом отделить главное от второстепенного, проследить сюжетную линию. Трудность с подбором материала для чтения заключается в выборе среди массы литературы материалов на актуальные, интересные темы.

Как же научить студентов неязыкового вуза самостоятельному чтению на иностранном языке? Можно выделить два направления в решении этой проблемы:

- 1) формирование мотивации данного вида деятельности;
- 2) научить преодолевать трудности при чтении.

Решение первой проблемы связано с самой деятельностью. В основе мотивации лежит осознание необходимости и полезности, а также осознание того, что будет достигнута главная цель – получение нужной информации. Если студент добивается понимания текста, то это усиливает мотивацию чтения. Очень важно, какой материал он читает. Тексты на начальном этапе должны быть доступны по содержанию. [3, 89-93]

Немаловажной является и вторая задача преодоление языковых трудностей при самостоятельном чтении на иностранном языке. Для этого существует прием чтения про себя, ознакомительное чтение. Нужно учить выделять слова и группы слов, несущих основное содержание, отделять главную информацию от второстепенной, видеть план изложения информации, уметь соединить отдельные факты в единое смысловое целое. Большую роль оказывает аппарат для снятия лексических и грамматических трудностей. Незнакомые слова и выражения, которые часто встречаются, слова, значение которых трудно определить, нужно давать с переводом. Тексты на первоначальном этапе должны быть адаптированы. И только после того, как студент овладеет навыками самостоятельного чтения адаптированных текстов по специальности, можно перейти к чтению аутентичных текстов. На этом этапе происходит реализация профессионально ориентированного обучения чтению. Подбор текстового материала играет большую роль. Он осуществляется в сотрудничестве с преподавателями профилирующих кафедр, что позволяет углубить профессиональные знания студентов с одной стороны и совершенствовать умения и навыки иностранного языка- с другой. Постоянная работа со специальными текстами на иностранном языке позволяет будущим специалистам расширять свой профессиональный кругозор, способствуя тем самым активному мотивированному совершенствованию навыков владения иностранным языком. В качестве основных критериев при выборе статей из газет и журналов является их актуальность, новизна, профессиональный интерес. Трудность при отборе материала заключается в том, что аутентичные тексты могут оказаться выше уровня знаний студентов.

Чтобы работа над текстом приносила свои результаты, работа преподавателя не должна сводиться только к отбору материала. Он должен определять объем чтения (1-2 тыс. печ. знаков), лексический материал для запоминания, грамматические структуры для повторения, сроки сдачи и т.д.

Таким образом самостоятельная работа одна из наиболее сложных и эффективных форм учебной деятельности, которая позволяет научить студентов неязыкового вуза читать аутентичные тексты на иностранном языке. [4, 82-92]

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Иностранные языки в школе.Москва«Просвещение»4/88с.31**
2. Т.С. Павлович. „Методические условия при организации самостоятельной работы с аутентичными текстами в неязыковом вузе“ / Материалы 11 Международной научно-практической конференции „Организация самостоятельной работы по иностранному языку в вузе“. г. Полоцк 17-18 октября 2006г. с.90-93.
3. И.Л. Фадеева., Проблемы и перспективы лингвистической подготовки студентов в вузах негуманитарного профиля“ / Материалы международной научно-практической конференции. Горки 9-10 ноября 2000.с.89-93
- 4.Панюшкина О.А. Некоторые особенности преподавания иностранного языка с использованием информационных технологий в современных условиях// Обучение и воспитание: методики и практика 2013/C.82-92

РОҲҲОИ ТАЪСИРРАСОНӢ БА РАФТОРИ БАЧАГОНИ ДУШВОРТАРБИЯ

*Рахмонов Зикриё, доцент¹
Рахмонова Дилбар, доцент²*

Дар мақолаи зерин муаллифон оид ба рафтори бачагони душвортарбия изҳори андеша намудаанд. Дар замони мусир он бачагонеро «душвортарбия ё саркаш» меноманд, ки рафтори онҳо аз меъёрҳои умумии ҷамъиятӣ қуллан фарқ намуда, тарбияи нопурраву нодуруст гирифтаанд. Хонандагони «душвортарбия» аз касе вобаста будан намехоҳанду рӯйирост ба таҳсил шавқ надоштанашонро иброз медоранд. Дар онҳо ҳисси иззату эҳтиром ба атрофиён, ба ҳаҷаҳи муродон, ҳамсолон ва ҳатто ба волидон низ умуман вучуд надошта, ҳамсолонашонро бо зӯроварии ҷисмонӣ ба тасарруфи худ медароранд.

Калидвоожаҳо: хонандагон, кӯдакон, тарбия, муаллимон, оила.

Rakhmonov Zikriyo, Rakhmonova Dilbar **МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ТРУДНОВОСПИТАННЫХ ДЕТЕЙ**

В данной статье рассматривается поведение трудновоспитанных детей. В настоящее время один из главных вопросов общества является понятие «трудное воспитание», что их поведение полностью отличается от поведения ровестников и они понимают несовершенное и неправильное образование.

Ключевые слова: ученики, дети, воспитание, учителя, семья.

Rakhmonov Zikriyo, Rakhmonova Dilbar **THE METHOD OF INFLUENCING THE BEHAVIOR OF WELL-EDUCATED CHILDREN**

This article examines the behavior of well-educated children. At present, one of the main issues of the society is the concept of "well -education", that their behavior is completely different from the generally available standards and accept imperfect and incorrect education.

Key words: pupils, children, upbringing, teachers, family.

¹ Рахмонов Зикриё Пулотович - доцент кафедры общеобразовательной педагогики факультета педагогики ХГУ имени академика Б. Гафурова

² Рахмонова Дилбар Зикриёвна - доцент кафедры общеобразовательной педагогики факультета педагогики ХГУ имени академика Б. Гафурова

Мактаб барои ҳар як фарди худогоҳу худшинос ҳамчун макони маърифат ва даргоҳи асосии азбаркунии дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳну тафаккур, малакаву маҳорат ва одобу ахлоқи ҳамида заминай асосӣ мегузорад. Дар ин раванд омӯзгор афрӯзандай шуълаи меҳри омӯзиши донишҳои мусосир дар замари хонандагон мебошад.

Ба ибораи дигар, мактаб шоҳсугуни низоми таълимӣ тарбия ва макони омӯзишу парвариши шахсият маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, ин шоҳсугун бояд мустаҳкаму тавону ва дар ҳоли рушду таҳаввул қарор дошта бошад.

Боиси ташвиш аст, ки чанд сол бол байни хонандагони бâъзе мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии қишивар зуҳороти номатлуби чомеа, аз қабили задухӯрдҳои гурӯҳӣ, истифодаи алфози қабех, даст доштан ба ҷиноятҳои гуногун ба мушоҳидат мерасад. Насли наврас пеш аз ҳама ба ин душвориҳо дучор меоянд. Дар байни ҷавонон нигилизм (шубҳаназарӣ), рафтари намоишкоронаю беадабона пурқувват гашта, дар онҳо ниҳоят беражмӣ, зӯроварию бадқасдкорӣ барин ҳусусиятҳо зоҳир мешаванд.

Дар замони мусосир мағҳуми «душвортарбия» хеле васеъ истифода мегардад, ки мутахассисони соҳаи психология ва педагогика онро ба таври гуногун тасниф медиҳанд ва ин масъала яке аз масъалаҳои асосии чомеа ба хисоб мерарад. Равоншиносон ба хонандагони душвортарбия онҳоеро мансуб медонанд, ки бо онҳо муносабати олий барқарор кардан, ва таъсири тарбиявӣ расонидан дар назди омӯзгор як қатор мушкилиҳои монеаҳоро ба вучуд меорад. Мағҳуми «душвортарбия» солҳои 30-юми аспи XX ба илм дохил карда шуда, солҳои охир масъалаи муюшират бо бачаи «душвортарбия ва саркаш» аз масъалаҳои муҳимми рӯз ба шумор мерарад ва шумораи ҷунин бачагон кам нестанд.

Оид ба масъалаи тарбияи «бачагони саркаш» педагогону равоншинсони бузург А.С. Макаренко, С.Т. Шатский, П.П. Блонский, Л.С. Виготский, В.Н. Сорока-Росинский, Э.Г. Костяшкин, Ю.П. Азаров, В.Леви корд баромадаанд. Педагог – психологони барҷаста А.И. Кочетов, Н.Н. Вертина, И.А. Невский, Н.М. Злобин ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудов Ш.К., Абдурашидов Н. ва дигарон аз корҳои илмӣ анҷом додаанд.


Дар замони мусосир он бачагонеро «душвор» меноманд, ки рафтари онҳо аз меъёрҳои умумии ҷамъиятӣ қуллан фарқ намуда, тарбияи нопурраву нодуруст гирифтаанд. Хонандагони «душвортарбия» аз қасе вобаста будан намехоҳанду рӯйирост ба таҳсил шавқ надоштанашонро иброз медоранд. Дар онҳо ҳисси иззату эҳтиром ба атрофиён, баҳусус, ба муаллимон, ҳамсолон ва ҳатто ба волидон низ умуман вучуд надошта, ҳамсолонашонро бо зӯроварии ҷисмонӣ ба тасарруфи худ медароранд. Маҳз ҳамин категорияи наврасон бештар ба ҷинояткорӣ даст зада, дар бисёр маврид аз тарафи колективи ҳамсинфон қабул карда намешаванд. Пас наврас мактабро тарқ сохта, бо онҳое ҳамроҳ мешавад, ки мисли ҳудаш гумроҳ гардидаанд.

Яке аз ҳусусиятҳои хосси бачагони душвортарбия –ноустурови рӯҳӣ ва қафомонӣ аз меъёри синнусолист. Ба ин категорияи бачагон баҳудфурӯравӣ, ба рафтари худ тибқи меъёрҳои ахлоқӣ баҳогузорӣ карда натавонистан, дагалӣ, тундфеълӣ, сустии тафаккури мантиқӣ хос мебошад.

Писарон одатан бадфеълу зудранҷ мешаванд. Зуд ҷанҷолу ҳарҳаша мебардоранд, бадқасду бадандеш ҳастанд. Духтарон бераҳму озурдаҳотир мешаванд. Дар мавридиҳои гуногун дод задаву ҷанҷол бардошта метавонанд. Мувофиқи ақидаи психологи американӣ К.Роҷерс барои кор бо қӯдакони ба қавли ў бояд ҷунин шароитеро фароҳам овард, ки онҳо билкул ба инкишофи шахсияти қӯдак мусоидат намоянд, ўро барои рӯи гардонидан аз шаклҳои манғии рафттору мақсадгузориҳо ва пеша намудани равияҳои нав водор намоянд.

Душвортарбиягӣ дар қӯдакон ва наврасон бо сабабҳои гуногун ба амал меояд: давраҳои буҳронии тараққиёт, ҳусусиятҳои ҳарактерологӣ ва шахсии онҳо (якравӣ, бемасъулияӣ, гапнодарӣ, шуҳратпарастӣ, таккабурӣ ва худсарӣ) аз назари педагогӣ қафомонда (бетарбия, бегайратӣ, хунукназарӣ, бевичҷонӣ, бенизомӣ, танбалӣ ва гаира), ҳолати тандурустӣ ва ҳолати устурови психологӣ, ки зимни нобаробарии дар мактаб

ва оила ба амал омадаанд боиси зухуроти низъ ва рафторҳои агресивӣ мегарданд. Ҳамаи ин омилҳо метавонанд ба таври мустақил ва ё пайваста бо ҳам зохир шаванд,



Сабаби гайриоддии душвортарбиягии рафтори бачаро ҳам аз ҷиҳати биологӣ ва ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ дида баромадан лозим аст. Беҳбудӣ ё ин ки торафт вазнин шудани вазъи бачаи душвор аз шароит ба вучуд овардашуда вобаста донистан мумкин аст. Барои ба сари вақт дуруст нигоҳубин намудан ва шароит беҳтарини иҷтимоиро фароҳам оварданбарои бачаҳои душвортарбия метавон як шаҳси баобру ва манфиатовари ҷамъиятро тарбия намуд. Лекин, агар сари вақт аз болои бачаи душвортарбия кор бурда нашаваду шароити мувоғик фароҳам нагардад, он гоҳ душвортарбиягӣ инкишоф ёфтани мегирад.

Ҳамаи қӯдакон дар давраҳои муайяни инкишофи худ табииати «душвор» пайдо мекунад, вале он дар дараҷаҳои гуногун ва нисбатан қӯтоҳмуддат зоҳир мешавад. Ба омӯзгор дар сурати ба ҳисоб гирифтани ҳусусиятҳои фардию синнусолӣ ва маҳорати кофии педагогӣ кор бо аксарияти кулли хонандагон на танҳо осон, балки фарҳаҳаш низ ҳаст. Аз ин рӯ, роҷеъ ба хонандай душвор он вақт бигӯем, ки агар дар ҳатою камбуҷидҳои устувор ўхулқу рафтор мушоҳида шаванд. Ҳатто омӯзгори моҳир бо чунин хонандагон ҳангоми муюшират намудан душворӣ мекашад.

Муаллимон ба кори тарбиявии оила роҳбарӣ мекунанд ва мекӯшанд, ки оила ба инкишофи ташаккулёбии шаҳсияти қӯдак мусоидат намояд, падару модарон усули тарбияро интиҳоб кунанд, дар волидон муносабати нек нисбат ба мактаб, хониши қӯдакон, муаллимон ташаккул ёбад, обрӯйи волид дар оила баландтар гардад, волидон дар манзилгоҳ ба таҳсili фарзандон назорат кунанд. Муаллимон инчунин ба падару модарон дастуру маслиҳатҳои педагогӣ дода, онҳоро дар ин масъала ба ҳудомӯзӣ раҳнамоӣ ҳоҳанд кард.

Ба қӯдакон оила дар ҳусуси қасбу ҳунари волидон, барору нобарориҳои корашон маълумот медиҳад. Дар оила тарбияи меҳнатии қӯдакон дуруст ташкил шуда бошад, таҳсилашон ҳам хуб мешавад.

Калонсолони оила танбалӣ кунанд, аз фарзандон меҳнатдӯстиро талаб кардан душвор аст.

Қӯдакон дар оила тарбияи ахлоқӣ низ мегиранд, падару модарон ба онҳо тарзи одобу рафторро меомӯзонанд.

АДАБИЁТ:

1. Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников. – М.: Магистр, 1999. – 96 с.
2. Воспитание трудного ребёнка: Дети с девиантным поведением /Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Владос, 2001. – 240 с.

3. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. Социально-психологический и психиатрический аспекты. – Минск, 1988.
4. Личко А.Е. Психология и акцентуации характера у подростков. – Л.: 1983.

НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР ҲИФЗИ КҮДАКОНИ ЯТИМУ МАҶЮБ ВА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ОНҲО

Nabieva M.¹

Дар замони мусир оила чун зинаи аввали бунёди чомеа аҳаммияти хоссаро соҳиб гаштааст. Беҳтаршавии вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию ахлоқии оилаҳо таъсири аниқи худро ба рушд ва пешрафти давлату миллатамон мерасонанд.

Вожаҳои калиди: санадҳои меъёрии ҳуқуқ, таълим, тарбия, давлати иҷтимоӣ, кафолати иҷтимоӣ, кӯдакони ятим ва маъюб.

Набиева М. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ, ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Семья, как основа общества, находится под защитой государства. Родители ответственны за воспитание детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитания и образования.

Ключевые слова: обучение, воспитание, социальное государство, родители.

Nabieva M.

THE ROLE OF THE STATE ON THE PROTECTION OF ORPHANS AND DISABLED CHILDREN ABOUT THEIR EDUCATION AND TRAINING

The state shall protect the family as the basis of society. Parents are responsible for raising children, and adult children who are able to work are obligated to care for their parents. The government takes care to protect orphans and the disabled, as well as their upbringing, and education.

Keywords: training, upbringing, social state, parents.

Дар замони мусир оила чун зинаи аввали бунёди чомеа аҳаммияти хосаеро соҳиб гаштааст. Беҳтаршавии вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию ахлоқии оилаҳо таъсири аниқи худро ба рушд ва пешрафти давлату миллатамон мерасонанд.

Оила дар ҳама давру замон муқаддас аст, рукни ибтидоиву асосии давлат хисобида мешавад. Аз ин рӯ, барпо намудани оилаҳои комилу мустаҳкам вазифаи ахли чомеа ва волидайн мебошад. (1,16)

Дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ҳуқуқие амал мекунанд, ки бевосита роҳу усул ва шароити расонидани қӯмаки иҷтимоиро ба кӯдакони ятим ва маъюбу бепарасторро муайян мекунанд.

Қисми сеюми моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадории давлатро оид ба ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва зоҳир намудани ғамхорӣ дар мавриди таълиму тарбияи онҳо муқаррар мекунад.(2) Ба уҳдаи худ гирифтани масъулияти ҳифзи иҷтимоии кӯдакони ятиму маъюб маънои онро дорад, ки давлат сиёсати инсонпарварона ва тамаддуни дошта, афзалияти арзишҳои умумиинсониро дар риояи ҳуқуку озодиҳои инсон эътироф мекунад.

Аз нигоҳи назариявӣ ва амалий аз ҷониби давлат таҳти ҳимоя гирифта шудани оила вазифаи умумиичтимиои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқии иҷтимоӣ

¹ Набиева Мукадас Абдусатторовна - старший преподаватель кафедры бизнеса и права Института экономики и торговли ТГКУ города Худжанд, E.mail: mukadas.nabieva.79

мебошад. Таҳти ҳимоя гирифта шудани оила аз ҷониби давлат чунин маъно дорад, ки давлат нисбат ба як силсила масоили ҳуқуқиву иҷтимоии марбут ба сиҳатӣ ва пойдории оила - ғамхорӣ ба модариву қӯдакӣ, таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбияи қӯдакон, дастрасӣ ва ройгон будани таълим дар муассисай давлатии таълимӣ, кафолати иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ва пиронсолӣ, хизматрасониҳои зарурии тиббӣ ва иҷтимоӣ ва ҷандин масъалаҳои дигар масъулиятро ба уҳда мегирад.

Қабул шудани Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозои воқеяяти нави иҷтимоӣ буда, дар он дигаргуниҳои мухимме, ки дар муносибатҳои оилавӣ ба вучуд омадаанд, инъикос карда шудаанд. Дар он аз ҷумла дар қисмати ҳуқуқи қӯдакони ноболиг гуфта шудааст, ки қӯдак ба ғамхории падару модар, таъмини манфиатҳояш, рушди такомули ҳамаҷониба, эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад.

Тибқи моддаи 55 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҳуқуқи қӯдак барои зиндагӣ ва тарбия дар оила» муқаррар гардидааст. (3) Дар асоси он бояд қайд намуд, ки қӯдак бояд дар оилаи солими падару модараш якҷоя бо онҳо зиндагӣ кунад ва тарбия гирад. Падару модар якҷоя қӯдакро бояд аз ҷиҳати моддӣ ҳаматарафа таъмин намуда, таҳсили ӯро ташкил кунанд, бо китобҳо ва маводи дарсӣ таъмин намуда, ба нигоҳ доштани саломатии қӯдак эътибор диханд, дар мавриди зарурӣ бо ёрии тиббӣ, доруворӣ ва ғайра таъмин намояд. Падару модар нисбат ба фарзандон бояд баробар муносибат намоянд. Тарбияи дурусти қӯдак эҳтироми шаъни инсонии ӯро аз ҷониби падару модар ва дигар аъзои оила дар назар дорад. Ҳангоми тарбия падару модар набояд ба иззати нафси қӯдак расанд. Эҳтиром намудани шаъни инсонии қӯдак дар оила меъёри ҳал намудани баҳсҳо вобаста ба тарбияи қӯдак мебошад. Барои ҳамин ҳам, дар оила падару модар нисбат ба қӯдак ҳуқуқи ба таври мунтазам рафтори дағалона, муомилаи дурушт карданро надоранд. Мавҷуд будани чунин рафтори падару модар нисбат ба қӯдак шаҳодати ҳалалдор гардидани тарбияи ӯ шуда, барои татбиқи ҷораҳо нисбат ба падару модар асос мегардад.(7)

Таъмини манфиатҳои фарзандон бояд мавзӯи асосии ғамхории падару модар бошад. Ғамхорӣ дар ҳаққи қӯдак, таълим ва тарбияи ӯ, таъмини шароити мусоиди моддӣ - ҳуқуқ ва уҳдадории баробари падар ва модари қӯдак ба шумор меравад. (8,30)

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (6)аз 29 декабря соли 2010 №675 давлати Тоҷикистон ҳимояи иҷтимоии қӯдакони маъюбро таъмин намуда, ба онҳо барои рушди инфириодӣ, амалӣ намудани имконияту қобилиятҳои эҷодию истеҳсолӣ бо назардошти талаботи онҳо дар барномаҳои даҳлдори давлатӣ, расонидани кӯмаки иҷтимоӣ дар шаклҳои пешбининамудаи қонун бо мақсади рафъи монеаҳо дар татбиқи ҳуқуқи ҳифзи сиҳат, меҳнат, маълумот ва омодагии қасбӣ, манзил ва дигар ҳуқуқи иҷтимоию иқтисодиашон шароити зарурӣ фароҳам меорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маъюбон барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуниашон кафолатҳои иловагӣ муқаррар намуда, дар ҳаққи қӯдакони маъюб ғамхории маҳсус зоҳир мекунад.

Сарчашмаҳо шаҳодат медиҳанд, ки қӯдакони мубталои иллатҳои ҷисмонӣ ва рӯйӣ ба ёрии тиббию иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд ва онҳо бо ҳоҳиши падару модарон, васиёну парасторон дар қӯдакистонҳои маҳсус, мактаб-интернат, хонаи бачагон ва хона-интернатҳои қӯдакон аз ҳисоби давлат тарбия ёфта метавонанд.

Дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд, ки “Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ якҷо бо Агентии сүгуртai иҷтимоӣ ва нафақа вазифадоранд, ки дар самти таъмин намудани самаранокии пешниҳоди кумаки ӯнвонӣ ва дастгирии иҷтимоии табақаҳои осебпазири ҷомеа ҷораҳои судманд андешанд. Ҳамчунин, масъулонро зарур аст, ки барои беҳтар намудани шароити моддиву иҷтимоии оилаҳои камбизоат, ятимону маъюбон ва шахсони яккаву танҳо тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намоянд”. (9)

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд, метавонанд бо иштироки комиссияҳои маҳаллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо хатнасури қӯдакони оилаҳои камбизоат ва бепарасторро гузаронанд. (10,с.211)

Дар асоси моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» чораҳои пешгирий барои ичро накардан ё ба тарики даҳлдор ичро накардани ӯҳдадориҳои падару модар пешбинӣ шудааст (4), ки падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатӣ ва моддиашон наметавонанд ӯҳдадориҳои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд қисман ё пурра ичро намоянд, аз тарафи мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба табобат фаро гирифта, бо кор таъмин карда мешаванд.

Дар асоси моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ҷавобгарии падару модар ва омӯзгор дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ шудааст, ки дар ҳолати ичро накардан ё ба тарики даҳлдор ичро накардани ӯҳдадориҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, падару модар ва омӯзгор тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Чуноне аз сарчаашмаҳо бармеояд, сиёсати давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак аз ҳадафҳои зеринро муайян менамояд. (5)

- таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кӯдак, роҳ надодан ба поймолқуни онҳо;
- таҳқими кафолатҳои асосии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кӯдак, инчуни барқарор кардани ин ҳуқуқҳо дар сурати поймол карда шудани онҳо;
- ташаккули асосҳои ҳуқуқии кафолатҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кӯдак;
- мусоидат намудан ба рушди ҷисмонӣ, зехнӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак, тарбияи ӯ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳисси баланди шаҳрвандӣ ва сулҳӯстӣ;
- дастгирии давлатӣ, таъминоти моддӣ ва иҷтимоии пурраи давлатии кӯдакони ятим ва бепарастор;
- таъмини фаъолияти мақсаднок оид ба ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маърифати ҳуқуқии кӯдак;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои тарбияи кӯдакони ятим ва бепарастор аз ҷониби оилаи (мураббии) парастор.

Дар ин бобат, Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти икроияи ҳокимияти давлатӣ фаъолияти худро дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди таъмини ҳифзи ҳуқуқи кӯдак» ва Низомномаи Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ба роҳ монда бо мақсади татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Эъломияи ҳуқуқи кӯдаки Созмони Миллали Муттаҳид, ташкили ҷаҳонниҳои пешгирикунандай ҳолатҳои беназоратии ноболигон, қонуншиканий ва падидаҳои номатлуб байни наврасон, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёт ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои даҳлдор, ки маҳз бо масъалаҳои марбут ба кӯдакон кор мебаранд, нақшай ҷаҳонниҳои мукаммали ҳешро таҳия намуда силсилаи тадбирҳоро амалӣ менамоянд.

Ҳамин тарик, аз таҳлил ва омӯзиши танзими давлатии меъёрҳои ҳуқуқии тарбияи кӯдакон дар устувории оила тибқи санадҳои меъерию-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин ҳулосаҳои муҳтасар бароварда мешавад.

1. Боиси қайд аст, ки пойдевори дониши мукаммал аз оила, кӯдакистон ва мактаб оғоз меёбад. Бино бар он, падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони мактабҳои миёна, донишгоҳу донишкадаҳо нисбат ба тарбияи фарзандону шогирдони худ бетараф набошанд, кӯшиш ба ҳарҷ диханд, то ки онҳо аз ҳар дақиқаи вақти худ самараи ҳуби дониши умумӣ ва маҳсус бардоранд.

2. Барои он ки донишҷӯёни муассисаҳои олии қасбӣ ба донишҳои қасбӣ ноил гарданд, техника ва технологияҳои замони муосирро истифода бурда тавонанд. Боиси қайд аст, ки донишҷӯ то тамом кардани мактаби миёна бо компютер кор карданро хуб омӯзад, зеро фаъолияти меҳнатии ҳар фардро дар оянда бе технологияи иттилоотии навин тасаввур кардан ғайриимкон аст. Донишҷӯ дар давоми соли ҳониш ихтисоси дӯстдоштаашро на танҳо хуб фаҳмад, балки амалан онро ичро карда тавонад.

3. Дар шароити ҳозира бояд ҳар як донишчӯй-мутахассиси оянда ҳатман бо компьютер ҳисобу китоб кардан, чоп намудан, бо он нақшаю ҷадвалҳо тартиб додан, барномаҳои начандон мураккабро омода намудан ва амсоли инҳо тавонанд.

4. Гузаронидани донишчӯйн ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ, яъне низоми таҳсилоти кредит аз омӯзгор ва донишчӯй талаб менамояд, ки сатҳи баланди дониш дошта бошанд.

5. Баробари мустаҳкам гардонидани заминай моддию техникии таҳсилот бояд тамоми муассисаҳои таълим бо омӯзгорони мутахассису таҷрибанок таъмин бошанд, зеро маҳз чунин омӯзгорон метавонанд, шавқу завқи ҷавононро ба хониш ва дониши фанҳои таълим бедор намоянд. Барои ҳар як донишчӯй баланд бардоштани савияи дониш чун обу ҳаво ва гизо заруру ҳатмӣ гардад.

Ҳамин тарик, давлат тарбия ва ҳифзи саломатии аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакон, наврасон, ҷавонон, кӯдакони ятиму бепарастор, дар оила, кӯдакистонҳо, мактабҳо, хонаҳои бачагон ва қалонсолону маъюбон таъмин карда, ба тарбияи ҷавонон, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи маърифати духтарону занон барои тарзи ҳаёти солим, танзими оилаю оиладорӣ ва ба камол расонидани фарзандани солим мусоидат менамояд ва ҳифзи иҷтимоӣ ва иқтисодии муаллимону мураббияҳо ва парастонро, ки ба тарбияи кӯдакон, наврасон ва қалонсолон дар муассисаҳои гуногун табобатию тарбиявӣ машғуланд, ҳимоя менамояд.

АДАБИЁТ:

1. Воҳиди Фаффорӣ. Оила такягоҳи давлат аст.-Душанбе, «Эҷод», 2007,
2. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, Паёми сомониён., 2016.
3. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, № 22, мод. 303; с. 2006, № 4, мод. 196; с. 2008, № 3, мод. 201; с. 2010, № 7, мод. 546; с. 2011, № 3, мод. 177, № 12, мод. 855; с. 2013, № 3, мод. 195; с. 2015, №11, мод. 960; Қонуни ҶТ аз 15.03.2016 с., №1290)
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару дар таълиму тарбияи фарзанд» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии с. 2011, №7–8, мод. 616; Қонуни ҶТ аз 15.03.2016 с., №1294) Душанбе, Қонуният, 2016
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак» аз 18 марта соли 2015 № 1196, Душанбе, Қонуният, 2015
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 декабря соли 2010 www.mmk.tj.
7. Маҳмудзода М., Бахтиёр Ҳудоёрзода. Тағсирӣ кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2010
8. Маҳмудзода М., Бахтиёр Ҳудоёрзода. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2015
9. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 22 декабря 2016 с. //[www.President](http://www.President.tj) tj.
10. Файзуллоева Н.А. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмааи таълимӣ-методӣ.Хуҷанд, 2017. с.14

**ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ АНДРАГОГИКИ**
Сафаров Мунир¹
кандидат педагогических наук

Статья охватывает вопросы развития дополнительного образования в свете идей андрагогики. По мнению автора статьи, современное общество переживает этап глубоких основных преобразований, приводившие к тому, что образование, знание и интеллект становятся определяющим ресурсом для совершенствования как новой экономики, так и общества в целом. Следовательно, как определяющая деятельности системы образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения таджикского образования в главный фактор повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан в условиях цивилизационных вызовов XXI века, находящее свое отражение в официальных документах.

Ключевые слова: *ситуация, потребность, цель, определение, учащиеся, условие, учеба, формальное обучение, неформальное обучение.*

Сафаров Мунир

**МАСЪАЛАҲОИ ТАҚМИЛИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ ДАР
АСОСИ ФОЯҲОИ АНДРАГОГИКА**

Мақола фарогири масъалаҳои рушди таҳсилоти иловагӣ дар пасманзари ғояҳои андрагогика мебошад. Ба андешаи муаллифи мақола, ҷомеаи муосир давраи таҳаввулоти амиқи муосирро пушти сар менамояд, ки дар натиҷа таҳсилот, донишҳо ва интеллект захираи асосии тақмили чи иқтисоди наъ ва ҷомеа дар маҷмӯъ мубаддал мегардад. Биноан, ҳамчун фаъолияти муайянкунданаи низоми таҳсилоти кишвар дар замони муосир ғояи мубаддалгардонии таҳсилоти тоҷик ба омили муҳимми афзоиши рақобатпазирии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити даъватҳои муткамаддини асри XXI таҷдил мейбад, ки инъикоси худро дар санаду ҳуҷҷатҳои расмӣ пайдо кардааст.

Калидвоҷаҳо: *вазъият, таълабот, ҳадаф, таъйинот, хонандагон, шароит, таълим, таҳсилоти расмӣ, таҳсилоти гайрирасмӣ.*

Safarov Munir

**PROBLEMS OF IMPROVING ADDITIONAL EDUCATION BASED ON
ANDROGYGICS IDEAS**

The article covers the development of additional education in the light of ideas of andragogy. In the opinion of the author of the article, modern society is going through a stage of profound basic transformations, leading to the fact that education, knowledge and intellect become the determining resource for the improvement of both the new economy and society as a whole. Consequently, the idea of transforming Tajik education into the main factor of increasing the competitiveness of the Republic of Tajikistan in the context of the civilization challenges of the 21st century, which is reflected in official documents, is being put forward as defining the activities of the country's education system.

Key words: *situation, need, purpose, definition, students, condition, study, formal education, informal education.*

Современное общество переживает этап глубоких фундаментальных преобразований, которые привели к тому, что образование, знания и интеллект становятся определяющим ресурсом для развития как новой экономики, так и общества

¹ Сафаров Мунир Ватанович - кандидат педагогических наук, декан факультета физики-математики КГУ им. А.Рудаки, 735360, РТ, Хатлонская область, г.Куляб, ул.С.Сафарова-16.Тел.: 918665441. E-mail.munir11@list.ru

в целом. В связи с этим, в качестве определяющей деятельности системы образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения таджикского образования в важнейший фактор повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан в условиях цивилизационных вызовов XXI века, что находит свое отражение в официальных документах.

Одним из главных приоритетов государственной политики была выдвинута идея непрерывного обучения, смысл которой заключается в том, чтобы каждый человек постоянно творчески развивался на протяжении всей жизни, обновлял и совершенствовал свои навыки [6,с.7]. Главное - дать возможность каждому продемонстрировать свои способности, таланты и творческий потенциал, реализовать свои личные планы, научить их быть гибкими, адаптироваться к изменениям в своей профессиональной деятельности и постоянно развиваться.

Перед образованием задача состоит в том, чтобы создать такую стратегическую программу действий, целью которой будет разработка и внедрение механизма мобильности в области образования для учащихся и преподавателей с целью улучшения доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного экономического развития и текущие потребности общества и каждого гражданина.

Неформальное образование как важный компонент образования на протяжении всей жизни определяет взаимодействие гражданского общества, общественных организаций и органов власти, а также формальное образование; дает возможность вовлечь в учебный процесс различные социальные группы (в том числе те, которые требуют особого подхода и внимания) и разные возрастные категории (от школьников и молодежи до пожилых людей). К сожалению, интегральная стратегия неформального образования еще не доступна не только в нашей стране, но и за рубежом: нет общей картины, нет общего видения ситуации с осуществлением неформального образования, согласованного с политикой «образования на протяжении всей жизни». Несмотря на свои традиции в таджикской образовательной практике, как предмет педагогических исследований, он мало изучен и только появляется на горизонте дискуссии в современном Таджикистане: законодатели и специалисты начинают осторожно вводить эту концепцию в употребление. Например, в Российской Федерации «вопреки международным тенденциям государственная образовательная политика России практически не охватывает сферу неформального (вне организаций дополнительного образования детей) и информационного образования (медиа-сфера, Интернет, индустрия досуга), которые имеют значительный потенциал для решения проблем воспитания и граждан» [1,126]. В то же время нет официальных документов, объясняющих специфику и принципы функционирования этой формы образования, а судьба существующих институтов и организаций неформального образования непонятна и противоречива. Неформальное образование рассматривается как: образование, обычно не сопровождаемое выдачей документа, происходящего в учебных заведениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также в ходе индивидуальных занятий с тренером или тренерами; Программы и курсы, в конце которых отсутствуют юридические последствия, в частности право заниматься оплачиваемой деятельностью или поступать в высшие учебные заведения; Главной особенностью неформального образования является отсутствие единых, до некоторой степени стандартизованных требований к результатам обучения; Курсы, тренинги, программы, которые могут быть предложены на любом этапе обучения или карьеры в качестве дополнительного образования; Учебный процесс, организованный вне формальной образовательной системы, часто для удовлетворения когнитивных потребностей определенной группы людей; Преднамеренная, добровольная и планируемая инициатива личного и социального образования, направленная на изучение и применение ценностей и развитие широкого спектра навыков и качеств, необходимых для жизни в демократическом обществе; Любая организованная и систематическая деятельность, которая не может не совпадать с деятельностью образовательных организаций, входящих в систему формального

образования; Неформальное образование отражает суть бесплатного образования на протяжении всей жизни. Его отличительной особенностью является универсальный доступ, независимо от возраста, пола или уровня образования. Неформальное образование - это организованная систематическая образовательная деятельность вне формальной системы. Неформальное образование носит систематический, но не повседневный характер, хотя существуют учреждения, созданные с единственной целью осуществления неформального образования. Он осуществляется в различных экономических, социальных и политических учреждениях. Методы преподавания здесь новаторские, и цели ставятся практические и срочные, соответствующие индивидуальным образовательным потребностям и приоритетам национального развития. Неформальное образование пользуется большой свободой с точки зрения содержания, методов и форм обучения. Он выбирается, как правило, без согласования с существующими программами, в результате это не ассоциированная система, а скорее огромная мозаика, различные элементы которой могут не только заменить друг друга, но и конфликтовать. В этой связи, очевидно, что неформальное образование является наиболее гибкой, разнообразной по форме и многоаспектной связью в системе непрерывного образования. Она наиболее способна удовлетворять образовательные потребности различных групп населения, не всегда напрямую связанных с их профессиональным ростом и имеет нетрадиционный подход к организации учебной и познавательной деятельности, тесную связь с производством и социокультурной окружающей средой, всестороннее стимулирование самообразования и саморазвития человека независимо от его профессии, возраста, места жительства, но обязательно с учетом его образовательных потребностей и интересов. Неформальное образование, направленное на достижение конкретных целей обучения для идентифицированной клиентуры, охватывает все формы обучения, развитие которых сознательно продвигается как педагогами, так и обучающими, создавая различные образовательные ситуации. Он, в отличие от формального (школьного) образования, не должен быть (или, точнее, не быть) универсальным, последовательным, стандартизованным, его цели могут определяться на индивидуальной основе в зависимости от потребностей учащихся и местных условий.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.**Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (проект). [Электронный ресурс]. URL: <http://минобрнауки.рф/документы/2966.-С.126-127>.
- 2.**Бермус А.Г. Методология модернизации образования: опыт осмысления// Теоретический журнал "Credo" NEW. 2008. №1. URL: <http://credonew.ru/content/view/679/33/>
- 3.**Бруднов А.К. Неформальное и непрерывное. О развитии дополнительного образования детей// Директор школы. 1995. № 2. с. 56-59.
- 4.**Букина Н.Н. Развитие государственной системы неформального образования взрослых в России // Человек и образование. 2008. №3. с.3-9.
- 5.**Голованов В.П. Развитие полисферности дополнительного образования детей.- Йошкар-Ола: Мар. гос. пед. ин-т, 2006. 339 с.
- 6.**Логинова Л.Г. Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей в современных условиях России: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01: М., 2004.-7с.

НАҚШИ ОМŪЗГОРИ ФАННИ ҲУҚУҚ ДАР РУШДИ САЛОҲИЯТНОКИИ ҲУҚУҚИИ ХОНАНДАГОН

*Rasulov Foteh¹
Холов Аҳлиддин²*

Мақолаи мазкур барои омӯзиши муаллимони фанни ҳуқуқ, ки аз иштироккунандагони асосии раванди таълим ба шумор мераванд, пешбинӣ шудааст ва сатҳи илмӣ, дурустии ташкили омӯзиши ҳуқуқӣ ва тарбия, таҳқиқоти инсонӣ, ташаккули илмҳои таъриҳ, ҳуқуқ, омӯзиши салоҳиятнокӣ, такмили маҳорати педагогӣ, тавассути андӯхтани таҷриба ва ширкат дар дарсҳо аз ӯ вобаста аст.

Калидвоҷсаҳо: омӯзгор, салоҳиятнокӣ, дараҷа, ҳуқуқ, таъриҳӣ, таълим, инсон, маҳорат.

*Rasulov Foteh
Холов Аҳлиддин*

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРЕДМЕТА ПРАВА В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Данная статья предназначена для обучения преподавателей Права которые являются одним из важных участников учебного процесса и от него зависит научный уровень и правильность организации правового обучения и воспитания, человеческого исследования, формирование исторических, правовых наук и изучение компетентности, совершенствование педагогического мастерства путем накопления опыта и посещение уроков.

Ключевые слова: преподаватель, компетентность, степень, право, история, обучение, человек, мастерство.

*Rasulov Foteh
Kholov Ahliddin*

THE ROLE OF THE TEACHER SUBJECT OF THE LAW IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE OF THE RIGHTS OF STUDENTS

This article is intended for teaching law teachers and is one of the important participants in the educational process, the scientific level and correctness of the organization of right education and upbringing, human research, the formation of historical and legal sciences and the study of competence, the improvement of pedagogical skill through accumulation of experience and attendance of lessons .

Keywords: teacher, competence, degree, law, history, training, man, skill.

Омӯзгори фанни ҳуқуқ яке аз иштирокчиёни асосии раванди омӯзиш ба ҳисоб рафта, маҷмуаи илмӣ ва дурустии ташкил намудани таълиму тарбияи ҳуқуқӣ аз ӯ вобаста аст. Аз ин рӯ, кӯшиши ҳар як падару модар ҷиҳати барои фарзанди худ пайдо намудани омӯзгори хуб тасодуфӣ нест, чунки аксарон, маҳз ӯ таъсири назаррасро дар тақдири инсон мерасонад, гарчи ҳосили заҳматҳои ӯ дарҳол ба назар наменамояд. Беҳуда нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба омӯзгорони кишвар боварию эътиимидаи қавӣ дошта, таъқид месозанд, ки миллате, ки омӯзгори асил надорад, ҳеч гоҳ ба ягон мартаба намерасад. Тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва оlimу омӯзгор буданд, ҳастанд ва хоҳанд монд.

Дар байни олимон роҷеъ ба он ки омӯзгори муосири фанни ҳуқуқ бояд чӣ гуна бошад ва чӣ тарз раванди ташаккули сифатҳои муҳимму қасбии ӯро ба роҳ мондан

¹ Расулов Фотех Мирқозиевич - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ходими қалони илмии ИФС ва Ҳ ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ

² Холов Аҳлиддин Ибодуллоевич - номзади илмҳои таъриҳ, сардори раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми ҶТ

лозим аст, баҳсҳо кам нестанд. Ҷамъбости тамоми ақидахоро метавон аз нуқтаи назари В.А. Сухомлинский ва А.С. Макаренко нишон дод, ки аввалий қайд мекунад: «педагог бояд таваллуд шуд», дуюмӣ бошад иброз менамояд: «Он – ҳар нафарест, ки таҷриба дорад ва танбалӣ намекунад».

Таҳлили кори таҷрибавӣ-эксперименталии мактабҳои Федератсияи Русия аз ҷониби мутахассисон собит намудааст, ки асосан ҷор омил дар ташаккули шаҳсияти омӯзгор таъсир мерасонад. Мутахассисон ба онҳо а) ирсият; б) тарбия; в) муҳити иҷтимоӣ ва г) саъӣ қӯшиши худи педагогро ба ҳудтакмилдиҳӣ дохил менамоянд¹. Баррасии тарҷеъияти (ретроспексияи) масоили мазкур имкон медиҳад, ки тағиироти ҷиддии тавсифоту вижагиҳои қасби шаҳсии омӯзгор дар интиҳои асри XX муайян карда шавад.

Дар замони муосир аксари мутахассисон панҷ категорияи педагог-хуқуқшиносонро ҷудо мекунанд:

1. *Омӯзгорони навовар*. Омӯзгороне, ки дар тамоми унсурҳои низоми педагогӣ навоварӣ ворид соҳтаанд. Фаъолияти онҳо бо ҷорӣ карданни инноватсияҳои маҳдуде, ки дар тағиiri мазмуни курсҳои ҷамъиятшиносӣ ифода ёфтаанд, вобастагӣ дорад.

2. *Омӯзгорони эҷодкор*. Педагогҳо, ки дар усули фаъолияти қасбӣ навоварӣ ворид менамоянд. Дар қобилияти қасбии ин категорияи омӯзгорон тағиiri усули методӣ ва тарзу воситаҳои таълими қӯдакон бартарият дорад.

3. *Омӯзгороне, ки аз рӯйи инсоғу виҷdon кор мекунанд*. Нақши онҳо зимни гузариш аз модели анъанавии фаъолияти мактабҳо ба модели инноватсионӣ камаҳаммият нест.

4. *Омӯзгорон-шаклпарастҳо (расмиятчиён)*, чун қоида, аз низоми нави таълим канораҷӯйӣ менамоянд ва қобилияти бо речай инноватсионӣ кор карданро надоранд.

5. *Одамони тасодуфӣ*².

Таҷрибаи ҷандинсола тасдиқ менамояд, ки ба мактабҳои типи нав омӯзгороне метавонанд комилан мувоғиқ бошанд, ки дар фикри ҳудинкишофдиҳии қасбашон ҳастанд. Дар ҷунин омӯзгорон назари педагогии шаҳсӣ мавҷуд аст, ки ба оқилона муайян карданни мақсадҳои таълим имкон медиҳад. Вобаста ба ин, ҳудмуайянкунии таълимии арзишӣ аҳаммияти маҳсусро пайдо мекунад. Дар зери ин мағҳум мо раванди афзоиши мунтазами воситаҳои педагогиро ҷиҳати ҳал намудани масоили таълими меваҳмем, ки он ба тақмилёбии маҳорати педагогӣ оварда мерасонад. Он бо фаъолияти гуногунҷанбаи омӯзгор дар баҳшҳои фарҳанги таҳқиқӣ, фарҳанги қасби ахлоқӣ, фарҳанги тарбиявӣ ва фарҳанги таҳхисӣ муайян карда мешавад.

Ҳамин тавр, фаъолияти муассисаҳои таълимии муосире, ки ба омодашавии қӯдакон аз фанҳои ҷамъиятшиносӣ аҳаммияти маҳсус медиҳанд, ба ошкор соҳтани сифатҳои муҳимми шаҳсии қасбии педагог-устози қобилиятнок имкон медиҳад.

Ин сифатҳоро дида мебароем. Бо назардошти он ки шакли бартариятдоштаи фаъолияти омӯзгор дар мактаб ташкил намудани машғулиятҳои таълимишт, мо қарор додем, то баъзе тавсифоти модели омӯзгор-устозро аз ҷиҳати низоми ташкили фаъолияти таълими-тарбиявии омӯзгор дар яқоягӣ бо фаъолияти таълими-идроқии хонандагон дида бароем.

Хусусияти муҳимми қасбии омӯзгор-устоз донистани мавзӯи омӯзиш ва фазилату пурдонӣ (эрuditсия) ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин моҳият маҳсусро на танҳо маҳорати таҷдиди барномаи пешакӣ маълумбудаи иттилоот, балки қобилиятнокии таҳвили ин иттилоот дар вазъияти гайристандартӣ доро аст. Педагогикаи авторитарӣ тамоми таъминоти дидактикаи раванди таълимиро ба таҳсилоти навъӣ (типӣ), аз мақсад, мазмун ва бунёди методии раванди таълим сар карда мавқеъгузорӣ мекунад. Дар мактаби инноватсионӣ қатъи назар намудан аз он ки талабот ва мавқеи инсонро таъсиргузаронии хосси идрок ва тафаккур муайян месозад, нашояд. Консепсияи

¹ Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учебник для студ. высших учебных заведений. – М.: Владос, 2003. С. 164.

² Ниг., масалан: Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву: Учеб. пособие. –Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. - пед. ун-та, 2010. С. 46-47.

шахсияттің-самтии тақсилот, ки первомуни он олимони мусоир сухан меронанд, аз педагог сатхі олии донишшоро (аз чумла нисбат ба ғанаңын гүногуны психологияи шахсият) талаб мекунад.

Хусусияттің хосси мактаби навро үй доштани қысмати тақиқотті дар низоми таълим ва фәъолияти илмій-методии омұзгор ташкил медиҳад. Аксари олимон (И.Д. Чечель ва дигарон) бар он ақидаанд, ки муҳаққиқон-педагогқо дар колективи худашон ба миён меоянд. Ба ин иттиходияхи методій, ассотсиатсияхи предметі (байнимактабі, шаҳрі), қалби омұзгорон ба гүрүххөи корій оид ба муҳокимаю баррасии масоили мұхимми мактабі, шұроҳои педагогій ва гайрахо мусоидат менамоянд.

Омұзгори ҳукуқ бояд сатхі баланди маҳорати методій ва педагогій дошта бошад. Зери ин мағұм чунин сифаттің педагогро мефаҳманд: маҳорати расонида тавонистани маводи таълимі то сатхі ғаҳмиши ҳар як хонанда (қобилияты кор дар низоми речай инфириодій ва тафриқавии таълимі құдакон); маҳорати фароҳам сохтани фазои хуби психологияй дар рафти дарс, ки нисбат ба таълим дар хонандагон мақсадхои мусбатро ба вучуд меорад; шұхтабъ будан, маҳорати идора карда тавонистани рұхбаландии ахли синф.

Нақши чунин сифаттің шахсияти педагог – чун шұхтабиатій ва зиндадилу некбин буданро омұхта, муҳаққиқон ба ҳулосае меоянд, ки ҳазлхое, ки ба як синф таъсири мусбат мерасонанд, ба дигараш ва ё дар дигар вазъият мүмкін аст натицаи дилхөх надиханд. Дар ҳар сурат чунин қоидахоро риоя намудан зарур аст: ба шахсияти инсон набояд расид; он чиро ки инсон ислоҳ карда наметавонад мавриди ҳазлу шұхай қарор додан нашояд (нисбати ному насаб, камқувватій ва ё норасои чисмоній); ба шұхихои бешармона ва қабеҳу дагал набояд роҳ дод.

Омұзгори ҳукуқ бояд дониши хуб оид ба услуби идоракунии коллективи құдаконаро доро бошад ва нисбат ба вазъияти мушаххас сатхі дахлдори талаботро моҳирона татбиқ намояд. Мұхиттар аз ҳама, дар раванди машғулияттің таълимі назарияро бо амалияи ҳуқуқті пайваст карда тавонад ва зимнан салоҳиятнокий хонандагонро рушду такомул диҳад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бештар самарабахш буданы раванди таълим тавассути услуби демократии муюширати педагог бо құдакон таъмин мегардад. Ин дастрасии омұзгорро ба ичрои намунавии он талаботе, ки нисбати хонандагон эълон карда мешавад, истисно сохтани сиғаи амрій дар гүфтүгү, ба назаргирии фикри коллектив зимни ҳавасмандамай ва мұчозотдиҳии узви он тавсиф медиҳад. Ба үйи амру фармондо пешниҳодот, маслихатхо, ҳоҳишихо, илтимосхо истифода мешаванд, хусусияттің инфириодии узви коллектив ба назар гирифта мешавад. Зуҳури чунин хусусияттің қонуният буда, ба таблитсай зерин нишон додан мүмкін аст.

Мизоч (темперамент)	овозро баланд кардан мүмкін аст	маводи таълимии навро зуд аз бар мекунад	кори яқрангро дұст медорад
1. Сангвиник	+	+	-
2. Флегматик	+	-	+
3. Холерик	-	+	-
4. Меланхолик	-	-	+

Олимон исбот намудаанд, ки услуби идоракуній ба мизочи худи педагог вобастагии ногузир надорад. Он танҳо ба ташаккули ин ё он услуб мусоидат менамояд. Шуур (идрок), ирова, худтарбиякуній ба ҳар як омұзгор имконият медиҳад, ки дар худ услуби идоракунии нисбатан самарабахшу демократиро ташаккул диҳад. Таҷриба

нишон медиҳад, ки барои омӯзгор аз ҳама услуби самарабахши идоракуни коллективи қӯдакон ин ба муносабати байнишахсии мактаббачагон такя намудан маҳсуб меёбад. Дар синфҳое, ки чунин омӯзгорон кор мекунанд, коэффициенти аз ҳама баланди қаноатмандӣ дар муошират, коэффициенти ҳадди аксари муттафиқии коллектив чой дорад. Ин имкон медиҳад, хулоса намоем, ки муносабати мутақобилаи мактаббачагон дар зери таъсири бевоситаи шахсияти педагоге, ки услуби идоракуниро нисбат ба онҳо ба кор мебарад ташаккул меёбад ва салоҳиятнокии ҳуқуқиашон меафзояд. Доштани услуби идоракуни мувваффақона бошад – раванди дурудароз ва ҷиддии худтарбиякунӣ маҳсуб меёбад.

Воситай универсалии муошират *нумӯ* мебошад. Он барои омӯзгор аҳаммияти маҳсус дорад. Ба самарабахшии раванди таълимӣ нишондодҳое чун суръат (температура), тарзи талаффуз (диксия), шиддатнокӣ, ҳушбурангию фасоҳат, босавод будан ва сарбаҳшии нутқ таъсири мерасонад. Суръати нутқ аз рӯйи шумораи қалимаҳое, ки дар як дақиқа омӯзгор баён мекунад, муайян карда мешавад. Диксия возеху бурро будани талаффузи иттилооти таълимиро бо навишти (тасвири) ҳар як истилоҳи нав нишон медиҳад. Шиддатнокии (равшани) нутқ – ин баландии овоз аст. Он маҳорати ҷалбсозии дикқатро ба масъалаи асосӣ муайян менамояд. Тавсифдиҳандай асосии нутқ ҳушбурангию фасоҳати он ба ҳисоб меравад, ки дар зери мағҳуми он маҳорати муқоисакунӣ ва истифодаи метаформа аз ҷониби омӯзгор фахмида мешавад. Дар охир саводнокии умумӣ ва маҳсуси нутқ унсури зарурии тавсифдиҳандай омӯзгор ба ҳисоб меравад.

Симои зоҳирӣ омӯзгор низ ба ҷалби таваҷҷуҳи хонанда ва ташаккули шахсияти ў мусоидат мекунад. Таҷрибаи гузаронидай мутахассисони рус тасдиқ менамояд, ки намуди зоҳирӣ омӯзгор 40%-и муносабати хонандагонро ба фанни таълимӣ пешакӣ муайян месозад (дар раванди таҳқиқи натиҷаи таълими 127 нафар аз тарафи панҷ педагог таҳлил гардидааст)¹.

Ҳамин тавр, қисматҳои номбурда ҳангоми тавсифи сифатҳои қасбию шахсии омӯзгори ҳуқуқ заминавӣ мебошанд.

Таҳлилу баррасии мазкур имконият медиҳанд, то хулоса намоем, ки миёни омӯзгорони ҳуқуқи мактабҳои типи нав одамони багайрату боҷуරъат бо системаи асаби фаъолу серҳаракат афзалият доранд. Дар педагогҳо бартарии эҳсосу таассуроти баланд, ки дар боварӣ ба ҳуд, некбинӣ ба фаъолияти қасбиашон ифода мейёбад, чой дорад. Дар омӯзгорон сифатҳои иродавие чун ҷиддияту часорат ва қатъият дар қабули қарорҳо ба назар мерасад. Омӯзгорон метавонанд дар шогирдони ҳуд сифатҳои сарварӣ ва пешсафию пешвоиро ташаккул диҳанд ва бо ин вазифаҳои дар назди мактаб гузошташударо амалӣ гардонанд.

Ҳусусиятҳои хосси шахсияти омӯзгор-устоз аз ҳолати фаъолияти қасбии ў вобастагӣ дорад. Асоси мактабро принсипи машҳури Я.А. Каменский ташкил мекунад: «ҳама чизро ба ҳама омӯзондан». Ин, ба назари мо, имконият медиҳад, ки дар педагог мавҷуд набудани низоми анъанавии таълим ва ҳадафу мақсадҳои таҳсилотии шахсиро муайян намоем.

Дар асоси зуҳури санъати педагогӣ дар мактабҳои муосир дигар принсип меистад: «он чизеро бояд омӯҳт, ки ҳудат аз ҳудааш мебароӣ». Ба ин маъно омӯзгор-устоз ба хонанда меъёру тарзҳои фарҳанги ҳудро дар фаъолияти муштарак ва муошират таҳвил медиҳад.

Омӯзгори фанни ҳуқуқ ва умуман ҳар як омӯзгор бояд маданияти баланди педагогӣ дошта бошад; сабурӣ ва таҳаммулпазириро пеша қунад ва аз амалҳои эҳсосотии манфие, ки шаъну эътибори инсонии ўро паст мезананд, ҳуддорӣ намояд; ботамкин ва одоб сухан гӯяд, ҳамеша ҳусни баёну муоширати ҳудро такмил дихад ва аз қалимаю ибораҳои қабеху таҳқиркунанда парҳез қунад; намуди зоҳирӣ ҳудро

¹ Певцов Е.А. Теория и методика обучения праву: Учебник для студ. высших учебных заведений. – М.: Владос, 2003. С. 168.

назорат намояд, покизагиву назокатро риоя карда, аз пӯшидан либосҳои гуногунрангу диққатчалбунанда, худдорӣ кунад.

Сифатҳои назарраси қасбӣ, маҳорати омӯзгори ҳуқуқро қӯшиши илман баҳогузорӣ карда, мо ба ҳулосае омадем, ки ҳусусиятҳои зерини омӯзгор-устоз бартарӣ доранд: некбину некҳоҳ, ҳақиқақтҷӯю адолатҳоҳ, масъулияти маънавию қасбӣ, ҳамдилӣ, фазилату пурдонӣ, фаҳмида тавонистани талаба, осону сода тавзех додани мавод, маданияти суханронӣ, некбинии педагогӣ, маҳорати ташкилотчиғӣ, таъсирнокӣ, худро идора карда тавонистан, донистани технологияи муосири таълим. Тамоми сифатҳои зикр гардидаи шахсият маҳдуд ва шахшуда нестанд. Сатҳи қасбии омӯзгор-устоз мунтазам такмил меёбад, яъне талаботи нав нисбат ба шахсият ва фаъолияти қасбии ў ба миён меоянд.

МАҚОМИ РОҲБАРИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ДАР ТАТБИҚИ НИЗОМИ БОСАЛОҲИЯТ

Гулаҳмадов Г.¹

Ба ақидаи муаллиф директори муассисаи таълимий дар байни талабагон ва падару модарон ҳамчун ташкилотчи асосии колективи педагогӣ мавқеъи асосиро ишғол менамояд. Ин пеш аз ҳама, дар маданиятнокӣ, донишмандӣ, маҳорату малакаи идоракунӣ ва соҳиб гаштан ба боварии омӯзгорон ва хонандагон ифода меёбад.

Калидвоҷсаҳо: *муассиса, роҳбар, мактаб, хонанда, таълиму тарбия, муаллим, ҷомеа, директор.*

Гулаҳмадов Г.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ КОМПЕТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

По мнению автора, руководитель учебного заведения занимает доминирующую среди учащихся и родителей как главный организатор педагогического коллектива. Это в первую очередь выражается в культуре, знании, компетенции учащимся.

Ключевые слова : учреждение, руководитель, школа, студент, образование, учитель, сообщество, директор.

Gulahmadov G.

THE ROLE OF THE LEADER OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION IN APPLICATION OF THE COMPETENT SYSTEM

According to the author, the head of the educational institution is the dominant position of students and parents as the main organizer of collective pedagogy. This is primarily reflected in culture, knowledge, competence, management and trust in teachers and students.

Key words: *institution, leader, school, student, education, teacher, community, director.*

Роҳбарӣ ва идоракунии муассисаи таълимиро директор дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», қарорҳои мушовара ва фармоишҳои Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомнома ва Оинномаи муассисаи таълимий ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

(Дастуруламали вазифавии директор, муовини директор...)

Мушкилоти татбиқи муносабати босалоҳият дар таълиму тарбия ва самарабахшии он дар муассисаи таълимий ба роҳандозии он вобастагӣ дорад. Тамоми

¹ Гулаҳмадов Гулмирзо - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

фаъолияти роҳбар ва омӯзгор дар шароити мусоир масъулияти баландро дар тарбияи насли наврас тоқазо менамояд.

Роҳбари муассисаи таълимиро барои дар амал татбиқ намудани муносибати босалоҳият дар таълиму тарбия зарур аст:

-пеш аз оғози соли нави таҳсил ҳар як дастуру тавсия ва дигар маводи ёрирасони пешниҳодгардидаи мақомоти болоии маорифро оид ба тақвияти низоми босалоҳият ва дигар самтҳои кори таълиму тарбия ба омӯзгорони муассисаи таълимӣ тибқи нақшай, корҳои тарбиявӣ, ба роҳ мондан;

- оид ба меъёру мундариҷа, бартарии муносибати босалоҳият гузаронидани воҳӯрӣ ва сухбатҳо бо падару модарони хонандагон;

- коркард ва истифодаи тестҳои фаннӣ дар раванди дарсҳо, супоришҳои хонагӣ ва беруназсинфӣ, марҳила ва рейтингҳо аз тарафи омӯзгорони фаннӣ ва додани баҳои воқеъӣ ба дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон;

- ташкили омӯзиш ва сайқал баҳшидани завқи китобхонӣ, навиштани номгӯйи мавзӯъ, маърӯза, реферат аз фанҳои таълимӣ, истифодаи хуччатҳои бойгонӣ ва саънаҳои таъриҳӣ, адабиёт ва сарчашмаҳои иловагӣ, супориши корҳои хаттӣ ва амалӣ дар хона, муносибат бо ҳамсинфон ва омӯзгорон, рафтор, худтарбияткунӣ, ҳисси масъулиятшиносӣ, иштирок дар корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, дараҷаи аз худкуни барномаҳои таълимӣ, ба ҳисоб гирифта ба мақсад мувофиқ ташкил ва баргузор намояд.

Дар зинаҳои низоми маориф, аз нозирони шуъбаи маориф сар карда дар иҷрои вазифаи хизматиашон, пеш аз ҳама, мусаллаҳ будан бо дониш оид ба муносибати босалоҳият талаб карда мешавад, то раванди татбиқи ин муносибат дуруст ба роҳ монда шавад.

Мушовирони кабинети методии шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳия ба дарсҳои омӯзгорон бештар даромада, дарсҳои қушод-дарсе, ки бо мақсади омӯзиш, таблиғи таҷрибаи пешқадам, татбиқи навғониҳо, навҷӯйиҳо дарсҳои ҳисботӣ ва намунавӣ аз ҷониби муаллимони ботаҷриба, баҳри фаъол гардонии хонандагон дар дарсҳо пайваста дар ҷустуҷӯи роҳу усули босалоҳияти таълим ва тарбия ташкил намуда, ба таври доимӣ дастуру маслиҳат ва тавсияҳои методӣ диханд.

Муаллим масъулиятро дар худ ба таври доимӣ парварида, кӯшиш ба он дошта бошад, ки аз уҳдаи дарс гузаронидан бо хубӣ баромада тавонад. Ҷӣ тавре, ки бузургон гуфтаанд: **«муаллим то даме, ки зинда аст, дар омӯзишу сайқал додани маҳорати педагогиаш қӯшиш ба ҳарҷ дихад»**.

Роҳу усули истифодаи методҳои фаъоли таълим, воситаҳои техникӣ, айёният дар дарс ва машғулиятҳои амалӣ, ноил гаштан ба дониш, малака ва маҳорат дар таълиму тарбияи шогирдон ва арзёбии ҳусусиятҳои ҳамаҷониба дар омодагӣ ба моҳияту мазмuni салоҳиятнокии таълим қарор гирад.

Директори муассисаи таълимӣ салоҳияти баланди роҳбарӣ дар ташкили кори таълимӣ тарбияфвиро бояд дошта бошад. Воқеан, ибораи **«Ҳар қас бояд дар доираи мавқеи худ қарор дошта бошад»** асос дорад.

Президенти мамлакат хело бамаврид гуфтаанд, ки **«Омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато қарданро надорад»**.(6;8).

Ҳамаи роҳбарон масъули мансаби ишғолкарда, кафили тарзи ҳаёти солим, ба меъёр дарорандай ноадолатию нобасомониҳои замонанд. Ҳадафи асосӣ дар самти роҳбарӣ кори нек номи нек қардан ва ба талаботи сиёсати маорифпарваронаи давлат дар иҷрои вазифаи хизматӣ мебошад.

Дар амал татбиқ шудани муносибати босалоҳият ва ҳадафҳои татбиқи он дар роҳу усулҳои ноил гардидан ба сатҳи баланди дониш, малака ва маҳорат, қобилият ва ахлоқи хонандагон дар муассисаи таълимӣ ва аз ҳама ҷиҳат самараи нек ба бор овардан ба роҳбари муассисаи таълимӣ вобастагии қалон дорад.

Дар бораи моҳият, мақсад ва вазифаҳо, методу усули гуногуни татбиқи он, натиҷаи омодагии муаллимон, хонандагон ва падару модарон дар ташкилу баргузории

дарсҳо ва назорати хонандагон бо назардошти дараҷаи муносабати салоҳиятнок дар доираи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ рӯз то рӯз таҷрибаи муайян ҳосил гашта истодаанд. Дар баробари ин маҳорати идора кардани дигаргуниҳо, стратегияи татбиқи нақшай фаъолиятро низ доро мебошад. Вақто, ки роҳбар дигаргуниҳоро идора карда наметавонад, ба тағйироти лозима ноил гаштан гайри имкон аст. Дар муассисаи таълимӣ ҳар гуна шахсият ва гурӯҳҳое мавҷуданд, ки роҳбар бояд онҳоро бо ҳам муттаҳид созад, андешаҳои онҳоро дар самти пешравии кору фаъолият қабул ва дастгирӣ намояд. Роҳбар қобилияти ташкилотчигӣ, санъати роҳбарӣ, маҳорати кордонӣ ва дар ниҳодаш ташаббускорию эҷодкорӣ дошта бошад. Қолабҳои кухнаро шикаста тавонад. Роҳбар тавоноии ҳар кадом аъзои колективро бамақсад инкишоф додан, дӯстона ва шавқмандона мусоидат кунад, ки пайравони ҳудро соҳиб гардад. Дар ҳолатҳои зарӯрӣ, агар лозим шавад, аз ҳисоби хонандагони фаъол ва қобилиятнок ба вазифаҳо таъин намудан, ҳамаи хонандагонро ҳудаш танҳо идора карда тавонад.

Муваффакияти муассисаи таълимӣ дар раванди таълиму тарбия аз сифати роҳбарӣ ва муҳити солими он аз директор то хонандагон вобастагии калон дорад. Беҳтар гардидан сифати корҳои идеявӣ-сиёсӣ ҳаҷми дониш, маҳорат, малака ва ахлоқи хонандагон аз кордонӣ ва маҳорати ўсаҳт вобастагӣ дорад.

Масъулини шуъбаҳои маориф ва мақомоти болоии он дар хоста гирифтанд ва ҷо ба ҷо гузоштани роҳбарони муассисаи таълимӣ баъзан ба ҳолатҳои шиносбозӣ ва аломатҳои маҳаллачигӣ роҳ медиҳанд, ки ин ба пешравӣ ва баланд бардоштани сифати кори таълиму тарбияро ҳалалдор мегардад. Раванди тақвиятбахшӣ ва демократикунонии кори таълиму тарбия дар муассисаи таълимӣ муомилаи хубро талаб менамояд. Саҳтигу серталаб ва дар айни замон мушфиқу меҳруbon ва бо овози past муомила бояд кард. Роҳбар набояд қасдигир бошад. Аз суханони pastу баланд хафа шавад. Қобилияти таҳлил ва баҳо доданро доро бошад. Қисман, роҳбарон аз вазифа ва мансаби ишғолкадаашон истифода карда, рафтторҳои аз салоҳияташон берунро иҷро менамоянд, ки ин омил боиси past гардидан обрӯяшон мегардад. Ҳудомӯзӣ, сайқали маҳорати идоракунӣ, донистани нозукиҳои талаботи педагогӣ-психологӣ, барои директор нихоят муҳим мебошанд.

Директори хуб доимо дар пайи бо қадрҳои хуби педагогӣ таъмин намудани муассисаи таълимӣ, ҷустуҷӯи роҳу усули нави таълим ташаббусҳо, эҷодҳои нав бошад. Қисман, директори муассисаи таълимӣ аз омӯзгорон ва дигар кормандони маҳорати ташкилотчигӣ дошта, савияи донишаш баландтар меҳаросад. Кӯшиш менамоянд, ки бо методу усули фишороварӣ ва таъқибу дӯғу даранг аз онҳо ҳалосӣ ёбад ё онҳоро ба ҳар восита гунаҳкор намояд, ки аз рафтори чунин роҳбар ҷараёни таълим ҳалалдор мегардад.

«Муаллим бояд дар симои роҳбари муассиса дӯст, рафик, ёвар ва маслиҳатгари мушфиқи ҳудашро бинад» (7:48).

Директори муассисаи таълимӣ новобаста аз он, ки мутахассиси кадом фан бошад, бояд дар бораи дигар фанҳо маълумоти зарӯрӣ дошта бошад. Тамоми рафтор, гуфтор, кирдор, муносабат, маданият, ҷиҳатҳои эстетикӣ, маънавӣ, ақлу заковати директори муассисаи таълимӣ бояд намунаи ибрati атрофиён: омӯзгорон, хонандагон, падару модарон ва аҳли ҷомеа бошад. Аз ин ҳисоб ўз дар ҳама ҳолат дар иззату ҳурмат ва эҳтиром бояд бошад.

Директор бояд истеъдоди зехни кормандони ҳудро донад. Новобаста аз шумораи омӯзгорон директор кори ҳар омӯзгорро бояд хуб донад. Дарс бояд дар маркази диққати директор бошад. Директоре, ки ба дарсҳои омӯзгорон ба таври доимӣ иштирок ва онҳоро таҳлил карда меистад, дар ҷойи аввал буда, вазъияти таълиму тарбияро дар муассисаи таълим хело хуб медонад. Директор ба андозаи кофӣ ба дарсҳо иштирок намояд, ҳамон қадар хонандагонро меомӯзад, хусусиятҳои фикрию меҳнатӣ, ахлоқию маънавии онҳоро медонад. Иштироку таҳлили дарсҳо ба директор имконият медиҳад, ки натиҷа додан ва самара баҳшидани маслиҳату тавсияҳояшро ҳуд муайян менамояд. Бо ҳамин мақсад на директор, балки маъмурияти муассисаи таълимӣ дар ибтидои соли

хониш аз рўйи нақшай кории муассиса (максусан назорати дохилимактабӣ) ва тақсимоти вазифаҳо ба мақсади иштирок дар дарсҳо тарҳрезӣ ва дар давоми соли хониш бояд амалӣ карданашон лозим аст.

Назорат аз болои кору фаъолияти ҳаррӯзаи муаллим ба ҳар як дарс бо тайёрии пухта, ҳаматарафа бо истифодаи технологияи ҳозиразамон, истифодаи гуногунии айёният, маводи дидактикӣ ва дигар воситаҳои ёриасон барои гузаронидани дарсҳо дар мадди назари маъмурият бошад. Дарсҳо бо методу усули муосири замон, дар низоми назария ва татбиқ дар амалия, донистани воқеъияти ҷавобгӯйи замон ва мақсадҳои салоҳиятнокӣ ва стандарти таълимӣ ташкил ва баргузор карда шаванд.

Директор набояд ҳаросад, балки дар рақобат кор карда тавонад, чунки набудани рақобат боиси қарахтӣ ва кухнапарасти мегардад. Директори муассисаи таълимӣ, муносибати сарди ҳар як муаллимро нисбати худаш дар ҷойи доштани ҳатогихо дар фаъолияти кориаш бинаду донад ва аз пайи ислоҳи нуқсонҳои кори роҳбариаш гардад.

Масъалаи дигаре, ки боиси костагии сифати таълиму тарбия мегардад, шояд набудани алоқаи доимӣ ба падару модарон ва ташкилоту идораҳо бошад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар ҷойҳо ҳама кори бесамар ба хотири гап нашудан мебошад. Дар маҷлис ё ассотсиатсияи падару модарон ва дигар ташкилоту муассиса дар асл шумораи аз 1 то 10 нафараи волидайн ҳозир мешавад ё не. Боз қарор менависанду дар ҷувдон мегузоранд. Бо ҳамин вазифаи худро сомон расонида меҳисобанд.

Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мавриди амал қарор дошта бошад ҳам, мутаассифона, ин санади хело муҳим, бар дӯши мактабу маориф нигаронӣ шудааст.

Мақсаду мароми ҳамаи мо бояд як самт-амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф мебошад. Ҳар як ҷомеаи шаҳрвандиро дар ҳар давру замон аз рўйи ақлу фаросат, маъnavиёт ва фарҳангу маданияти ў баҳо медиҳанд. Яъне ҷомеа дар қадом сатҳе қарор дошта бошад, кори таълиму тарбия низ дар ҳамон мавқеъ ҷараён дорад. Мо-омӯзгорон ҷомеаро дидা ба натиҷаи фаъолияти худ баҳо диҳем. Кори таълиму тарбия ёру ошнобозӣ, хешу таборчигӣ, ришаю таъмачӯйӣ, фиреб, муросо, найранг ва дигар амалҳои носолимро намеписандад. Ин аз санъати роҳбарии мо директорон дарак медиҳад. Ин кор масъул будан ҳақиқату ростӣ мебошад!

Директори муассисаи таълимӣ бояд кору фаъолияти омӯзгорону хонандагон, роҳбарони синф ва ҷонишинону дигар кормандонро дар низоми расмӣ (маъқулёфтai коллектив) гашта «талаботи ягона дар муассисаи таълимӣ» ба роҳ монад.

- ҳамарӯза директори муассисаи таълимӣ як соат пеш аз саршавии дарсҳои бости якум ба муассиса ҳозир шуда, гирду атрофи бино ва дохили онро дид, аз вазъи мавҷуда бо баррасии масъулии натиҷагарӣ намудан;

- омӯзгорони дарсдошта ва роҳбарони синфҳо пагоҳӣ (бости 1), нисфириӯзӣ (бости 2) дар ҷамъомади умумии пеш аз дарс ним соат пешакӣ ҳозир шудан (омӯзгорони дарс дошта тайёрии худро ба муовинон пешниҳод ва руҳсат ба дарс, роҳбарони синф қабули шогирдон ва ба ҷаъомад тайёр намудан);

- омӯзгороне, ки тайёрии худро ба дарсҳо аз назари масъулии гузаронидаанд, журнали синфиро гирифта ба назди шогирдони дар ҷамъомад (қатор) буда омада, ҳамин, ки занги даромад шуд, синфе, ки дарс мегӯяд хонандагонро гирифта ба синф ё кабинети таълимӣ ҳамраӣ намуда, баъди анҷоми дарс онҳоро ба ҳавлии муассиса раҳнамун менамояду журнали синфиро дар ҷойи аввал гирифтааш бурда мегузорад. Ин ҳолат дар ҳар як дарси навбатӣ ҳар рӯз такрор бояд ёбад;

- ҳар як омӯзгори дарсдиҳанд дар рафти дарс, ки қисман шогирдонро донишу малака ва дараҷаи дарсазхудқунии онҳо аз ин ё он фан ва мавзуъ пурсида ва мақсади баҳогузорӣ доранд, рӯзномаҳои онҳоро талаб ва баҳогузорӣ намояд;

- ҳар як омӯзгор, хоҳ соати 1-ум, хоҳ соати 2-ум ва ё соати 3-ум... бошад ҳам аз назари риоя нагардидани шогирдон дар тартиби мӯйи сар, либоси ягонаи мактабӣ, галстукдорӣ, давомот, ё аз дарсе гурехтан ва ё қоида вайронкунию бенизомӣ содир намудан, пурсон шуда, дар тарбияи ў бо шевай нарму мuloim саҳмгузорӣ намояд;

- омӯзгор, роҳбари синф бадаҳлоқии шогирдро дар колективи омӯзгорӣ, падару модарон ва маҳсусан маъмурияти муассисай таълимӣ пинҳон надорад;

- риояи меъёрҳои қасами омӯзгор, ҳукуқ, вазифа ва уҳдадориҳои роҳбари синф дар иҷрои вазифаи хизматӣ бо риояи баланди интизоми меҳнатӣ, пӯшидани либоси ягона, одоби салом ва бо сухани нарму садои паст муомила намудан, ахлоқи писандидай инсонӣ атрофи масоили маънавӣ ва гайра гардидан ба он боис мегардад, ки колективи педагогӣ ва хонандагони муассисай таълимӣ тарзи ҳаёти солимро соҳиб гашта, дилгармии ҳар кадом ба кору донишшандӯзӣ боис мегардад.

Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф мачмӯи санадҳои меъёрии ҳукуқии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва умумиро бо қарори қабул намудаи мушовараи Вазорати маориф аз соли 2013 расмӣ гардонида барои иҷро пешбарӣ намудааст. Бисёрии роҳбарони муассисаҳои таълимӣ аз он ба таври васеъ истифода менамоянд. Рафти воҳӯрӣ бо омӯзгорон маълум намуд, ки онҳо аз ин ҳуччатҳо оғаҳӣ надоранд ва қисман роҳбарони муассисаҳои таълимӣ аз бемасъулияти то ба ҳол аз ин ҳуччатҳо ҳам дарак надоранд ва ҳатто ҳудашон онҳоро варақ ҳам назадаанд.

Вақте, ки роҳбари муассисай таълимӣ дар иҷрои вазифаи хизматӣ намуна бошад, зердастон мачбур мешаванд, ки нисбат ба масъулияти хеш ҷиддӣ бошанд. Вокеан, ҳуди калимаи директор маъноҳои бисёреро аз қабили коргардон, танзимгар, басаҳнагузоранда ифода пас агар директор басаҳнагузорандай кор бошад, мактаб саҳна ва шогирдон иҷроқунандай нақшҳоянд. Биёед нақшҳоро онҷунон офарем, ки ибратбахш бошанд.

Директори муассисай таълимӣ ҳамчун ташкилотчи асосии колективи педагогӣ, дар байни талабагон ва падару модарон мавқеъи асосӣ ишғол менамояд. То даме, ки симои директори муассисай таълимӣ, шахси дорои андешаи эҷодкор набошад, ташкилотчи моҳири раванди кори педагогиро тасаввур карда наметавонем ва проблемаи такмили сифати корҳои тарбиявии хонандагонро ҳал кардан амри муҳол аст. Муҳим он аст, ки дорои маданияти баланди омӯзгорӣ, дониш, моҳири уҳдабаро, боидрок ва чуқур донандай фанни ҳуд бошад.

Ба қавли педагоги машҳур А.С.Макаренко «Ҳар як педагог устоди кори ҳуд шуда метавонад, агар ба ў ёрӣ расонанд ва агар ҳудаш кор кунад».(1.42)

Муҳаббате, ки омӯзгор ё маъмурият танҳо барои фароғат ва ҳузуру ҳаловати ҳуд нишон медиҳад, ҷиноят аст. Чунки ин ба ҳуди тарбиятдиҳанд ва ҳам ба кори тарбияӣ зарари қалон меоварад.

Мо омӯзгорон, бояд донем, ки қӯдакон табиатан танбал нестанд. Онҳо дар ҷое фаъоланд, ки барояшон шавқовар бошад. Сабаби талабот ба муносибати нав дар мактаб ҳамин аст. Имкониятҳо технологияи фаъоли таълимро маҳдуд насолозем. Фаъолнокии муаллимонро ба табодули нақшҳо дар дарсҳо равона соҳтанамон лозим меояд. Яъне фаъолӣ аз муаллим ба талаба мегузарад. «... дар дарс бештар талаба сухан гӯяд, муаллим бештар гӯш кунад». Хонандай «фаъол-актёр», муаллим бошад, «мӯхлис-мушоҳидакори фаъол ва режиссер»- бошад. Пеш аз саршавии дарс муаллим мухити солимро фароҳам оварданаш лозим аст. Маъмурияти муассисай таълимиро лозим аст, ки ба назорати дохилимактабӣ диққати бештар дода, дар рафти фаъолияти корӣ назорат ва санчишро ба роҳ монад ва дар ҷаласаҳои назди директор, Шӯрои омӯзгорӣ мавриди баррасӣ қарор дихад.

Татбиқи самаранокии муносибати босалоҳият назорат ва роҳбарии маъмурияти муассисай таълимӣ ба фаъолияти омӯзгорон дар сатҳи талабот вобастагии зич дорад. Роҳбар баҳри беҳтару хубтар гардонидани раванди идораи зинаҳои таълиму тарбияи муассисай таълимӣ коллективро муттаҳид месозад. Фаъолияти онҳоро тибқи ҳуччатҳои меъёрӣ-ҳукуқии соҳаи маориф ба роҳ монда, ба таври доимӣ назорат мебарад. Дар навбати ҳуд ҳамгирои фаъолияти коллектив, падару модарон ва хонандагонро ташкил намуда, талаботи ягонаи корро байни онҳо ба низом монда, назорат ва натиҷагирий менамояд.

Вазифаи мо омӯзгорон тарбия намудани шогирдон дар рӯхияи худогоҳии миллӣ, ободкорӣ, созандагӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ ва арзишҳои миллӣ мебошад. Мақсаду мароми ҳамаи мо бояд ба як самт-амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф нигаронида шуда бошад. Мо-омӯзгорон бояд рушди чомеаро дарк намуда, ба натиҷаи фаъолияти худ баҳои воқеъӣ диҳем. Ба ғамҳориҳои Сарвари давлатамон, ки ба ин соҳа таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд, ояндаи дурахшон дар пеш аст, дилсӯзона муносибат намоем.

АДАБИЁТ:

1. А.С. Макаренко. Сабки фаъолияти кори А.С.Макаренко
2. Боргоҳи маърифат. №1(9), январи 2015.
3. Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд».-Душанбе 2011.
4. М.Лутфуллоев. Педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик.- Душанбе 2016, 700с.
5. Маҷмӯи санадҳои меъёри-хуқуқии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва умумӣ. Қисми 1 ва 2. -Душанбе 2014.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба МОҶТ соли
7. Юнусов Й. Педагогика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ, коллекчу омӯзишгоҳҳо. -Душанбе 2005.

НАҚШИ МАОРИФ ДАР РУШДИ САЙЁҲӢ

Маҳмудхон Убайдов¹

Муаллиф дар мақолаи хеш нақши соҳаи маориф ва илмро дар рушди сайёҳӣ бо далелҳои сахех нишон додааст. Бе соҳаи маориф ва илм ягон соҳаи хоҷагии ҳалқи мамлакат рушд намеёбад, аз ҷумла соҳаи сайёҳӣ. Маориф барои соҳаҳои дигари хоҷагии ҳалқ замина тайёр мекунад. Як қатор донишгоҳҳои олӣ ва миёнаи касбии мамлакат барои ин соҳаи сайёҳӣ мутахассисони дараҷаи олӣ тайёр менамояд. Соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. Ин иқдоми пешгирифтаи неки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Калидвоҷсаҳо: рекреционӣ, инфрасоҳтор, байнамилалӣ, ҳатсайр, танзимкунанда, мененҷментӣ, муҳандисӣ, туризм, барҷаста, ҳазина, оламиён.

Убайдов М.

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Автор в своей статье рассказывает о роли образования и науки в развитии туризма с ясными фактами. Без образования и науки никакая сфера экономики страны не будет расти, в том числе и туризм. Образование готовит основу для других отраслей народного хозяйства. Ряд высших и средних школ страны готовят специалистов высокого уровню туризма. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон объявил 2018 год «Годом развития туризма и народных ремесел».

Ключевые слова: набор, инфраструктура, международный, путешествия, регулятор, администрация, инжиниринг, туризм, подделка, основы.

¹ Махмудхон Убайдов - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

THE ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM

The author tells in his article about the role of education and science in the development of tourism with clear facts. Without education and science, no sphere of the country's economy will grow, including tourism. Education prepares the basis for other branches of the national economy. A number of higher and secondary schools of the country are preparing for the highest level of tourism. Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon declared 2018 "The Year of Tourism and Folk Crafts Development".

Key words: recruitment, infrastructure, international, travel, regulator, administration, engineering, tourism, forgery, basics.

Рушди соҳаҳои хоҷагии ҳалқи ягон мамлакати дунё бе иштироки фаъоли соҳаӣ маориф гайриимкон аст. Соҳаӣ маориф ва илм барои соҳаҳои хоҷагии ҳалқи мамлакат замина тайёр мекунанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои калони рекретсионӣ буда, онро бо мақсадҳои муайян вобаста ба имкониятҳо истифода ҳоҳад бурд, албатта он ба захираҳои табиӣ ва шароити табиӣ вобастагии калон дорад. Бо мақсади тараққӣ додани соҳаӣ сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилаӣ, инчунин ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шавад, қайд намуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишварону муҳтарам Эмомали Раҳмон.

27 ноябрини соли 2008 дар сессияи 17-уми ташкилоти умумиҷаҳонӣ доир ба сайёҳӣ, ки дар шаҳри Картхенае-Индиоели давлати Колумбия баргузор гардид, Тоҷикистонро ба аъзогии гурӯҳи давлатҳои дорои захираҳои калони рекреатсионӣ пешниҳод намуданд ва аз тарафи 150 давлати ҷаҳон пазируфта шуд. Ҳамин тавр кишвари мо ба оламиён, дӯстдорони сайру сайёҳат муаррифӣ карда шуд. Ҳар сол ба мамлакат ҳазорҳо сайёҳон барои тамошо ва истироҳат аз Аврупо, Америка, Осиёи дуру наздик меоянд. Барои он, ки хизматрасонӣ дар сатҳи баланд, ба талаботҳои байналхалқӣ ҷавобгӯ бошад. Барои ин мутахассисони варзидаи соҳа лозим аст.

Дар пайём омадааст «Ба Қумитаи рушди сайёҳӣ супориш дода шавад, ки барои инкишофи намудҳои гуногуни сайёҳӣ, таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ, омода намудани маводҳои иттилоотӣ ва ҳатсайрҳои нав дар мавзеъҳои гуногуни кишвар, инчунин қонунгузории танзимкунандай фаъолияти соҳа ҷораҳои зарурӣ андешанд».

Нақши маориф дар тайёр намудани мутахассисон хеле калон аст. Барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар ин самт, бо ташшабуси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор Донишгоҳҳои олий ва миёнаи касбӣ, барои тайёр кардани мутахассисони дараҷаи байналмилаӣ кафедраҳо, шуъбаҳо қушода шуданд. Масалан, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории ба номи С.Айнӣ, Донишгоҳи Давлатии Ҳуҷанд. Донишгоҳи Давлатии омӯзгории ш. Қӯлоб. Донишгоҳи Давлатии ба номи Н. Ҳусрави ш. Ҷоҳар, Донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмати ш. Ҷуғар, Донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, Донишгоҳи Омӯзгории ш. Ҷонҷон, Донишгоҳи Давлатии ш. Ҳоруғ, Донишгоҳи Давлатии ш. Ҷонѓара, Донишгоҳи Давлатии варзиш ба номи С. Раҳимов ва гайраҳо аз рӯйи ихтиносҳои сайёҳӣ ва мененҷментӣ, иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ, иқтисодиёт ва идоракуни корхонаҳои сайёҳӣ, мененҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилаӣ, сайёҳат ва меҳмондорӣ ва гайраҳо мутахassis тайёр мекунанд. Инчунин дар коллеҷи муҳандисӣ-омӯзгории ш. Ҷуғар аз рӯйи ихтиносӣ иқтисодиёт ва ташкили соҳаҳои сайёҳӣ, дар коллеҷи оммории ш. Ҷонҷон иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои хизмати маишӣ ва туризм ва литеӣ хизмат ва туризми шаҳри Ҷуғар мутахassisҳои баландпоя тайёр менамоянд. Донишгоҳҳо ва коллеҷҳои номбурда мутахassисони варзидаи ба талаботи байналхалқӣ ҷавобгӯйро бояд тайёр кунанд. Онҳоро дар рӯҳияи

Ватандӯстӣ , худшиносии миллӣ, табиатдӯстӣ тарбия намуда, дорои маърифати баланд мебошанд.

Вале дар ин самт ҳоло мушкилиҳо хеле зиёданд. Барои дар сатҳи байналхалқӣ тайёр намудани мутахассисон, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимию методӣ роҳнамо ва дигар маводи даркорӣ лозим аст. Маводи мавҷуда талаботи имрӯзаи соҳаро конеъ намегардонад. Ташкилотҳои мутасаддиро лозим аст, сари ин масъала ҷиддӣ фикр намоянд. Дар соҳаи сайёҳӣ донистани забонҳои гуногуни хориҷӣ омили асосии пешравии соҳа мебошад, махсусан ҳатмкунандагони ин соҳаро зарур аст, ки забони англisisiro хуб донанд. Омӯзиши забонҳои франсузӣ, олмонӣ, хитойӣ низ аз фоида ҳолӣ нест. Барои муошират намудан ба онҳо дарси суханвариро омӯзондан зарурат дорад. Инчунин барои ҳифзи ҳуқуқу манфиати сайёҳӣ таълими фанни «Ҳуқуқи инсон» зарур аст ва маърифати сайёҳии чомеа бояд баланд бардошта шавад.

Дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши фанни география ҷашнрас аст. Маҳз сайёҳони барҷастаи дунё X. Колумб, Ф. Магелан, Васко да Гама, Чеймс Кук, Амундсен ва сайёҳони форсу тоҷик қашфиёте намудаанд, ки то имрӯз дар таълими фанни география омӯзонда мешаванд. Дар ҷумҳурии мо низ аксарияти устодоне, ки ба донишҷӯёни ин соҳа дарс мегӯянд, мутахассиси соҳаи география мебошанд. Гуфтани ҳастам, ки соҳаи сайёҳӣ бе география вучуд дошта наметавонад. Пешниҳод менамоям, ки бо мақсади ҷалб намудани ҳатмкунандагони мактабҳои миёна ба ин соҳа, дар омӯзиши фанни географияи Тоҷикистон барои синфи 8, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавзӯи «Рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон» ба барномаи таълими фанни мазкур ворид карда, соати алоҳида чудо карда шавад.

Боварӣ дорем, ки соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи баланд рушд ёфта, баробари садҳо ҳазор сомонӣ ба ҳазинаи давлат ворид шуда, кишвари мо дар тамоми дунё ба манзараҳои диққатчалбунанда ва ҷойҳои таърихиаш машҳури олам мегардад.

АДАБИЁТ

1. Пайёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2. Туризм. Қодиров Ф. С., Қодирова М.И., Ашуралиев М.,И., Қурбонов Ё.С. Душанбе: «Ирфон» 2016.
3. Географияи Тоҷикистон. муаллифон Ҳ. Муҳаббатов, М, Раҳимов. Душанбе «Ганҷ нашриёт»2014 с.
4. Ҷумҳурият № 90 08.05. 2018 саҳ.3.

НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТИ САЙЁҲӢ ДАР ТО҆҆ИКИСТОН

Мусоев Дишиод

Дар мақолаи зерин муаллиф оид ба намудҳои сайёҳӣ дар Тоҷикистон маълумот додааст. Сайёҳӣ падидаи мурakkabi иқтисодию иҷтимоии замони мусоир буда, вобаста ба беҳбудии вазъи иҷтимоии аҳолӣ рушд меёбад. Навъҳои гуногуни сайёҳӣ вобаста ба ҳадафҳои асосии он ба сафару сайёҳат бо максадҳои истироҳату табобат, сайёҳии маърифатӣ, илмӣ ва тиҷоратӣ тақсим шудааст.

Калидвоҷаҳо: сайёҳӣ, қишивар, сайёҳони хориҷӣ, табиат, сайёҳҳон, истироҳат, кӯҳҳо, дарёҳо

Мусоев Д.

ВИДЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В данной статье автор рассказывает о туристических видах в Таджикистане. Туризм является сложным социально-экономическим комплексом современности и

связано с улучшением социального статуса населения. Были разделены различные виды туризма, отдых и лечение, просветительский туризм, научные и коммерческие цели.

Ключевые слова: путешествия, страна, иностранные туристы, природа, туристы, отдых, горы, реки.

Musoev D.

KINDS OF TOURISM ACTIVITY IN TAJIKISTAN

In this article, the author talks about tourism in Tajikistan. Tourism is a complex socio-economic complex of our time and is associated with the improvement of the social status of the population. Various kinds of tourism, rest and treatment, educational tourism, scientific and commercial purposes were divided.

Keywords: travel, country, foreign tourists, nature, tourists, rest, mountains, rivers.

Сайёҳӣ падидай мураккаби иқтисодию иҷтимоии замони мусир буда, вобаста ба беҳбудии вазъи иҷтимоии аҳолӣ рушд мёёбад. Бахши сайёҳӣ чун дигар соҳаҳои хоҷагии ҳалқ дар баробари рушди тамаддуни инсонӣ тағириёбандад буда, он навғониҳои ҳаёти мусирро таҷассум менамояд.

Имрӯз ҷаҳониён Тоҷикистонро чун як кишвари ҷолиби сайёҳӣ эътироф кардаанд ва аксари ниҳодҳои сайёҳии байналмилаӣ сарзамини моро ба қатори беҳтарин кишварҳо барои сайёҳӣ шомил намудаанд.

Дар рӯйхати мусоидтарин кишварҳо барои саёҳати Globe Spots, дар даҳгонаи беҳтарин Тоҷикистон дар ҷои дуввум қарор дода шудааст, зеро Тоҷикистон дар роҳи корвонгузари қадим — «Роҳи Абрешими бузург» ҷой гирифта, Аврупоро ба кишварҳои Шарқ мепайвандад.

Сайёҳони хориҷӣ дар мавриди табиати нотакорори Тоҷикистон ақидаи мусбат дошта, аксаран зимни боздид бо ҳаяҷон таъкид медоранд, ки ин кишвар воқеан сазовори дӯстдорӣ ва ифтиҳор аст. Онҳо аз сулҳу субот ва оромиву осудагӣ дар мамлакати мо ситоиш мекунанд, ки бо вучуди паси сар гузоштани ҷангӣ шаҳрвандӣ ва ҳаммарз будан бо Афғонистон тавониста, ки суботи комилро дар қаламрави хеш таъмин намоянд.

Сайёҳони хориҷӣ мегӯянд, ки «Ҳар ҷаҳонгарде, ки аз Тоҷикистонро мебинад, орзуи дубора мемони ин кишвари биҳиштосо шуданро дорад».

Мафҳум ва ба навъу намудҳо чудо кардани сайёҳиро аз рӯйи аломатҳои якхела ба гурӯҳҳо чудо кардани он фаҳмидан лозим аст, ки аз маҷмӯи ҳадафҳои амалии одамон вобаста мебошад. Ҳар шакли сайёҳӣ вобаста ба ҳусусияти талаботи сайёҳон муайян гардида, маҷмӯи хизматҳоеро ифода менамояд, ки талаботи сайёҳонро қонеъ карда тавонанд.

Дар ҷараёни ташкил ва хизматрасонӣ ба сайёҳон намудҳои гуногуни сайёҳӣ муайян карда мешавад.

Шаклҳои сайёҳӣ ба вуруди сайёҳ тавассути сарҳади давлатии мамлакат вобаста мебошад, яъне асоси ба қисмҳо чудо намудани соҳаи сайёҳиро сафару сайёҳат берун аз қаламрави мамлакат ташкил медиҳад. Аз рӯйи ин аломатҳои соҳаи сайёҳӣ ба сафару сайёҳати доҳилий ва берунӣ чудо карда мешавад .

Шаклҳои сайёҳӣ боз ба навъҳои алоҳида чудо карда мешаванд. Ба онҳо ҳадафи асосии сафар, ҳусусияти ташкили сафар, шумораи сайёҳҳон, давомоти он, ҳусусияти синну соли сайёҳҳон, истифодаи навъҳои нақлиёт ва усулҳои ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ мансубанд.

Намудҳои сайёҳӣ ба ҳусусиятҳои инъикоси натиҷаҳои молиявӣ ба буҷети мамлакат ё минтақаҳои он вобаста аст. Аз рӯйи ин аломат ду намуди сайёҳӣ – намудҳои сайёҳии фаъол ва ғайрифаъол муайян карда мешаванд.

Навъҳои гуногуни сайёҳӣ вобаста ба ҳадафҳои асосии он ба сафару сайёҳат бо максадҳои истироҳату табобат, сайёҳии маърифатӣ, илмӣ ва тиҷоратӣ тақсим карда мешаванд ба монандӣ:

Сайёҳии дохилӣ - саёҳати ашхосон дар дохили кишвари зисти хеш; сайёҳии содирӣ саёҳати ашхоси муқимӣ дар Тоҷикистон ба дигар мамлакат.

Сайёҳии воридӣ (гайрифаъол) –саёҳати ашхос дар ҳудуди Тоҷикистон, ки аслан маҳалли сукунаташон дигар кишвар маҳсуб мейбад. Ин ҳелҳо дар маҷмӯъ бо ҳам оmezish ёфта, категорияи сайёҳӣро ташкил менамоянд.

Категорияҳои сайёҳӣ- байналхалқӣ, миллӣ ва дохилиро дар бар мегирад. Аз нуқтаи назари таснифоти овардашуда, аз рӯйи ҳелҳо ба сайёҳии миллӣ- дохилӣ ва содирӣ ба байналхалқӣ- содирӣ ва воридӣ дохил мешавад.

Намудҳои сайёҳӣ. Одатан дар низоми идорӣ 6 намуди сайёҳиро чудо менамоянд:¹

- **Сайёҳӣ бо мақсади истироҳат.** Истироҳати кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат бо мақсади барқароркунӣ ҷисмонию рӯҳии организм мебошад. Ба ин намуди сайёҳӣ истироҳати курортӣ низ дохил мешавад, ки дар баробари он барқарорномоии нерӯи инсонӣ бо истифода аз ҳусусиятҳои табиӣ-иқлимӣ, ҳок ва обҳои баҳрҳо, ҷашмаҳои маъданӣ ва гарму шифобаҳш амалӣ мегардад. Сайёҳӣ бо мақсади омӯзиши фарҳангҳои бегона равона гардида, он ба маърифатӣ ва маросимӣ тақсим мешавад.

Сайёҳӣ маърифатӣ ин боздид аз ҷаззобиятҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ ё географӣ мебошад. Сайёҳоне, ки бо ин мақсад сафар мекунанд, бештар ба муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии кишвари ташрифотӣ (мизбон) мутаваҷҷаҳ мешаванд.

Сайёҳии ҷамъиятиӣ. Сафар бо мақсади аёдати ҳешу таборон, надикон, дӯстон ва инчунин сайёҳии ниҳодҳо. Ҳусусияти фарққунандай сайёҳии ниҳодҳо дар он аст, ки иштироқдорони он рағбати якхела доранд. Ин ҳол дар натиҷаи ташкили барномаҳои гуногуни варзишию фароғатӣ ба амал меояд. Масалан, ниҳодҳои ҷамъияти моҳидорон, шикорчиён, муҳлисони дастаҳои гуногуни варзишӣ ва ғайра.

Сайёҳии варзишиӣ. Сафар барои иштироки фаъол ё гайрифаъол дар ҷорабинуҳои варзишӣ.

Сайёҳии иқтисодӣ. Сафарҳо бо мақсади манфиатҳои соҳибкорӣ ва тиҷорӣ. Ба монанди ширкат дар биржаҳо, намоишгоҳҳо, фурӯшгоҳҳо ва ғайра. Сайёҳии конгрессӣ (сиёсӣ). Ба сайёҳии дипломатӣ (намояндагӣ) барои ширкат дар конгрессҳо, инчунин вобаста ба ҳаводиси сиёсӣ чудо мешавад.

Асоси таснифоти сайёҳӣ аз рӯйи шакл мақсадҳои сайёҳиро ифода менамояд. Аз рӯйи мақсадҳо чунин шаклҳои сайёҳиро фарқ менамоянд: рекреатсионӣ, табобатӣ, маърифатӣ, соҳибкорӣ, динӣ, этникӣ, транзитӣ.

Сайёҳии рекреатсионӣ. Шакли аз ҳама паҳншудатарини фаъолияти сайёҳӣ буда, он бо мақсади истироҳат, солимгардонӣ, барқароркунӣ ҷисмонӣ, равонию эҳсосотӣ амалӣ шуда, падидаҳои гуногуни фарққунанда дорад. Он метавонад дар ҳуд барномаҳои тамошобоби фарҳангии фароғатиро таҷассум намояд.

Таваҷҷуҳи ҳама оламиён ба давлатҳои нави ИДМ ҳамчун ҳудудҳои пурра омӯхтанашуда аз нигоҳи сайёҳӣ, ки барои дидану омӯхтан баъд аз ба даст овардани истиқлолият имкон пайдо шудааст, бештар мегардад.

Захираҳои табиӣ ва маданияти бойи Тоҷикистонро истифода бурда, бояд индустря ва рушди интенсивии сайёҳиро дар мамлакат ҷорӣ намуд. Дар баробари ин дигар соҳаҳое, ки ба сайёҳӣ алоқаманданд рушд ёфта боиси баланд гардидани даромади сармоя ба иқтисодиёти мамлакат оварда мерасонад.

Захираҳои асосии сайёҳии Тоҷикистон – ин манотики кӯҳистон, саватҳои рекреатсионӣ ва ҷойҳои фароғатию осоишгоҳҳо мебошанд. Дигар объектҳои сайёҳии асосӣ ин ҷойҳои таърихиву маданиӣ ва расму оинҳои ҳалқҳои кӯчманҷӣ, ки дар Роҳи Абрешим ҷойгиранд, мебошанд.

Аз сабаби он ки миқдори зиёди масоҳати Тоҷикистон аз кӯҳҳо иборат аст, он ҳамчун сарвати табиӣ барои ҷалби сайёҳони ҳориҷӣ дар самти кӯҳнавардӣ ва сайёҳии кӯҳӣ мебошад. Сайёҳӣ и шавқовар-саргузаштӣ (приключенческий) дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ дорои талаботи зиёд аст. Баландтарин қуллаҳо, пиряҳҳо, кӯлҳо, дарёҳо, ки дар

¹ Диловаров Р. Д., Ёров Ҷ., Сайфуллоев Н. Асосҳои туризм, Душанбе: 2014, 192 сах.

Тоҷикистон ҷойгиранд барои инкишофи кӯҳнавардӣ, сайёҳӣ и кӯҳҳӣ, рафтинг ва трекинг имконияти зиёд фароҳам меорад.

Бо назардошти баландшавии шуғли аҳолӣ ва даромаднокии онҳо дар бозори ҷаҳонӣ се намуди асосии сайёҳиро дар Тоҷикистон чудо кардан мумкин аст:

1. Сайёҳии кӯҳӣ-варзишӣ;
2. Сайёҳии экологӣ;
3. Кӯҳнавардӣ;

Ин намудҳои сайёҳӣ бештар имконияти пешрафт доранд, зеро, ки барои сайёҳон ҷолиб буда аз онҳо даромад ба даст меояд.

Сайёҳии кӯҳӣ-варзишӣ. Мақсади асосии ҳатсайри сайёҳӣ дар бозори мазкур ин рекреатсия, саломатӣ, истироҳат ва варзиш мебошад. Пеш аз ҳама табииати зебо, кӯлҳо ва ҳавои тозаи кӯҳӣ мебошад. Бозор асосан ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷи равона карда шудааст, сайёҳон аз Қирғизистон, Ӯзбекистон ва минтақаҳои Россия таваҷҷуҳӣ хоса доранд. Ин бозор ба намояндаҳои сатҳи миёнаи аҳолӣ равона аст, ки барои истироҳат кардан маблағ доранд, вале ба ҳариди тур дар давлатҳои хориҷӣ имконият надоранд. Дар раванди ин намуди сайёҳӣ, сайёҳон дар баробари омӯзиши маданияти аҳолии маҳаллӣ инчунин аз табииати бою пургноват баҳра мебаранд.¹

Сайёҳии кӯҳӣ-варзишӣ нисбат ба сайёҳии курортivу-рекреатсионӣ муддати дарозро дар бар мегирад. Ба ин намуди сайёҳӣ талаботи сайёҳон бештар буда, ҳарчи зиёд менамоянд. Ин намуди сайёҳӣ инкишофи мӯътадил дорад ва дар шароити мусоиди минтақа бо суръати баланд рушд меёбад.

Сайёҳии кӯҳӣ-варзишӣ. Асосан, дар атрофи шаҳри Душанбе ва водиҳои Варзоб, Қаратор, Ширкент, Ромит ва Кӯҳистон ин намуди сайёҳӣ роҳандозӣ мешавад. Кӯҳистон гуфта дар Тоҷикистон минтақаи кӯҳҳои Ҳисор, Зарафшон ва Туркистонро дар назар доранд. Дар ҷануби Кӯҳистон кӯҳҳои Фон ҷойгиранд (кӯлҳои Пайрон, Марғузор, Аловудин ва Искандарқул), ки дар он ҷо даҳҳо базаҳои сайёҳӣ ва лагерҳо воқеъ мебошанд.

Сайёҳии экологӣ ба Тоҷикистон хос аст, ки сайёҳон метавонанд аз табииат истифода карда онро назорат кунанд ва эҳтиёт намоянд.

Баромаданҳои кӯҳнавардон дар кӯҳҳои Фон, Мастҷоҳ ва кӯҳҳои ВМКБ, дар қуллаи Исмоили Сомонӣ (7495м) ва Истиқлол таҷриба карда мешаванд.²

Аз соли 1966 сар карда дар Тоҷикистон ҳатҳои кӯҳнавардӣ дар самти кӯлҳои кӯҳӣ - Кӯли Калон, Пайрон, Искандарқӯл, Кӯҳҳои Фон, Душанбе, Самарқанд ба кор даромаданд. Ноҳияи Варзоб ҳанӯз аз аввалҳои солҳои 60-уми асри гузашта ба ҷои дӯстдоштатарини сайёҳон табдил ёфтааст.³

Қайд кардан ба маврид аст, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияҳои Варзобу Балҷувон ва дараи Ромит, ки барои рушди намудҳои фаъолияти сайёҳии варзишӣ-кӯҳӣ бисёр ҳам хуб ва мусоид мебошанд, ҳамчун минтақаи табобатию санаторӣ, истироҳатӣ ва сайёҳӣ эълон гаштаанд.

Мақсади асосии ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намудани маҷмӯаи замонавии мусоир ва ракобатпазири сайёҳии таъминкунанадаи имкониятҳои васеъ барои қонеъ соҳтани талаботи шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ дар хизматрасониҳои гуногуни сайёҳӣ, таҳияи механизмҳои иқтисодию ҳуқуқии дастгирии афзалиятноки сайёҳии дохилӣ ва воридшаванда, таъмини ҷалби устувори асъори хориҷӣ ба иқтисодиёти қиҷвар, рушди баҳшҳои омехтаи иқтисодиёт мебошад.

Дар марҳилаи ҳозираи пешрафти ҷомеа инкишофи сайёҳии байналмилалӣ бояд яке за сamtҳои асосии сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб равад.

Дар ояндаи наздик Тоҷикистон ба маркази қалони сайёҳӣ табдил ҳоҳад ёфт. Имрӯз шароити зарурӣ барои рушди ин соҳа фароҳам омадааст. Тоҷикистон имконияти ривоҷ додани ҳамаи намудҳои сайёҳиро дорад. Дар миқёси ҷаҳон қалонтарин ва

¹ Мадаминов А. Интуристические маршруты Таджикистана. Душанбе, 1981. С.45.

² Мадаминов А. Интуристические маршруты Таджикистана. Душанбе, 1981. С.46.

³ Қодирова М., Қодиров Ф. Асосҳои туризм. Душанбе: Ирфон, 2012.-С.23.

бузургтарин пиряхҳо танҳо дар кӯҳҳои Помир мавҷуданд, инчунин Тоҷикистон бо фарҳанги воло, урғу анъанаҳо, ёдгориҳои бостонӣ ва фарҳангӣ, ҷойҳои зиёди сайру сайёҳат, обҳои тозатарин, имконияти хуби ба худ ҷалб кардани сайёҳонро дорад.

АДАБИЁТ:

1. Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017
2. Диловаров Р. Д., Ёров Ҷ., Сайфуллоев Н. Асосҳои туризм, Душанбе: 2014, 192 сах.
3. Консепсияи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019. Душанбе – 02 апрели соли 2009, таҳти № 202.
4. Мадаминов А. Интуристические маршруты Таджикистана. Душанбе, 1981. С.45.
5. Қодиров Ф.С., Қодирова М.И., Ашуралиев М.И., Қурбонов Ё.С. Туризм: амалия ва тамоюлҳои рушд. Монография.- Душанбе: «Ирфон» 2016. 127 сах.
6. Қурбонов Ф.Х., Мелничиков Д.Г., Муллоҷаев С, Мулло А.Ш. Ҳуш омадед ба Тоҷикистон. – Душанбе соли 2008- 124 сах.
7. www.tajiktravtell.tj

ИМКОНИЯТИ РУШДИ САЙЁҲИИ ЭКОЛОГӢ ДАР ТО҆ҖИКИСТОН

Қодиров Ҳуршед

Муаллифи мақола доир ба имкониятҳои экологии сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот додааст. Қайд намудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди сайёҳӣ имкониятҳои хуби мусоид дарад. Сайёҳии экологӣ яке аз шаклҳои маъмули туризм ба ҳисоб меравад. Барои рушди самараноки сайёҳии экологӣ 4 – элементи асоси лозим аст, ки онро муаллиф муайян намудааст. Доир ба масъалаҳои ҳифзи олами ҳайвоноту набототи нодир маълумоти мушаххас додааст.

Калидвоҷаҳо: сайёҳӣ, фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ, этникӣ, экологӣ, сарбафалаккашида, элемент, ҳатсайр, флора, фауна, ландшафт.

Қодиров X.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Автор статьи предоставил информацию об экологических возможностях туризма в Республике Таджикистан. Было отмечено, что Республика Таджикистан может создать благоприятные условия для развития туризма. Экологический туризм - одна из самых популярных форм туризма. Автор подчеркивает что для эффективного развития экотуризма необходимо 4 элемента.

Ключевые слова: путешествия, культура, горный, этнический, экологический, зарезервированный, элемент, линия, флора, фауна, пейзаж.

Kodirov Kh. POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN TAJIKISTAN

The author of the article provided information on environmental opportunities in the Republic of Tajikistan. It was noted that the Republic of Tajikistan can create favorable conditions for the development of tourism. Ecological tourism is one of the most popular forms of tourism. The author emphasized that for the effective development of ecotourism, a 4-element is necessary.

Key words: travel, culture, mountain, ethnic, ecological, reserved, element, line, flora, fauna, landscape.

Чумхурии Тоҷикистон вобаста ба дороиҳои табиӣ, таъриҳӣ-фарҳангӣ, ҷойгиршавии мусоиди географӣ, табиати бою рангин ва нотакрор, мардуми меҳмоннавоз, фарҳанги асил, урғу одат ва анъанаҳои нодири миллӣ ва дигар зухуроти хоссаю ҷолибаш, ки мавриди таваҷҷуҳи сайёҳони ҳориҷӣ аст, дар бозори сайёҳии ҷаҳон набояд дар канор монад¹.

Азбаски қишивари азизамон дорои ин гуна мероси бою пурғановати таъриҳӣ - фарҳангӣ ва табиӣ мебошад, бевосита ба рушди соҳаи сайёҳӣ таъсири мусбат расонида барои ҷалби бештари сайёҳон имконияти хуби мусоидро фароҳам оварда метавонад. Ҳамчунин сарзамини Тоҷикистон барои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, фарҳангӣ, табобатӣ, маърифатӣ, этникӣ, шикори байналмилалӣ ва дигар намудҳо хеле мувофиқ аст.

Сайёҳати экологӣ нисбат ба дигар соҳаҳои мавҷудбуда мавқеи хосса дошта, солҳои охир рӯ ба тараққи ниҳодааст. Сайёҳии экологӣ яке аз шаклҳои маъмули туризм ба ҳисоб меравад, ки бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ, шиносой бо тарзи ҳаёт, урғу одат ва анъанаҳои мардуми маҳалӣ ба роҳ монда мешавад. Тоҷикистон бо кӯҳҳои сарбафалаккашида, пиряҳҳои азим, намудҳои гуногуни набототу ҳайвонот, рӯду ҷашмаҳои шифобаҳш, ландшафтҳои кӯҳӣ ва кӯҳию ҷангалиӣ, худудҳои маҳсусмухофизатшавандай табиӣ-кӯҳӣ барои рушди ин навъи сайёҳӣ имконоти зиёд дорад. Таҷрибаҳои пешқадами ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки барои рушди самараноки сайёҳии экологӣ асосан 4 элементи муҳим лозиманд:

- Қобилияти таваҷҷӯҳ будани нуқтаҳо ва ҳатсайрҳо;
- Шароити пазироии сайёҳон, ҷобаҷокунӣ ва сифати хизматрасонӣ;
- Дастрас будани минтақаҳо барои ташрифи сайёҳон;
- Муносибати аҳолии маҳалӣ бо сайёҳон².

Мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтани табиати минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон дар он аст, ки дар ин ҷо кӯҳҳои сарбафалаккашида, пиряҳҳои азим, намудҳои сершумори набототу ҳайвонот, обҳои маъдании хунуку гарм, ёдгориҳои таъриҳӣ - фарҳангӣ ва ҳудуди маҳсус муҳофизатшаванда мавҷуданд.

Аз масоҳати умумии Тоҷикистон 22%-и қаламрави он минтақаи туристии экологӣ эълон шудааст. Мувофиқи таҳлилҳои соли 2004 гузаронида шуда, масоҳати умумии қаламрави муҳофизати табиат дар ҷумҳурӣ 3,1 млн. гектарро ташкил медиҳад, ки он 4 мамнӯъгоҳ (масоҳати онҳо 173 418 га), 13 парваришгоҳ (майдонаш 313 260 га), як боғи миллӣ (масоҳаташ 2,6 млн га), як боғи таърихии табиӣ (масоҳаташ 3000 га) ва як боғи табиӣ (масоҳаташ 3805 га)-ро дар бар мегирад. Сайёҳии экологии Тоҷикистон маҳз дар заминai ин гуна объектҳои нодири табиию инсонӣ ва флораю фауна рушд намуда, метавонад барои муҳофизати чунин объектҳо мусоидат намояд.

Азбаски Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи кӯҳсари Осиёи Миёна воқеъ гардида, беш аз 93 %-и ҳудуди онро кӯҳҳои баландиашон то 7495 м ташкил медиҳад ва дар тамоми ҳудуди он барои рушди туризми экологӣ шароити мувофиқ, аз қабили кӯҳҳои баланд, кӯлҳои беназир, дарёҳои пуртуғён, пиряҳҳои азим, ландшафтҳои табиӣ, флора ва фаунаи бой ва ғайра мавҷуданд. Ҷойгиршавии мавқеи географӣ, минтақаи баланди ландшафт, экспозитсияи гуногуни қаторкӯҳҳо ва релеф натиҷаи соҳтори мураккабии геологӣ буда, мухталифии шароити иқлимиӣ ва олами рангорангӣ набототу ҳайвонотро ба вучуд овардаанд³.

Яке аз мавзеҳои диққатчалбунанда ин боғи таъриҳӣ-табиии Ширкент дар водии Ҳисор буда, имконияти хуби сайёҳати экологиро доро мебошад. Дар инҷо бо мақсади

¹ Қодиров Ф.С., Қодирова М.И., Ашуралиев М.И., Қурбонов Ё.С. Туризм: амалия ва тамоюлҳои рушд. Монография.- Душанбе: «Ирфон» 2016. - 127 саҳ.

² [www.hhdt-sugd.tj/archives/12307](http://hhdt-sugd.tj/archives/12307)

³ Муҳимиати рушди туризми дохилӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ, шаҳри Душанбе 11 февраля соли 2017. Нашриёти ООО “АВВАЛИН” 204 саҳ.

нигаҳдории олами набототу ҳайвонот, захираҳои табиӣ ва фарҳангӣ, истифодаи самараноки мавҷудоти он соли 1991 боғи мазкур ташкил карда шуд.

Муҳимтарин объекти геологии ин мавзезъ се макони ҷойгиршавии нақши пойи динозаврҳо аст, ки шумораи он аз 400 зиёд аст. Макони якуми ҷойгиршавии изи пойҳои динозаврҳо дар тарафи рости шоҳоби Ширкент, дар болотари деҳаи Ширкент аст. Дар болои қӯҳҳои оҳаксангӣ изи ду силсилаи ҷорпанҷаи ангуштон мавҷуд аст. Дарозии нақши ангуштон ба ҳисоби миёна 50 см. ва васеъгиаш то 30 см. буда, дарозии қадамҳо қариб 75 см. аст. Бо сабаби он ки чунин чунин накшҳо дар ягон ҷойи дигар пайдо нашудааст, ҳайвони ин накшро монда бачинс ва навъи нави динозаврҳо аз отрияди тероподҳо (динозаврҳои ҳайвонпой) дохил карда шуда, номи *macropodosaurus gravis*-ро ба худ гирифт, ки он “Сусмори вазнини пойкалон”-ро ифода мекунад. Гурӯҳи дуюми нақшҳои пой дар масофаи панҷ километр аз резишгоҳ, қариб дар ҷойи обтақсимшавии тарафи чапи дарёи Ширкент ҷойгир аст. Дар инҷо изҳо сепанҷа буда, бештари онҳо дарозии то 50 см. баъзеаш қариб 65 см. дошта васеъгиаш 45 сантиметрро ташкил медиҳад. Қисми сеюми изҳо дар минтақаи деҳаи Пашми Қӯҳна ҷойгир буда, аз изи танҳо як ҳайвони сепанҷа иборат аст, вале ҳайвони қалончусса. Дарозии панҷаи пойи он аз 70 см. зиёд буда, васеъгиаш 60 см. аст. Изи пой дар баъзе ҷойҳо то ба ҷукурии 10 см. ғӯта задааст¹.

Яке аз мавзеъҳои дилкаши сайёхии Тоҷикистон ин водии Зарафшон, баҳусус қӯҳҳои Фон, қӯлҳои Марғузор, Аловиддин ва Искандарқӯл мебошанд. Аз болои Аловиддин (дар баландии 3850 м) манзараи қӯлҳои Аловиддин ва аз тарафи дигар шабакаи қӯлҳои Қӯли-калон ба ҷашм намудор мешаванд, ки бо ранги лочувардӣ ва табиати зебои худ сайёхону дӯстдорони табиатро мафтун менамояд. Ба ҳавзаи Қӯли қалон қӯлҳои Душоҳа, Бибичаннат, қӯли Сиёҳ, қӯли Ҷангаль дохил мешванд.

Дар водии дарёи Шинг бошад, қӯлҳои Марғузор ҷойгир шудаанд, ки ҳар қадом бо ранг ва зебогии худ фарқ мекунанд. Тафовути байни қӯли Ҳазорҷашма ва аз ҳама поён қӯли Миҷгон 692 m^2 -ро ташкил медиҳад. Калонтарини ин қӯлҳо Марғузор, Ҳазорҷашма ва Нофин ба ҳисоб мераванд. Вале аз ҳама қӯли зебои ин водӣ қӯли Миҷгон мебошад, ки ҳамеша мавриди боздиди сайёҳон қарор мегирад.

Дар ҷанубии Тоҷикистон низ ёдгориҳои хеле зиёди табиӣ мавҷуданд, ки барои сайёҳат хеле мувоғиқ мебошанд. Ҳусусан, қӯҳи Ҳоҷамуъмин ёдгории нодири табиӣ буда, тамоми қишири он аз намакҳои гуногунранг иборат мебошад. Захираи намаки кони мазкур зиёда аз 40 млрд. тонна баҳо дода мешавад. Барои сайёҳон он чиз боз акоиб аст, ки аз ғорҳои ин қӯҳи намак дар асоси вазидани бод мусиқие садо медиҳад.

Дар қисмати марказии Тоҷикистон ғайри дараи Ромит ба тарафи шарқии он водиҳои Рашт ва Хингоб пеши назар меоянд, ки дорои захираҳои беҳамтои рекреатсионӣ мебошанд. Ҳангоми дар водии Хингоб будан кас гумон мекунад, ки дар қӯҳсори Алп сайр мекунад, зоро тамоми қӯҳсори ин мавзезъ аз ду тараф бо бешазорҳои қӯҳӣ пӯшида шудаанд. Дар ин ҷо аз қӯли Қабуд сар карда то Лоҷирк даҳҳо ёдгориҳои табиат ба назар мерасад, ки барои сайёҳон ниҳоят шавқангезу дилкашанд. Айнан чунин ёдгориҳои табиӣ ва ландшафтҳои ниҳоят дилангезро дар дараи Камароб низ дидан мумкин аст.

Тамоми сайёҳоне, ки ба Осиёи Марказӣ чӣ дар замони Шӯравӣ ва чӣ ҳоло меоянд, ҳамеша дар орзуи дидани сарзамини Помир мебошанд. Дар ҳақиқат Помир табиати рангоронгу дилрабо дорад ва дар баробари қӯҳу қаторқӯҳҳои сарфабалак дорои ҳазорон пириҳу қӯлҳои аз нигоҳи пайдоиш гуногун мебошад. Калонтарини онҳо қӯлҳои Қарокӯл, Зоркӯл, Рангкӯл, Шӯркӯл, Булункул ва Сарезанд.

Яке аз беҳтарин ёдгориҳои табиии Помир ин боғи рустанишиносии Помир мебошад, ки на ҷандон дуртар аз шаҳри Ҳоруғ дар баландии 2320 метр аз сатҳи баҳр

¹ Қурбонов Ф.Х., Мелничков Д.Г., Муллочаев С, Мулло А.Ш. Ҳуш омадед ба Тоҷикистон. – Душанбе соли 2008- 124 сах.

чойгир шудааст. Боғи мазкур дар бағали күхпораҳои бедараҳту урён гӯшай сарсабзу хуррамеро мемонад, ки дар он зиёда аз 20 ҳазор намуди рустаниҳои тамоми қитъаҳои дунё гирд оварда шудаанд. Дар байни растаниҳои боғи мазкур мавқеи муҳимро навъи дарахти маҳмалии амурӣ, дарахти пук, булути сиёҳи австралиягӣ ва намуди нодиртарини садбаргҳо ишғол менамоянд¹.

Мақсади асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ ин таъмин намудани шароитҳои мусоиди ҳукуқи барои ташкили фаъолияти самарабахши субъектҳои фаъолияти сайёҳӣ ва дар ин замини таъсиси бозори самаранок ва рақобатпазири сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки имконотро барои қонеъгардонии талаботи шаҳрвандони дохилӣ ва хориҷӣ ба хизматрасонихои муҳталиф ва сифатноки соҳа, таъмин намояд².

Боиси хушнудист, ки соли 2018-ро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон намуданд, ки ин иқдоми нек барои рушди соҳаи мазкур ва баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардум имконияти мусоидро фароҳам меоварад.

Дар ин радиф Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бетарафи накарда баҳри рушди ин соҳаи даромаднок ҳамасола барномаҳо, намоишгоҳо, конференсияҳо ва қарорҳои гуногуни ба соҳаи марбут қабул ва гузаронида мешавад.

Маврид ба зикр аст, ки 1-уми апрели соли 2018 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтрам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварда, дар Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Хуталон” бо вазъи ин мамнӯъгоҳ шинос шуданд.

Масоҳати мамнӯъгоҳи “Хуталон” 6 ҳазор гектарро ташкил дода, бо дастуру ҳидоятҳои Сарвари давлат дар ин ҷо парандагону ҷорвои нодир, аз қабили оҳӯи холдор, улеал-гӯсфанди кӯҳии буҳорӣ, муфлон ва аз парандагон бошад, асосан тазарв, парвариш меёбанд. Айни ҳол дар мамнӯъгоҳи мазкур беш аз 500 сар оҳӯи холдор мавҷуд мебошад. Баъди эълон гардидани Соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ ва беҳтар кардани вазъи мамнӯъгоҳҳои кишвар таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷӣ ба имкониятҳои рушди сайёҳии байналмилалии Тоҷикистон бештар мегардад³.

Зарурати рушди туризми экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди ҷомеаҳои маҳалӣ дар минтақаҳои дурдаст вобастагӣ дорад.

Иқтидори иқтисодии туризми экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан бемаҳуд аст, вале барои ташаккул ва рушди он маблағгузории муайян ва ҳароҷоти мақсаднок лозим меоянд. Таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ барои туризми экологӣ имкон медиҳад, ки дастрасии гӯшаҳои нодирӣ табиӣ барои туристон таъмин карда шавад. Барои ҷалби сармояҳои хориҷӣ, аз он ҷумла шаҳсӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар иншооти туризми экологӣ фароҳам овардани шароит зарур аст.

Умедворем, ки сайёҳии экологӣ ба мисли дигар намудҳои сайёҳӣ дар ояндаи наздик яке аз соҳаҳои пешрафта ва даромадноки кишвар ба ҳисоб рафта, баҳри вусъат баҳшидани шароити иҷтимоию иқтисодии кишвар саҳми худро хоҳад гузошт.

¹ Муҳимияти рушди туризми дохилӣ // Маводи конференсияи илмӣ- амалӣ, шаҳри Душанбе 11 феврали соли 2017. Нашриёти ООО “АВВАЛИН” - 204 саҳ

² Концепсияи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019. Душанбе – 02 апрели соли 2009, таҳти № 202.

³ www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=33118

Дуруст ба роҳ мондани иқтидорҳои сайёҳӣ имконият медиҳад, ки теъоди шумораи сайёҳонро ба мамлакат яку якбора зиёд намуда, даромаднокии соҳаро чандин маротиба афзоиш додан мумкин аст.

АДАБИЁТ:

1. Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017
2. Консепсияи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019. Душанбе – 02 апрели соли 2009, таҳти № 202.
3. Қодиров Ф.С., Қодирова М.И., Ашуралиев М.И., Қурбонов Ё.С. Туризм: амалия ва тамоюлҳои рушд. Монография.- Душанбе: «Ирфон» 2016. 127 саҳ.
4. Қурбонов Ф.Х., Мелничков Д.Г., Муллочаев С, Мулло А.Ш. Хуш омадед ба Тоҷикистон. – Душанбе соли 2008- 124 саҳ.
5. Муҳимияти рушди туризми доҳилӣ // Маводи конференсияи илмӣ- амалӣ, шаҳри Душанбе 11 феврали соли 2017. Нашриёти ООО “АВВАЛИН” 204 саҳ.
6. www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=33118
7. [www.https://hhdt-sugd.tj/archives/12307](https://hhdt-sugd.tj/archives/12307)

ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС

Шаҳло Абдуализода¹

Дар мақола мавқеи технологияи муосир дар тарбияи насли наврас оварда шудааст. Масъалаҳои роҳандозии истифодай воситаҳои электронӣ дар дарс ва роҳҳои самараноки корбурди онҳо нишон дода шудаанд.

Калидвоҷаҳо: салоҳиятнокӣ, компьютер, воҷсаҳо, истилоҳот, иҷтимоиёт, ҷаҳоннишавӣ.

Шаҳло Абдуализода ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В статье указано место и положение современной технологии в воспитании молодого поколения. Также, показаны проблемы и способы использования электронных средств и пути их продуктивного употребления.

Ключевые слова: компетентность, компьютер, слова, терминология, социология, глобализация.

Shahlo Abdualisoda PRODUCTIVE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION

The article indicates the place and position of modern technology in the education of the younger generation. Also, problems and ways of using electronic means and ways of their productive use.

Key words: competence, computer, words, terminology, sociology, globalization.

Чӣ тавре ки маълум аст, мактабу маориф дар пешравии ҷомеа ва давлат саҳми назаррасе дорад. Сатҳи дониш ва малакаву маҳорати хонандагон метавонанд ояндаи

¹Шаҳлои Абдуализода Тоҳириён –специалист Управления дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, e-mail: Shahlo_vak@mail.ru.

миллат ва пешрафти чомеаро барои оянда муайян созанд. Барои пешравӣ дар ин соҳа устодонро лозим аст, ки роҳҳои гуногуни таълими самаранок истифода баранд.

Солҳо мегузаранд, муносабат ба мактаб дигар мешавад. Маориф ба як системае табдил меёбад, ки ба таври амалий ҷамъиятро дигаргун мекунад. Имрӯзҳо маълум шуда истодааст, ки дар ҷараёни кор бурди инноватсия ва ҷустуҷӯҳои эҷодӣ, ки мактабро фаро мегирад, шаҳсияти муаллим нақши муҳим дорад. Яке аз вазифаҳои асосии маориф дар замони мусосир ин салоҳиятнокии иттилоотӣ мебошад ва барои истифодаи самараноки имкониятҳои иттилоотӣ шаҳсияти омӯзгор бояд ба талаботи зерин ҷавобгу бошад:

- асосҳои кор бо компьютерро донад;
- бо барномаҳои мультимедӣ кор карда тавонад;

- асосҳои кор бо интернетро донад, ба хонандагон самаранок истифода бурдани манбаъҳои иттилоотиро барои пурра намудани дониши худ омӯзонад.

Фаъолияти шаҳсии педагог яке аз омилҳои муайянкунандай муваффақияти шогирд дар фаро гирифтани ин ё он фан ё соҳа мебошад. Салоҳиятнокии муаллими забон ва адабиёт дар истифодаи технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ ҷунин маъно дорад, ки омӯзгор қудрати раванди дарсдиҳиро мувофиқи мақсадҳое, ки ҷамъияти иттилоотӣ мегузорад, дорад. Масалан, дар дарсҳои забони тоҷикӣ бояд ҷунин нишондодҳо ва методҳои истифода шаванд ва натиҷаҳо ба даст оянд:

а) инкишофи нутқи мураттаб (ба воситаи гӯш кардан, хондан, сухан рондан ва навиштан), ки дар ҳангоми омӯзиши дигар фанҳо низ истифодаи он аз манфиат ҳолӣ нест;

б) фахмонидани нақши забон барои инкишофи шаҳсиятҳои зеҳнӣ ва эҷодӣ дар раванди илмомӯзӣ;

в) истифодаи имкониятҳои иртиботӣ-зебоипарастӣ дар дарсҳо;

г) васеъ гардонидан ва ба низом овардани дониши хонандагон дар бораи забон.

ғ) Кор бо нақша ва бо матнҳо.

Педагоги машҳур Ян Амос Каменский ҷунин гуфтааст: «Ба мактаб ҷун ба бозӣ ҳозир шав, ҷунки ҳамин тавр ҳам ҳаст!». Дар ҳақиқат, вакте ки шавқу завқи толибиљм ба воситаҳои электронӣ равона шуда бошад, ҷун он дар оянда барои ӯ беаҳаммият нест ҷаро мо, қалонсолон ба ин зид бошем? Зимни ҳамин масъала пешниҳод мекардам, ки хуб мешуд, агар планшет ё ноутбук дар дарсҳо аз ҷониби хонандагон низ истифода бурда мешуданд. Зоро якчанд сол баъд хонандагон мумкин бе ҷузвон, танҳо воситаи электронии худро гирифта ба мактаб раванд. Хонандай имрӯза танҳо бо китоби дарсӣ қаноат намекунад, доираи васеи маълумотро аз барномаҳои компьютеру интернет мегирад ва дар ин ҷо ба ӯ ёрии муаллим зарур аст, ки роҳнамо шаваду сайтиҳои шавқовари адабӣ, фарҳангӣ ва тарбиявиро ба ӯ талқин кунад. компьютер бозиҳои электронӣ, бозиҳои маҳсуси электронӣ ба рушди таҳаюлот, тафаккур, донишомӯзии қӯдакон мадад мерасонад. Муҳим он аст, ки волидон ба истифодаи дурусти вакт дар назди компьютер дикқати ҷиддӣ диҳанд.

Муаллим бояд шароите фароҳам орад, ки хонандагон дар дарс эҷодкор бошанд ва ин аз муаллим салоҳиятнокию маҳорати қасбии психологӣ-педагогиро тақозо мекунад. Мақсади асосии ислоҳоти маориф дар шароити навсозӣ ин таъмини сифати баланди дониши хонандагон аст. Дар замони мо мактаб бояд хонандагонро вориди ҷомеаи иттилоотӣ созад, зоро сангари асосии истехсолот иттилоот ва дониш аст. Масъалаи аввале, ки бояд мактаб ҳал кунад, фароҳам овардани шароити маърифатиест, ки қӯдак имконияти дар ҷомеа рақобатпазир буданро пайдо кунад. Таъсири воситаҳои электронӣ ба майнаи сари инсон бениҳоят саҳт аст. Иттилооте, ки бо дидан ва шунидан ба майнаи сари инсон ворид мегарданд, суръати кам доранд ва барои фарогирии онҳо фурсати зиёд лозим нест.

Барои мисол, қӯдаки 5-солаero дар таҷриба озмоиш намудем. Қӯдак дар муддати як-ду ҳафта ҷун тавассути двд диски репҳои хондаи ҳофизеро пурра азёд кард, мо ба

хулосае омадем, ки иттилооти дигареро низ метавонад дар вақти кам азхуд кунад. Бо ҳамин мақсад диски Куръони каримро дастрас намудем ва бо құдак маслихат намудем, ки ҳар рұз барои ёд гирифтани сураи Куръони карим бояд 5 дақиқа аввал қироати Ёсинро гүш кунад, сипас ё суруд ё филми тасвирий ва ҳар чизеро, ки хоҳад, тамошо кунад. Дар натиҷа құдак бо гузашти ду ҳафта ду мубини ин сураи Куръонро азёд кард! Ин мұхллати хеле кам аст дар муқоиса бо он, ки устод гүяду шогирд аз паси ү тақрор кунад. Яңе меңнати сангины устоду шогирд осонтар мешавад ва бо сарфи вақти камтар самари зиёд ба бор мөварад.

• Бо истифодаи технологияи мусосир вақт сарфа мешавад, дар мұддати кам маълумоти хеле зиёдро муаллим ба шогирд дода метавонад. Масалан, ҳангоми таълими «Гулистон» - и Саъдий Шерозӣ устод дар бораи асар маълумот медиҳад, порчаҳоро аз ҳикоятҳо нақл мекунад, дар охир дарсро метавонад бо роҳи намоиши саҳна дар экран (тавассути проектор) мавзӯи навро мустаҳкам намояд. Ин асарро хонанда метавонад аз шабакаи «Интернет» ба пуррагӣ дар дастгоҳҳои электронии худ (компьютер, планшет, телефон) ҷойгир кунад ва мутолиа намояд.

• Барои азёд кардани ҳикоят аз ҳамин асар ва порчаҳои шеър истифода бурдани диктофон хеле осону барои хонандай имрӯза шавқовар аст. Ҳикоятро хонандае ифоданок қироат мекунад, дигарон ба диктофон сабт мекунанду қоидай тақрорро истифода бурда, дар вақтҳои холӣ гүш мекунанд. Бо ин восита азёд кардани шеъру ғазал, достонҳо, мавзӯъҳои дарс осонтар ва шавқовартар мегардад.

• Вожаҳои номафхұмро низ хонанда метавонад ба таври дастрасу осон аз «Фарҳанг» - и электронӣ бемалол ёфта, маънояшонро фаҳмад.

Дар робита ба ҳамин гуфтаҳо пешниҳод мешавад:

1. Истифодаи воситаи техникии планшет дар дарсҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумӣ ба роҳ монда шавад.

2. Бо падару модарони хонандагон машварат намуда, афзалияти ин шеваи омӯзиш фаҳмонида шавад.

3. Планшетҳои таълими ҳаридорӣ шуда, ба таври ичора ба устодону хонандагон дастрас гардонида шаванд.

4. Як қатор мавзӯъҳои таълими аз ҷониби барномасозон ба намуди бозиҳои шавқовар гардонида шаванд.

5. Барои татбиқи ин лоиха аввал синфи озмоиший, сипас, муассисаи озмоиший таъсис дода шавад. Дар раванди истифодаи воситаҳои электронӣ дар дарсҳо мумкин аст як қатор мушкилот-и ҳалталаб пеш оянд, ки роҳи ҳалли онҳо низ машварату маслихати мутахассисони соҳаҳои психология, педагогика, барномасозӣ, иқтисод, тиҷорат ва ғайраро тақозо мекунад.

• Барои насле, ки ба истифодаи анъанавии ашёи хониш одат намудааст, қабул намудани падидай нав душвортар аст, vale ин мумкин гузаранда бошад ва бо гузашти замоне ҳалли худро мейбад. Чунки агар ба таври баҳодиҳии иҷтимоӣ назар кунем, дар солҳои пешин(тақрибан 40 сол пештар) баъзе аз намояндагони насли калонсоли онзамона ашёи навро ба осонӣ қабул карда наметавонистанд ва ҳатто барои таъсири равонӣ расонидану насли ҷавонро аз истифодаи онҳо дур сохтан онҳоро ба дину расму ойинҳо вобаста менамуданд. Масалан, дучархаро “шайтонароба” ном карда буданд. Қанди сафед, ки аввал ба таври лўндаи гуногуншакл истеҳсол мешуд ва шакли нави он, ки аз машина мебаромаду, чоркунча буд, мұддате ҳукми “ҳаром” ро гирифта буд. Одамон ба духтурхои замонавӣ муроҷиат намекарданд ва доруҳои онро низ “ҳаром” меҳисобиданд. Аммо бо гузашти вақт истифодаи ҳам дучарха, ҳам қанди сафед ва ҳам доруҳои духтур як ҷизи муқаррарӣ дар рӯзгори мо шуда мондааст.

• Қимат ва дастрорас будани воситаҳои электронӣ (планшет, ноутбук, лептоп). Агар хонанда эҳтиёт кардани онҳоро ёд гирад, аз истифодаи доимии дафтар, китоб, қалам ва албом фориғтар мешавад.

• Шикастан, зуд вайрон шудан ва дигар ҳолатҳои дастнорасии техниқӣ. Ашёи имрӯзai хониш низ мушкилоти гум шудан, фаромӯш ва корношоям шуданро доранд, аммо масъалаи таъмири онҳоҳалшаванда аст. Муносибати эҳтиёткорона нисбат ба афзори хониш дар хонандагон талқин мегардад. Масалан, дар гузашта аз воситай электронӣ дида дар истифода нозуктар-рангдон (давот) буд, ки эҳтимолияти чаппашавиу рехтани рангро дошт, аммо самаранок истифода мешуд.

• Ба бозӣ машғул шудан ё ба сайтҳои дигар даромадани хонанда ҳангоми дарс. Барои ҳалли ин масъала планшетҳои таълимии маҳсус бе барномаҳои бозиҳои дур аз таълим дастрас намудан мумкин аст.

Хулоса, дар миёни хонандагони синфҳои 9 МТМУ №71 пурсиш гузаронида, муайян намудем, ки қариб 100% онҳо тайёранд, то дарсҳо бо ин усули шавқовар гузаранд. Ин маънои онро дорад, ки хонанда бо ҷидду ҷаҳди тамом ва ғайрати зиёд кӯшиши аз бар намудани дониш меқунад. Итминони комил аст, ки татбиқи ин лоиҳа натиҷаҳои зеринро ба бор меорад:

1. Муаллим дар муддати кам ба хонанда иттилооти зиёдеро медиҳад.
2. Дарсҳо барои хонандагони имрӯза шавқовартар мегарданд.
3. Имконияти ба таври тестӣ фахмонидани мавзӯъҳо дастрас мегардад, ки хонандагонро ба ҷустуҷӯ кардан водор месозад.
4. Салоҳиятнокии хонандагон дар дарс таъмин мегардад, яъне дарсҳо бо фарогирии малакаву маҳорати зарурӣ сурат мегиранд.
5. Насли навраси тоҷик дар фазои инноватсиониву иттилоотӣ рақобатпазир ба воя мерасад.
6. Дар раванди ҷаҳонишавии тамаддунҳо имконияти мавқеи муайян ёфтани миллати тоҷик таъмин мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Аминов С., Забони модарӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 7. / С. Аминов.- Душанбе , 2009.
2. Барномаи адабиёти тоҷик барои синфҳои X – IX ва X – XI. – Душанбе: Маориф, 2006. – С. 15.
3. Лутфуллоев М. Дарс. / М. Лутфуллоев. – Душанбе: Маориф. – 1995 - 191 с.
4. Майдова Б. Нақши оила дар пешгирии осебҳои нопадид. Б. Майдова // Паёми педагогика. Мачаллаи илмию таҳлилӣ. – Душанбе, 2011. – №3-4 (7-8) – С. 46

НАҚШИ ОИЛА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ВА ҶИЛАВГИРИЙ АЗ ҶИНОЯТКОРИИ НАВРАСОН

Салоҳиддинова Гулнора¹

Оила дорои қонуни муқаддас буда, он аз пайванди ду тани масъул ташкил меёбад ва тавлиди фарзанд рангу ҷилои хоссеро мегирад. Оила макони асосии бо фарҳангутамаддун, одобу суннатҳои миллӣ мусаллаҳ гардонидани фарзандон мебошад. Ба дунё овардани фарзанд масъулияти баландро талаб менамояд, зоро дар пеш таълиму тарбияи ӯ мейистад.

Калидвожаҳо: оила, омӯзии, ҷилвагарӣ, ҷиноятклрий, тарбия, расму оин, рафткор, фарҳанг.

¹ Салоҳиддинова Гулнора - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

Салоҳиддинова Гулнора

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ

Семья имеет свои священный закон, связывающиеся два пола в неотделимый союз, в результате который образуется муж и жена. В результате их священного союза появляются дети, который требуют вмешательство общества. Семья является центром культуры и цивилизации, морали и хорошего поведения, хранителем семейных традиций.

Ключевые слова: семья, обучения, предотвращение, правонарушение, вмешательство, воспитание, традиция, цивилизация, культуры, поведения.

Salohiddinova Gulnora

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE UPBRINGING AND EDUCATION, AND PREVENTION OF OFFENSE TEENAGERS

The family has its own sacred law, linking the two sexes in an inseparable union, as a result of which the husband and wife are formed. As a result of their sacred union there are children who demand the intervention of society. The family is the center of culture and civilization, morality and good behavior, the custodian of family traditions. To lead a person's life requires a great deal responsibility, because the task ahead of him is to educate him.

Keywords: a family, training, prevention, offense, intervention, upbringing, tradition, civilization, culture, behavior.

«Оила ниҳоди асосии чомеа, манбай парваришу тарбияи нерӯи солими зехниву ҷисмонӣ ва идомадиҳандай наслҳо медонанд. Агар ободиву суботи чомеа аз осоишу оромии ҳар як оила вобаста бошад, дар навбати ҳуд ободии ҳар як хонадон аз рӯхияи поку созанда, сатҳи маърифат ва саломатии зан-модар вобаста аст».

Эмомалий Раҳмон.

Оила дорои қонуни муқаддас буда, он аз пайванди ду ҷинси пок ба ҳам меояд ва бо тавлиди фарзанд рангу ҷилваи хоссе ба ҳуд пайдо мекунад. Оила макони асосии бо фарҳангу тамаддун, одобу суннатҳои миллӣ мусаллаҳ гардонидани фарзандон мебошад. Ба дунё овардани фарзанд масъулияти баландро талаб менамояд, зоро дар пеш таълиму тарбияи ў меистад. Ривояте ҳаст, ки рӯзе «Падару модари ҷавоне аз Муҳаммад пайёмбар (с) пурсидаанд:

- Ба тарбияи кӯдаки ҳафтрузаамон аз кай оғоз қунем?

Ў гуфтааст:

- Аллакай ҳафт рӯз дер кардед, зоро тарбия аз рӯзи таваллуд оғоз мейёбад.»

Падару модар бояд аз рӯзи таваллуди фарзандонашон ба тарбияи ў дикқати ҷиддӣ диҳанд, барои дуруст ба камол расидани ў шароит фароҳам оваранд, асбобу ашёи таълимиро таъмин намоянд ва завқи ўро барои интихоби дурусти қасб бедор созанд, то ки фарзанди хушахлоқ ба воя расад. Тарбия мушкил аст, вале ин ҷунин маъно надорад, ки мо нисбат ба он беаҳмиятӣ зохир намоем. Маҳз тарбия аз инсони хокӣ, инсони комил месозад ва «барои чомеа ғоидарасон мегардонад. Вале агар инсонҳо бе тарбия бимонанд, аз ҳама аblaҳ ва зараррасон мешаванд... Азбаски ин гуна одамон яқраву қайсаанд, пеши роҳашонро гирифтан мушкил аст ва онҳо корҳоеро анҷом медиҳанд, ки аз он чомеа ва башарият заррари зиёд мебинад (Сукрот).»

Луқмони ҳаким мегӯяд: «Фарзанди ноҳалаф монанди марди шашангушта аст, агар бибурӣ, дард қунад ва агар набурӣ, айб бувад».

Падару модарро ду сутуни хонавода меноманд, фарзанд бошад атои ҳудованд аст, амонатест дар дасти шумо, дили у мисли қоғаз сафед аст, ки дар ў ҳар чӣ нависӣ, ҳамонро қабул мекунад.

Ҳакиме мегүяд: «Рӯзе дар шаҳре вазъ меғуфтам ва дар ҳаққи падару модар сухан мерафт. Писаре бархост ва гирён шуда гуфт: ё Мавлоно, чӣ мефармоед дар ҳаққи фарзанде, ки риши падарро бигирад ва ҷӯб бар сари падар занад.

Гуфтам: Аз падар чӣ кор омӯхтааст?

Гуфт: Харбонӣ

Гуфтам: Ҷурми аввал аз тарафи падар аст, ки ўро дар хурдӣ ба мактаб нағиристодааст, то илму адаб ва шариатро биёмузад ва бо солимҳо сӯҳбат кунад ва бо падар бе ҳурматӣ накунад ва таъзими падар ба воҷибӣ адо намояд. Аммо чун аз қӯдакӣ ба харбонӣ одат карда бошад, ҷӯб бар сари падар зада, гумон мекунад, ки бар сари ҳар мезанад».

Барои ҳамин қӯшиш бояд кунед, то чизе ёд дихед, ки дар дунёву қиёмат дармонда нашавед. Чунки пайғамбари Ҳудо (с) фармудаанд, ки ҳудро ва аҳлу фарзандони ҳудро аз оташи дӯзах нигоҳ доред.

Тарбияи насли наврас ҳам барои падару модар ва ҳам давлату ҷомеа ҳам қарз аст, ҳам савоб. Бо мақсади он ки фарзандон ба бекорию оворагардӣ одат накунанд, падару модарони боақлу бофаросат фарзандонро ба пухтану бофтани дурдгарӣ, оҳангарӣ, меъморӣ, қолабу тоҷисозӣ овора созанд.

Чунончӣ, аз дидгоҳи илми криминология, ки яке аз соҳаҳои мустақили илми ҳуқуқшиносӣ мебошад, маълум аст, ҳама он ҷиноятҳои одатан содиршаванда аз сӯйи афроди ҷавон, аксаран дар айёми тифлияти онҳо, яъне тарбияи ҳонаводагиашон заминагузорӣ шуда, нишонаҳои аввалини ҳудро дар шакли рафткорҳои зидди иҷтимоӣ дар овони наврасии ин қабил афрод зоҳир мекунанд. Яъне бо ин гуфтан мумкин аст, ки агар рафткорҳои хилоғи манофеи ҷамъиятии наврасон ва ё майдаавбошиву қонуншиканиҳои начандон назарраси онҳо дар доираи муҳтавои қонунгузориҳои танзимкунандай масъулиятии субъектони тарбия сари вакт пешгирий карда нашаванд, он метавонад, на танҳо дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созандай ҳукумати мамлакат ҳалал ворид кунад, балки ба ҳаёти ояндаи ин қабил наврасон низ, бадбаҳтиву пушаймонӣ ва дарду алами зиёдро насиб гардонад.

Дар ҳамин робита оила, ё ба истилоҳи имрӯзааш ҳонавода дар самти мазкур ҷойгоҳи хосаро соҳиб буда, он метавонад дар доираи имконоти густурдаи ҳуд ва ҳам пос доштани арзишҳои суннатии хеш ҷиҳати пешгирии саривақтӣ аз ҷинояткории тоифаи номбурдаи афрод нақши ҳалкунанда дошта бошад. Ин аст, ки дар банди 4, мод. 1-и Кодекси оилаи ҶТ аз 13 ноябри соли 1998 омадааст: **«Танзими муносибатҳои ошавӣ дар асоси принсипҳои ... афзалияти тарбияи қӯдакон дар оила, ғамхорӣ нисбати некӯаҳволӣ ва рушду камоли онҳо ... сурат мегирад».**

Ҳамчунин мутаносибан дар банди 3, мод. 32 ва банди 1, мод. 63-и боз ҳам ҳамин кодекс омадааст: **«Зану шавҳар вазифадоранд, ки муносибатҳои ҳудро дар оила дар асоси эҳтирому қӯмаки якдигарӣ ба роҳ монанд, барои таҳқими оила мусоидат намоянд, ба некӯаҳволӣ ва рушду камоли фарзандонашон ғамхорӣ кунанд».**

«Падару модар барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулията дошта, вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таълим, қасбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд».

Ин ҳам дар ҳолест, ки ҳанӯз 2 августи соли 2011 бо назардошти торафт афзудани тэъдоди волидони ба тариқи даҳлдор иҷронакундандаи ӯҳдадориҳои ҳуд вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд дар саросари кишвар бо ташабbusi бевоситai Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомали Рахмон ва ҳамрайъии мардуми шарифи тоҷик Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул гардид ва инак тӯли беш аз панҷ сол аст, ки мавриди амал қарор дорад. Зимнан, дар банди 2, мод. 5-и қонуни мазкур дар ҳусуси рисолати шоҳсунҳои ҳар кадом ҳонавода, яъне падару модар ҷунин зикр ёфтааст: **«Вазифаи падару модар фароҳам овардани шароити моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дурустӣ фарзанд мебошад».**

Бо такя ба ин нүкоти банди қонунҳо ва ҳам таҷрибаву фарҳанги чандин ҳазорсолаи оиладории ҷомеаи башарӣ, маҳсусан ҷомеаи миллии мо метавон гуфт, ки воқеан нақши оила дар таъмини рушди шоистаи шаҳсияти фарзандон ва камоли мāнавию ҳамаҷонибаи онҳо басо бузург буда, ҳатто дар оянда низ ивазнашаванда бокӣ ҳоҳад монд. Бинобар ин, дар роҳи ҷиноят ва ё берун аз он қадам ниҳодани наврасон аксаран маҳз аз шароити тарбияи онҳо дар оила вобастагӣ дошта, басо рамзист, ки оиларо дар ин самт парчамбардори аслӣ медонанд. Маҳз аз ҳамин чост, ки аснои боздошти ноболифон бо ҷурми даст доштанашон ба содири дараҷоти муҳталифи ҷиноят, аз сӯйи мақомоти даҳлдор муқаддам аз ҳама аз тариқи мавриди санчишу таҳлили амиқ қарор додани авзои тарбияи хонаводагии онҳо кӯшиши муайян соҳтани сабабу ваҷҳҳои даст олудаи қонуншикани гардонидани наврасон карда мешавад.

Аммо бо вучуди ин, дар ҳоле ки донишҳои педагогиву психологияи, ҳуқуқиву ахлоқӣ ва дигар паҳлӯҳои шуури ҷамъиятӣ имрӯзҳо тавассути адабиёти илмиву оммавӣ, васоити ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои сершумори телевизиониву радиоӣ, матбуоти даврӣ, хосса сомонаҳои интернетӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ анқариб дастраси ҳар пиру барно мебошанд, ҳамоно ёфт мешаванд падару модарони ҷавону камтаҷриба ва камбизоат аз лиҳози дорои дурру ғуҳари ақлонӣ, ки дар ҷодаи таъмини тарбияи саҳехи фарзандонашон бо сӯистифода аз ҳуқуқи падару модарии ҳуд ба иштибоҳоти ҷиддиву аксаран ислоҳонпазирроҳ медиҳанд.

Барои мисол, раво дидани як ҳуди ҷазои ҷисмонӣ бо иловайи таҳқирҳои равонӣ ҳангоми роҳандозии тарбияи фарзандон, маҳсусан дар овони ҳурдсолиашон дар рӯҳи ҳанӯз кӯчаки онҳо рахна ворид карда, бад ин васила дар ниҳоди эшон дамдуздиву қароҳтӣ, бечуръативу ҳуднобоварӣ, сустиродагиву зудталқинёбандагӣ ва аз ҳама ҳатарнокаш тарсӯиву майли дурӯғ гуфтанро падид меоварад. Ин бешубҳа роҳ мекушояд барои дар оянда нисбатан ба осонӣ ҷалб гардишони наврасон ба ғуруҳҳои табииати зиддииҷтимоидоштаи ҳамсолони ҳеш. Чунончи таъкид намудем, тарбияи ба бераҳмиву дағалӣ ва сӯистифода аз ҳуқуқи падару модарӣ асосёфта бинобар эҳсоси дардро дар кӯдакон бедор карданаш ҳатман онҳоро бо мақсади ба амал овардани дифоъ аз ҷисми ҳеш ба дурӯғ гуфтан, яъне пинҳон доштани ҳатои кардаи ҳуд тела медиҳад, ки ин оқибат боиси ба одат табдил ёфтани ҷунин амал дар эшон мегардад. Мавриди дурӯғ гуфтанро пеша кардани кӯдакон, яъне моҳирона пинҳон карда тавонистани ғуноҳи ҳуд ҳоҳу ноҳоҳ онҳоро ба иҷрои амали дуздӣ мебараҷд ва ин аст яке аз сабабҳои соддай ғайриинтизор тела кардани наврасон ба ҳаётӣ ҷинӣ аз сӯйи ҳуди волидон.

Маҳз бо назардошти ҳолатҳои риққатовари ба ин монанд ва ҳам паёмадҳои дигари ногувори тарбияи нодурусти оилавии фарзандон, бинобар эътирофи ҳуқуқи байнамилалӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат, мисоли Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак ва ғайра дар банди 2, мод. 65-и Кодекси оилаи ҶТ гуфта шудааст: «*Ҳангоми истифодаи ҳуқуқи падару модар он набояд ба саломатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак ва тақомули мāнавии ўзарар расонад. Усулҳои тарбияи кӯдакон бояд муомилаи бераҳмона, дагалона ва пасткунандони шаъни инсонии кӯдак ё сӯистифода мори кӯдакро аз ҷониби падару модар истиғносу кунанд*».

Гузашта аз ин, аллакай давоми беш аз сад сол аст, ки донишмандони масоили таълиму тарбияи ғарб ва ҳам собиқ Иттиҳоди шӯравӣ, мисоли А.С.Макаренка ва дигарон бар он назаранд, ки қисми бештари тарбия ба кас то синни 5-6 солагиаш дода мешаваду бъяди гузашти ин айём ҳамагӣ таъсири камтар аз даҳ фисади ин раванд барояш бокӣ ҳоҳад монд.

Аз ин рӯ, ба ҳар қадом падару модар, ки ба онҳо тибқи муқаррапоти банди 1, мод. 63-и Кодекси оилаи ҶТ дар тарбияи фарзандони ҳуд нисбат ба шаҳсони дигар ҳуқуқи афзалиятнок дода шудааст, зарур аст, ки бо ба кор бурдани дастовардҳои замони муосири улуми педагогиву психологияи дар самти роҳандозии тарбияи фарзандони ҳеш бас оқилонаву сабурона амал намоянд. Бояд гуфт, ки яке аз роҳҳои муваффақонаи кори сермасъули тарбия ин, таъмини дарки бошууронаи сабабу оқибати аъмол мувоғиқ ба

синну соли кӯдакон буда, имконият медиҳад, ки на танҳо фарзандон аз содир намудани амалу рафткорҳои манғӣ шуурона даст қашанд, балки вобаста ба лаҳзаҳои муҳталифи ҳаётӣ донишҳои заруриро низ соҳиб гарданд.

Зимнан, мо хуб медонем, ки раванди муносиботи оиладорӣ барои ҳар марду зан аслан се рисолатро ба ҷо меорад:

- 1) қонеъ намудани талаботи биологии чисм:
- 2) наслофарӣ (давом додани насли инсон)
- 3) коммуникативӣ (қарор гирифтан дар муошират бо аҳли хонавода).

Хулосаи қалом, ана ҳамин рисолати ниҳоии муносиботи хонаводагӣ ҳаст, ки ба волидон ҷиҳати таъмини дарки бошууронаи сабабу оқибати амалҳо барои фарзандонашон имкони васеъ фароҳам меоранд. Бар замми ин, танҳо туфайли қарор гирифтан дар муошират бо фарзандон падару модар метавонанд бо истифода аз неруи сехрангези сухан, ки воситаи асосии тарбия ҳам ҳамин аст, ба насли худ намуди дилҳоҳи тарбия, аз ҷумла: ахлоқӣ, ҷисмонӣ, зехнӣ, меҳнатӣ ва эстетикро дода бошанд. Фақат дар сурати ана ҳамин панҷ намуди асосии тарбияро ба гунаи комил соҳиб гардиданӣ фарзандон, ки ин албатта бидуни ширкати фаъоли мактабу ҷомеа имконнозазир ҳоҳад буд, мо бо боварии том метавонем гӯем, ки рушди ҳамаҷонибаи онҳо таъмин шудаву ҷинояту ҷиноятпешаӣ барояшон бегона аст. СССР

АДАБИЁТ:

1. Кабуснаме.:/ Перевод, статья и примечания Е.Э. Бертельса/- М.: Изд. АН. СССР , 1953
2. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей./А.С.Макаренко.1990. 194с.
3. Макаренко А.С. Методы воспитания./А.С.Макаренко. М.Изд.Прогресс. 1990. 42с.
4. Эмомали Раҳмон. «Паем Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон»-Душанбе. 24 апрели соли 2010.-15с.
5. Кочетков А.И. Понятие о воспитании./А.И.Кочетков. - Минск. 1990. 15-18с.
6. Кочетков А.И. Что надо знать о самовоспитании./Кочетков А.И. - Минск.: Изд. Народная света. 1990.
7. Лутфуллоев.М. Фарзанд-ҳадая худованд. Душанбе. 2014

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Абдурашитов Наимжон Фозилович¹

В статье рассматриваются междисциплинарный подход к социальной адаптации подростков-правонарушителей, обучающихся в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, несовершеннолетних, подросток, подросток-правонарушитель, психология, социальная адаптация, специальная школа, принципы работы.

¹ Абдурашитов Наимжон Фозилович – старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

Абдурашитов Наимчон Фозилович
МУНОСИБАТИ БАЙНИФАННЙ ДАР
РАВАНДИ МУТОБИҚШАВИИ ИЧТИМОИИ
НАВРАСОНИ ҚОНУНШИКАН, КИ ДАР МУАССИСАҲОИ
ТАЪЛИМИЮ ТАРБИЯВИИ ШАКЛИ ПУШИДА ТАЪЛИМ МЕГИРАНД

Дар мақола масъалаи аҳамия ва имконияти ворид намудани муносибати байнисоҳавӣ дар раванди мутобиқшавии иҷтимоии наврасони қонуншикан, ки дар муассисаҳои таълимию тарбиявии шакли пушида таълим мегиранд, барабарӣ шудааст.

Вожсаҳои қалидӣ: муносибати байнисоҳавӣ, ноболигон, наврас, навраси қонуншикан, психология, мутобиқшавии иҷтимоӣ, мактаби маҳсус, принципҳои кор.

Abdurashitov Naimjon Fozilovich

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO SOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENT-OFFENSES, STUDENTS IN EDUCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION CLOSED TYPE

The article examines the interdisciplinary approach to social adaptation of adolescents who are studying in a closed educational institution.

Key words: interdisciplinary approach, minors, adolescent, juvenile delinquent, psychology, social adaptation, special school, principles of work.

Одним из наиболее актуальных вопросов педагогической психологии является социальной адаптации подростков-правонарушителей, обучающихся в условиях учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Актуальность исследования на современном этапе возрастает теми *социально-психологическими, научно-теоретическими и практико-методическими противостояниями* социальных ситуаций и общественных вызовов, которые определяют научную и практическую востребованность исследуемой проблематики.

Актуальность проблемы на *социально-психологическом* уровне обусловлена с изменениями, произошедшие в 90-е годы XX в. в социально-экономической и политической жизни народов Таджикистана. Гражданская война 1992-1997 гг. оставила негативные последствия в различных сферах социальной жизни, особенно повлияла на семью, как ячейку общества. Было нарушено функционирование институтов социализации как семья и школа, увеличилось число детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в поддержке со стороны специалистов социальной сферы [2]. С другой стороны поколения, которые были в 90-х годах XX в. детьми, сегодня стали родителями и занимаются воспитанием подрастающего поколения. В связи с малокомпетентностью родителей, присутствие смысловых барьеров между родителями и подростками, между подростками и учителями отношений между ними сложились не гармоничными.

Поведение подростков обусловлено всеми аспектами ситуации в семье, а соответствующие факторы создают условия для усиления тенденции недисциплинированности и к отклонениям в их поступках. Они проявляются в демонстративном и вызывающем поведении, в крайних формах жестокости. Именно этими факторами было обусловлено принятие Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», целью которого является усиление ответственности родителей за обучение и воспитание детей, а также защита прав и интересов ребёнка [1]. Примечательно, что Закон возлагает на родителей такие обязанности, как создание условий для охраны здоровья, физического, духовного, нравственного и морального формирования ребёнка, уважение их чести и достоинства, предупреждения бродяжничества детей, их привлечения к опасному и тяжёлому труду, наносящему вред здоровью и др.

Однако, на наш взгляд в связи внедрением данного Закона, становиться еще более напряженными отношениями между подростками и их родителями, поскольку Закон требует усилению контроля над детьми и с точки зрения возрастной психологии в подростковом возрасте жесткий контроль детей со стороны родителей не закономерно.

Проблема социализации в современных условиях интересует многих исследователей и изучается в рамках междисциплинарного подхода многими общественными науками – психологией, педагогикой, социологией, философией и др.

Социализация с психологической точки зрения рассматривается как «процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности» [12, с. 373], а с педагогической точки зрения как «развитие человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизведения культуры общества» [11, с. 266].

На **научно-теоретическом уровне** проблема социализации личности подростков было рассмотрено с разной точки зрения. В фундаментальных работах ученых исследованы социализации личности и раскрываются *социально-психологические особенности, межличностные особенности развития личности и личностно-психологических особенностей развития личности* (Ю.К. Бабанский [5], А.С. Макаренко [9], Д.И. Фельдштейна [17], [18]. Вопросы социализации подростков, о различных его аспектах в условиях специальных общеобразовательных учреждений для подростков, совершивших правонарушения, то они отражены в трудах Д.И. Фельдштейн [17], [18] А.Х. Кучкаров [8] и др. В последние годы, на диссертационном уровне, проблемы социализации подростков с противоправным поведением и группы риска рассматривались в работах М.Г Дмитриевым [6].

Анализ психосоциальных и педагогических источников показывают, что процесс социализации человека в подростковом возрасте, имена на примере подростков-правонарушителей, обучающихся в специальной общеобразовательной школе закрытого типа многообразный и достаточно сложный процесс. Однако, несмотря на многочисленные исследовательские работы по социализации подростков недостаточно уделено внимания, на изучение социализации подростков-правонарушителей [4], в рамках междисциплинарного подхода, что подтверждает актуальность нашего исследования.

Важность исследования на практико-методическом уровне обусловлена с другой, более важной проблемой, которая тесно связана с вопросом социализация подростков, это – реинтеграции подростков-правонарушителей после окончания срока перевоспитания в специальной общеобразовательной школе.

Проблема заключается в том, что подростки-правонарушители после окончания срока перевоспитания освобождаются из спецшколы и снова выходят в открытое общество, в котором существуют общепринятый порядок и законы, которые все должны соблюдать. Но в силу ряда причин практически большая часть детей, возвращаясь к той или иной среде, не всегда могут ставить перед собой цели и планировать действия, не противоречащие социальным нормам. Это выражается в том, что часть подростков возвращаются к прежнему образу жизни.

Для решения вышеназванных проблем существуют различные педагогические технологии, которые принимаются в работе с подростками в условиях учреждений закрытого типа и они являются эффективными только тогда, когда пока подросток-правонарушитель находится в специальной школе, однако процент ресоциализации подростков после выхода из данных учреждений не высок (всего 21%) [2].

Именно для решения проблем конкретных вышеупомянутых субъектов воспитательного отношения, в конкретных условиях возникает необходимость глубокого исследования и внедрения нового, научно-обоснованного, психолого-педагогического подхода к работе, подростками-правонарушителями, в условиях их пребывания в учреждении закрытого типа.

Таким образом, противоречие между необходимостью внедрения междисциплинарного подхода в процессе социализации подростков-правонарушителей

и недостаточной разработанностью теоретических основ и психосоциальной технологии его осуществления средствами организации командной деятельности в условиях учреждения закрытого типа; между необходимостью вхождения освобождающихся из исправительной учреждения закрытого типа в общество и недостаточным психосоциальным обеспечением социализирующей отношений родителей с подростками обусловила необходимость разработки новых психологопедагогических стратегий, что определяют основу исследуемой нами проблемы, которая сформулирована следующим образом: каковы психосоциальные и педагогические условия и социальные ситуации развития, обеспечивающие эффективность процесса социализации подростков после выхода из учреждения закрытого типа [16].

Одной из центральных задач в деятельности современных исправительных учреждений для подростков-правонарушителей является организация психологическая предпосылка и социальная условия по возвращение детей в семью, который выполняется одностороння и на уровне учреждения. Из-за того, что специалистами учреждения в большинство случаев семья подростков-правонарушителей (около 85%) считаются нестабильными, в учебно-воспитательных работах спецшколы почти не привлечены институт семьи. В таком случае, недостаточная поддержка родителей могут снизить эффективность воспитательной работы в исправительных учреждениях, и сохраняет высокие показатели повторного правонарушения среди несовершеннолетних.

Оказание психологической помощи и поддержки несовершеннолетним правонарушителям в психолого-педагогических концепциях частично базируется на теоретической основе оказания социально-психологической помощи и поддержки Кучкарова А.Х. [8], М.И. Рожков [14], Д.И. Фельдштейна [17], [18], Н.П. Фетискин [19] Т.И. Шульги, В. Слота и Х. Спаниряда [21].

Важном этапом в решении проблемы ресоциализации явилось то, что проблема наказания путем перевоспитания в условиях учреждения закрытого типа стала анализироваться в связи с возможностями исправления осужденного. В то же время в работах С.П. Мокрицкого доказывалась нереальность достижения в условиях лишения свободы нравственного исправления осужденного, возможности его возвращения в открытой общество [10, с. 93-122].

Становление и развитие современная психосоциальная технология в Таджикистане вызвано возникновением общественной потребности в комплексной, междисциплинарный помощи подросткам-правонарушителям.

Междисциплинарный подход, как новая практика в сфере работы с подростками-правонарушителями в последнее годы развиваются и в Таджикистане [13]. Цель данного подхода — раскрыть научно-методические, содержательные и технологические основы междисциплинарной медико-психологической, социально-педагогической и юридической практики.

Основные задачи данного подхода — расширение диапазона психосоциальных, педагогических и личностных ресурсов ребенка для самостоятельного решения возникающих проблем в процессе их социализации.

Принципы междисциплинарного подхода является: 1) профессионализм и высокая квалификация членов междисциплинарной команды; 2) приоритет интересов клиента и добровольность получения услуг; 3) активное участие клиента в ведение случая и развитие собственного потенциала; 4) эффективный обмен и конфиденциальность информации о клиенте; 5) последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания помощи; 6) индивидуальная ответственность специалиста за случай; 7) полноценное использование общественных ресурсов и минимизация затрат; 8) оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинарной команды; 9) постоянная оценка качества и эффективности междисциплинарной помощи [2], [3].

Междисциплинарное ведения работы – это комплекс мероприятий, проводимый в тесном взаимодействии с едениной командой специалистов различных дисциплин, органов и учреждений для достижения общих целей по улучшения качества жизни

ребенка, защиты его интересов и прав. Основная цель деятельность в отношении ребенка – оптимизация жизнедеятельности ребенка путем предоставления ему помощи наиболее эффективным и адекватным способом [13].

Отличительные черты данного подхода в процессе работу с детьми, в условиях учреждении закрытого типа это: - приоритет интересов и потребностей ребенка; активное мотивирование клиентов на изменение поведения и формирование запроса на получение помощи; 3) комплексный подход к случаю, когда все проблемы и потребности ребенка рассматриваются из его текущего состояния и особенностей социального окружения; и 4) координация работы и сотрудничество различных органов и учреждений, организаций и специалистов, т.е. межведомственный подход к ведение случая [13].

Междисциплинарное ведения работы – это комплекс мероприятий, проводимый в тесном взаимодействии с едениной командой специалистов различных дисциплин, органов и учреждений для достижения общих целей по улучшения качества жизни ребенка, защиты его интересов и прав. Основная цель работы в отношении ребенка – оптимизация жизнедеятельности ребенка путем предоставления ему помощи наиболее эффективным и адекватным способом.

Порядок работы со случаем по междисциплинарному подходу очень четко отличаются от обычного, старого подхода. Работа со случаем в условиях учреждении закрытого типа включает следующие этапы [7], [13]:

– *подготовительный этап к работе с определенном случае.* Данный этап включает выяснение ресурсов по оказание помощи, выявление традиций и правел в междисциплинарной работе и сообществе, установление контактов.

– *установление контакта с ребенком и с семьей.* Наличие контакта подразумевает установление теплых, искренних отношений, позитивного отношения и эмпатии специалистов в отношении ребенка и его семейного окружения, настрой на активизацию и усиление потенциала ребенка и семьи.

– *оценка ситуации.* Цель проведения оценки – максимально точное определение потребностей ребенка с учетом особенностей его роста и развития; выявление сильных и слабых сторон семьи и ресурсов семейного окружения; определение ключевой проблемы, причин возникновения трудностей и возможностей по оказанию помощи со стороны государственных и негосударственных организаций.

– *разработка комплексного плана реабилитации (плана ведения случае).* На основе проведенной оценки ситуации специалисты разрабатывают плана реабилитации. План разрабатывается при участии ребенка, семьи. Заинтересованных специалистов из других служб. Назначается специалист, ответственный за координацию плана и ведение документации. Критерий оценки плана должны устанавливаться таким образом, чтобы можно было выяснить, достигнуты ли цели и задачи, поставленные в данном случае.

– *реализация плана.* Реализация плана комплексного реабилитации предполагает организацию последовательных услуг, направленных на улучшение жизненной ситуации ребенка и семьи. В зависимости от результатов оценки плана будет иметь различные направления и цели. Он может включать мероприятия по оказанию реабилитационной помощи семьи. На этапе реализации специалисты производят мониторинг услуг и плана, т.е. постоянно отслеживают приобретаемые навыки и эффективные практики, уделяют внимание постоянной координации услуг, поддержке и активизации ребенка и семьи, выявлению и преодолению препятствий. По результатам мониторинга производится пересмотр целей и корректировка плана.

– *завершение работы и оценка.* Завершение (закрытие) случая может производиться по ряду причин. Идеальным завершением случая можно с читать ситуацию, когда положение ребенка стало стабильным, и при этом склонилась его семейная поддержка. Случай может быть также закрыт при отсутствии адекватных услуг, отвечающих потребностям ребенка и семьи или при необходимости соблюдении

правел перевода ребенка в ведение другой организации. На этапе закрытия случая производится оценка процесса и результатов ведения случая.

– *наблюдение за изменениями*. После завершения случая желательно продолжать поддерживать контакт с ребенком и семьей и предпринимать действия, направленные на то, чтобы обеспечить сохранение достигнутых результатов. На данном этапе возможно также взаимодействие с сообществом с целью внедрения новых программ и услуг, содействующих улучшению положения ребенка и семьи.

Успешное ведения работы с подростками в условиях учреждении закрытого типа возможно только в условиях эффективного междисциплинарного и межведомственного взаимодействия [15], [21]. Обязательным условием внедрения психосоциальной компоненты в работу с детьми в закрытых учреждениях является создание междисциплинарной команды и обеспечение ее деятельности. Это группа специалистов разных профессий, единомышленников, объединенных общими целями.

В междисциплинарную команду по ведению случая входят психолог, социальный работник, педагог и по юридическом вопросом юрист-адвокат. К работе в команде привлекаются специалисты, которые хорошо знают ребенка или семью. Это такие специалисты, как психолог, соцработник, юрист, участковый педиатр, учитель, участковый милиционер, руководитель кружка и др.

На одного из специалистов возлагаются функции по координации случая. В его задачу входит согласование действие разных специалистов, органов и учреждений, вовлеченных в работу с ребенком и его семьей [20].

Обязанности и задачи координатора - управление процессом. Координатор ответственен за:

- ежедневное управление, контроль и поддержка персоналу учреждения, распределение рабочей нагрузки и разработка планов индивидуальной работы и работы с семьями

- оценка работы сотрудников спецшколы.

Координатор должен пройти специальные тренинги необходимые для эффективного управления и развития возложенных на него задач. А также, координатор должен: выполнять рекомендации членов организационного комитета, по мере необходимости получать от них устные и письменные указания; связываться с направляющими органами для того, чтобы гарантировать успешное выполнение возложенных на него задач; представлять деятельность учреждения на очередных и внеочередных заседаниях оргкомитета.

При возможности, с целью содействия процессу направления, координатор действия должен посещать заседания суда, а также участвовать при допросах, встречаться с несовершеннолетними по запросу Службы по профилактике преступности среди подростков и молодежи органа внутренних дел, а также органов прокуратуры. Данная роль может быть делегирована уполномоченному сотруднику школе [2].

Социальный работник будет работать под руководством Координатора, который будет регулярно рассматривать проделанную работу социальным работником. Он должен быть прикреплен к детям, направленным в учреждении по распоряжению координатора школы.

Психолог в своём деятельности несет ответственность за непосредственную работу с детьми и их семьями, с целью оценки их психологических нужд и должен разрабатывать и выполнять индивидуальную программу для детей, и при необходимости исследовать психологические осложнения.

В обязанности психолога входит работа с детьми у которых наблюдаются ярко выраженные психологические проблемы. А также психолог должен работать с их семьями, которые направлены в учреждении закрытого типа для того, чтобы:

- оценить их эмоциональные и поведенческие потребности;

- разрабатывать индивидуальные планы по каждому ребенку, у которого возникают сложности в сотрудничестве с социальными работниками, прикрепленными к ребенку;

- заполнять все необходимые документы своевременно и под руководством координатора предоставлять соответствующие данные для оценки и целей развития программы а также работать в сотрудничестве со всеми соответствующими агентствами для достижения целей и оказания помощи несовершеннолетним детям в усилении их потенциала.

По мере возникновения необходимости психолог будет оказывать консультационную поддержку социальным работникам.

Юрист в рамках своего деятельности программы ответственен за представление интересов детей в процессе направления, и способствовать их доступу к услугам, на которые они имеют право. Он также должен предоставлять юридическую поддержку сотрудникам по защите прав детей и из семей на услуги (например: социальные услуги, здоровье, образование) и предоставить помочь в получении юридических документов, которые не имеются у ребенка. (например: регистрационной документации).

Таким образом, междисциплинарная команда обеспечивает: 1) привлечение всех ресурсов сообщества, конкретных органов, учреждение, организаций и ведомств, необходимых для сбора достоверной и полной информации; 2) сокращение периода времени, в течение которого проводится оценка; 3) снятие межведомственных барьеров и т.д.

Таким образом, в процессе психосоциальной работе с подростками в Таджикистане особое внимание должно уделять психологическим аспектам адаптации субъекта к изменившимся условиям, трудной жизненной ситуации. Психосоциальная работа развивается на стыке наук – практической психологии и теории социальной работы. Специалисты учреждения должны исследовать интерпсихические механизмы развития и функционирования аффективной, интерактивной составляющей внутрисемейной жизни, обуславливающей воспроизведение насилия, агрессии, нетерпимости, девиантности и экстремизма в контексте социоморфогенеза личности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», г. Душанбе, от 2-го августа 2011 года. № 762. Ст. 5, 8-9.
2. Абдурашитов Н.Ф. Внедрение междисциплинарный подход в процессе работы с трудновоспитуемыми подростками (на примере специальной республиканской школы города Душанбе) // Республиканская научно-методическая конференция «Развитие психологической науки в современное время», посвящённая «Году образования и технической культуры. Душанбе, 2010. С. 11-22. [На таджикском языке.]
3. Абдурашитов Н.Ф. Психологические параметры гармонизации детско-родительских отношений у подростков-правонарушителей в условиях их пребывания в специальной школе: монография / Отв. ред. Р. Атаханов. Душанбе: Ирфон, 2017. 176 с.
4. Андриенко В.К., Гербееев Ю.В., Невский И.А. Система перевоспитания подростков в условиях специальной школы. Пособие. М.: НИИ ОПВ. АПН СССР, 1990, 275 с.
5. Бабанский Ю.К. Комплексный подход в воспитательной работе с подростками. М., Знание, 1979. 154 с.
6. Дмитриев М.Г. Педагогическое сопровождение социализации подростков с делинквентным поведением : дис. кан. пед. наук : 13.00.01]. С.- Петербург, 2009. 185 с.
7. Из опыта работы специализированных учреждений по социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков. // Под ред. Г.М. Иващенко. М., 1997. 256 с.
8. Кучкаров А.Х. Особенности организации нравственного воспитания подростков-правонарушителей в условиях специальной школы: Автореф.дисс.канд.наук. Душанбе, 1971. 21 с.
9. Макаренко А.С. Сбор. Соч.: В 5-ти т. М.: АПН РСФСР, 1951. Т.4.-532 с.; Т. 5.-509 с.

10. Мокрицкий С.П. Наказание, его цели и предложения. М., 1992. 552 с.
11. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бада // М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с.
12. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп М.: Политиздат, 1990. 494 с.
13. Психосоциальный подход в работе с детьми, находящимися в конфликте с законом. Под. ред. Н.М. Юнусовой. Душанбе, 2009 г
14. Рожков М.И. Концепция социализации ребенка в работе детских организаций / М.И. Рожков. М., 1991. 169 с.
15. Савин Т.И., Кисина Т.С. Комплексный подход к организации социально психологической помощи детям подросткам на муниципальном уровне // Вестник психосоциальной и коррекционно - реабилитационной работы. 2003. № 3. С. 71 - 77.
16. Сафонова Л.В. Содержание и методика психосоциальной работы : учеб. пособие для студ- высщ. учеб. заведений /Л.В. Сафонова. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 224 с.
17. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. Т. 1. 568 с.
18. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. Т. 2. 456 с.
19. Фетискин Н.П. Психология девиантного поведения: диагностика и методы профилактики. Кострома: Костромской гос. ун-т им Н.А.Некрасова, 2003. 320 с.
20. Хоменко М.Г. В поисках комплексного подхода к социальной реабилитации несовершеннолетних // Работа социальной службы Проф. Журнал.М., 1997.- №1.- С. 75-78.
21. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х. Методика работы с детьми «группы риска». М.: УРАО, 1999.104 с.

НАҚШИ АРЗИШХОИ МИЛЛИ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОКИИ ҶАВОНОН

Умарова Бибимукаррама¹

Дар мақолаи мазкур муаллиф диққати асосии хешро ба эҳёи арзишҳои миллӣ аз қабили Навruz, Сада, ва Меҳргон равона карда ва нақши онҳоро дар тарбияи маънавии ҷавонон нишон додааст.

Калидвоҷсаҳо: ахлоқ, ватандӯстӣ, таълим, тарбия, арзишҳои миллӣ, осор, фарҳангӣ.

Умарова Б.

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ В МОРАЛЬНОЙ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

В данной статье рассматривается значение национальной ценности в воспитании учащихся автор отмечает, что возрождение ряд праздников является важнейшим событием периода независимости Таджикистана.

Ключевые слова: воспитание, ценность, учащихся, праздник, мораль, событие, независимость.

¹ Умарова Бибимукаррама - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

THE ROLE OF NATIONAL VALUES IN MORAL EDUCATION OF STUDENTS

This article examines the importance of national values in the education of students, the author notes that the revival of a number of holidays is the most important event of Tajikistan's independence period.

Key words: upbringing, value, students, holiday, morality, event, independence

Талошу кӯшиш ва чустучӯзу такопӯ ба хотири ба вучуд овардани меъёрҳои ахлоқӣ масъалаи асосии тамаддуни башар будааст. Аз замоне, ки инсон ҳамчун мавҷуди дорои фикр, андеша ва хирад ба андеша пардохтааст, тарбияи одобу ахлоқ яке аз мавзӯъҳои муҳим ба шумор меравад. Зоро таълиму тарбия дар рӯҳияи одобу ахлоқи нек нахустин ва муҳимтарин омили саодату камоли одамӣ ва ҷомеаи инсонӣ аст.

Ҳалқи тоҷик пайваста ба таълиму тарбия аҳамияти ҳосса медиҳад. Ҳираду дониш ва одобу ахлоқ дар назди гузаштагон ва имрӯзиёни тоҷикон пурарзиштарин сифатҳои инсонӣ ба шумор мерафт ва меравад.

Ҳамин буд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, барқарор намудани соҳти конситутсионӣ дар баробари иҷрои вазифаҳои душвори бунёду таҳқими пояҳои давлатдорӣ, ба масъалаҳои ахлоқии шаҳрвандон, ҳусусан ҷавонон аҳамияти ҳосса дод. Самти таълиму тарбияи насли наврасро яке аз самтҳои стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муарифӣ намуд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки мочароҳои сиёсӣ ва маҳаллие, ки солҳои 90-уми асри XX Тоҷикистонро фаро гирифта буданд оқибат ба косташавии ахлоқи ҷавонон аз ҷумла, ҳонандагони мактабҳои миёна оварда расонид. Муатаассифона он давраҳо мақомоти марбут ва ё неруи пурқуввате мавҷуд набуд, ки ҷавононро аз ин амалҳои нангин ҷилавғирӣ намояд. Бархе аз мақомоти қишивар вазифаи ҳудро нашинохта ба ҷойи ҳаллу фасли проблемаҳои дар байни ҷавонон руҳдода, онҳоро боз ҳам шиддатноктар мекарданд.

Хушбахтона Иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон моҳи ноябр-декбри соли 1992 ба беҳокимиятӣ дар ҷумҳурӣ хотима гузошт. Ҳатари пароқандагии Тоҷикистон чун давлати мустақил аз байн рафт. Ҷавононро ҳамчун неруи созанд ба майдон овард. Таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон қавитар гардид. Ҷуноне ки рӯзномаи “Ҷавонони Тоҷикистон” инъикос намудааст, 2 феврали соли 1993 Раиси Шӯрои Олий Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон воҳӯрӣ намуд. Иштирокчиёни воҳӯрии намояндагони ҷавони Тоҷикистон бо роҳбарияти ҷумҳурӣ “Муроҷиатноам ба ҷавонони Тоҷикистон”-ро қабул крданд, ки дар он ҷунун гуфта шудааст: “Давлат бояд боварӣ дошта бошад, ки шаҳрвандони ҷавонаш онро дасгирӣ менамоянд. Бинобар ин, мо ба давом додани фаъолияти тамоми ташкилотҳои Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон, иштироқи фаъолонаи онҳо дар иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон” даъват менамоем. Ҳамаи корро бояд анҷом дод, ки мо ҳамчун қувваи муташаккилони муттаҳид амал намоем, ки барои он ҷудо кардани одамон аз рӯйи алломатҳои динӣ ё дигар таалуқияти иҷтимоӣ, милатгарӣ ва маҳалчигӣ бегона бошад, то ин ки ҷавонон ба эҷодкорӣ, нақуқорӣ ва сулҳ, муттаҳид намудани миллат ва мустаҳкам кардани дӯстии байни ҳалқҳои Тоҷикистон машгул шаванд”.

Баъди ба имзо расидани Созишиномаи сулҳ ва ризоияти миллӣ (27 июни соли 1997) шароити мусоиди тарбиявӣ барои ҷавонон ба вучуд омад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири дар як қолаби муайян ҷой намудани ҷараёни тарбияи ахлоқии насли наврас аз тамоми шароиту имкониятҳои мавҷудбуда истифода карда, дар мамлакат шароити ҳуби тарбиявӣ фароҳам овард. Пеш аз ҳама бунёди муассисаҳои таълимию тарбиявиро ба роҳ монд. Мактабҳои нау замонавӣ, муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ кушода ба истифода дода шуданд, ки дар онҳо толибилмон дар натиҷаи аз ҳудкуни китобҳои бадӣ, машгулиятҳои тарбиявӣ, таҳлилу омӯзиши матнҳои ахлоқӣ соҳиби одобу ахлоқи намунавӣ гардиданд.

Бояд қайд намуд, ки ҳолати косташавии ахлоқи чавонон чун доги рӯз дар солҳои соҳибистиқлой зери пажӯҳиши доимӣ қарор гирифта, коршиносон сабаби асосии косташавии тарбияи хонандагонро гуногун шарҳ додаанд. Чунончи соли 2008 дар рӯзномаи “Конун ва ҷомеа” матлабе таҳти унвони “Тарбияи хуби фарзанд, осоиштагии диёр” нашр гардидааст. Дар мақолаи мазкур, раванди ахлоқии чавонон инъикос гардида, муаллиф қайд намудааст, ки бар асари ҷанги шаҳрвандӣ бо сабаби вайрону валангор гардидани муассисаҳои таълимӣ бархе хонандагон аз мактаб дур монданд, ва ин боиси косташавии ахлоқи хонандагон гардид. Чунин матлаҳо дар ВАО-и мамалакат хеле зиёд ба табъ расидаанд. Чунончи дар рӯзномаи “Ҷавонони Тоҷикистон” мақолае бо номи “Бе тарбия тифл ба ҷое намерасд” нашр гардид, ки дар он сухан дар бораи бояд фарзанд дар оила тарбия ёбад, меравад. Муаллиф қайд менамаояд, ки агар аз рӯзҳои аввал ба тарбияи фарзанд аҳамияти даркорӣ дода шавад, бештар кафолат ҳаст, ки онҳо дар рӯҳияни неку солим ба камол мерасанд.

Хушбахтона ба хотири бунёди ҷомеаи солим Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро қабул намуд, ки дар қонуни мазкур ӯҳдадориҳои падару модар бо таври мушаххас байён гардидааст. Аз ҷумла дар қонуни мазкур дарҷ гардидааст, ки ҳар як падару модар дар тарбияи фарзанди худ ӯҳдадориҳои зеринро

- ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд:

- фарзандро ба зигдагии мустақилона омода намоянд:

- фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ тарбия намоянд:

- шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи бераҳмона нисбат ба ӯроҳ надиҳанд:

- дар вакти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то бистсолаашонро маън намоянд:

- ба фарзанд тамошои фильмҳои дорои ҳусусиятти шаҳвонӣ, зуроварӣ, экстреместӣ ва терористиро маън намоянд: доро мебошад. Мутаасифона дар шароити имрӯз бархе аз волидайн вазифа ва ӯҳдадориҳои худро нодида гирифта, дар тарбияи солими фарзанди худ ва бунёди ҷомеаии мутамаддин бепарвои зохир мекунанд, ки барои ҷомеа ҳатари бузург дорад. Барои бартараф намудани ҷунин камубидҳо дар ҷомеа волидайнро зарур аст, ки равобити худро бо муассисҳои таълми зичтар намуда, пайваста аз вазъи мавҷудбудаи фарзандони худ боҳабар бошанд.

Дар баробари ин яке аз иқдомҳои начибе, ки Ҳукумати қишвар бо роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш гирифт, ин ҷашни бузургдошти намояндагони илму адаби ҳалқи тоҷик мебошад. Аз ҷумла, соли 1997 - 670 - солагии Камоли Ҳучандӣ, соли 2004- 1000-солагии Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ, соли 2009-1300 – солагии Имоми Аъзам, соли 2010 - 1150 - солагии Абуабдулоҳи Рӯдакӣ ва бузургдошти даҳҳо мутафаккирону шоирон ҷашн гирифта шуд. Ин агар аз як ҷиҳат, зинда гардидани номи ин шаҳсиятҳои таъриҳӣ бошад, аз ҷониби дигар дорои аҳамияти бузурги ахлоқӣ мебошад. Эҳтиром гузоштан бар бузургони худ яке аз суннатҳои деринаи мо мардуми тоҷик буда, танҳо дар ҳолате дар ниҳоди хонандагон ҷо карда мешавад, ки аз осори ҷунин шаҳсиятҳои боҳабар бошанд. Ин раванди начиб имкон дод, ки осори ин шаҳсиятҳои барҷастаи илму адаби тоҷик аз нав нашр шуда ба тамоми гушаю канори мамлакат паҳн шавад, то ба тарбияи дурусти ахлоқию маънавии хонандагон мусоидат намояд.

Дар ганҷӯри фарҳангии ҳалқи тоҷик ҷунин осори дорои ҳусусияти ахлоқидошта хеле зиёданд. Масалан, китоби «Қобусноам»-и Унсурамолии Кайковус аз зумраи он асарҳоест, ки пурра ба тарбияи фарзанд бахшида шудааст. Дар натиҷаи мутолиаи ин китоб хонанда метавонад як ҷаҳон ғизои маънавӣ гирад ва роҳи дурустро дар зиндагӣ муайян намояд.

Дигар иқдоми начибе, ки дар даврони соҳибистиқлой роҳандозӣ гардид, ин арҷ гузоштан бар суннатҳои миллӣ мебошад. Тавре, ки маълум аст, суннатҳои миллии мардуми тоҷик дар як марҳилаи муайянӣ таъриҳӣ то андозае ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд. Хушбахтона истиқлолияти давлати эҳёи дубораи онҳоро аз нав ба миён овард. Дар

натица ҷашиҳои Наврӯз, Сада, Меҳргон, рӯзҳои Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ, Парчами давлатӣ роҳандозӣ гардидаанд. Чунончӣ, соли 1992 дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» матлабе бо номи «Наврӯзатон муборак бод» ба табъ расидаааст. Дар маводи нашршуда изҳор гардидааст, ки Наврӯз ҷаши қадими ориёй буда, айёми фаррорасии он гузаштагони тоҷикон ба қишлоғи кори баҳорӣ шурӯъ мекарданд. Инчунин дар рӯзномаи мазкур аксҳо аз анъанаҳои наврӯзӣ акси марди деҳқон ҳангоми ҷуфтӣ замин дар саҳро, омода кардани хӯроки наврӯзӣ аз ҷониби занҳо, тозаву озода намудани ҳонаҳои истиқоматӣ, ба бар намудани либоси тозаи наврӯзӣ ва гайраҳо оварда шудааст, ки дар таблиғи анъанаҳои ҷаши Наврӯз дар байни ҷавонон нақши бузург доранд.

Ҳамчунин соли 1992 дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаши Наврӯз бо як шукӯҳу шаҳомати хосса ҷаши гирифта шуд, ки дар ВАО-и мамлакат хеле васеъ инъикос гардидааст. Чуноне, ки рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» нишон додааст, дар майдони Озодии мамлакат дастаҳои хунарӣ, ки иборат аз сарояндагону раққосони ҷавон буданд, ҷамъ омада, намоиши идонаи наврӯзӣ нишон доданд. Дастаҳои хунарии «Гаҳвора» ва «Ҷаҳонор» баҳшида ба «Наврӯзи 92» ҳунарҳои зебои миллиро нишон додаанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки бо туфайли эҳҷа гардидаан ҷаши Наврӯз арзишҳои маънавии гузаштагони тоҷикон зинда гардида, насли ҷавон дар асоси онҳо рушд ва нумӯ ёфта истодааст.

АДАБИЁТ:

1. Сӯханронии Сарвари давлат бобати “Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва консепсияи миллии сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон//Садои мардум, 2009, 23 июн.
2. Наврӯзатон муборак//Ҷавонони Тоҷикистон, 1992, 26 март.
3. Алимпур Ф. Наврӯз муборак бод!//Ҷавонони Тоҷикистон, 1992, 21 март.
4. Наврӯзи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 2010, 28 мар.
5. Гулмадов Ф. Тарбияи маънавӣ-ахлоқии насли наврас аз нигоҳи мутафаккирони форсу тоҷик/Масъалаи маориф, 2014, декаб, ноябр, С. 25-32
6. Ҳонов А. Ҷавонон ва рушди давлатдории миллӣ//Ҷавонони Тоҷикистон, 2013, 9 май.

МЕТОДИКА МЕТОДИКА

ДАР БОРАИ ЯК МОДЕЛИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАХОИ МАЗМУНИ ИҚТИСОДИДОШТА ДАР ТАШАКУЛИ ТАФАҚКУРИ МАТЕМАТИКИИ ДОНИШЧҮЁН ҲАНГОМИ ОМۇЗИШИ ПРОГРЕССИЯХОИ АРИФМЕТИКӢ ВА ГЕОМЕТРӢ

*Солиев М.¹
Рахимов Р.²*

Дар мақолаи мазкур методикаи амалигардонии тарбияи иқтисодии донишчүён ҳангоми ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта, дар мисоли омۇзиши мавзӯи прогрессияи арифметикӣ ва геометри дар ташаккули тафаккури математикии донишчүён дар низоми кредитии таҳсилот оварда шудааст.

Мо бовари дорем, ки ҳалли масъалаҳои математикии мазмуни амалӣ дошта, ба ташаккули тафаккури донишҳои иқтисодии донишчүён мусоидат намуда, завқи онҳоро нисбат ба меҳнат намудан бедор менамояд.

Калидвоҷаҳо: тарбияи иқтисодии донишчүён, ҷараёнҳо, ҳодисаҳои иқтисодӣ, моделҳои математикӣ, алоқамандии байни фанни математика, фанҳои иқтисодӣ, тартиб додани муодила, системаи кредитии таҳсилот, захираи солона, прогрессияи арифметикӣ, прогрессияи геометри.

Солиев М., Раҳимов Р.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИЙ

Основная цель настоящей статьи раскрыта перед преподавателями математики реальные возможности курса математики в усилении экономического воспитания и образования в условиях кредитной системы обучения и познакомит математиков с особенностями данной разработки традиционных разделов математики для нужд экономического образования.

Ядром данной разработки вступает математические модели тех или иных реальных экономических проблем или явлений.

Автор надеется, что решение математических задач с практическим содержанием будет способствовать развитию интереса учащихся к экономическим знаниям, тем самым формированию у них отношения к труду социальной и трудовой активности.

Ключевые слова: экономическое воспитание учащихся-экономические явления-процессы- математическая модель-межпредметные связи математика - экономические дисциплины- составление уравнения-кредитной системы обучения- годовая экономия-арифметическая прогрессия-геометрическая прогрессия.

Soliev M., Rahimov R. ,

SOLVING PROBLEMS WITH ECONOMIC CONTENT IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING OF STUDENTS WHEN STUDYING ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSIONS

The main goal of this article is revealed to the mathematics teachers the real possibilities of the mathematics course in the population of economic education and education in the conditions of the credit system of education and will acquaint the mathematicians with the peculiarities of this unknown mathematicians with peculiarities of this research traditional sections of mathematics for the needs of economic education.

¹ Солиев Мирзон Норович - старший преподаватель кафедры высшая математика ТГФЭУ

² Раҳимов Рашид Маджидович - профессор кафедры высшая математика ТГФЭУ

The core of this development here is a mathematical models of this or other real economic problems or phenomena.

We hope, that the decision of the mathematics tasks with practical contains will r attitude to work, social and labeler activity.

Keywords: *economic feeding is studied- economic phenomena and processes- mathematical mode- interconnection between mathematics and economic discrepancies-formulation of the equation reduction of material resources-annual savings-arithmetic progress-geometric progress.*

Аввали асри сипаришуда чомеъаи ҷаҳонӣ татбиқи илми математикаро ба дигар илмҳо ҳамчун инкишофу пешравии замона донистанд. Алалхусус, аз солҳои 20-уми асри XX иқтисодиёти ҷаҳонӣ тараққиёти минбадаи иқтисодиётро маҳз бо математика тавъям медонист.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёйёни мамлакат (20.03.2017) маҳсусан қайд намуданд, ки «Ҳукумати мамлакат ба рушди илм диққати маҳсус дода, ҷалби наврасону ҷавононро ба ин соҳаи муҳим аз ҷумлаи масъалаҳои аввалиндарача мешуморад.

Аз ин рӯ, соҳторҳои илмию таълимии қишварро зарур аст, ки омӯзиши илмҳои муосир, баҳусус, илмҳои табииву риёзиро ҷиддӣ ба роҳ монда, баргузории маҳфилу ҷорабинҳои илмиро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва муассисаҳои илмӣ бештар созанд ва ҷавононро ба ҷунин ҷорабинҳо ҳарчи бештар ҷалб намоянд. Олимонро зарур аст, ки ба рушди минбаъдаи илмҳои дақиқ, табиатшиносиву техникӣ ва талаботи ҷомеъа равона соҳтани неруи илмӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда, фаъолияти худро дар самти ихтирокориву ҳамчунин ҷалби ҷавонони болаёқат ба корҳои илмӣ ва ихтирокорӣ боз ҳам ҷоннок намоянд».

Фаъолгардонии таълим бо роҳи метод, усулу воситаҳои гуногун ба амал бароварда мешавад ва ҳадафи асосӣ он аст, ки хонанда худро танҳо ҳамчун шунаванд эҳсос нақунад, балки ҳамчун иштирокчии фаъоли дарс тасаввур кунад. Дар зери мағҳуми усулҳои фаъоли таълим фаъолияти омӯзгор ва донишҷӯ фахмида мешавад, ки тавассути онҳо донишҷӯ дониш, малакаю маҳорат, ташаккули тафаккуру ҷаҳонбинӣ ва инкишофи лаёқатнокиро амиқу дақиқ дастрас менамояд.

Ҷаҳонишавӣ ва ворид гаштан ба системаи ягонаи таҳсилот моро водор месозад, ки сари ин масъала андеша ронем.

Ҷаҳони муосир ба мутахассисони соҳибтаҷрибаи дорои неруи қавӣ дар ҳалли проблемаҳои мураккаби ҳаёт ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатии дохилӣ ва ҳориҷӣ ниёз дорад.

Бо мақсади роҳ ёфтани ба ҷомеъаи ҷаҳонӣ ва ҳадафҳои мушахҳас мудатест, ки дар донишгоҳ ва донишкадаҳои қишвар низоми нави таҳсил –низоми кредитӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳадафи асосии низоми кредитии таҳсил аз он иборат аст, ки донишҷӯ тарзу усулҳои мустақилона аз бар қардан донишро дар мактаби олӣ аз худ намояд, то ки фаъолияти минбаъдаи худро ҳамчун ихтиносанд ба роҳ монад.

Барои ба ин ҳадафҳо расидан ва барои донишҷӯёро ба донишҳои зарурӣ, ки завқи тарбияи эҷодӣ, роҳҳои кофтуков ва шавқи ҷустуҷӯи онҳоро бедор мекунад, мусалаҳ намудан, нақши китоби дарсӣ, маводҳои методӣ ва маҳсусан омӯзгор ниҳоят қалон мебошад. Душвории дигар дар он аст, ки методикаи хусусӣ, алалхусус дар давраи гузариш ба низоми кредитии таҳсил, омӯзиши математика барои ихтиносҳои тамоили иқтисодидошта ба паҳн намудани таҷрибаи корӣ асос қунонида мешаванд. Ин таҷрибаҳо ҳоло кофӣ нестанд.

Яке аз масъалаҳои марказии ташаккули ҷаҳонбинии илми донишҷӯён дар ҷаҳони таълим ҳамаҷониба вазеъ истифода бурдани алоқамандии байни фанҳои таълимӣ маҳсуб мёбад. Ин аз як тараф барои баланд бардоштани дараҷаи илмӣ ва донишҳои назариявии донишҷӯён сабаб шавад, аз тарафи дигар ба рушди имкониятҳои инкишофдиҳанд ва тарбиявии бо низоми фанҳои таълимӣ ёрӣ ҳоҳанд расонд.

Математика аслиҳаи тавоноест, дар роҳи ҳалли масъалаҳои марбут ба иқтисодиёти мусир. Методҳои математикӣ кайҳо боз дар ҳалли масъалаҳои муҳими иқтисодиёт нақши худро гузаштаанд. Дар раванди ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта, донишҷӯён донишҳои иқтисодии худро ҳангоми таҳлилу муҳокимарониҳои гуногуни математикӣ сайқал дода, ба ҳалли масъалаҳои мушкитар беш аз пеш омода мегарданд.

Алоқаи математика ва фанҳои тамоили иқтисодидошта дар шаклу вазъиятҳои гуногун ба амал бароварда мешавад. Дар китобҳои дарсӣ ба як қатор масъалаҳое дучор омадан мумкин аст, ки дар худ мағҳумҳои ҳосилнокии меҳнат, арзиши аслӣ, музди меҳнат ва ғайраҳоро дар бар мегиранд.

Таҷриба сабит менамояд, ки донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва ҳатто ҳонандагони мактабҳои таҳсилоти қасбию асосӣ масъалаҳои дорои мағҳумҳои иқтисодӣ доштаро ҳеле хуб қабул менамоянд. Вале чунин масъалаҳо дар китобҳои дарсӣ ҳеле кам ба назар мерасанд. Аз ин рӯ, муаллифони китобҳои дарсии математикаро зарур аст, ки төъдоди масъалаҳои ба талаби рӯз ҷавобгӯро ба андози зарурӣ зиёд намоянд.

Иқтисодиёти мусир аппарати математикиро ҳеле васеъ истифода мебарад. Маълум аст, ки аксарияти қонуниятҳои иқтисодиёт дар шакли ифодаҳои математикӣ–формулаю муодилаҳои математикӣ зуҳур меёбад. Ин ба мо имконият медиҳад, ки ҳангоми таълими математика аз ишораю символҳо ва мағҳумҳои иқтисодӣ дошта диққат дихем. Дар ҷараёни таълими математика ибораю ишора, мағҳумҳо ва қонуниятҳои иқтисодиро дар дарс истифода кардан лозим аст, ки барои донишҷӯёни бахши муайян (маҳсусан бахши якум) дастрас бошанд, яъне дарси математика мувофиқан аз дарси фанҳои тамоили иқтисодӣ дошта пеш нагузарад. Боиси қайд аст, ки дар китобҳои дарсии математика то ҳол машқу масъалаҳо бахшида ба табдил додани мағҳумҳои иқтисодӣ ва ифода кардани як тағғирёбанд ба дигараш мавриди баррасӣ қарор нагирифтаанд.

Ҳамаи фанҳои таълими дар маҷмӯъ як чизи бутун-табиати атрофу инкишофи ҷамъияти инсониро меомӯзанд. Ба сифати мисол алоқаи байниҳамдигарии фанҳои математикаю иқтисодиётро дидо мебароем.

Воқеъан ҳам донишҷӯён ба он дарсҳое майлу рағбати бештаре пайдо менамоянд, ки бо татбиқи методҳои математикӣ натиҷаи мушахаси иқтисодӣ ба даст оранд. Омӯзгор бояд мазмuni иқтисодии ҳар як мағҳумеро, ки ба донишҷӯён пешниҳод менамояд, бо мисолҳои мушахҳас ҳаматарафа фаҳмонида дихад. Истифодаи оқилионаи мисолҳои мушахҳаси мазмuni иқтисоди дошта, омӯзгорро водор месозад, ки дар бაъзе мавридиҳо аз тақрори бемавқеи баъзе мағҳумҳои омӯхташаванд даст қашад. Зоро таввасути донистани мазмuni иқтисодии мағҳумҳои омӯхташаванд, сатҳи риёзидонии ҳонанда инкишоф ёфта, дониши риёзи барои вай зарур бударо мегирад(2. саҳ. 132-133). Ҳондан ба одати доимии он табдил меёбад, омилҳои шавқ, майл, ваҷҳ ва ғайраҳо дар ӯ меафзояд ва қобилияташ мутамарказонида мешаванд, ки ин яке аз ҳадафҳои низоми кредитӣ мебошад. Таҷрибаҳои методии муҳим бо натиҷаҳои индувидуалии тадқикикотҳои омӯзгорони пешқадаму пуртажриба пурра карда мешавад. Маводи пешниҳодшаванд қадаме барои ҳалли ин масъала мебошад. Ба сифати мисол ҳали масъалаҳои математикии мазмuni иқтисодидоштаро дар мисоли омӯзиши прогрессияҳои арифметикӣ ва геометриӣ дидо мебароем, ки он дар ташаккули тафаккури математикии донишҷӯён нақши муҳимро мебозад.

Ҳалли масъалаҳои дорои мазмuni амалӣ доштаро ба се зина: зинаи формализатсия, зиннаи ҳалли моделҳои математикӣ ва зинаи шарҳдиҳӣ чудо кардан мумкин аст.[1], [3-6].

Дар зинаи якум, зинаи формализатсия - гузариш аз вази воқеъӣ, ки бояд мо онро ҳал намоем, ба соҳтани модели математикӣ гузарем. Дар зинаи дуюм бошад, модели математикии тартибдодашуда, ки айнан вазъи воқеиро ифода менамояд, ҳал карда мешавад. Дар зинаи сеюм шарҳдиҳии (интерпретатсияи) ҳалли бадастовардашудаи масъала аз рӯи модели математикиаш, барои муайян намудани мувофиқоии он ба вазъи

ибтидиоаш тадқиқ карда мешавад. Ин гуна чудокунӣ ба формулаи дарккунии дунёи реалӣ мувофиқат менамояд. Татбиқи ба ин гуна зинаҳо чудокуниро дар ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта дида мебарорем¹.

Бояд қайд кард, ки дар зиннаи дуюм мустақилона интихоб карда тавонистани методҳои ратсионалии ҳалли масъалаҳо аз сатҳи дониши математикӣ доштани донишҷӯ вобаста буда, барои *тарбияи тафаккури математикии* он мусоидат менамояд. Дар вақти ҳал намудани масъалаҳо дар ҳамаи се зина пеш аз ҳама таҳлилҳои миқдорӣ, баъд сифатӣ-миқдорӣ ва ниҳоят миқдориро гузаронида, тафсирни мағҳуми иқтисодиро дида баромаданамон ба мақсад мувофиқ мебошад. Ин гуна пайдарпай боиси мувофиқи нақша васеъ намудани донишҷои амиқи иқтисодӣ ва инкишофи тафаккури математикии донишҷӯён мегардад. Намудҳои таҳлили иқтисодии дар боло овардашуда байнӣ ҳам алоқаманд мебошанд. Чунончӣ, шарҳи миқдорӣ-миқдорӣ дар базаи сифатӣ гузаронида шуда, шарҳи миқдорӣ дар базаи сифатӣ-миқдорӣ гузаронида мешавад. Қайд менамоем, ки классификатсияи зинаҳои таҳлили иқтисодӣ ва номҳои он, ки дар ҳамин мақола қабул карда шудаанд, умумиқабулкардашуда ба хисоб намераванд.

Вобаста ба мазмуни иқтисодӣ ва дараҷаи мураккабии масъалаҳо зинаи сеюм-зинаи шаҳрдихӣ дорои шаклҳои гуногуни зерин мебошад: а) саволу ҷавоб; б) сӯҳбат аз рӯи натиҷаи ҳалли масъала; в) гузориши проблемаҳои иқтисодӣ, вобаста ба зарурияти зиёдшавии даромаднокӣ, зиёдшавии ҳосилинокии меҳнат, пастшавии арзиши аслӣ, речайи иқтисодӣ ва ғайра. Моҳияти методикаи коркардабаромадашударо дар мисоли ҳалли масъалаҳои математикии мазмуни иқтисодидошта, ҳангоми омӯзиши мавзӯи прогрессияҳои арифметикӣ ва геометриӣ дида мебароем.

Барои дар масъалаҳои математикӣ дохил намудани мағҳумҳои иқтисодӣ аз категорияи “Ҳосилинокии меҳнат” оғоз намудан ба мақсад мувофиқ мебошад. Ин на ба хотири он ки донишҷӯён ба ин мағҳум аз таъриҳ ё физика шинос мебошанд, балки барои он ки самаранокии ҳама гуна истехсолоти ҷамъияти асосан бо арзиши ҳосилинокии меҳнат андозагирӣ карда мешаванд. Категорияҳои “арзиши аслӣ” ва “музди меҳнат”–ро бояд ба матни шарти масъала чунон дохил намоем, ки донишҷӯён ба таври қифоя ва бо осонӣ мазмун ва моҳияти ин мағҳумҳоро аз худи шарти масъала дарк намоянд.

Муайян кардани алоқамандиҳои байниҳамдигарии иқтисодӣ, қобилияти фикрони математикиро таракқӣ дода, саводнокии иқтисодии донишҷӯёнро баланд мебардорад.

Мисоли 1. Коргар ба 6 дастгоҳи автоматикӣ ҳизмат мерасонд, ки ҳар яки онҳо дар давоми як соат 30 детали тайёр мекарданд. Дастгоҳҳо пай дар пай баъди ҳар 10 дақиқа ба кор андохта мешуданд. Дар давоми панҷ сол конструксияи дастгоҳҳо ду маротиба такмил дода шуд, бинобар ин истехсоли маҳсулот аз ибтидо дар як соат ба 36 детал расонида шуда, баъд аз он ҳолати ба кор даровардани дастгоҳо тезонида шуд.

а) Ҳосилинокии меҳнат дар як баст (7c) дар ҳар се ҳолат ёфта шавад.

б) Графики истехсоли маҳсулотро дар се ҳолат сохта, аз он истифода бурда муайян намоед, ки истехсоли маҳсулот дар 3,5 ва 7 соати баъди такмилдииҳи якум ва дуюм, дар муқоиса ба ҳолати ибтидоӣ чӣ қадар зиёд шудааст?

в) Музди меҳнати моҳонаи (дар 22 рӯз) коргарон то такмилдииҳӣ ва баъди ҳар қадоме аз ду такмилдииҳӣ ёфта шавад, агар ба ҳар як детал дар ибтидо 8 сомонӣ, баъди такмилдииҳои якӯм 7,7 сомонӣ ва баъди такмилдииҳи дуюм 7,5 сомонӣ дода бошанд.

Ҳал. Зинаи формализатсия. Дар ибтидо як қатор донишҷӯён ба мушкили рӯ ба рӯ шуда саҳван ба ҳатоғӣ роҳ дода гумон мекунад, ки миқдори маҳсулоти истехсолшавандаро дар тамоми баст аз рӯи қонуни прогресияи арифметикӣ ҳисоб

¹ -шарҳи пураи зиннаҳои чудокардашуда дар мақолаи [3] саҳ.60-61 оварда шудаааст.

намудан мумкин аст. Вале донишчүёни фаъолияти хуб дошта тез ба хулоса меоянд, ки миқдори маҳсулоти истехсолшаванда фақат дар мудате ба қонуни прогрессияи арифметикӣ итоат менамоянд, ки агар дастгоҳҳо пай дар пай ба кор омода карда шаванд. Дар ҳолати якум ва дуюм дастгоҳҳо пай дар пай дар давоми 50 дақиқа ба кор медароянд, дар ҳолати сеюм бошад дар 25 дақиқа, бинобар он миқдори маҳсулотҳои истехсолшавандаро аз рӯи формулаи суммаи аъзоҳои прогрессияи арифметикӣ ёфтани мумкин аст, ки он намуди зеринро дорад:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{a_1 + a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$$

Зинаи ҳалли модели математики. Миқдори деталҳои то такмилдиҳии дастгоҳҳо истехсолшаванда дар 50 дақиқа :

$$a_1 = 6, n = 6, d = \frac{30}{6} = 5, \quad S_1 = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 5 + 5 \cdot 5}{2} \cdot 6 = 105 \text{ детал.}$$

Миқдори деталҳои истехсолшаванда баъди такмилдиҳии якуми дастгоҳҳо дар 50 дақиқа:

$$a_1 = 6, n = 6, d = \frac{30}{5} = 6, \quad S_2 = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 6 + 6 \cdot 5}{2} \cdot 6 = 126 \text{ детал.}$$

Миқдори деталҳои истехсолшаванда баъди такмилдиҳии дуюм, ки ҳамаи дастгоҳҳо пай дар пай дар давоми 25 дақиқа бо тартиб ба кор медароянд:

$$S_3 = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 6 + 6 \cdot 5}{2} \cdot 6 = 126 \text{ детал.}$$

а) Ҳосилнокии меҳнат дар як баст то такмилдиҳии дастгоҳҳо ба

$S_1' = S_1 + S = 105 + 30 \cdot 6 \cdot 6 \frac{1}{6} = 1215$ детал баробар буда, баъди такмилдиҳии якуми дастгоҳҳо, ба


$$S_2' = S_2 + S = 126 + 30 \cdot 6 \cdot 6 \frac{1}{6} = 1458 \text{ детал баробар аст.}$$

Ҳосилнокии меҳнат дар як баст баъди такмилдиҳии дуюми дастгоҳҳо бошад, ба

$$S_3' = S_3 + S' = 126 + 36 \cdot 6 \cdot 6 \frac{7}{12} = 1548 \text{ детал баробар мебошад.}$$

Ҷавоб: Ҳосилнокии меҳнат дар як баст мувофиқан: 1215; 1458; ва 1548 деталро ташкил медиҳанд.

б) Ҳалли графикӣ дар расми 2 тасвир карда шудааст.



Натижаҳои ҳалли графикӣ.

Вақт, соат	Миқдори деталҳо баъди такмилдии якум.	Миқдори деталҳо баъди такмилдии дуюм.
3	$594 - 495 = 99$	$684 - 495 = 189$
5	$1026 - 855 = 171$	$1116 - 855 = 261$
7	$1458 - 1215 = 243$	$1548 - 1215 = 333$

в) Музди меҳнати моҳонаи коргарон (дар 22 рӯз) мувофиқан ба

1) То такмилдии якуми дастгоҳҳо: $8 c \cdot 1215 \cdot 22 = 2138 c \cdot 40 \text{ д.}$

2) Баъди такмилдии якуми дастгоҳҳо: $7,7 c \cdot 1458 \cdot 22 = 2468 c \cdot 40 \text{ д.}$

3) Баъди такмилдии дуюми дастгоҳҳо: $7,5 c \cdot 1548 \cdot 22 = 2554 c \cdot 40 \text{ д.}$ баробар будааст.

Музди меҳнати коргарон то такмилдии ӯ ва баъди такмилдииҳои якум ва дуюм мувофиқан ба $2138,4; 2468,4; 2554,4$ баробар будааст.

Муаллим натижаҳои ба дастовардаро чамъбаст менамояд: Тавре мебинем музди меҳнати коргарон баъди такмилдии якуми дастгоҳҳо ба $2468,4_c - 2138,4_c = 330_c$ ва баъди такмилдии дуюми дастгоҳҳо ба $2544,4_c - 2138,4_c = 416_c$ зиёд гаштааст.

Аз ин ҷо, ба хулосае омадан мумкин аст, ки мо ҳар чӣ қадар технологияи навтаринро тадбиқ намоем, ҳамон қадар музди меҳнати коргарон зиёд гардида, некӯаҳволии ҳалқамон беҳтар мегардад.

Зинаи шарҳдии ӯ. Аз ӯҳдаи зинаи шарҳдии ӯ донишҷӯён бомувафакият мебароянд. Бинобар он мо ин зинаро дида намебароем.

Акнун масъалаеरо дида мебароем, ки он дорои мазмуни иқтисодӣ буда, барои ҳалли он прогрессияи геометрий татбиқ карда мешавад.

Мисоли 2. Дар бонки амонатгузорӣ 10000 сомонӣ бо даромади солонаи 2% дар шакли депозит гузошта шуд. Бонк баъди 4-сол ба амонатгузор чӣ қадар пул медиҳад?

Ҳал. Ин масъаларо низ ба монанди масъалаи якум ба зинаҳо чудо карда ҳал кардан мумкин аст. Аз уҳдаи ҳалли ин зинаҳо донишҷӯён бо осонӣ мебароянд. Бинобар ин, мо ин масъаларо ба зинаҳо чудо накарда ҳал менамоем.

Бонк дар як сол ба амонатгузор ба андозаи $S_1 = b_1 + b_2 \cdot q = b_1(1+q)$ сомонӣ даромад медиҳад, ки дар инчо b_1 – маблағи гузошташуда, q – меъёри фоизи солона мебошад. Дар ду сол ин маблағ $S_2 = S_1 + S_1 g = S_1(1+q)$ –ро ташкил медиҳад, дар ин ҷо $S_1 = b_1 \cdot (1+q)$ аст. Аз инчо $S_2 = b_1 \cdot (1+q) \cdot (1+q) = b_1 \cdot (1+q)^2$ –ро ҳосил менамоем. Ҳамин тариқ баъди 3 сол $S_3 = b_1 \cdot (1+q)^3$,.... ва баъди n -сол $S_n = b_1 \cdot (1+q)^n$ –ро ҳосил кардан мумкин аст. Аз рӯи формулаи ҳосилкардашуда маблағи ба амонатгузор додашавандай бонкро дар давоми 4-сол муайян кардан мумкин аст.

Ҳамин тавр $S_4 = b_1 \cdot (1+q)^4 = 10000 \left(1 + \frac{2}{100}\right)^4 = 10000 \cdot 1,02^4 = 10824,32 = 10824,32_{\text{диграм}} -$ ро ҳосил менамоем.

АДАБИЁТ:

1.Апанасов Н.Т. Методики решение задач по математике с экономическим содержанием. М. 1976.

2.Рахимов Р.М, Солиев М. Н. Мисолҳои гуногуни шарҳи мазмуни иқтисодии мафҳуми ҳосила ва татбиқи он дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ. ПаёмиДМИТ., 2014, №2, сах.131-136.

3.Рахимов Р.М.,Солиев М.Н., Ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта дар ташаккули тафаккури математикии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши муодилаҳои якномаълумаи хаттӣ. / М. Н. Солиев Р. М. ,Рахимов. // Паёми ДДОТбаноми С.Айнӣ.,2017, №4(71),сах.60-65.

4.Солиев М.Н., Раҳимов Р.М., Дар бораи як модели ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта дар ташаккули тафаккури математикии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши муодилаҳои квадратӣ. / М. Н. Солиев Р. М., Раҳимов. // Паёми ДМТ.,2017, №3/7,сах.326-332.

5.Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики , М. Просвещение, 1990.

6.Шапиро И.М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. М. «Просвещение» 1990-96.

МУШАХХАСОТИ СУБТЕСТҲОИ ИМТИҲОНИ ҚИСМИ А

Назаров Рустамҷон¹

Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ танҳо ду қисм: қисми А (имтиҳони умумӣ) ва қисми Б (имтиҳони ихтинос) дар шакли тестгузаронӣ баргузор мегардад. Имтиҳони умумӣ барои ҳамаи довталабон, сарфи назар аз гурӯҳҳои ихтиносҳои интихобкардаашон ҳатмӣ мебошад. Мақола ба мушахҳасоти имтиҳони қисми А ва субтестҳои он бахшида шудааст. Дар он соҳтори ҳар як субтести имтиҳони умумӣ ба таври муфассал ва бо овардани мисолҳои мушахҳас баён гардидааст.

Калидвоҷаҳо: варақаи ҷавобҳо, имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, қисми А (имтиҳони умумӣ), матримсаи тест, меъёри холгузорӣ, наъви саволу масъалаҳои тест, субтест, тестгузаронӣ, тести педагогӣ.

¹ Назаров Рустамҷон Сайдмурадович – Соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии Образования Таджикистана, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

СПЕЦИФИКАЦИЯ СУБТЕСТОВ КОМПОНЕНТА А

В системе централизованных вступительных экзаменов только два компонента проводятся в виде тестирования: компонент А (общий экзамен) и компонент Б (экзамен по специальности). Общий экзамен является обязательным для всех абитуриентов независимо от выбранного ими кластера. Статья посвящена спецификации компонента А и его субтестам. В ней подробно рассмотрена структура каждого субтеста общего экзамена с приведением конкретных примеров.

Ключевые слова: компонент А (общий экзамен), критерии оценки, лист ответов, матрица теста, педагогический тест, субтест, тестирование, типы тестовых вопросов и задач, централизованные вступительные экзамены.

Nazarov Rustamzhon

SPECIFICATION OF THE SUBTESTS OF COMPONENT A

In the system of centralized entrance examinations only two components are conducted in the form of testing: component A (general exam) and component Б (exam on speciality). The general exam is compulsory for all entrants, regardless of their chosen cluster. The article is devoted to the specification of component A and its subtests. The structure of each subtest of general exam is considered in detail with specific examples.

Keywords: answer sheet, centralized entrance examinations, component A (general exam), evaluation criteria, pedagogical test, subtest, test matrix, testing, types of test questions and tasks.

Мусаллам аст, ки маориф ҳамчун соҳаи калидӣ ва омили асосии пешрафт ва рушду нумӯи ҳар як давлату миллат ба ҳисоб рафта, барои ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. Сиёсати маорифи дилҳоҳ кишвар, ки инъикосгари манфиатҳои умумимилий дар самти маориф аст, бояд тамоили умумии рушди ҷаҳониро ба назар гирад. Рушди ҳамаи ҷабҳаҳои ҷамъият, таъмини амнияти ҷомеаву давлат, ноил шудан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисод, татбиқи самараноки техникаю технологияи навин бевосита ба рушди соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таҳсилот, умуман ба сатҳи саводнокии миллат вобаста мебошад.

Дар марҳилаи қунунии ислоҳоти соҳаи маориф, пеш аз ҳама, дикқати маҳсус ба масъалаи сифати таҳсилот дода мешавад, зоро сифати таҳсилот ҳолати ҷомеаи муосир ва рушди онро инъикос менамояд. Масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои он аз доираи масъалаҳоест, ки ҳамчун ҳадафи стратегӣ ва вазифаи муҳимми сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳалли дуруст ва муваффақӣ он натанҳо барои рушди соҳаи маориф, балки тамоми соҳаҳо бисёр муҳим ва ногузир арзёбӣ мегардад.

Маориф аз ҷумлаи соҳаҳо ба шумор меравад, ки ба ислоҳоти мунтазам ва бефосила ниёз дорад. Даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи таҳаввулот ва азнавсозиҳои куллии маорифи кишвар ба ҳисоб рафта, дар он дар қатори пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, рушди соҳаи маориф низ баръало ба назар мерасад. Ҷорӣ намудани низоми имтиҳонҳои марказонидай дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳимтарини азнавсозӣ ва мукаммалгардонии низоми маорифи кишвар ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо, дар саросари ҷумҳурӣ қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии даҳлдори кишвар маҳз тавассути низоми имтиҳонҳои марказонидай дохилшавӣ аз ҷониби Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли тестгузаронии педагогӣ ба таври мутамарказ ва фарогир роҳандозӣ мегардад.

Дар ҷаҳони мусир, дар низоми маорифи аксарияти кишварҳо доираи истифодаи тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули пешрафта барои ба даст овардани маълумоти воқеӣ (объективӣ) ва қиёспазир дар раванди арзёбии натиҷаҳои таълимии омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот ботадриҷ васеъ гардида истодааст.

Тестгузаронӣ, пеш аз ҳама, усули объективонаи арзёбӣ ба ҳисоб меравад, ки он бо роҳи стандартунонии раванди ташкил ва баргузорӣ, санчиши нишондиҳандаҳои сифати саволу супоришиҳои алоҳида ва умуман саволномаи тест ба даст меояд. Тестгузаронӣ бештар усули одилона мебошад, зоро он чӣ дар раванди санчиш ва чӣ дар раванди арзёбии натиҷаҳо нисбат ба ҳамаи озмудашавандагон (иштирокчиёни санчиш) шарту шароит ва талаботу меъёрҳои ягонаро татбиқ менамояд. Тести педагогӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи донишҳои назариявӣ, малакаю маҳорати амалии омӯзандагон дар мукоиса бо талаботи стандартҳои таълимӣ саривакт муайян гардида, дар асоси натиҷаҳои бадастомада ба мазмуну мундариҷа, роҳҳои ташкилу баргузорӣ ва методикаи тадриси фанҳои таълимӣ тағйироту иловаҳои зарурӣ ворид карда шаванд [5].

Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (минбаъд – ИМД) низоми ба таври мутамарказ баргузор намудани имтиҳонҳои дохилшавӣ ва тақсимоти довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки бар истифодаи шаклу усули мусири арзёбии дониши довталабон ва техникаю технологияҳои пешрафта, равандҳои стандартишудаи баргузории имтиҳонҳо, коркард, таҳлил ва пешниҳоди натиҷаҳо асос ёфтааст [7]. Низоми ИМД аз **қисмҳои А (имтиҳони умумӣ), Б (имтиҳони ихтисос), В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати маҳсус)** ва **Г (имтиҳонҳои иловагии таҳассусӣ)** иборат аст [6, саҳ. 13]. Аз миёни қисмҳои номбаргардида танҳо ду қисм – қисмҳои А ва Б дар шакли тестгузаронӣ ташкил ва баргузор мегардад.

Бо назардошти доираи мавзӯъ меҳвари асосии пажӯҳишҳои минбаъдаро маҳз **қисмҳои А** ва **Б** ташкил ҳоҳанд дод. Вобаста ба ин, як қатор таҳлилҳои риёзиу оморӣ нисбат ба натиҷаҳои бадастовардаи довталабони низоми ИМД аз субтестҳои имтиҳони **қисми А** гузаронида шудааст.

Қисми А (имтиҳони умумӣ) – имтиҳон барои муайян намудани сатҳи дониии функционалӣ ва иҷтимоии довталаб, ки барои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, мебошад. Имтиҳони умумӣ барои ҳамаи довталабон, сарфи назар аз гурӯҳи ихтисосҳо ва комбинатсияҳои ихтисосҳои интиҳобнамуда, ҳатмӣ буда, се субтестро дар бар мегирад: субтести **A.1 – “Забони тоҷикӣ”** барои санчиши дараҷаи дониш, малакаю маҳорати мусошират ва салоҳиятҳои забонии довталаб пешбинӣ шудааст; субтести **A.2 – “Математика”** дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати математикии довталабро, ки дар зиндагӣ барои фаъолияти ҳамарӯза заруранд, муайян мекунад; субтести **A.3 – “Таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ”** барои санчиши дараҷаи дониши довталаб аз таърихи давлатдории ҳалқи тоҷик ва маърифати ҳуқуқию уҳдадориҳои ў ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст (6, саҳ. 48; 7).

Дар низоми ИМД саволу масъалаҳои тест дар се навъ таҳия мешаванд (6, саҳ. 52 - 54; 7), ки вобаста аз хусусияти субтестҳои алоҳидаи имтиҳони қисми А бад-ин тарз истифода мешаванд:

Навъи 1-ум – САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ (навъи пӯшида). Дар ин навъ барои ҳар савол ё масъала чор варианти ҷавоб пешниҳод мегардад, ки аз миёни онҳо танҳо яктояш дуруст аст. Саволу масъалаҳои навъи пӯшида дар ҳар се субтести қисми А истифода мешаванд: дар субтести “Забони тоҷикӣ” (24 саволу масъала: аз № 1 то № 24); дар субтести “Математика” (20 саволу масъала: аз № 1 то № 20); дар субтести “Таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ” (24 саволу масъала: аз № 1 то № 16 – барои фанни “Таърихи ҳалқи тоҷик”; аз № 17 то № 24 – барои фанни “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ”).

Навъи 2-юм – САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ (навъи МУВОФИҚАТ). Дар ин навъ барои ҳар савол ё масъала ба ҳар унсур (калима,

ибора, чумла, формула, функция ва гайра), ки дар сутуни чап дода шудааст, аз миёни панҷ варианти ҷавобҳои дар сутуни рост пешниҳодшуда унсури мувофиқ муайян карда мешавад. Саволу масъалаҳои навъи мувофиқат дар ҳар субтести қисми А истифода мешаванд: дар субтести “Забони тоҷикӣ” (6 саволу масъала: аз № 25 то № 30); дар субтести “Математика” (2 саволу масъала: № 21 ва № 22); дар субтести “Таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ” (6 саволу масъала: аз № 25 то № 28 – барои фанни “Таърихи ҳалқи тоҷик”; № 29 ва № 30 – барои фанни “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ”).

Навъи 3-юм – САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ БО ҶАВОБИ КӯТОХ (навъи қушода). Дар ин навъ ҷавоби саволу масъала дода намешавад. Ҳар як саволу масъалаи ин навъро ҳуди довталаб ҳал мекунад ва ҷавоби онро ҳосил менамояд. Саволу масъалаҳои навъи қушода дар имтиҳони қисми А танҳо дар субтести “Математика” истифода мешаванд (5 саволу масъала: аз № 23 то № 27).

Ҷавоби дурусти ҳар саволу масъалаи тест арзиш дорад, ки онро бо ҳол ҳисоб мекунанд. Дар низоми ИМД вобаста аз навъи саволу масъалаҳои тест меъёри ҳолгузорӣ муайян карда шудааст [6, саҳ. 58], ки он дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1.

Меъёри ҳолгузорӣ вобаста аз навъи саволу масъалаҳои тест

P/Т	Навъи савол ё масъалаи тест	Ҳоли имконпазири ҳадди аксар
1.	Навъи 1-ум – интиҳоби як ҷавоби дуруст	1
2.	Навъи 2-юм – муайян кардани мувофиқат	4
3.	Навъи 3-юм – қушода бо ҷавоби кӯтоҳ	2

Тавре аз ин ҷадвал бармеояд:

– барои ҷавоби дурусти саволу масъалаҳои **навъи 1-ум** (интиҳоби як ҷавоби дуруст) **як ҳол** муқаррар гардидааст;

– барои ҷавоби пурра ва дуруст ба саволу масъалаҳои **навъи 2-юм** (муайян кардани мувофиқат) **чор ҳол** муқаррар гардидааст, зоро дар ин навъи саволу масъалаҳо, ки муайян кардани мувофиқати чор унсур ба панҷ варианти ҷавобҳои пешниҳодшуда талаб карда мешавад, ба ҳар ҷавоби дуруст яхолӣ дода мешавад;

– барои ҷавоби дуруст ба саволу масъалаҳои **навъи 3-юм** (қушода бо ҷавоби кӯтоҳ) **ду ҳол** муқаррар гардидааст, зоро дар ҷунин навъи саволу масъалаҳо ягон варианти ҷавоб барои интиҳоб пешниҳод намегардад ва онро бояд ҳуди довталаб ҳал карда, ҷавоби дурустро муайян намояд.

Маълумот оид ба соҳтори имтиҳони қисми А [6, саҳ. 59], аз ҷумла, номгӯйи субтестҳо (фанҳои таълими), миқдори саволу масъалаҳои тест дар ҳар субтест вобаста аз навъашон ва рақами тартибии онҳо, шумораи имконпазири ҳадди аксар (максималий)-и ҳолҳо аз ҳар субтест ва вақти барои иҷрои субтестҳо муайянгардида дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Чадвали 2.

Соҳтори имтиҳони қисми А

Субтест	Микдор ва рақами тартибии саволу масъалаҳо				Холи имконпазир халди аксар	Вакти ҷудогардида		
	Ҳамагӣ	аз ҷумла, аз рӯйи навъҳои						
		Пӯшида	мувофиқат	кушода				
Забони тоҷикӣ	30	24	6	—	48	60 дақиқа		
		1 ... 24	25 ... 30	—				
Математика	27	20	2	5	38	45 дақиқа		
		1 ... 20	21 ... 22	23 ... 27				
Таърихи ҳалқи тоҷик	30	16	4	—	48	60 дақиқа		
		1 ... 16	25 ... 28	—				
Асосҳои давлат ва ҳуқуқ		8	2	—				
		17 ... 24	29 ... 30	—				

Бо мақсади таъмин кардани принципҳои калидии низоми ИМД – адолат ва дастрасии баробар ба таҳсилот дар миёни довталабон саволу масъалаҳои ҳар субтест, ки дар саволномаҳои тести имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҷой дода мешаванд, дар ҷаҳорҷӯбаи барномаҳои имтиҳон аз ҳар фанни таълимии ҷавобгӯй ба талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии амалкунанда таҳия гардида, имкон медиҳанд, ки дараҷаи азҳуд кардани барномаҳо муайян карда шавад ва оид ба дастовардҳои таълимии довталаб мълумоти дурусту воқеӣ ба даст ояд. Шарҳи саволу масъалаҳои тест ва мушаххасот (матритса)-и тест барои ҳар субтести имтиҳони қисми А дар Барномаи имтиҳон (қисми А) аз фанҳои забони тоҷикӣ, математика, таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ [1] ба таври муфассал оварда шудааст.

МАТРИТСАИ ТЕСТ. Ҳар тест бо мақсадҳои муайян таҳия мегардад. Ҳамзамон, бо муайян кардани мақсадҳо қолаб (модел)-и тест дар намуди ҷадвал тартиб дода мешавад, ки онро **матритсаи тест** меноманд. Матритсаи тест баҳшҳои муҳимми мундариҷаи фанни таълимӣ (субтест)-ро, ки барои арзёбии дониш ва малакаю маҳорати довталабон интиҳоб мегарданд, дар бар мегирад: вобаста ба мақсад ва вазифаҳои дар назди тест гузошташуда дар матритсаи тест ҳамаи бобҳо ва мавзӯъҳои муҳим нишон дода мешавад [1, саҳ. 22]. Яъне, матритсаи тест мувофиқати мавзӯъҳоро бо барномаи таълим ва таносуби дурусти дастовардҳои озмудашавандагонро таъмин менамояд. Саволу масъалаҳои тест бошад, танҳо дар доираи мавзӯъҳои дар матритсаи тест интиҳобгардида таҳия мешаванд. Маҳз чунин саволу масъалаҳо дар маҷмӯъ воситаи санчиш (арзёбӣ)-и дастовардҳо (дониш ва малакаю маҳорат)-и довталабон ба ҳисоб мераванд. Шумораи умумии саволу масъалаҳои тест вобаста ба мавзӯъҳо дар матритсаи тест тақсимбандӣ мешаванд. Ҳусусияти хосси матритсаи тест ин аст, ки дар он натанҳо шумораи саволу масъалаҳои тест, балки шумораи ҳолҳои имконпазир ба ҳар саволу масъалаи тест, ки барои санчиши дониш ва малакаю маҳорати довталабон пешбинӣ гардидааст, дар таносуби дарсад (%) ба нақша гирифта мешавад.

СУБТЕСИ А.1 – “ЗАБОНИ ТОЧИКӢ”.

Забони точикӣ ҳамчун забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ таълим дода шуда, новобаста аз забони таҳсил барои омӯзиш ҳатмӣ мебошад. Омӯзиши забони точикӣ (давлатӣ) тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба танзим дароварда мешавад.

Дар низоми ИМД имтиҳон аз забони точикӣ (ҳамчун субтести алоҳидаи имтиҳони қисми А) барои тамоми дохилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он аз муайян кардани дараҷаи дониши довталаб аз фанни забони точикӣ ва малакаю маҳорати забонии ўйборат аст.


Талабот ба дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои забонии довталабон аз забони точикӣ ба Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи забони точикӣ (барои синфҳои V – XI), Барномаи забони давлатӣ (барои синфҳои II – IX мактабҳои таълимашон ғайритоҷикӣ) ва Барномаи забони давлатӣ (точикӣ) барои синфҳои X – XI мактабҳои таълимашон ғайритоҷикӣ мувофиқат меқунад. Ҳамчун намунаи саволу масъалаҳои субтести “Забони точикӣ”, ки дар ду навъ (интиҳоби як ҷавоби дуруст; муайян кардани мувофиқат) таҳия мегарданд, дар зер чанд саволу масъалаҳои тестро [2, саҳ. 91, 104, 152, 153] ҷой медиҳем:

■ Кадоме аз шарҳҳои додашуда ба мисраи якуми байти зерини Абулқосими Фирдавсӣ мувофиқ аст?

*Тавоно бувад, ҳарки доно бувад,
Ба дониш дили тир барно бувад.*

- A) Аз тавоноӣ инсон ба доноӣ мерасад.
- B) Ҳар кас ки тавоно аст, доно аст.
- C) Дошишмандии инсон маҳз дар тавоноии ўст.
- D) Қудрату тавоноии инсон маҳз дар дониш аст.


Ҷавоб:



■ Ҷуфтни муносиби қалимаҳои додашударо муайян қунед:

- | | |
|----------|------------|
| A) қанду | 1) бародар |
| B) шаҳду | 2) асал |
| C) ёру | 3) шакар |
| D) ҷону | 4) мураббо |
| | 5) ҷигар |

Ҷавоб:



СУБТЕСИ А.2 – “МАТЕМАТИКА”

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фанни математика дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзонида мешавад ва фарогирии он ба ҳамагон ҳатмӣ аст. Математикаи мактабӣ ҳамчун қисми ҷудонашавандай математикаи умумӣ як баҳши фарҳанги умумибашарист, ки аз маҷмӯи мағҳумҳо, қонуну қоидаҳо ва назарияҳои ҷудогона иборат мебошад. Фарогирӣ ва истифодаи ҳаррӯзаи донишу маҳорати математикӣ яке аз хусусиятҳои инсони бомаълумоти муосир аст.

Дар низоми ИМД имтиҳон аз математика (ҳамчун субтести алоҳидаи имтиҳони қисми А) барои тамоми дохилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он баҳодиҳӣ ба дараҷаи дониш


ва малакаю маҳорати математикии довталаб аст, ки он дар зиндагии ҳаррӯзай ӯ ба кор меравад.

Талабот ба дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои математикии довталабон аз фанни математика ба Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Барномаи математика. Барои синфҳои 5 – 6” ва “Барномаи алгебра. Барои синфҳои 7 – 11” мувофиқат мекунад.

Ҳамчун намунаи саволу масъалаҳои субтести “Математика”, ки дар се навъ (интихоби як ҷавоби дуруст; муайян кардани мувофиқат; кушода бо ҷавоби кӯтоҳ) таҳия мегарданд, дар зер чанд саволу масъалаҳои тестро [3, саҳ. 15, 62, 90, 97, 99, 102] ҷой медиҳем:


Нархи дафтар 75 дирам ва нархи хома аз он 25 дирам қиматтар аст. Барои ҳаридани 6 дафтару 5 хона чанд сомонӣ лозим аст?

- A) 8,5 B) 9,5 C) 10 D) 11


Ҷавоб: 

Мувофиқати ифодаҳои сутунҳои чап ва ростро муайян қунед:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| A) $(x - 3) \cdot (x - 4)$ | 1) $x^2 - x - 12$ |
| B) $(x + 3) \cdot (x - 4)$ | 2) $x^2 + x - 12$ |
| C) $(x - 3) \cdot (x + 4)$ | 3) $x^2 + 7x + 12$ |
| D) $(x + 3) \cdot (x + 4)$ | 4) $x^2 - 8x + 12$ |
| | 5) $x^2 - 7x + 12$ |

Ҷавоб: 

Яке аз ададҳои натуралий аз адади натуралии дигар 7 воҳид қалонтар буда, ҳосили зарби онҳо ба 540 баробар аст. Ҳосили ҷамъи ин ададҳоро ёбед.

Ҷавоб: 

СУБТЕСТИ А.3 – “ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК ВА АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ”

Омӯзиши фанҳои “Таърихи халқи тоҷик” ва “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ” дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад.

Дар низоми ИМД имтиҳон аз фанҳои “Таърихи халқи тоҷик” ва “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ” (дар доираи як субтести имтиҳони қисми А муттаҳид гардидаанд) барои тамоми доҳилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он аз муайян кардани дараҷаи дониши довталаб аз таърихи давлатдории халқи тоҷик ва маърифати ҳуқуқию уҳдадориҳои ӯ ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Талабот ба дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои довталабон аз фанҳои “Таърихи халқи тоҷик” ва “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ” ба Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Барномаи таърихи халқи тоҷик. Барои синфҳои 5 – 11”, “Барномаи таълими таърихи халқи тоҷик дар синфҳои 10 – 11” ва “Барномаи асосҳои давлат ва ҳуқуқ барои синфҳои 8, 9, 10 ва 11 мактабҳои таҳсилоти умумӣ” мувофиқат мекунад.

Хамчун намунаи саволу масъалаҳои субтести “Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқук”, ки дар ду навъ (интихоби як ҷавоби дуруст; муайян кардани мувофиқат) таҳия мегарданд, дар зер чанд саволу масъалаҳои тестро [4, саҳ. 9, 107, 123, 128] ҷой медиҳем:

Ин сухан моҳияти қадом давраи таърихири оғоди менамояд?


“Ба аҳли Бухоро фармуд, то як ними хонаҳо ва молу замини ҳудро ба онҳо бидиҳанд, то ки ба онҳо рӯзаю намоз ёд бидиҳанд ...”.

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| A) торочгариҳои ҳайтолиён | C) истилои арабҳо |
| B) забткориҳои юононию макдуниҳо | D) лашкаркашии муғулҳо |

Ҷавоб: A B C D


Мувофиқати мағҳумхоро бо соҳаҳои ҳуқук муайян қунед:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| A) шарикӣ дар ҷиноят | 1) ҳуқуқи меҳнатӣ |
| B) музди меҳнат | 2) ҳуқуқи ҷиноятӣ |
| C) қобилияти пурраи амалкунӣ | 3) ҳуқуқи конститутионӣ |
| D) аҳдномаи никоҳ | 4) ҳуқуқи оилавӣ |
| | 5) ҳуқуқи гражданиӣ |

Ҷавоб:


Дар низоми ИМД имтиҳонҳои қисми А ва қисми Б дар шакли тестгузаронӣ бо истифода аз технологияи “варақавӣ” баргузор мегардад. Дар раванди имтиҳон ба ҳар довталаб варақаи ҷавобҳо пешниҳод мегардад. **Варақаи ҷавобҳо** [6, саҳ. 9; 7] – *варақаи маҳсус, ки довталаб бо риояи дақиқи қоида ва тартиби пур кардан дар он ҷавобҳои саволу масъалаҳои тестиро ишора менамояд ё менависад*. Варақаи ҷавобҳо баъд аз имтиҳон ҳуҷҷати асосии тасдиқунандаи натиҷаи аз имтиҳон бадастовардаи довталаб ба ҳисоб меравад. Дар низоми ИМД вобаста аз гурӯҳи ихтисосҳо варақаи ҷавобҳо барои қисмҳои А ва Б дар шаклҳои мувофиқ ба соҳтори онҳо истифода мешавад. Бо мақсади таъмин кардани маҳфият ва бехатарии варақаҳои ҷавобҳои довталабон дар равандҳои ташкилу баргузории имтиҳонҳо ва коркарди маводи имтиҳонҳо, аз ҷумла, варақаҳои ҷавобҳо, аз низоми рамзбанӣ тавассути штриҳкодҳо истифода бурда мешавад.

Дар асоси пажӯҳиши мушахҳасот ва соҳтори имтиҳони қисми А, ки аз соли 2014 инҷониб ҳангоми ташкил ва баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтааст, меҳоҳем ҳамчун ҳулоса якчанд нуктаи аз нигоҳи монуҳимро ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардонидани маводҳои андозагирию санчишӣ дар ИМД таъкид созем.

1. Бо назардошти нақши монуҳимро бозидану мавқеи ҳосро соҳиб будани фанни информатика дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокиу дараҷаи салоҳиятнокии омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, ба вижаҳати монуҳимро ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардонидани маводҳои андозагирию санчишӣ дар ИМД таъкид созем.

1.1. Барои ҷавобҳои таҳсилоти монуҳимро бозидану мавқеи ҳосро соҳиб будани фанни информатика дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокиу дараҷаи салоҳиятнокии омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, ба вижаҳати монуҳимро ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардонидани маводҳои андозагирию санчишӣ дар ИМД таъкид созем.

1.2. Барои ҷавобҳои таҳсилоти монуҳимро бозидану мавқеи ҳосро соҳиб будани фанни информатика дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокиу дараҷаи салоҳиятнокии омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, ба вижаҳати монуҳимро ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардонидани маводҳои андозагирию санчишӣ дар ИМД таъкид созем.

1.3. Барои ҷавобҳои таҳсилоти монуҳимро бозидану мавқеи ҳосро соҳиб будани фанни информатика дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокиу дараҷаи салоҳиятнокии омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, ба вижаҳати монуҳимро ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардонидани маводҳои андозагирию санчишӣ дар ИМД таъкид созем.

2. Агарчи дар низоми ИМД саволу масъалаҳои тест дар се навъ (интихоби як ҷавоби дуруст; муайян кардани мувофиқат; кушода бо ҷавоби кӯтоҳ) таҳия гарданд ҳам, аммо танҳо дар субтестҳои математика, физика ва химия (дар имтиҳони қисми А танҳо дар субтести “Математика”) ҳар се навъ ва дар субтестҳои дигар бошад (дар имтиҳони қисми А дар субтестҳои “Забони тоҷикӣ” ва “Таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳукуқ”), танҳо ду навъ (интихоби як ҷавоби дуруст; муайян кардани мувофиқат) истифода мешаванд. Дар замони муосир, дар раванди андозагириҳои педагогӣ бо истифода аз усули тестгузаронӣ навъҳои дигари саволу масъалаҳои тест низ хеле маъмул ва серистифода мебошанд. Бинобарин, зарур аст, ки дар низоми ИМД соҳтори саволномаҳои тест аз ҳамаи субтестҳои имтиҳон мавриди таҷдиди назар қарор дода шуда, дар онҳо навъҳои дигари саволу масъалаҳои тест татбик гарданд, аз ҷумла навъҳои **ИНТИХОБИ ҲАМАИ ҶАВОБҲОИ ДУРУСТ, ПУРРА КАРДАНИ ҶАВОБ, ҶОБАЧОГУЗОРӢ** ё **МУАЙЯН КАРДАНИ ТАРТИБИ ДУРУСТ**. Таъқид месозем, ки навъҳои гуногуни саволу масъалаҳои тест дар соҳтори ҳамаи субтестҳо, новобаста аз равия ва самтнокии онҳо (гуманитарӣ ё дақиқ) бояд мавриди истифода қарор дода шаванд.

АДАБИЁТ:

1. Барномаи имтиҳон (қисми А) аз фанҳои забони тоҷикӣ, математика, таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳукуқ, ки бо қарори мушовараи вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2015, № 31/30 тасдиқ шудааст.
2. Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикӣ (қисми А). – Душанбе, 2018. – 160 с.
3. Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест аз фанни математика (қисми А). – Душанбе, 2018. – 108 с.
4. Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест аз фанҳои таърихи ҳалқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳукуқ (қисми А). – Душанбе, 2018. – 132 с.
5. Назаров Р. С. Тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули арзёбии объективонаи натиҷаҳои раванди таълим // "Номаи донишгоҳ"-и Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – 2017. – № 4(53). – С. 292 - 299.
6. Роҳнамои довталаб : Дастури иттилоотио методӣ. – Душанбе: Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – 190 с.
7. Тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи доҳилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми августи соли 2015, № 495 тасдиқ шудааст.

БОЗИҲОЕ, КИ МУҲАББАТРО БА САЛОҲИЯТИ КАСБӢ ҚАВӢ МЕГАРДОНАНД

*Махкамов Д.¹
Хушқадамова Ш.²*

Муҳаққиқон ба ҳулосае омадаанд, ки дар ҳар як даҳсола донишҳои равоншиносӣ, педагогӣ, фалсафӣ ва услубшиносӣ нав шуда, истилоҳу мағҳумҳои нав рӯйи кор меоянд. Ҳамзамон ин навигариҳо арзишҳои иҷтимоӣ дошта, мунтазам ба амал мепайванданд ва ин талаботи таълиму тарбияи муассисаҳои муосир мебошад. Ҳамин тарик, қабулу омӯзиш ва амалӣ намудани ҳар як падидай инноватсионӣ дар кори таълиму тарбия ба қайфияти маъмурият, омӯзгорон, роҳбарони синф ва иттиҳодияи методии муассисаҳои таълими вобаста мебошад.

¹ Махкамов Д – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

² Хушқадамова Шоира - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

Калидвоҗсаҳо: бозӣ, салоҳият, салоҳияти касбӣ, навгонӣ, арзии иҷтимоӣ, муҳақиқ, ҷои холи корӣ, мушиҳидачиён, ҳоҳишмандон.

**Махкамов Д.
Хушқадамова Ш.**

ИГРЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Исследователи пришли к выводу, что в каждом десятилетии обновляются психологические, педагогические и философические знания и на месте старых терминов появляются новые термины и понятия. Эти инновационные шаги имеют социальные значения и регулярно претворяются в практике. Они являются требованием современного образования в Республики Таджикистан.

Ключевые слова : игр, компетенция, компетентность, профессиональной компетенции, инновация, социальной ценность, исследователь, эксперт, вакансия.

*Makhkamov D.
Khushkadamova SH.*

GAMES THAT FORM A LOVE FOR PROFESSIONAL COMPETENCE

The researchers came to the conclusion that in every decade of psychological, pedagogical, and philosophical knowledge, knowledge changes and new terms and concepts appear on the site of old terms. These innovative steps have social significance and are regularly implemented in practice. They are the requirement of modern education and upbringing of the Republic of Tajikistan. Thus, the reception and research of any innovative activity and competent approach is deemed necessary for the education system of Tajikistan.

Key words: games, competence, competence, professional competence, innovation, social value, researcher, expert, vacancy.

Муҳаққиқон ба хулосае омадаанд, ки дар ҳар як даҳсола донишҳои равоншиносӣ, педагогӣ, фалсафӣ ва услубшиносӣ нав шуда, истилоҳу мағҳумҳои нав рӯйи кор меоянд. Ҳамзамон ин навигариҳо арзишҳои иҷтимоӣ дошта, мунтазам ба амал мепайванданд ва ин таъботи таълим тарбияи муассисаҳои мусосир мебошад. Ҳамин тарик, қабулу омӯзиш ва амалӣ намудани ҳар як падидай инноватсионӣ дар кори таълим тарбия ба қайфияти маъмурият, омӯзгорон, роҳбарони синф ва иттиҳодияи методии муассисаҳои таълимий вобаста мебошад.

Муҳаққиқи барҷастаи амрикӣ Майнрад Кейне гуфтааст: „Аз ҳама мушкил он аст, ки мардум ақидаҳои навро қабул надоранд ва тартибу низоми кӯхнаро ҳам фаромӯш карданӣ нестанд”. Гуфтаҳои Майнрад Кейне дар шароити мусосир таълим тарбия дар рафти татбиқи муносибати босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ рост меояд. Ин низомҳои нави таълим ҷараёни ворид гардиданӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба фазои ҷаҳонии таҳсилот таъмин менамоянд, аммо зумрае ба мақсаду муҳтавои он сарфаҳм нарафта мукобилият нишон медиҳанд.

Дар шароити ислоҳоти соҳаи маориф, рӯйдоду тағйироти иҷтимоӣ – иқтисодии ҳаёти ҷамъиятий ва ворид намудани навгониҳо дар таълим тарбия, як тарзи беҳтарини кор ин ташкил додани бозиҳои гуногуни таълимий ва тарбиявӣ мебошад, ки онро аз ҳама бештар роҳандозии низоми босалоҳият талаб менамояд. Бозиҳо гуногун буда, ҳарактери ба синну соли бачагон мансубиятре ноил мебошанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ гузаронидани бозиҳо дар шакли дарсхои ишғоли ҷойҳои холии корӣ дар интиҳоби касб мавқеи асосиро ишғол менамоянд. Ин мавзӯъ дар байни муҳаққиқони Пажӯҳишгоҳи рушди маориф оид ба интиҳоби дурусти касб яке аз ҷойҳои асосиро ишғол менамояд. Дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ зумрае мавҷуданд, ки ба таҳсил кӯр-кӯрона ва бе дарки масъулияти касбӣ дохил шудаанд, аммо дар ҳақиқат ба он майлу ҳоҳиш надоранд. Лекин бо мурури гузаштани

вақт соҳиби диплом мегарданд, vale чой корро ишғол накарда, сафи бекорону мардикоронро пур мекунанд, ки аз ин амал ба буҷаи давлат зарап ворид мегардад.

Бинобар ин агар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ин шакли дарс васеътар ҷорӣ карда шавад аз манфиат ҳолӣ нест, зеро ки аз синни мактабӣ ҷавонон ба дуруст интихоб намудани қасб, шуғли ояндаи хеш машғул шуда, майлу ҳоҳиши онҳо ба қасбе шуғле бе дудилагӣ ҳосил мегардад.

Муалимон, роҳбарони синф дар дарс чунин ҷойҳои холии кориро(таҳминӣ) ба озмун пешниҳод менамоянд:

1. Мудири лабаратория
2. Ҳодими қалони илм
3. Ҳодими илм
4. Лабарант
5. Директор
6. Муовини директор...

Интихоби ҳоҳишмандон ба ин вазифаҳо дар асоси озмун гузаронида мешавад. Иштирокчиёни озмун ба ҳоҳишмандони ин ё он мансаб, вазифа ба воситаи гурӯҳи мушоҳидон (экспертҳо) ба таври воқеъбинона баҳогузорӣ мекунанд. Дар байни мушоҳидон назарияпардоз, озмоишгар ва татбикгарон бояд мавҷуд бошанд, то ки ба фаъолияти довталабон баҳои ҳаматарафа дода тавонанд. Ба вазифа ва мансаб шахси ҳоҳишманде сазовор дониста мешавад, ки ба ҳама саволҳо ҷавоби нисбатан дуруст додааст. Яъне ў нисбат ба дигар довталабон дониши баланди назариявӣ, салоҳияти қасбӣ ва таҷрибаи баланди амалӣ намоиш дода тавонистааст.

Дарси ишғоли ҷойҳои холии корӣ як шакли дарсе мебошанд, ки дар дарсҳои тарбиявӣ онро ҷой дода гузаронидан ба манфиати кор мебошад. Ин шакли дарс омили беҳтаринест, ки дар асоси рақобати қасбӣ ва талаботи муосири муносибатҳои бозоргонӣ хубро боло бардошта, сусту бадро аз қатор дур месозад. Дарси ишғоли ҷойҳои ҳолӣ (ваканция) талаботи муосир буда, омили асосӣ дар интихоби дурусти шуғл, қасб ва вазифа мебошад.

Рафти омодагӣ ба оғози бозӣ: муаллим мавзӯи умумиро барои бозӣ интихоб менамояд. Онро ба се гурӯҳ саволномаҳои дорои мураккабии якхела ҷудо менамояд. Се мансаби холиро дар таҳтаи синф бо тартиби муайян мегузорад.

Тамоми ашёи заруриро барои гузаронидани таҷриба омода месозад. Дар пурсишнома ё саволномаҳо се савол ба таври зайл ифода мейбад: а) назариявӣ, б) мушоҳидавӣ, в) масъалагузорӣ.

Хонандагон ба дарси ишғоли ҷойҳои холии корӣ ҳамаҷониба тайёрӣ дида, барои гузаронидани бозӣ синфҳонаро оро медиҳанд. Онҳо дар лавҳа номи лабаратория, корхона, ҳоҷагӣ ва ҷои холии кориро мекашанд ё менависанд. Дар рӯйи мизи мушоҳидон ё доварон тамғаҳо (таблицаҳо)-ро тайёр карда мегузоранд.

Мақсад ва мазмуни бозӣ:

Пеш аз ҳама ба мо муайян соҳтани миқдори ҳоҳишмандон ба ҷойҳои холии корӣ зарур аст. Миқдори ҳоҳишмандон барои ишғоли ҷойҳои холии корӣ на бояд аз 3- 4 нафар кам бошад. Агар миқдори мансабҳоҳон аз ин шумора зиёд бошад, боз хубтар аст, ки рақобат шаддидтар мегузараад. Пас ба ҳама мансабҳоҳон саволнома тақсим карда дода мешавад, ки дар асоси он ба ҷавобгӯй тайёр шаванд.

Худи ҳайати хонандагони синф ё донишҷӯёни гурӯҳро ба 3- гурӯҳи мушоҳидон ҷудо кардан зарур аст, то ки онҳо аз рӯйи саволнома - карточка, ки саволҳои таҳассусианд, сатҳи дониши қасбии довталабон ё ишғолкунандагони ҷойҳои холии кориро баҳогузорӣ намоянд.

Гурӯҳи мушоҳидонро ҳатто метавонем, ба зергурӯҳҳо тақсим кунем. Зергурӯҳҳои гуногун бо саволнома – карточкаҳои мураккабияшон гуногун кор мебаранд.

Барои ҳама иштирокчиён: мансабҳоҳон ва мушоҳидон баҳри тартиб додани саволу ҷавоб дар доираи вазифаҳои холии корӣ 15 дақиқа вақт дода мешавад.

Шунидани ҷавобҳо ва муҳокимаи онҳо лаҳзаи муҳимтарини дарс маҳсуб мейбад. Аз ин маълум мегардад, ки ҷавонон то қадом андоза ба ин ё он қасб шиносоӣ доранд. Дар чунин дарс онҳо боз ҷизҳои наверо қашф менамоянд, ки пеш дар бораи он тасаввурот надоштанд ва ин муҳаббати қасбии онҳоро қавӣ ва пойдор мегардад. Мушоҳидон ҷавоби

хоҳишмандони ин ё он мансабро шунида, тақриз ва тавсия медиҳанд. Онҳо дурустии ҷавобро тасдиқ намуда, пуррагӣ, аниқӣ ва ҷиддигии онро бо ҷавобҳои худашон асоснок менамоянд ё инкор месозанд. Пас дар қисми хотимавии дарс мушоҳидон фикру мулоҳизаҳои хешро дар бораи довталабони ҷойҳои холи корӣ дар муддати 10 дақиқа иброз медоранд ва дарсро ҷамъбаст менамоянд.

Озмуни ҷойҳои холи корӣ аз рӯи натиҷаи ба даст омада ҷамъбаст карда мешавад. Шахсони аз озмун бомуваффакият гузошта дар паси мизҳои мансабҳои кории иғолкардаашон бо навиштаҷотҳои „директор”, „ҷонишини директор”, „лаборант”, „ходими қалони илм”, „ходими ҳурди илм” ҷой мегиранд. Ба онҳо ба таври бозӣ бошад ҳам, дар муддати 5-10 дақиқа ҳӯҷҷат, шаҳодатнома навишта дода мешавад, ки ин боиси рӯҳбаландӣ ва боварӣ ҳосил намудан ба донишу тавонони ҳеш мегардад.

Тарзи дигар чунин аст: агар қассе даъвои ишғол кардани вазифаи омӯзгор ё лабаранти фанни физикаро дошта бошад, барои ӯ зарур аст, ки ба саволҳои зерин ҷавоб гардонад:

Саволномаи №1 оид ба донишиҳои назариявӣ.

Дар давраи сӯҳтани Зкг борут 11400 КДЖ энергия ҳосил мегардад. Гармии ҷудо кардаи сӯзишвории сӯҳтаистодаро ҳисоб кунед? Ин савол хонанда, донишиҷӯ ё мансабҳоҳро ба олами маърифати асрори ҳастӣ ворид месозад.

Саволи №2- аз донишиҳои амалий.

Барои ҷой барфи ифлос дар ҳавои офтобӣ нисбат ба барфи пок тезтар об мешавад?

Саволи №3- аз донишиҳои мушоҳидавӣ.

Тарозути таълимиро гирифта, дар штатив баробар карда гузоред. Аз зери тарозу шамъи сӯҳтаистодаро дар масофаи дуртар аз 10-12 см гузаронед ва гӯед, ки ҳолати тарозу ҷой гуна тағир меёбад? Пас аз ин талабгори мансаби омӯзгор ё лаборант боварии комил ҳосил менамояд, ки ин вазифа ҳам мағҳуми ҳушку ҳолӣ не, балки маърифат ва масъулияти шаҳрвандиро талаб менамояд. Хонандагон ба саволҳо ҷавоб ҷуста, боварӣ ҳосил менамоянд, ки тамоми қасбу шуғл нозуқӣ ва дониши ба ҳуд ҳосро талаб менамояд.

Агар қадоме аз хонандагон ё донишиҷӯён ҳавасу ҳоҳиши ба илм ва олами маърифат ворид шуданро дошта бошад ё талабгори ишғол кардани вазифаи ҳолии ҳодими қалони илмро дошта бошанд, бояд ба ин саволҳо ҷавоб дода тавонанд:

Саволи №1 оид ба муайян кардани дониши назариявии довталаб.

Дар дегчай алюминии вазнаш 800г, оби ҳаҷмаш 5-л аз 10^0 С то ҳолати ҷӯшидан гарм карда мешавад. Дар гарм кардан ва ҷӯшонидани об ҷой қадар гармӣ сарф карда мешавад?

Саволи № 2 дониши амалий

Дар ҳунуккунандаҳои саноатӣ ҳаво ба воситаи лӯлаҳо бо ёрии маҳлуҳҳои ҳунуккунанда ҳунук карда мешавад.

Чунин лӯлаҳо бояд аз болои бино ё поёни бино васл карда шаванд?

Саволи №3- аз донишиҳои мушоҳидавӣ.

Дар порҷаи қоғаз силиндро оҳанинро гузоред ва аз болои забонаи оташ гузаронед. Чаро қоғаз дар намегирад ва намесӯзад?

Инчунин барои ҳоҳишмандони ишғоли вазифаи ҳолии мансаби лабарант ё мудири лабаратория чунин саволномаҳо тартиб дода мешаванд:

Саволи №1 аз донишиҳои назариявӣ.

Ҳарорати қуръаи сурб дар ҳолати 2кг вазн доштану аз баландии 26 м ба болои таҳтаи фӯлодин афтонидан ҷой гуна тағъирир меёбад? (ҳисоб кунед, ки тамоми энергияи кинетикий ба энергияи дохилӣ табдил меёбад?)

Саволи №2 аз донишиҳои амалий.

Сели конвексионӣ дар радифи сунъии замин (дар ҳолати бе вазнӣ) имконият дорад?

Саволи №3 аз донишиҳои таҷрибавӣ ё мушоҳидаҳо.

Шамъро гиронед, бо лӯлаи доирашакл гузошта, болояшро пӯshed. Забонаи оташи шамъ паст шуда, қариб ба ҳомӯшшавӣ рӯ меорад. Барои ҷой? Агар луларо каме бардорем, забонаи оташи шамъ баланду равшан мешавад. Барои ҷой?

Чунин дарсҳоро аз тамоми фанҳои таълими аз рӯи тамоми қасбу кор гузаронидан мумкин аст ва фикр мекунем, ки натиҷаи дилҳоҳ ҳоҳад дод. Пас аз чунин дарсҳо хонандагон ё донишиҷӯён моҳият, муҳимият ва масъулияти ҳама қасбу корро шуурона дарк карда, бо

қадамҳои устувор ва эътиқоду боварии қавӣ онро интихоб менамоянд, ки салоҳиятнокии онҳо кифоягӣ намуда аз уҳдаяш баромада тавонанд.

АДАБИЁТ:

1. Атаманская М.С. Компетентностный подход в школьном физическом образовании / М. С. Атаманская// Физика в школе. - 2009. - № 6. - С. 28.
2. Аюрова С.Д. Критерии компетентностного урока / С. Д. Аюрова// Справочник заместителя директора школы. - 2013. - № 2. - С. 65-82.
3. Балабан О. "Знаниевая" школа и компетентностный подход: попытка интеграции : работа с учебными материалами как средство формирования компетенций / О. Балабан// Первое сентября. - 2008. - № 1. - С. - 12.
4. Барабанов В.В. Задания компетентностной направленности на аттестационных экзаменах по географии / В. В. Барабанов// Оценка качества образования. - 2008. - № 6. - С. 38-46.
5. Баранов П.А. Компетентностный подход к анализу результатов освоения курса обществознания / П. А. Баранов// Преподавание истории и обществознания в школе. - 2009. - № 4. - С. 23.
6. Белан Л.Г. Технология составления компетентностно-ориентированных заданий / Л. Г. Белан// Мастер-класс (приложение к журналу Методист). - 2010. - № 5. - С. 8-12.
7. Белов П.С. Из опыта формирования химических компетенций учащихся / П. С. Белов// Химия в школе. - 2009. - № 10. - С. 25.
8. Белорыбкина Е.А. Подготовка учителя к формированию ключевых компетентностей школьников / Е. А. Белорыбкина// Стандарты и мониторинг в образовании. - 2007. - № 6. - С. 36-40.
9. Беляева В. Проектирование внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс / В. Беляева, А. Петренко// Школьное планирование. - 2010. - № 3. - С. 3-18.

ЯК НАҚШАИ ДАРСИ БА САЛОҲИЯТ НИГАРОНИДАШУДА ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИИ МУОСИР ДАР МАВЗӮИ “ЗАМОНҲОИ ФЕЪЛ. КАСБУ ҲУНАР – ГАНЧИ БЕБАҲОСТ”

Тошибоева З.Р.¹

Муаллиф баҳри расонидани кумаки методӣ дар татбиқи самаранокии мақсаду вазифаҳои таълимиву тарбиявии стандарти нави фанни забони тоҷикӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ як намунаи нақшай дарсӣ, ки тавассути технологияи педагогии муосир омода шудааст, таҳия намудааст.

Вожсаҳои калидӣ: стандарт, салоҳият, нақшай дарс, технологияи педагогӣ

Тошибоева З.Р.

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ОДНОГО КОМПЕТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕМУ “ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА. ПРОФЕССИЯ И РЕМЕСЛО - БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ”

Автор с целью оказания методической помощи и эффективного внедрения учебных и воспитательных целей и задач нового предметного стандарта, предлагает план конспект одного компетентностного урока, который разработан посредством педагогической технологии для учителей таджикского языка общеобразовательных школ.

¹ Тошибоева З.Р. - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45, E-mail: zulfia-06@bk.ru, тел.: (+992) 918 64 20 81.

Ключевые слова: стандарт, компетенция, план конспект, педагогическая технология.

Toshboeva Z.R

ONE LESSON ON THE COMPETENT APPROACH IS THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGY ON "VERB TENSES. CRAFT-AN INVALUABLE TREASURE "

The author, in order to provide methodological assistance and effective implementation of educational and educational goals and objectives of the new subject standard, offers a plan for the outline of one competence lesson, which is developed through pedagogical technology for teachers of the Tajik language of general schools.

Keywords: standard, competence, plan abstract, pedagogical technology,

Дар соли хониши 2017\18 тамоми омӯзгорони синфҳои ибтидойӣ, омӯзгорони фанҳои забону адабиёти тоҷик ва математикаи муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар машғулияти худро тавассути стандарту барномаи нави таълим, ки ба муносибати салоҳиятнокӣ нигаронида шудаанд, гузаронида истодаанд. Баҳри кумак ва татбиқи самаранокии мақсаду вазифаҳои таълимиву тарбиявии стандарти нави фан аз ҷониби олимону мушовирон ва омӯзгорони эҷодкор маводи таълим, мисли “Раҳнамо барои омӯзгорон” омода шуда, дастраси муаллимон гардидааст.

Лекин бояд донист, ки нақшаҳои дарсии яксоати роҳнамо ҳамчун намуна ба омӯзгорон пешниҳод шуда, бо мақсади ба пуррагӣ дарк намудани мақсаду вазифаҳои стандарти нави фаннӣ омода шудаанд. Аз ин лиҳоз, ба омӯзгори имрӯза зарур аст, ки дар самти салоҳиятнокӣ адабиёти илмиро бештар мутолиа намуда, донишҳои худро такмил баҳшад. Такя ба донишу малакаҳои шогирдон нақшаҳои дарсӣ омода намуда, ба таълиму тарбия машғул шавад. Бо мақсади расонидани кумаки методӣ ба омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ як намунаи нақшай дарсӣ, ки тавассути технологияи педагогии муосир омода шудааст, пешниҳод карданием.

Синф: 5

Салоҳиятҳо:

→ донистан ва ҷудо кардани ҳиссаҳои мустақили нутқ, ҳусусиятҳо, категорияҳои ғрамматикии онҳо, қалимасозии ҳиссаҳои мустақили нутқ.

Мақсадҳои таълимӣ:

→ ба мағҳуми қасбу ҳунар сарфаҳм рафта, аҳамияти онро шарҳ додан;
→ муносибати эҳтиромона ба қасбу ҳунар доштан;
→ баёни ақидаи шахсӣ, ҳурмати андешаҳои ҳамдигар ва дар якҷоягӣ ҳал кардани мушкилот;
→ аз матн феълҳоро муайян намуда, замони иҷрои амалҳо ва замонҳои феълро аз ҳамдигар фарқ кардан;
→ замонҳои феълро номбар карда, феълро дар ҳар замон дуруст ифода кардан.

Мавзӯй: Замонҳои феъл. Қасбу ҳунар ғанчи бебаҳост.

Марҳилаи дарс: оғоз, баёни мавзӯй нав ва хулоҳабарорӣ.

Мавод: китоби дарсӣ, тӯбча ва нақша.

Раванди дарс:

1. **Лаҳзай ташкили дарс:** риояи одоби мuloқот ва ҳисобигрии давомот.
2. **Пурсиши вазифаи ҳонагӣ.**
3. **Оғози дарс:** омодагии ҳонандагон ба дарс.

Бозии «Тӯби тасфон» (ҷалби диққати ҳонандагон ба дарс) (2-3 дақ.):

- 1) Шиносой бо шарти бозӣ:

Шарти бозӣ:

- тӯбчаро бо навбат ба ҳамдигар партоед;

→ ҳангоми партофтани тӯбча бояд калимаеро гӯед, ки ҳаракат ва ё ҳолати ягон ашёро ифода кунад ва шахсе, ки тӯбчаро медорад, бояд номи он ашёро гӯяд, ки ҳаракат ва ҳолати гуфташуда ба он мувофиқат кунад (масалан, меравад – одам, бибӣ, бобо, модар, бародар, саг, гов ва ф.; парвоз кард – паранд, пухак, барг ва ф.);

→ тӯбчаро дар даст дер нигоҳ доштан мумкин нест.

2) Рафти бозӣ (**5-7 дақ.**).

3) Натиҷагирии бозӣ тавассути саволҳои зер (**4-5 дақ.**):

Саволҳо:

✓ Кадом калимаҳои номбаршуда ба саволҳои чӣ кор кард?, чӣ кор мекунад?, чӣ кор карда истодааст? ва ф. ҷавоб мешаванд?

✓ Ба фикри шумо кадом калимаҳои номбаршуда замони ичро шудани амалро ифода карданд?

4. Баёни мавзӯи нав (10-15 дақ.):

→ омӯзгор хонандагонро аз рӯйи қасбҳои: «омӯзгор», «табиб», «мӯзандӯз», «боғанд», «кошпаз» ба гурӯҳҳои хурд ҷудо мекунад;

→ ба гурӯҳҳо матнро (5-6 нусхагӣ) тақсим намуда, супориш медиҳад.

Супории:

→ такя ба номи гурӯҳ як шиор омода кунед;

→ матнро мустақилона ва бодиққат хонед;

→ чӣ ҳикматеро аз ҳикоя дарёфтед муҳтасар нависед;

→ дар гурӯҳ муҳокима карда, дар зери калимаҳое, ки ҳаракат ва ё ҳолати ашёро ифода мекунанд як ҳат кашед ва замони иҷрои амали онҳоро дар ҷадвал қайд кунед;

→ ҳусусиятҳои фарқунандаи ҳар як гурӯҳи калимаҳоро дар зерашон шарҳ дихед;

→ кори гурӯҳро ба ҳамагон муаррифӣ намоед.

5. Хулосабарорӣ ва ҷамъбаст (8-10 дақ.).

Омӯзгор саволҳоро ботартиб ба хонандагон медиҳад ва фикру мулоҳизаҳои онҳоро мешунавад:

→ Дар матн дар бораи кӣ ва ё чӣ сухан меравад?

→ Дар кадом сарсатри матн мақсади асосии нависанда ифода ёфтааст? Ҷаро ҷунин меҳисобед, шарҳ дихед?

→ Дар матн бештар кадом замонҳои феъл бештар истифода шуданд?

→ Ҷаро мо замонҳои феълро омӯхта истодаем? Барои нутқи мо онҳо чӣ зарурат доранд?

6. Вазифаи хонагӣ:

→ дар мавзӯи «Ҳунар беҳтар аз мулку моли падар» иншои хурд нависед;

→ дар зери фелҳои замони гузашта як ҳати рост кашед;

→ бо истифода аз феълҳои қайдгардида ҷумла тартиб дихед;

→ аз китоби дарсӣ бо мавзӯи «Замонҳои феъл. Феъли замони гузашта» шинос шавед ва дурустии кори худро бори дигар санҷед.

Тавсия ба омӯзгор:

Фаъолияти гурӯҳҳоро назорат кунед. Ҳамаи хонандагонро ба машгулият ҷалб намоед. Бо мақсади ҳидоят намудани хонандагон ба интиҳоби қасбу ҳунаромӯзӣ ва қасбу ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик маълумот дихед.

Матн

«Подшоҳ ва духтар»

Дар як давлати бузург подшоҳе зиндагонӣ мекард. Рӯзе подшоҳ ба як духтари нозанин ошиқ мешавад ва ба ҳонааш ҳостгор мефиристонад. Духтар ба ҳостгорҳо савол медиҳад: «Подшоҳ дар баробари сарватманӣ буданаш, ягон ҳунаре дорад?». Ҳостгорҳо аз саволи духтар ба ҳайрат омада, ишора мекунанд, ки ў подшоҳ аст ва дорои ҳунар будани ў зарурате нест. Духтар ба гуфтаҳои ҳостгорҳо розӣ нашуда, дар назди онҳо шарт мегузорад: «Агар подшоҳ дорои ягон ҳунаре шавад, ҳостгориашро ман қабул

мекунам». Аз шарти духтар подшоҳ огоҳ шуда, аз шиддати дарди ишқ ба омӯхтани хунари қолинбофӣ майл кард.

Подшоҳ ба муродаш расид. Рӯзе подшоҳ бо ҳамсараш дар соҳили рӯде истироҳат мекард. Ногаҳон борони сел борид ва мавчи об онҳоро ғарқ намуд. Хизматгорон духтарро зуд ёфтанд, лекин подшоҳро ёфта натавонистнӣ.

Духтар пас аз ҷанд рӯз ба худ омада, подшоҳро мепурсад. Ба ӯ хизматгорон мегӯянд, ки ӯро ёфта натавонистанд ва то ҳол аз ӯ ҳабаре нест.

Духтар ба ҳамаи хизматгорону дарбориён амр медиҳад, ки ба бозорҳо рафта, маҳсулоти фурӯшандагонро аз назар гузаронанд.

Шоҳро дар кишвари дигар марде аз об раҳо карда, муддате дар хонаи худ табобат мекунад. Пас аз шиносой мард аз хунари подшоҳ огоҳ шуда, коргоҳи қолинбофӣ мекушояд. Мард маҳсули тайёркардаи подшоҳро ба базор бурда, аз фурӯши он фоидай хуб ба даст меорад.

Хулоса, аз тарҳи қолинҳо духтар манзили подшоҳро ёфта, ӯро ба мамлакаташ меорад. Шоҳ ба хирадмандии зан қоил гашта, моҳияти хурнамандиро дарк мекунад.

Дар ҳақиқат шахси хунарманд дар дилҳоҳ ҳолат ниёзи худро қонеъ гардонида, дар зиндагӣ хор намешавад.

Чадвал:

Замонҳои феъл		
Замони гузашта	Замони ҳозира	Замони оянда

АДАБИЁТ:

1. Аёният дар таълими грамматикаи забони тоҷикӣ. Раҳнамо барои омӯзгорон. /Мураттибон: Тошбоева З.Р. ва Бойбобоева С.Ю./. Душанбе, 2017, 84 саҳ.
2. Бобомуродов Ш., Сабзаев С., С.Набиева. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 5.-Душанбе, 2013, 256 саҳ.
3. Маҷмӯи машгулиятаҳои таълимӣ ва тарбиявӣ. Дастури методӣ. /Мураттиб: Тошбоева З.Р./. Душанбе, 2016, 130 саҳ.
4. Ниёзмуҳаммадов Б., Каримов А. Забони тоҷикӣ. Морфология. Барои синҳои 5-6. Нашри 4. Қисми 1. Душанбе, Нашриёти «Маориф», 1979, 312 саҳ.
5. Стандарти фан ва барномаи таълимии забони тоҷики барои синҳои 5-11. /Мураттибон: Аминов С., Муҳторӣ Қ., Тошбоева З.Р., Мирзоёров Ф./. Душанбе, Маориф, 2018, 138 саҳ.

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОЙ ВА МИЁНАИ КАСБӢ

Иноятова Гулбаҳор¹

Дар мақолаи мазкур оид ба паҳлӯҳои муносибати босалоҳият дар таълим андешаҳо оварда шудаанд. Муқоисаи андешаҳо моро ба хулосае меорад, ки ташаккули салоҳиятҳо, ҳамчун натиҷаи таълими фанҳои гуногуни таълимӣ шинохта шуда, дар раванди омӯзиши ҳар як фан ташаккул ва рушд меёбанд.

¹ Иноятова Гулбаҳор Ҳалимовна - ҳодими калони илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, суроға: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

Калидвоҗаҳо: низоми таълим, таҳқиқот, таълим, муносабат, иҷтимои фарҳангӣ.

Inoyatova Gulbahor

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПЕРЕХОДА В НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ПРОФИССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Разработка системы самостоятельных работ, безусловно имеет огромное значение, так как она является необходимым условием и необходимой предпосылкой развития, исследовательских компетанции учащихся.

Ключевые слова: формирование, самостоятельная работа, процесс обучения, требование, исследовательские компетенции, виды самостоятельных работ.

Inoyatova Gulbahor

THEORETICAL BASIS OF COMPETENCE OF PUPILS OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

The system allows the user to send a text message to the text we have the opportunity to learn to be able to help and support the development of the environment meant the development of the human resources.

Keywords: forming, independent work, learning process, research competence.

Дар яке аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардидааст: “*Таъмин намудани соҳаҳои гуногуни кишвар бо мутахассисони ҷавобғӯйи талаботи бозори меҳнат бар дӯши зинаи таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии қасбӣ буда, маҳз ҳамин зинаҳои таҳсилот дар рушди ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданию фарҳангии мамлакат саҳми босазо мегузоранд*”.

Аз ин рӯ, дар омода намудани мутахассисони соҳибкасб тибқи талаботи афзояндаи бозори меҳнат муносабат намудан зарур аст. Бозори муосири меҳнат нисбат ба хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёни қасбӣ талаботҳои нав ба навро ба миён мегузорад. Барои конеъ гардонидани талаботи бозори меҳнат танҳо дорои дониши баланд будан кифоя нест.

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Ҳукумати кишвар, пайваста қӯшиш ба ҳарҷ дода истодааст, ки низому равиши таълимро ба талаботи замон ва дурнамои рушди мамлакат мутобиқ намуда, тадбирҳои муайяну мушаххасро амалӣ гардонад.

Дар шароити имрӯза дар мамлакати мо, тағииротҳои зиёде дар сиёсати миллии соҳаи маориф ва таълим дида мешавад. Яке аз ин тағииротҳо гузаштан ба раванди муносабати босалоҳият дар таълим ва ташаккули заминаҳои меъёрию ҳуқуқии мамлакат дар раванди инноватсионӣ, ихтироот, таъсис ва баланд бардоштани сатҳи технологӣ мебошад.

Инчунин ҳаминро бояд қайд намуд, ки тамоили ҷаҳонишавӣ ва ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилот дар назди системаи маориф масъалаҳои зиёдро мегузорад, ки яке аз он ворид намудани тағиирот ба таълими анъанавӣ вобаста ба шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии чомеа мебошад. Аз дигар тараф, бо назардошти пешрафти илм ба назария ва амалия, принсипҳои дидактикаи таълим тағииру иловаҳо ёфтанд, ки онро ба эътибор гирифтани зарур аст. Дар ин ҷода, муносабати салоҳиятнокӣ ба таълим айни муддааст.

Дар атрофи низоми муносабати босалоҳият андешаҳои гуногун ва муҳталиф ниҳоят бисёранд. Муқоисаи андешаҳо моро ба ҳулосае меорад, ки ташаккули салоҳиятҳо, ҳамчун натиҷаи таълими фанҳои гуногуни таълими шинохта шуда, дар раванди омӯзиши ҳар як фан ташаккул ва рушд меёбанд. Бинобар ин, дар тамоили салоҳиятнокӣ ҳар як фанни таълими барои ташаккул ва инкишофи гурӯҳи муайянни салоҳиятҳои хосси худ равона шудааст.

Баррасии натицаи баҳсҳои умумӣ ва истилоҳотӣ (терминологӣ)-и низоми таҳсилоти босалоҳиятро ба тартиб гирифта, хотирррасон кардан бамаврид аст, ки ҳангоми маънидод кардани мазмуну муҳтавои ин ё он истилоҳи ба низоми нави таълим таалуқдошта, ба ҳадди аксар риоя кардани эҳтиёткорӣ амрест ногузир. Чунки дар ҳолати роҳ додан ба иштибоҳ, новобаста аз сабаби сар задани он, беихтиёර эътибори низоми навро коста гардонидан мумкин аст. Хусусан, дар низоми таълим, ки иштибоҳи интишоршуда сироятӣ буда, ислоҳи он вакти дурударозро тақозо мекунад.

Андешаҳое ҳастанд, ки муносибати босалоҳият на дар дохили низоми таълим ба вучуд омада, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст, балки ҷавобе ба талаботи мушаххаси доираи қасбӣ будааст.

Мағҳумҳои “салоҳият” ва “салоҳиятҳои калидӣ” дар алоқамандӣ бо муаммоҳои муайян кардани сифатҳои шахсони қасбии муваффақ дар ҳамаи соҳаҳо дар Гарб аз солҳои 60-70-уми асри гузашта истифода шуда истодааст. Дар атрофи муносибати босалоҳият ва салоҳиятҳо андешаҳои гуногун бисёранд. Муқоисаи андешаҳо моро ба хулосае меорад, ки ташаккули салоҳиятҳо ҳамчун натицаи таълими фанҳои гуногуни таълими шинохта шуда, дар раванди омӯзиши ҳар як фан ташаккул ва рушд мейбанд.

Бинобар ҳамин, дар тамоили салоҳиятнокӣ ҳар як фанни таълими барои ташаккул ва инкишофи гурӯҳи муайянни салоҳиятҳои хосси ҳуд равона шудааст.

Чунончи А.В.Хуторский қайд менамояд: “Салоҳият ин маҷмӯи сифатҳои ҳамбастаи шахсият (дониш, маҳорат, малака, усулҳои фаъолият), нисбат ба предметҳо ва равандҳои муайян” маҳсуб ёфта, барои босифат иҷро намудани фаъолият нисбат ба онҳо зарур мебошад.

Ҳамзамон ў қайд мекунад, ки салоҳият ба хонандап тааллук дошта, фақат дар мавриди иҷрои ягон фаъолияти муайян санҷида мешавад.

То имрӯз ақидаи ягонаи гурӯҳбандии салоҳиятҳо мавҷуд нест, инчунин андешаи ягонаи дараҷаи ташаккулӯбии салоҳиятҳо ҳам мавҷуд намебошад. Вале ба ақидаи А.В.Хуторский се дараҷаи азбаркуни салоҳиятҳо мавҷуданд:

1. Салоҳиятҳои “калидӣ”, ки ба таҳсилоти умумӣ, яъне умумимаърифатӣ ҳос аст;
2. Салоҳиятҳои “умумифанӣ”, ки ба таҳсилоти умумӣ, яъне умумимаърифатӣ ҳос аст;
3. Салоҳиятҳои “фанӣ-хусусӣ” ба ду дараҷаи пешинай салоҳиятҳо, ки имконияти ташаккули дар доираи предмети таълими муайянни сурат мегирад, ҳос аст.

Имконияти амалисозии муносибати босалоҳиятро дар таълим Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов, О.В.Соколов ба чор самт ҷудо мекунанд:

1. Салоҳиятҳои “калидӣ”
2. Маҳоратҳои умумифанӣ
3. Маҳоратҳои тадбиқи фанӣ
4. Малакаҳои ҳаётӣ

Самти якум ба ташаккули салоҳиятҳои калидии ҳарактери болоифанӣ дошта, масалан, ташаккули маҳорат, дарки матнҳо, коркарди иттилооти гуногун, амалиёт, дар гурӯҳ нигаронида шудааст.

Самти дуюм ба ташаккули маҳоратҳои умумии ҳарактери фанӣ дошта, масалан, маҳорати ҳалли масъалаҳои физикӣ, маҳорати интерпритатсияи ҷадвалҳо(муҳолифати андешаҳо) ва диаграммаҳо аз математика вобаста мебошад.

Самти сеюм бо пурзӯркуни тадбиқи амалии фан, тадбиқи амалии ҳаматарафаи таҳсилоти мактабӣ (андешаи гоявии ин самт иборат аз он аст, ки барои таълими “самараи дур”-и таҳсилоти мактабӣ ҳамаи ҷизро меомӯзанд, бояд тадбиқшаванд ва ворид ба раванди истеъмол, бошад) нигаронида шудааст.

Самти чорум ба ҳалли масъалаҳои дорои “малакаҳои ҳаётӣ”, аз қабили гуногуни оддитарин маҳоратҳо, ки истифодаи рӯзмарраи ҳаёт ва корро дар бар мегирад, равона карда шудааст.

Хар гуна салохият дар фаъолияти ба он мансуб ташаккул ва инкишоф меёбад. Барои он ки донишҷӯён дорои салохияти таҳқиқот гардонд, онҳо бояд дорои ҷузъиёти фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотиро ифодакунанд бошанд.

Бинобар ҳамин, барои муайянкунии салохиятҳои таҳқиқотӣ мо ба таҳлили соҳтору қисматҳои фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён ва маҳоратҳои таҳқиқотии онҳо шурӯй менамоем.

Таҳлили таҳқиқоти Е.В.Баранова, В.А.Далингер, И.Я. Лернер, М.И.Махмудов, А.А.Столяр ва дигарон сабит менамояд, ки марҳилаҳои асосии фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии донишҷӯён аз гузориши проблема, пешниҳоди фарзия, исбот ё радқуни фарзия иборат мебошад.

Хусусиятҳои фаъолияти таълимӣ- таҳқиқотии донишҷӯён раванди таълимро ба тариқи зайл ифода мекунанд:

- Раванднокии азбаркуни донишҳо ва маҳоратҳо дар ҷараёни таҳқиқот;
- Раванднокӣ оид ба азбаркуни усул ва методҳои илмии тафаккур (қиёс, индуксия, дедуксия ва ғайра);
- Таъсири тағийирпазири шахсияти донишҷӯ ва инкишофи он.

Инчунин оид ба тавсифи маҳоратҳои таҳқиқот ақидаҳои гуногун мавҷуд мебошанд.

Тибқи андешаҳои Л.А.Михеева зери истилоҳи “маҳорати таҳқиқотӣ” қобилияти донишҷӯён, бошууруна ичро кардани амалиётҳои фикр ва амалиро, ки ба мантиқи таҳқиқот мувоғиқ аст, мефаҳманд.

А.И.Андреев маҳорати таълимӣ-таҳқиқотиро ҳамчун маҳорати усули мувоғиқи тадбики методҳои илмии тафаккур дар ҳалли проблеммаҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ мавриди ичрои масъалаҳои шавқовар медонад. Ақидаҳои ба ин монандром Ю.Целебровский тақвият дода, қалимаи “метод” (методҳои илмии тафаккур), ки синоними иборасозии “маҳорат”, “маҷмӯи малакаҳо”, ба маҳоратҳои таҳқиқотчӣ мансуб аст, ки ба анализ, синтез, мушоҳида, моделонии математикий ва ғайра тааллук доранд, дар назар дорад.।

Яке аз олимони шинохта Фридман Л.М. мақоми моделонии математикиро дар шиносоии хонандагон бо методи илмии тафаккур қайд менамояд. Ба ақидаи ӯ хонандагон ба мағҳуми модел ва моделонӣ на факат дар вақти омӯзиши дарс шинос шаванд, балки онҳо бояд ҳудашон мустақилона амалиётҳои вобастаи ин равандро ичро кунанд.

Дар масъалаи зерин мо раванди моделиронии математикиро чунин шарҳ медиҳем:

Аз пункти А ба пункти Б поезд бо суръати 70 км/соат баромад. Баъди 3 соат аз В ба А поезди дигар бо суръати 75 км/ соат ба роҳ баромад. Масофаи байни пунктҳои А ва В 500 км мебошад. Дар қадом масофа аз В поездҳо вомехӯрданд? Омӯзгор вазифадор аст, ки аз хонандагон талаб кунад, ки мустақилона онҳо шарти масъала ва талаботи онро ҳал қунанд. Шартҳои масъала чунинанд:

1. Суръати поездҳо аз пункти А ба В баромада, баробари 70 км/соат;
2. Суръати поездҳо аз пункти В ба А баромадаӣ, ба 75 км/соат баробар аст;
3. Поездҳо дуюм аз В баъди 3 соати аз пунктҳои А баромадани поездҳо якум;
4. Масофаи байни пунктҳои А ва В ба В ба 500 км баробар аст. Талаби масъала чунин аст; “Донистани масофа аз пунктҳои В то ҷойи воҳӯрӣ”.

Аз диди таҳқиқотии мо ҳам марҳилаи якуми ҳалли масъалаҳои матнӣ имконияти хуби ташаккули салохиятҳои таҳқиқотии хонандагон мусоидат менамояд.

Ҳамин тариқ, зимни таълими математика бисёр ҳолатҳоро шарҳ додан мумкин аст, ки ба ташаккули салохиятҳои таълими таҳқиқотии хонандагон мусоидат мекунад.

Ҳаминро бояд хотиррасон намуд, ки дар ибтидо, салохиятҳо бо донишу малакаҳои ихтисосии қасбӣ муқобил гузошта шуда, ҳамчун ҷузъи яксони мустақили дилҳоҳ фаъолияти қасбии маваффақ дониста мешуданд. Дар натиҷа саволе ба вучуд омад, ки оё салохиятҳоро омӯзонидан мумкин аст? Ҳамин тариқ, масъалаи салохият ба низоми таҳсилот ворид гардида, дар ин соҳа тадриҷан ҷои пешбарро ишғол кард.

Дар муносибати таҳсилоти босалоҳият бошад, мақсади асосии таълим қонеъ гардонидани талаботи бозори меҳнат бо кадрҳои салоҳиятнок мебошад. Дигар сабаби муҳимми чорӣ намудани муносибати босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ тарзи фикрронии донишҷӯёни ҳозира мебошад, ки аксари онҳо аз тамоми намуди сайтҳои интернетӣ истифода мебаранд. Дар натиҷа низоми анъанавии ахбории ғайрифаъоли таълим, ки ҳоло хукмфармост, ба паст шудани сатҳи ҳавасмандӣ ва ҷустуҷӯйи эҷодкоронаи донишҷӯён оварда расонидааст.

Ҳоло қариб дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ ихтиносҳои ба ҷамъият заруриро тайёр мекунанд, раванди таълим дар асоси низоми кредитии таҳсилот ба роҳ монда шудааст ва мақсади асосии он омода намудани кадрҳои босалоҳияти касбӣ мебошад. Ин қадами аввалин ва ҷузъи муҳимтарини муносибати таҳсилоти босалоҳият дар коллекҷ ва литеҷо мебошад. Вобаста ба ин, низоми мазкур бояд бо истифодаи дигар унсурҳои муносибати таҳсилоти босалоҳият дар раванди таълим тақвият баҳшида шавад.

Таълими муносибати таҳсилоти босалоҳият ҳамеша муайян кардани таносуби дониши назариявӣ ва амалиро, ки ба донишҷӯён дода мешавад, талаб менамояд. Дар давраи аввали омӯзиш ин асоснок аст, ҷунки факат дар натиҷаи тайёрии ҷуқури назариявӣ фикрронии эҷодкоронаро дар донишҷӯён инкишоф додан мумкин аст, зеро, ҳатто назарияи хурд, лоиқи амалияи қалон аст.

Воситаи муносибе, ки ба самаранокии таълим ва рушд ёфтани қобилияти фикрронии эҷодкоронаи донишҷӯён мусоидат мекунад, ин масъалагузорӣ кардан бо истифода аз ҳуҷҷатҳои аввалини таҳияшуда ва феҳристҳои дастрасгардида оид ба муносибати таҳсилоти салоҳиятнок мебошад. Бо ин мақсад маводи таҷрибаомӯзии истехсолии ҳуди донишҷӯёнро, ки дар давраи гузаронидани он ҷамъоварӣ намудаанд, истифода бурдан мумкин аст. Дар натиҷа, он нафақат ба маводи дарсӣ табдил мейбад, балки масъулияти донишҷӯёнро нисбат ба таҷрибаомӯзӣ, иҷрои пурраи барномаи он, ҷамъоварии мавод ва босифат таҳия намудани он ба маротиб баланд мебардорад, ки яке аз мақсадҳои муносибати таҳсилоти босалоҳият аст.

Самти дигари низоми таълими босалоҳият пурра кардани мисолҳо бо ахбори гуногуни иловагӣ мебошад, ки оид ба истифодаи онҳо ҳуди донишҷӯён қарор қабул мекунанд, ин имкон медиҳад, ки арзёбии самаранокии муносибати таҳсилоти босалоҳият амалӣ карда шавад.

Нуктаи дигари он, дарсҳои амалии донишҷӯён дар таълим аст, ки ҳамчун намунаи унсурҳои фаъолияти касбии минбаъдаи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ нишон медиҳад ва ин принципи асосии муносибати таҳсилоти босалоҳият мебошад.

Ҳамин тариқ, барои мо салоҳият ин маҷмӯи сифатҳои бо ҳам робитавии шахсият (донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо, усули фаъолият), ки барои иҷрои босифату самараноки фаъолияти муайян равонашуда буда, мағҳуми босалоҳият ин дорои салоҳиятҳо буданро ифода мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни сои 2012, №334 “Стратегияи миллии рушди маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020”. Душанбе, 2012.
2. Хоторский А.В. Современная дидактика- М: Высшая школа: 2007-639саҳ.
3. Иванов Д.А., Соколов О.В., Митрофанов К.Г. Компетентностный подход в образование. Проблемы, Понятия, Инструментарии: Учебно-методическое пособие- Омск: Издательство ОмГПУ. 2003-101саҳ.
4. Барanova Е.В. Методические основы использованыя учебных исследование при обучении геометрии в основной школе. Авт.дис.кон.пед.наук. Саранск 1999-18 саҳ.
5. Далингер В.А. Методика реализации внутрипредметные связей при обучение математики. М- Просвещенные 1991-80 саҳ.

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М-Педагогика 1981-185 саҳ.
7. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе-М. Просвещение 1977-240 саҳ.
8. Столляр А.А. Методы обучения математике – Минск : Изд-во “Народная освета”1981-191 саҳ.
9. Михеева Л.А. Формирование исследовательских умени в процесси обучения математике в начальной школ. Авт.дис.канд.пед.наук.-М-2004-16 саҳ.
10. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследователской деятельности. Методическое пособие М: Высшая школа 1981- 240 саҳ.
11. Целебровская М.Ю. технология реферативно- исследовательская деятельности учащихся в математических дисциплина: автореф.дис.канд.пед.наук 13.00.02- Новосибирск2004-24 саҳ.
12. Фридман Л.М.Учись учится математике М- Просвещение - 1985-112 саҳ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Юнусова Онаой¹

В статье рассматриваются общие полномочия органов государственного управления Республики Таджикистан, занимающиеся защитой прав несовершеннолетних. В работе, так же, предложены пути совершенствования их деятельности на современном этапе развития государственного строительства Республики Таджикистан.

Ключевые слова: органы государственного управления; комиссии, несовершеннолетний, функции, дети, органы попечительства, полномочия, правительство, Республика Таджикистан, нормативные правовые акты, законодательство, защита прав детей, прокуратура, социальные сироты.

Юнусова Онаой

ҶАНБАҲОИ МА  МУРИИ ТАНЗИМИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ НОБОЛИФОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола роҷеъ ба ваколатҳои умумии мақомоти идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҳивзи ҳуқуки ноболифон машғул мебошанд, сухан мерарад. Дар кори мазкур ҳамчунон самтҳои фаъолтати онҳо дар давраи муосири тараққиёти соҳтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст.

Калидворжаҳо: мақомоти идораи давлатӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузорӣ, ҳивзи ҳуқуқӣ кӯдакон, прокуратура, кӯдак, ҳуқуқ, ноболигон.

Yunusova Onaoy

ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article deals with the general powers of the bodies of state administration of the Republic of Tajikistan is responsible for the protection of the rights and freedoms of minors. The paper also suggested ways to improve their performance at the present stage of development of the state building of the Republic of Tajikistan.

Key words: public administration; commission, minor features, children, authorities guardianship authority, the government, the Republic of Tajikistan, regulations, legislation, protection of the rights of children, the prosecutor's office, social orphans.

¹ Юнусова Онаой Махсудовна- кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры коммерции и права ТГУК

Одним из основополагающих принципов демократизации общества (государства) выступает принцип разделения властей, являющийся важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека.

Функции, задачи, формы и методы органа государственной власти, которые он от имени государства реализует в объеме и пределах своей компетенции определяются спецификой и правовым статусом. Органы исполнительной власти, государственного управления и их должностные лица в пределах своих полномочий имеют право издавать нормативные правовые акты, признанные государством к обязательному исполнению теми, кому они адресованы. Также эти органы вправе применять меры государственного воздействия (убеждения, стимулирования и принуждения), обеспечивающие их реализацию.

В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан (далее РТ), система органов, призванных защищать права несовершеннолетних, состоит из: органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченных по правам ребенка, судов, органов управления социальной защиты населения, органов управления образованием, органов внутренних дел, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также других органов, учреждений и общественных объединений, чья деятельность направлена на защиту прав несовершеннолетних.

Кроме того следует добавить, что Прокуратурой РТ, органами внутренних дел и органами опеки и попечительства осуществляется защита прав детей в административном порядке.

Прокуратура РТ - это единая централизованная система органов, осуществляющих от имени РТ надзор за исполнением действующих на ее территории законов, в чем состоит ее основная функция¹. Основным приоритетным направлением работы прокуратуры является соблюдение прав и свобод граждан. Согласно действующему законодательству, надзор за соблюдением прав и свобод граждан - одно из шести основных направлений практической деятельности прокуроров. Предметы прокурорского надзора за деятельностью органов исполнительной власти (так называемого общего надзора) определены Законом РТ «О прокуратуре Республики Таджикистан».

Кроме органов Прокуратуры в Республике Таджикистан органы внутренних дел (ОВД) проводят индивидуальную профилактическую работу в семьях, где права ребенка регулярно нарушаются; с родителями, не исполняющими или не надлежаще исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию совершенолетних детей; активно участвуют в выявлении фактов нарушения прав ребенка в семье; в случае необходимости осуществляют подготовку дел по лишению и ограничению родительских прав.

Вопросами защиты прав детей занимаются министерства и ведомства Республики Таджикистан, каждое в пределах своих компетенций и полномочий: Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения (Министерства здравоохранения, юстиции и внутренних дел), а также комитеты при Правительстве РТ, например: Комитет по делам молодежи. Также при Парламенте РТ действует: Комитет по социальным вопросам, по здоровью, науке, культуре, по делам женщин и молодежи при Маджлиси Милли (верхняя палата Парламента), а также по образованию и молодежи при Маджлиси Намояндагон (нижняя палата Парламента). За подготовку национальных докладов в Комитет ООН по правам ребенка, а также за реализацию рекомендаций Комитета по правам ребенка ответственность несет Национальная Комиссия по правам ребенка. Однако в компетенцию Комиссии не входит обязанность по подготовке национальных

¹ Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры» от 25 июля 2005 г. //АМО РТ. 2005. №7. Ст.398; 2006. №3. Ст.141; 2007. №5. Ст.350; №7. Ст.652; 2008. №12. Ст. 981; 2009. №5. Ст. 314.

докладов (в части прав детей) другие комитеты ООН по правам человека¹. На местном уровне созданы отделы и комитеты по правам ребенка.

Для полного и своевременного обеспечения выполнения международно-правовых обязательств РТ в области прав человека, в том числе и несовершеннолетних постановлением Правительства РТ от 7 сентября 2001 года №423 была создана Комиссия при Правительстве РТ по правам ребенка.

В непосредственные обязанности этих комиссий входит: предъявление в суд иска о лишении и ограничении родительских прав; осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устраниению причин и условий, способствующих их безнадзорности, беспризорности; организация, в случае необходимости, контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних детей; подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с защитой прав ребенка в семье².

В то же время следует обратить внимание на то, что в Таджикистане практически отсутствуют социальные службы, призванные работать с неблагополучными семьями, из которых убежали дети, с администрацией школ, откуда их отчислили, организовывать мероприятия по проведению досуга и т.п. Так, например, целенаправленная работа с проблемной биологической семьей, из которой ушли дети, не проводится. Центры помощи семье и детям работают «по обращениям», т.е. с теми семьями, которые сами приходят за помощью. Как известно, дисфункциональные семьи, как правило, самостоятельно за помощью никогда не обращаются, а дети уходят именно из таких семей. Меры, предпринятые государством в отношении подобных семей, принято называть «профилактикой социального сиротства». Однако они не достигают поставленной цели. Таким образом, становится очевидным, что срочно требуется целенаправленная работа с проблемной семьей и ребенком.

Все это доказывает необходимость введения более гибких и более точных критериев в установлении социального статуса ребенка и уточнения категории детей, которым предоставляется помощь местных органов власти.

Необходимо отметить, что в современности устарело само понятие «ребенок, оставшийся без попечения родителей», в результате чего необходимая помощь не может быть предоставлена либо возникает «скрытое» социальное сиротство; невозможно также создание служб по профилактике этого явления. Таким образом, как отмечает О.Ю.Тарабова, необходимо ввести уточненную категорию детей - «дети, нуждающиеся в государственной защите» (социальные сироты). Так, в законодательство, наряду с такими категориями, как «дети-сироты» и «ребенок, оставшийся без попечения родителей» необходимо ввести и закрепить термин «дети, нуждающиеся в государственной защите» - это дети, проживающие в семье, которым не обеспечен или обеспечен в недостаточной степени (либо они не способны достичь или находятся в условиях не позволяющих им достичь) необходимый для них уровень нормальной жизнедеятельности без оказания (предоставления) им помощи со стороны органов местного самоуправления.

Бессспорно, количество органов опеки и попечительства не соответствует числу сиротства в стране. Для изменения общей ситуации в этой сфере, необходимо, чтобы работа этих органов не была формальной. В интересах ребенка целесообразнее поменять действующий порядок работы органов опеки, то есть процесс работы с ребенком должен быть рассмотрен не как одномоментный административный акт по устройству в детское интернатное учреждение или в семью, а как комплекс

¹Доклад НПО о соблюдении Таджикистаном Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращения и наказания 37-ая сессия. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cat/Rprt_tajikistan.html.

²Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года №377 Об обеспечении защиты прав ребенка. [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. – Режим доступа: <http://www.president.tj/>.

последовательных действий, направленных в целом на улучшение положения ребенка, на защиту его прав и законных интересов.

Таким образом, следует отметить, что назрела крайняя необходимость проведения административной реформы в области охраны и защиты прав несовершеннолетних, так как неэффективность, а порой и недееспособность существующей системы по защите прав детей является наглядным примером того, что сегодня систему органов, призванных защищать права несовершеннолетних, нельзя считать полностью сформированной и четко функционирующей. В связи с этим процесс формирования органов по защите прав несовершеннолетних в Таджикистане нельзя считать завершенным. Соответственно, необходимость дальнейших преобразований в организации государственного управления в области охраны и защиты прав несовершеннолетних очевидна. Именно поэтому совершенствование организационно-правовой системы должно являться одним из самых действенных и эффективных средств обеспечения прав несовершеннолетних.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беляк И.К. Каким должен быть орган опеки и попечительства? // Детский дом. 2005. № 3 (16). С. 16.
2. Доклад НПО о соблюдении Таджикистаном Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращения и наказания 37-ая сессия. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cat/Rrprt_tajikistan2011.html.
3. Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры» от 25 июля 2005 г. // АМО РТ. 2005. №7. Ст.398; 2006. №3. Ст.141; 2007. №5. Ст.350; №7. Ст.652; 2008. №12. Ст. 981; 2009. №5. Ст. 314.
4. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних: утверждено Указом Президента РТ от 23 февраля 1995 г., № 178.
5. Тарабова О.Ю. Государственное управление в области охраны и защиты прав несовершеннолетних: административно-правовой аспект: дис. ...канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2006. С. 101.

АФЗАЛИЯТИ НИЗОМИ БИСЁРБАЛАИ БАҲОГУЗОРӢ БА САТҲИ ДОНИШ, МАҲОРАТУ ҚОБИЛИЯТ ВА РАФТОРИ ХОНАНДАГОН

Давлатшоев И.¹

Мусоидат намудан бо стандарти ҷаҳонии таҳсилот, танзими саривактии низоми меъёрҳои баҳогузорӣ вобаста ба рейтинги босифати муқаррарнамои дараҷаи дониши хонандагон, роҳандозии имтиҳоноти тестии марказонидашуда барои довталабон ва методологияи сифати азҳудкуни малака, маҳорат ва дониши амиқ заминаҳои консепсуалий ва боэътиноми гузариш ба таҳсилоти миёнаи умумӣ (12-сола) мебошанд. Зарурияти гузариш ба таҳсилоти 12-солаи миёнаи умумӣ тақозои замони муосир аст.

Калидвоҷсаҳо: заминаҳо, гузариши, таҳсилоти миёнаи умумӣ, стандарт, Консепсия, рейтинг, меъёри баҳогузорӣ, дараҷаи донии, имтиҳоноти тестӣ, низоми бисёрбала, маърифати оиласдорӣ.

¹ Давлатшоев И. - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45

Давлатшоев И.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МНОГОБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, МАСТЕРСТВА, СПОСОБНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Соответствие мировым стандартам образования, своевременное упорядочение системы оценочной критерий в соответствии рейтингам качественного определения уровня знаний учащихся, налаживание централизованные экзаменов тестирование для абитуриентов и методологии качественной усвоение навыков, мастерства и точных знаний являются концептуальными базами и надёжным переходом к общему среднему (12-летнему) образованию. Необходимость перехода к 12- летнему общему среднему образованию – это современная требованием.

Ключевые слова: *база, переход, общее среднее образование, стандарт, Концепция, рейтинг, критерии оценки, уровень знаний, экзаменационные тестирование, многобалльная система, семейное образование.*

Davlatshoev I.

PRIORITY POINTS SYSTEM EVALUATING THE LEVEL OF KNOWLEDGE, SKILL, ABILITY AND BEHAVIOR OF PUPILS

Compliance the international standard of education, timely ordering systems estimated criteria according to qualitative ratings of definition knowledge of pupils, adjustment centralized examination testing for entrants and methodology qualitative assimilation of skills, exact knowledge is conceptual bases and reliable transition to the general secondary (12-year) education. Need of transition to the general secondary education is modern requirements.

Key words: *base, transition, general secondary education, standard, Concept, rating, criteria of an assessment, level of knowledge, examination testing, multi ball system, family education.*

**Бо вучуди чунин ғамхориҳо, ҳоло ҳам сатҳу сифати таълим,
донишандӯзӣ ва тайёр кардани қадрҳои баландихтисос дар
мамлакат қонеъкунанда намебошад.**

Эмомалий Раҳмон

Давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон, ки рӯй ба муносибатҳои нави иқтисоди бозаргонӣ овардааст, ба хотири ҷавобгӯ будани таълим ва тарбияи насли наврас талаб меқунад, ки давраи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ бо дарназардошти арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ тибқи талаботи санадҳои ҳуқуқии байнамилалӣ ба роҳ монда шавад. Дар чунин шароит низоми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо низоми таҳсилоти давлатҳои мутараққии ҷаҳон мутобиқ қунонида шавад.

Яке аз тадбирҳои ба сатҳи умунибашарӣ наздик соҳтани низоми таҳсилот дар ҷумҳурӣ гузаштан ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ (таҳсилоти 12-сола) мебошад, ки зарурати он ҳанӯз соли 1997 дар Созишномаи ҳамкорӣ оид ба ташкили фазои ягонаи таҳсилоти Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Низомномаи Шӯрои ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Консепсияи ягонаи таҳсилоти Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Паёми Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ба Маҷлиси Олии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2009 роҳандозӣ шудааст. Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010 № 207 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯи чунин талаботи сатҳи байнамилалқии маълумот буда, дар заминаи принсипҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф таҳия гардид ва ҳамзамон зарурати таҳияи Барномаи мақсадноки давра ба давра гузаштан ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба миён гузошт(**6:1**), ки омилҳои зерини ташаккули сифатҳои маънавӣ ва донишандӯзии хонандагонро таъмин месозад:

- ташаккули хусусиятҳои худшиносӣ ва таҳаммулпазирии хонандагон ба болоравии сатҳу сифати таҳсилот мусоидат меқунад;
- рушди тафаккури наврасон ва ҷавонон баҳри густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ ва байналмилалӣ омили асосии гузариш мебошад;
- пурзӯр намудани талабот оид ба сатҳи донишандӯзии хонандагон назорати муттасили дохилимактабӣ ва идораи бонизоми соҳори маорифро тақозо дорад;
- давра ба давра гузаштан ба таҳсилоти асосии ҳатмии 10-сола ва миёнаи умумии 12-сола неруи тавони ислоҳоти соҳаи маориф ҳоҳад гардид;
- ташкили равияҳо ва таҳсилоти касбӣ мувофиқи истеъдоду қобилияти хонандагон инкишофи зеҳнӣ ва ҷисмонии онҳоро талаб меқунанд;
- истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба ташаккули омилҳои психолоғӣ ва педагогӣ вобастагии қавӣ доранд;
- татбиқи раванди таълим мутобиқи муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ ҷараён мегирад;
- ба роҳ мондани таълим ва тарбияи насли наврас тибқи талаботи стандартҳои давлатӣ ва меъёрҳои байналмилалӣ омили асосии гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад ва ғ-ҳо.

Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд, ки “масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, тарбияи наврасон дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, одобу ахлоқи ҳамида, муҳабbat ба илму дониш ва забономӯзиро маҳаки асосии фаъолияти ҳаррӯзai ҳуд қарор диханд”**(8:6)**. Яъне омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварҳои ҳориҷии пешрафта ва гузариш ба низоми баҳои бисёрбала зарурати гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумии 12-соларо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён овард.

Тибқи озмоиши низоми баҳои бисёрбала дар замони муосир бо мақсади муайян намудани сатҳи камолоти маънавии хонандагон бо омӯзгорон, хонандагон ва волидони онҳо посухномаҳоро истифода намудан ба натиҷабаҳш гардидан раванди таълим мусоидат менамояд. Посухномаҳо дар ҳамкорӣ бо волидон ва омӯзгорону роҳбарони синфҳо таҳия мегарданд ва барои гирд овардани фикру ақидаҳои омӯзгорон, хонандагон ва волидайни онҳо истифода бурда мешаванд. Дар посухномаҳо инчунин номгӯйи қумаку дастгирии мактаб аз ҷониби волидон баҳри баланд бардоштани сатҳи камолоти маънавии хонандагон, такмили сатҳи дониш, малака ва маҳорати хонандагон гирд оварда мешаванд. Аз таҳлили чунин ҷорабинҳо бармеояд, ки шумораи зиёди волидон омодагии ҳудро дар расонидани қумак ба тарбияи фарзандонашон изҳор менамоянд. Нисбати истифодаи низоми бисёрбала албатта, бояд қайд намуд, ки дар бисёре аз ин ҷавобҳо самимият, посухҳои воқеӣ камтар мушоҳида карда мешаванд. Зоро гузариш ба низоми баҳои бисёрбала минбаъд дар ташкилу гузаронидани ҷорабинҳои минбаъда, таҳия намудани нақшаҳои дурнамои солонаи мактаб, созмони талабагии таълимгоҳ, дар нақшаҳои тақвимӣ - тарбиявии роҳбарони синфҳо, нақшаҳои таълимӣ ва ҳатто тарбиявӣ тағйироти куллӣ ҳоҳанд ворид намуд. Дар фаъолияти минбаъдаи таълимгоҳҳо тибқи истифода аз низоми нави таълимии баҳогузорӣ устувор гардонидани пояи камолоти маънавии шогирдон буда, иқдоми некест баҳри баҳои муносиб гузоштан ба дарачаи дониши ва рафтари хонандагон.

Чи тавре ки ба ҳамагон маълум аст, чи дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва чи дар замони истиқлолият баҳои “1” аз байн рафт. Дигар ин ки баҳои “2” дар тамоми зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ноустувор гардида, мушкилоти саҳтеро ба бор овард, ки аксар мавридҳо ҷойи онро баҳои “3”-и аз синф басинфгузаронӣ гирифт. Ба ҳеч кас пӯшида нест, ки ин падидаҳои номатлуб тӯли солиёни зиёде ба сатҳи пасти дониши хонандагон ва умуман маънавиёти ҷомеа оварда расониданд. Бинобар ҳамин гузариш ба меъёри баҳои 10, 12, 15, 20, 50 ва ё 100-хола мисли бисёр мамолики муттарақии ҷаҳон воқеияти амалӣ ва тақозои замони муосир гардид, ки зарурияти ба ислоҳоти маориф ногузир ворид шудани он гардид.

Мо як гурӯх ходимони илмии Пажӯшишгоҳи рушди маориф тибқи **НИЗОМИ САДХОЛАИ БАҲОГУЗОРӢ** дар семинарҳои озмоишӣ **БА САТҲИ ДОНИШ, МАҲОРАТУ ҚОБИЛИЯТ ВА РАФТОРИ ХОНАНДАГОН** амал намуда, кумаки методӣ расонидем. Дар баробари раванди озмоиши дарси “Маърифати оиладорӣ” байни коллективҳои педагогии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№ 60 (директор Наимова М., чон. директор Чононаева М.), 87 (директор Салимова Г.), 67 н. Рӯдакӣ (директор Тошпулотов Б.), 123 н. Рӯдакӣ (директор Холов С., чон. директор Ҳайтова Б.) зимни низоми баҳои 100-хола **ОЗМОИШ** гузаронидем, ки он аз оғози моҳи октябрி соли 2015 сар шуда, то анҷоми соли хониши 2015-2016 идома ёфт. Давраи озмоиши низоми баҳои 100-хола мо ба дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик (омӯзгор Ҷобиров И.), дарси забони русӣ (омӯзгор Балаев К.Д.), дарси география (омӯзгор Бобокалонов С.) ва таҳлили онҳо иштирок ва кумаки методӣ расонидем.

Қобили қайд аст, ки тӯли соли таҳсили 2015-2016 воҳӯрӣ ва машварати илмию методӣ бо коршиносони МТМУ-123 н. Рӯдакӣ, машварат бо масъулини фанни “Маърифати оиладорӣ”, шавқовару пурмазмун роҳандозӣ намудани дарсҳои таълимӣ аз ҷониби муаллими пуртаҷриба Э. Боев ва гузаронидани дарсҳои иловагӣ оид ба омодагӣ ба ташкилу гузаронидани дарси намунавии электронӣ бидуни иштироки намояндагӣ аз шуъбаи маориф нишон доданд, ки натиҷаи раванди гузариш ба низоми бисёрхола хуб аст. Сатҳи маълумотнокии ҳар яки онҳо, қасбу кор, муносибат ба ташаккули камолоти маънавии фарзандон, душвориҳои дар таълиму тарбия бавучудомадаи онҳо дар низоми баҳои 100-хола, муносибат ба таҳсили низоми 12-сола омӯхта шуда, ба онҳо дар таълиму парвариши хонандагон ва баланд бардоштани сатҳи дониш, бартараф намудани душвориҳо дар раванди таълиму тарбияи онҳо кумак мерасонанд.

Сифати таҳсилот яке аз омилҳои муҳимми рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ буда, дар раванди ташкилу гузаронидани дарсҳои озмоишӣ рақобатпазирии он дар таълимгоҳҳои озмоишӣ таъмин карда шуданд. Мафҳуми сифати таҳсилот ҷанбаҳои зеринро фаро гирифтанд:

- қӯшиши самаранок на танҳо баҳри гирифтани таҳсилот ва ҳосил намудани дониш, балки ба сатҳи баланд бардоштани қобилияти маънавию зеҳни чомеа;
- инкишофи қобилияти хонандагон оид ба фаъолияти мустақилона дар шароити гайримуқаррарии гузариш;
- ташаккули тафаккури эҷодии хонандагон ва комёбихои онҳо зимни хусусиятҳои зеҳни (интелектуалӣ) дар таълим ва раванди таҳсилоти иловагӣ;
- ташаккули худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва муҳабbat ба Ватан.

Баҳри пурра ҳазм намудани барномаи таълимии давлатӣ меъёри нави баҳогузорӣ ба дараҷаи дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон аллакай дар бисёре аз муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ шуда истодааст, ки таҷрибаи амалии бисёре аз дарсҳо афзалияти низоми баҳои бисёрхоларо нисбат ба панҷхола исбот намуданд. Чи тавре ки ба ҳамагон маълум аст, ки дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ки дар замони истиқтолият баҳои “1” аз байн рафт. Дигар ин ки баҳои “2”дар тамоми зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ноустувор гардида, мушкилоти саҳтеро ба бор овард, ки аксар мавридҳо ҷои онро баҳои “3”-и аз синф басинфгузаронӣ гирифт. Ба ҳеч кас пӯшида нест, ки ин падидаҳои номатлуб тӯли солиёни зиёде ба сатҳи пасти дониши хонандагон ва умуман маънавиёти чомеа оварда расониданд. Бинобар ҳамин гузариш ба меъёри баҳои 10, 12, 15, 20, 50 ва ё 100-хола мисли бисёр мамолики муттарақии ҷаҳон воқеяни амалӣ ва тақозои замони мусоир гардид, ки зарурияти ба ислоҳоти маориф ногузир ворид шудани он гардид.

Мутахассисони соҳаи педагогика ва психология бар он ақидаанд, ки низоми нави баҳогузорӣ ба сатҳи дониш, маҳорат, қобилият ва рафтори хонандагон аз маҷмӯи баҳоҳое таркиб мейбад, ки ба таври алоҳида ба ҳама навъи фаъолияти мактабиён (иштироки фаъолона дар дарсҳо, муносибат бо ҳамсинфон ва омӯзгорон, ташаккули шаҳсият, ҳисси масъулият, рафтор, иштирок дар корҳои беруназсинфӣ, дараҷаи азхудкуни барномаи таълим) таркиб мейбад”**(4:4)**. Бинобар он хонанда бояд “ҳарчи

бештар донишҳои заруриро аз худ намояд ва аз як зинаи дигар гузарад. Агар хонанда 5 хол гирифта бошад, натиҷаи фаъолияташро бояд таҳлил карда тавонад, ки барои чи дигарон аз ў холи баландтар(6,7,8...хол) гирифтаанд. Ин равандро дар равоншиносӣ рефлексия меноманд. Таъсири рефлексия дар баҳогузории низоми бисёрхола нисбат ба низоми 5-хола зиёд аст. Яъне баҳогузории низоми бисёрхола ба хонанда имконияти васеъи инкишофро медиҳад ва ў метавонад, ки қобилияти доштаашро дар гирифтани донишҳои муайян пурра амалий созад” (3-10).

Инкишофи маданий ва рушди иқтисодии ҳар чомеа ба сифати таълиму тарбияи насли наврас вобаста аст. Тарбияи хонандагон, пеш аз ҳама, дар оила оғоз мёбад ва асоси одобу ахлоқи нек дар оила гузашта мешавад. Бояд ҳар як оилаи навбунёд, қабл аз фарзандор шудан фанни “Маърифати оиладорӣ”-ро омӯзад. Чунки нақши оилаи бомаърифат дар тарбияи хонандагон басо мӯҳим мебошад.

Дуруст ташкил кардану бо иштироки директори муассисаи таълими С. Холов, ҷон. директор доир ба корҳои таълиму тарбия Б. Ҳайитова омӯзгори пуртакрибаи фанни “Маърифати оиладорӣ” Э. Боев баррасӣ намудани дарси намунавии электронӣ мувофиқи дастури пешниҳод намудаи баҳои бисёрхола ба донишҳосилнамой ва баланд гардидани сатҳи одобу рафтори хонандагон мусоидат намуданд.

Дар рӯзҳои аввали фаъолияти озмоиши бо колективи педагогӣ, падару модарон ва хонандагони синфҳои боло семинар гузаронида, мақсаду вазифаҳо, зинаҳои баҳогузорӣ, мукаррароти меъёрии низоми баҳогузорӣ, вақту фурсати ҷараёни дарсии машгулиятҳо ва дигар роҳу шаклҳои низоми озмоиширо ба онҳо фаҳмонидем.

Дар тамоми самтҳои озмоиши мо он нуктаро ба роҳбарӣ гирифтем, ки мақсад аз ворид намудани системаи нави баҳогузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи ислоҳоти соҳаи маориф, ворид гардидан ба фазои васеъи таҳсилоти ҷаҳонӣ ва тадбиқи раванди меъёрии стандартҳои фанӣ дар идораи сифати таҳсилот мебошад. Дар раванди озмоишии низоми баҳои бисёрхола мо ба ҷунин натиҷаҳо соҳиб шудем:

- ноил гардидан ба иҷрои вазифаҳои асосии ворид соҳтани низоми бисёрхолаи дастовардҳои таълими донишандузӣ;

- таъмини асоснокӣ ва шаффоғияти баҳогузорӣ дар ҷараёни таҳсилот ва назорати доҳилимактабӣ;

- муайян кардани сифатҳои инфиродии шахсияти хонандагон ҳангоми баҳогузории натиҷаи дониши онҳо;

- ташкили шароит барои ҳавасманӣ ва далелнокии фаъолияти таълимию маърифатӣ муқррар карда шуданд;

- устувор гардонидани робитаи доимӣ миёни муаллим, донишомӯз, волидон, маъмурият ва ҳайати педагогии мактаб таъмин карда шуд;

- муносибати фаъолонаи хонандагон, ки ба ҳалли вазифаҳои ҳифзу таҳқими саломатии иҷтимоиву психологӣ равона шудаанд, тавассути ташкили муҳити равонии мусоидаткунанда роҳандозӣ карда шуданд.

Ба ҳамин тарик, мақсаду вазифаҳои мазкур бо роҳҳои истифодаи меъёрҳои воқеӣ барои арзёбии муваффақиятҳои омӯзишии хонанда, ки бо назардошти нишондиҳандаҳои барои талабагон дастрасу фаҳмо ва дар шакли фаъол баёншуда мукаррар гардидаанд, пурра мусоидат намуданд.

Низоми нави баҳогузорӣ тақозо мекунад, ки баҳои умумӣ инъикоскунандаи маҷмӯи маҳоратҳои зеҳнӣ, равонӣ, ва қасбии хонанда бошад, баҳои умумӣ аз маҷмӯи баҳоҳое таркиб мёбад, ки ба таври алоҳида ба ҳама навъи фаъолияти хонанда (иштироки фаъолона дар дарсҳо, иҷрои вазифаю супоришҳои хонагӣ ва иловагӣ, муносибат бо ҳамсинфон ва омӯзгорон, ташаккули шахсият, ҳисси масъулият, рафтори нек, иштирок дар корҳои беруназсинӣ, дараҷаи азхудкуни барномаи таълим) таркиб мёбад.

Истифодаи низоми нави баҳогузорӣ бо ҷадвали зерини садхола барои омӯзгорон такроран баррасӣ карда шуд:

Ҳозира	10-хола	20-хола	100-хола	Ҳарфӣ	Калимагӣ
5+	10	19-20	96-100	A+	олитарин
5	9	17-18	90-95	A	аъло
5-	8	15-16	85-89	A-	қариб аъло
4+	7	13-14	80-84	B+	Хубтарин
4	6	11-12	70-79	B	Хубтар
4-	5	9-10	65-69	B-	Хуб
3+	4	7-8	60-64	C+	кофитарин
3	3	5-6	50-59	C	кофитар
3-	2	3-4	45-49	C-	Кофи
2	1	1-2	0-44	D/F	Нокофи

Дар сурати ба низоми мавҷудаи баҳогузорӣ баргардонидани низоми садҳола чунин формула истифода карда шуд:

$$5 = 85-100; 4 = 65-84; 3 = 45-64; 2 = 0-44.$$

Ин ҳамон маъноеро дорад, ки омӯзгорон дар сурати пайдо шудани саволҳо аз ҷониби хонандагон ва падару модарон бо ин роҳи табдилдихӣ баҳои ҳақиқии шогирдонро пешниҳод карда тавонанд. Бо боварии том метавон гуфт, ки ташкилу гузаронидан ва ба инобат гирифтани тадбиру ҷорабинҳои зарурии дар боло зикршуда дар доираи ҳамкориҳои зичи мактаб, оила ва ҷомеа тибқи тадбиқи низоми баҳои бисёрҳола заминаҳои боэътиҳоди давраи гузариш буда, ба тадбиқи саривақтии ислоҳоти соҳаи маориф мусоидат мекунанд.

АДАБИЁТ:

1. Абдурашитов Н.Ф. Низоми даҳҳолаи баҳогузорӣ ба сатҳи дониш, маҳорату малака ва рафтори жонандагон. Муҳаррири масъул И. Давлатшоев.- Душанбе, 2016.-27 с.
2. Байзоев А. Гузариш ба низоми нави баҳогузорӣ: афзалият ва нигарониҳо/ Омӯзгор, № 48, 29 ноябрисоли 2013, С. 5.
3. Байзоев А. Дастурамали гузариш ба низоми садҳолаи баҳогузорӣ ба дониш, малакаву маҳорат ва рафтори хонандагон. Муҳаррири масъул Ш.Р. Исрофилниё.- Душанбе, 2015.- 26 с.
4. Давлатшоев И. Зарурияти низоми концептуалии гузариш ба таҳсилоти миёнаи умумӣ ва заминаҳои он// Паёми Донишгоҳи омузгорӣ.- Душанбе, 2014, № 3 (58-2).- С. 220-224.
5. Имомназаров Д. Дастурамали гузариш ба низоми садҳолаи баҳодиҳӣ ба дониш, малака, маҳорат ва рафтори хонандагон. Муҳаррири масъул Д. Кӯчакшоев.- Душанбе, 2016.- 49 с.
6. Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон(Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010 № 207 тасдиқ шудааст).-Душанбе, 2010.-30 с.
7. Назирова Л. Низоми нави баҳо манфиатовар аст //Хафтавори “Омӯзгор”, № 47, 22 ноябрисоли 2013.
8. Раҳмонов Э.Ш. Низоми нави қабули имтиҳони доҳиллшавӣ қадами муҳим дар ислоҳоти соҳаи маориф (Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳи бинои Маркази миллии тестӣ. -Душанбе, 20 деҳабри соли 2013)// Маорифи Тоҷикистон, 2014, № 1.
9. Фазл С. Алвидоъ 5-балла! Марҳабо, низоми нав!// “Омӯзгор”, № 45, 8 ноябрисоли 2013.
10. Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ (Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2009, № 206 тасдиқ шудааст).

ВОЖАГОНИ СОҲАИ БОЗАРГОНӢ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР РУШДИ ЗАБОНИ ГУФТУГӮЙӢ

Икромова Гуландом¹

Дар мақолаи мазкур сухан аз бобати корбурди вожагони соҳаи бозаргонӣ ва нақши онҳо дар рушди забони гуфтугӯй меравад. Мусаллам аст, ки забони адабии тоҷикӣ дар айни ҳол бемайлон аз ҳар ҷиҳат рушд менамояд, ки онро метавон яке аз дастовардҳои бузург ва меваҳои ширини замони истиқлолият арзёбӣ кард. Аз ин ҷост, ки забони адабии тоҷикӣ низ мисли ҳар як забони дигар вобаста ба иҷрои вазифаҳои гуногуни иҷтимоӣ ба шоҳаҳои услубӣ тақсим мешавад, ки ин шоҳаҳои услубиро метавон ба ду гурӯҳ - услуби гуфтугӯй ва услуби китобӣ ё хаттӣ чудо кард, ки ин ду шакл байни ҳуд алоқаи қавӣ дошта, ба ҳамдигар ҳамеша таъсири мутақобила барои такмили яқдигар доранд. Услуби китобӣ ё хаттӣ дорои меъёрҳои муайяни таърихии ҳудро доро буда, дар навбати ҳуд ҷорӣ мешавад: илмӣ, публисистӣ, бадеӣ ва идорӣ ё расмии коргузорӣ. Вижагии барҷастатарини **забони адабӣ** дар он аст, ки дорои соҳти ягона буда, барои мардуми ҳамаи маҳалҳо умумӣ аст ва доираи васеи истеъмол дорад. Ҳоло замони рушди соҳтори нутқи шифоҳии забони тоҷикӣ ва тарзи баёни забони гуфтугӯи бâззоз қиширҳои ҷомеа фаро расидааст ва фазои забони гуфтори тоҷикӣ бояд саршор аз вожаҳои нобу ҷаззоб буда, шунаванда аз сухангӯйи гӯянда ҳаловат бараду қаноатманд бошад.

Калидвожаҳо: забон, бозаргон, шоха, услуб, гуфтор, марбут, забони тоҷикӣ, соҳтор, баррасӣ, забони адабӣ, забони гуфтор, вожагон, истилоҳ.

Икромова Гуландом

СЛОВА ОТРАСЛИ РИНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

В данной статье речь идёт об использовании слов отрасли рыночной экономики и их роль в развитии языка. В последнее годы эти слова активно включаются в таджикский язык и этим таджикский язык обогащается новыми словами.

Ключевые слова: язык, отрасли, экономика, речь, метод, таджикский язык, структура, термин.

Ikromova Gulandom

THE WORDS OF THE LEGAL AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF THE SPEAKING

This article discusses how to use the word market and their role in the development of the spoken language. It is obvious that Tajik literary language is currently evolving in any way, which can be considered one of the great achievements and the sweet fruits of independence. In this context, the Tajik literary language is also divided into different languages, depending on the different social functions in the stereotypical branches, which can be divided into two groups - style or textual style or textual style that is divided into two forms have a strong connection and have always had interactivity for each other. A book or a textbook has its own historical features, and its turn is divided into four types: scientific, logistic, fictional, official or official. The literary language of the literary language is that it has a single structure and is common for all people in the area and has a wide range of consumption. Nowadays, the development of the wording of the spoken word of the Tajik language and the language of the speeches of some of society's contemplation has come and

¹ Икромова Гуландом – старший преподаватель кафедры языков Таджикского технического университета имени М.С. Осими

the language of the Tajik language should be covered by vocabulary words, and the audience enjoys the pleasure of the speaker.

Keywords: language, market, branch, style, spoken, related, Tajik language, structure, review, literary language, spoken language, vocabulary, term .

Забони адабии тоҷикӣ дар айни ҳол бемайлон аз ҳар ҷиҳат рушд менамояд, ки онро метавон яке аз дастовардҳои бузург ва меваҳои ширини замони истиқлолият арзёбӣ кард. Забон чун мавҷудияти зинда яке аз руқнҳои давлат ва давлатдории миллӣ буда, онро бузургон бехуда пояи миллат наҳондаанд. Вале ин поя ва рукни муҳимми давлату миллат ҳамеша ба нигоҳубини пайваста ва ғамхории дилсӯзона ниёз дорад. Аз як тараф, агар ин ғамхорӣ дар сатҳи умумимилий ва аз ҷониби соҳтору ниҳодҳои давлатӣ пайваста сурат гирад, аз тарафи дигар, таҳқиму устувории ин рукн ҳисси баланди масъулият ва муҳаббату муносибати дилсӯзонаи ҳар яки мо-شاҳрвандони кишварро, ба хусус, соҳибони ин забонро дар ҳамаи зинаю қишиҷои иҷтимоӣ ва ҳаёти рӯзмара тақозо мекунад.

Бояд гуфт, ки забони адабии тоҷикӣ низ мисли ҳар як забони дигар вобаста ба иҷрои вазифаҳои гуногуни иҷтимоӣ ба шоҳаҳои услубӣ тақсим мешавад, ки ин шоҳаҳои услубиро метавон ба ду гурӯҳ - услуби гуфтугӯӣ ва услуби китобӣ ё ҳаттӣ чудо кард, ки ин ду шакл байни ҳуд алоқаи қавӣ дошта, ба ҳамдигар ҳамеша таъсири мутақобила барои такмили якдигар доранд. Услуби китобӣ ё ҳаттӣ дорои меъёрҳои муайянӣ таърихии ҳудро доро буда, дар навбати ҳуд ҷорӣ мешавад: илмӣ, публисистӣ, бадей ва идорӣ ё расмии коргузорӣ. Вижагии барҷастатарини **забони адабӣ** дар он аст, ки дорои соҳти ягона буда, барои мардуми ҳамаи маҳалҳо умумӣ аст ва доираи васеи истеъмол дорад.

Мавриди тазакқур аст, ки ҳоло замони рушди соҳтори нутқи шифоҳии забони тоҷикӣ ва тарзи баёни забони гуфтугӯии бâъзе қишиҷои ҷомеа фаро расидааст ва фазои забони гуфтори тоҷикӣ бояд саршор аз вожаҳои нобучаззоб бошад, ки шунаванда аз сухангӯйи гӯянда ҳаловат бараду қаноатманд бошад. Бинобарон мо тасмим гирифтем, ки дар доираи ин гузориши таъсири мутақобилаи бâъзе вижагиҳои забони гуфторро дар рушди забони адабӣ нишон дихем.

Мусаллам аст, ки нутқи ҳаттӣ ва шифоҳӣ дорои вижагиҳои ба ҳуд хос буда, барои таҳқиму рушди ҳамдигар таъсири тарафайндоранд. Нутқи ҳаттӣ дар ҷорҷӯбаи муайянӣ бо якҷоягии ҳамаи услубҳояш (илмӣ, бадей, публисистӣ ва идорӣ ё коргузорӣ) хеле мукаммалу устувор буда, дар айни ҳол дар рушди бемайл он қарор дорад, ки ҳатто ин шакли забон аз соҳибонаш низ хеле пешрафтааст. Нутқи шифоҳӣ ё забони адабии гуфтугӯйӣ низ меъёри ба ҳуд хоси ифодаи баёнро доро буда, то андозае дар он тарзи баён озодтар буда, дар навбати ҳуд вижагиҳои ба ҳуд хосро дорост. Яке аз он вижагиҳо ба таври мӯъҷаз ва кӯтоҳ баён кардани фикр ба шумор меравад. Дигар, воситаҳои забонӣ дар он бе тайёрии маҳсус, дар рафти суҳбат, ки байни шахси гӯянда ва шунаванда мустақиман сурат мегирад, озодона корбаст мегарданд. Савум, дар услуби гуфтугӯйӣ муколама нақши муҳим дошта, дар он табдили фикр одатан ба тарзи мустақим (рост) сурат мегирад. Ин ҳолатро муҳимтарин хусусияти забони услуби гуфтугӯйӣ таъин менамояд, ки иборат аз инҳост: саволу ҷавоб, кӯтоҳбаёнӣ, ҷумлаҳои муҳтасару нопурра, озодии ҷойи аъзои ҷумла, фаровонии қалима ва воҳидҳои луғавии гуфтугӯйӣ, иштироки воситаҳои ғайризабонӣ, чун: ҳаракати ҷашму абрӯ, имову ишорат, дастафшонӣ, яъне тариқи жестҳо ва амсоли инҳо сурат гирифтани ҷараёни суҳбат мебошад.

Чун забони услуби гуфтугӯйӣ нисбатан аз забони услуби ҳаттӣ озодтар ва вижагиҳои ба ҳуд хос дораду барои пешбуруди ҳаёти рӯзмара ниҳоят муҳим аст, бинобар ин услуб метавонад таъсири ҳудро бештар ба забони адабии ҳатти тоҷикӣ расонад, яъне тавассути ин соҳибони забони услуби гуфтугӯйӣ, манзалату шаҳомати таркиби луғавии забони адабӣ ва рақобат-пазиригу устувории меъёрҳои онро нишон

медиҳад. Ё ба таври дигар, чанбаҳои назариявиро ба амалия мепайвандад, ҳастӣ ва сатҳи фарогирии забони адабиро ба аҳли чомеа нишон медиҳад. Бояд гуфт, ки дар чомеаи мо табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ, ки бо қасбу ҳунарҳои муҳталиф саруқор доранд, мавҷуданд ва барои пешбурди қасбу ҳунар ва рушди ин соҳаҳо талош доранд. Услуби гуфтугӯй барои аҳли ин табақаҳо воситаи муошират ва пешбурди кору фаъолияти эшон маҳсуб меёбад. Мо ин ҷо чанд намуна аз вожаҳои соҳавии бозаргонон ё тоҷирон, ки яке аз табақаҳои муҳимми иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд, меоварем ва корбости меъёрии ин вожаҳоро то ба қадом дараҷа аст, нишон медиҳем.

Яке аз гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар чомеаи муосиримо тоҷирону бозаргонон мебошанд, ки дар рушди бозорҳои истеъмолӣ нақши муассир доранд. Тиҷорат (тоҷирӣ) яке аз омилҳои асосии пешрафти иқтисоди чомеаи инсонӣ ба шумор мерафту меравад. Ӯнсурулмаолии Кайковус дар асари машҳури худ «Қобуснома» ёдрас мекунад, ки тиҷорат қасби аз ҳама ҳалолу покиза буда, тоҷир дар ҳама ҷо обруванд ва эътибори баландро соҳиб аст. «Тариқи тиҷорат бар даст гир, - мегӯяд ӯ,-то магар аз он нафъе ёбӣ, ки ҳар чӣ аз тиҷорат ба даст орӣ, ҳалол бувад ва он наздики ҳар қасе писандидаву сутуда бувад» (Қобуснома, С.112). Тоҷир, ки бо ҳалқу ҷомеа сари кор дорад, он бояд дорои беҳтарин сифатҳои инсонӣ ва ахлоқи накӯ бошад. **Замираш пок ва нияташ нек, забонаш равону беолоиш** бошад, вагарна сӯзиши дили ҳалқро эҳсос карда наметавонад (Қобуснома, С.113). Пас тоҷирӣ қасби азалии мардуми мо аст ва соҳибони ин қасб дар замони пеш ва ҳоло ҳам барои рушди забони адабии гуфтугӯй дар байни қавмҳои гуногун забон ба сифати забони тиҷорат ва муоширати рӯзмарра саҳм доштаанду доранд. Баробари саҳми мусбат гузоштан дар рушди забони гуфтугӯй гоҳо таъсири манғии тоҷирон ба ин забон низ ба ҷашм мерасад, ки барои тақвияти мулоҳизаамон ҷанд мисол меоварем. Азҷумла, имрӯз ҳочун ба бозорҳои қалони шаҳр гузорамон меафтад, аз забони аҳли савдову тиҷорат бештар аломату ранги матоъву колоҳоро дар шакли русӣ мешунавем, ки ин ба фарогирии забони давлатӣ ҳам барои аҳли ҷомеа, ба ҳусус фарзандони мо ва ҳам хориҷиён, носозгор аст. Бубинед, вожаҳое, ки ифодагари **ранг, ҳаҷм ва ҳусусиятҳои дигари матоъву колоё дигар навъи маводи истеъмолӣ** аст, бештар дар шакли русӣ корбаст мегарданд, ҳол он ки гунаи тоҷикии он дар забони тоҷикӣ мавҷуд аст:

1. Вожаҳое, ки марбути аломату хосият, яъне ранганд ва дар соҳаи бозаргонӣ чун ифодагари аломати матоъ дар шакли аслии тоҷикӣ бояд корбаст гарданд: **азрак, азракӣ**(кн. синий, голубой), **алмосранг, алмосӣ**(бесцветный, прозрачный), **алмосдор** (алмазный, с бриллиантом (о ювелир-ном изделии)), **алмосмонанд** (алмазный, алмазоподобный, как бриллиант), **арқувон**(пер. багровый, красный, пурпурный), **ранги арғувон** (пурпур (краска)), **арғувонӣ** (багровый, красный), **арғувон(и)ранг**(багровый, багрово-красного цвета), **гулобиранг**(розового цвета, розовый), **қабуд** (голубой), **қабуди баланд**(тёмно-голубой), **қабуди осмонӣ**(голубое небо,синий; тёмно-синий),**куртai қабуд** (синее платье, зелёный,тёмно-зелёный), **қабудранг**(голубой, голубого цвета, синий, синего цвета, зелёный, зелёного цвета), **қирмизиранг** (тёмно-красный, бардовый), **қирмизитоб** (багрянистый), **қирмизӣ**(красный), **ранги қирмизӣ**(тёмно-красная окраска), **қаҳваранг**(кофейного цвета, коричневый),**норанҷӣ**(оранжевый, апельсиновый), **куртai норанҷӣ**(платье золотисто-жёлтого цвета), **ҳокистариранг** (серый), **ҳокӣ**(пер.скромный), **зангорӣ**(зелёный, зеленоватый); **сиёҳи зангорӣ**(иззелена-чёрный), **одӣ**(обычный, обыкновенный, обыденный), **сабзча** (зеленоватый, с зелёным оттенком), **банур** (блестящий, яркий, светящийся, симпатичный, привлекательный, благообразный), **булӯрин** (хрустальный), **бунафш** (фиолетовый, лиловый (о цвете)), **якранг** (одноцветный); **рӯмоли якранг** (одноцветный платок, однообразный; монотонный), **якранга** (одноцветный); **газворҳои якранга**(одноцветные ткани)...

2. Вожаҳое, ки марбути номи матоъ, коло, ашё, амал ва қисмҳои онҳо, ки дар соҳаи бозаргонӣ чун ифодагари номи матоъ, коло, ашё ва қисмҳои онҳо дар шакли аслии тоҷикӣ бояд корбаст гарданд: **абра-астар**(подкладке), **абрешим**(шёлк (ткань)),

арӯсӣ(свадебный), **либоси арӯсӣ**(свадебное платье),**атр** (духи),**атр задан** (**молидан, пошидан**) (душить, надушить, опрыскивать духами (кого-л., что-л.), аромат),**атри яҳак** (сухие духи, сухие благовония), **бозубанд** (браслет), **гавҳар** (жемчуг), **савдои яқлухт**(оптовая торговля), **яқлухтфурӯш**(продающий оптовым товаром), **савдогарони яқлухтфурӯш**(крупные торговцы, оптовики), **яқлухтфурӯшӣ**(оптовая продажа, продажа оптом; крупная торговля);

3. Вожаҳое, ки марбути номи бӯйҳо ва навъи онҳо, ки дар соҳаи бозаргонӣ бояд чун ифодагари номи бӯй ва аломату ҳолатҳои бӯй дар шакли аслии тоҷикӣ бояд корбаст гарданд: **анбарбӯ(й)**(ароматный), **атрафшонӣ**(распространение аромата, благоухание), **атрабӯ**(ароматный), **атрафшон** (распространяющий аромат, душистый).

4. Вожаҳое, ки марбути макон, растаҳо, касбу хунари соҳаи бозаргонӣ ва ҷузъҳои онҳо, ки дар соҳаи бозаргонӣ бояд чун ифодагари номи анбор, ҷойи савдо, шахси бозаргон, касби бозаргонӣ ва ҷузъҳои онҳо дар шакли аслии тоҷикӣ бояд корбаст гарданд: **анбор** (амбар, склад), **атриёт** (парфюмерия, парфюмерные изделия), **атторӣ**(профессия (занятие, ремесло) парфюмера, кн.парфюмерия), **дӯкониатторӣ** (парфюмерный магазин (ларёк), **бозаргон** (коммерсант), **бозаргонӣ** (коммерция, торговля, коммерческий, торговый, рыночный), **бозаргони иқтисодӣ** (рыночная экономика), **бозорногузар** (неходовой), **моли бозорногузар** (неходовой товар), **яқкафурӯшӣ** (розничная торговля, торговля в розницу), **яққачин**(отборный, выбранный, лучший), **яққачинкуни**(отбор, выбор, подбор, сортировка).

5. Вожаҳое, ки марбути номи **хӯрокворӣ**, **навъи онҳо ва шириниҳо буда**, дар соҳаи бозаргонӣ чун ифодагари номи **хӯрокворӣ ва навъҳои онҳо, номи ширавориҳо** дар шакли аслии тоҷикӣ бояд корбаст гарданд: **шира**(сок), **шираи ангур** (виноградный сок), **шираи дараҳат**(древесный сок), **ширавор** (сладости, сладости, кондитерские изделия), **шираворпаз** (кондитер), **шираворпазӣ** (кондитерское производство), **шираворфурӯш** (торговец сладостями, кондитер), **шираворфурӯшӣ**(продажа сладостей, продажа кондитерских изделий), **шираворхона** (кондитерская), **ширадор**(сочный (о фруктах),**нон** (хлеб, лепешка), **яҳкарда**(мороженый, замороженный), **меваҳои яҳкарда**(замороженные фрукты), **яҳдон** (холодильник), **яҳмос** (мороженое), **яҳнӣ** (*отварное холодное мясо*), **яҳнии каллапоча** (холодец), **яҳнии моҳӣ**(заливная рыба), **гӯшти яҳнӣ** (охлаждённое варёное мясо), **мурғи яҳнӣ** (холодная варёная курица) ва монанди инҳо.

АДАБИЁТ:

1. Галунов Р. А. Русско – персидский словарь. – М., 1936. – С. 3 - 45.
2. Деххудо Алиакбар, Лугати Деххудо. – Техрон,
3. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология.- Душанбе, 1973. – 450 с.
4. Каримов А. Хрестоматияи забони паҳлавӣ.-Душанбе: УДТ,1978. – 144 с.
5. Лугати русӣ-тоҷикӣ. Зери таҳрири М.С.Осими. - М., 1985. - 890 с.
6. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷикӣ. Лугатшиносӣ. Ҷ. 1.– Душанбе, 2007. – 290 с.
7. Словарь иностранных слов. – М., Наука, 1989. – 980 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. / Мураттибон: Капронов В.А., Рауфов Ҳ., Зеҳнӣ Т. ва диг. – Иборат аз 2 чилд. – М.: СЭ, 1969 .–Ҷ.1.-951с; Ҷ.2.- 948 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сафолова Л.А.¹
Якубова М.М.²

Данная статья посвящена особенностям обучения студентов профессиональной лексике, подготовке студентов к восприятию текста по специальности на занятиях русского языка.

Ключевые слова: термины, специальность, техническая информация.

Сафолова Л.А. Якубова М.М.
**ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТИ ТЕХНИКӢ ДАР
ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ**

Мақолаи мазкур ба хусусиятҳои ба донишҷӯён омӯзандани лексикаи касбӣ (ибораҳои касбӣ), омода намудани донишҷӯён ба дарк намудани матни таҳассуси дар дарсҳои забони русӣ бахшида шудааст.

Вожаҳои қалиди: мутахассис, маълумоти техникиӣ, истилоҳот

Safolova L.A YakubovaM.M.

USE OF TECHNICAL TERMS IN RUSSIAN LANGUAGE COURSES

This article is devoted to features of training students in professional lexicon, preparation of students for the text perception regarding occupationon the Russian languages courses.

Key words:terms, occupation, technical information

Нам всем известно, что высшей формой русского языка является русский литературный язык. В свою очередь, литературный язык делится на несколько стилей: разговорный, официально-деловой, публицистический, научный. И каждый стиль имеет свою основную функцию. Возьмем, например, научный стиль. Основная функция научного стиля – информация, сообщение. Также особую роль играет в научном стиле – терминология. Каждая область носит свои термины. В русском языке, например, есть свои термины – окончание, грамматика, подлежащее и т.д. Но как использовать термины на занятиях русского языка в техническом вузе?

Русский язык является сложной смесью различных слов, понятий, терминов. Наука, развиваясь, предоставляет нам с каждым разом новые термины и понятия, для которых нужна трактовка. Вначале мы должны сказать, что такое «термин» (от лат. *Terminus* – граница, предел, конец)-это специальное слово или словосочетание, принятное в определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях. В настоящее время внедрение новых терминов является неотъемлемой частью в развитии русского языка.

Для студентов инженерных специальностей необходимо знать и использовать профессиональную лексику в будущей практической деятельности. Важная роль принадлежит словарной работе, которая дает возможность развить у обучающихся положительную мотивацию к будущей профессии, вводить в речевой запас студентов профессиональные слова (термины), как правильно их использовать. Мы все прекрасно знаем, что поступив в вуз, не все студенты владеют языком и для этого нужно начинать изучение очень доступно, просто. При работе со словарем русского языка студенты

¹ Сафолова Лола Азизуллоевна – ст. преподаватель кафедры языков ТТУ имени ак.М.С.Осими

² Якубова Мухаббат Махмудовна –ст. преподаватель кафедры языков ТТУ имени ак.М.С.Осими

видят перед собой точное и правильное написание термина, его произношение, то есть они зрительно запоминают его написание. При изучении нового термина каждый преподаватель должен записать его на доске, расставить правильно ударение. Надо так заинтересовать студентов, чтобы они полюбили выбранную ими специальность.

Первоначальный этап – это внеаудиторное чтение, то есть студенты самостоятельно находят техническую информацию по своей специальности. На занятии до изучения новой темы студент вкратце излагает информацию, вычитывает термины и дает объяснение каждому новому слову. А уже потом, объясняя новую тему, преподаватель обязательно связывает грамматический материал с технической информацией. Подбирает примеры из текста, разбирает предложения, выписывает словосочетания. Считаем, что эта взаимосвязь обязательно поможет студентам усвоить и правила, и специальную лексику. В будущем, когда студенты будут изучать введение в специальность, они будут готовы к информации о своей будущей профессии.

Второй этап – это выполнение разного рода упражнений по русскому языку, который непосредственно связан с текстом по специальности. На занятиях считаем необходимым изучать до 10-15 слов-терминов, чтобы студенты умели их правильно читать, произносить и конечно же писать их как в отдельности, так и в тексте. Для усвоения значений и написания терминов предлагаем использовать следующие упражнения:

- подбор родственных слов;
- образование новых слов при помощи суффикса, корня, приставки и окончания;
- определение склонения, спряжения, рода, числа и падежа;
- образование разного рода словосочетаний: существительное-прилагательное, глагол-существительное с предлогом, глагол-существительное без предлога, глагол-наречие.

Также к одному из видов упражнений можно отнести словарные диктанты с использованием изучаемых слов-терминов. Чем чаще мы их будем проводить, тем лучше студенты научатся работать с терминами.

При подготовке будущих специалистов преподаватель обучает студентов навыкам самостоятельной работы, развивает творческие способности. Задаются дополнительные внеаудиторные задания для самостоятельной работы, в нашем случае техническая информация с последующим написанием ее в тетрадь, нахождением слов-терминов и определением их значений по словарю. То есть идет последовательная работа: поиск – нахождение – запись – определение.

При обучении языку специальности нам важно добиться, чтобы студенты научились понимать речь, слышать ее, правильно излагать свои ответы. Все это должно помочь студентам технических вузов, изучающим русский язык, расширить словарный запас, правильно использовать технические термины для дальнейшего изучения специальных дисциплин, стимулировать интерес к предмету, что, несомненно, благоприятно скажется на их будущей профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА :

1. Головин Б. Н. О некоторых проблемах изучения терминов // Вестник МГУ. Филология. 1972. № 5
2. Н.В.Гончаренко. Интерактивные формы работы с текстом по специальности.
3. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Логос,2002. 528 с.. 2002
4. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М; 2002.
5. Грачев М. О культуре русского слова. Вестник высшей школы 2000.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПЕРФЕКТНОЙ И ПЕРФЕКТНО-ДЛИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК

Низомова С.¹

В данной статье рассматривается вопрос преподавания английского языка с опорой на родной язык. При преподавании грамматики английского языка в таджикской аудитории тема «глагол» является одной из основных и самых трудных, и студенты часто неправильно переводят перфектные времена на таджикский язык.

Ключевые слова: *перфектные времена, несовершенный вид, повествовательные формы, вспомогательный глагол, совершенный вид, результативность, продолжительность.*

Низомова С.

РОҲҲОИ ТАҲВИЛИ ШАКЛИ МУТЛАҚИ ФЕЪЛИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Дар мақолаи зерин масъалаи омӯзиши забони хориҷӣ бо такя ба забони модарӣ баррасӣ гардидаст. Дар вакти омӯзиши грамматикаи забони англисӣ дар гурӯҳҳои тоҷикӣ мавзуи “феъл” яке аз муҳимтарин ва душвортарин мавзӯъ мебошад, ҳангоми тарҷумаи замонҳои мутлақ донишҷӯён ба забони тоҷикӣ нодуруст тарҷума мекунанд.

Калидвоҷаҳо: *феъл, замонҳои феъл, грамматика, забони англисӣ, шакл, натиҷа.*

Nizomova S.

THE WAYS OF SUBMISSION OF THE ENGLISH VERBS AND PERFECT CONTINUES TENSES INTO THE TAJIK LANGUAGE

This article is devoted to the question of teaching foreign languages with the support to the native language. While teaching English grammar in the Tajik groups, theme “Verbs” is one of the main and most difficult for the students and they often translate Perfect Tenses incorrectly.

Keywords: *English language, Tajik language, perfect tenses, perfect view, students, effectiveness.*

Преподавание иностранных языков проводится с опорой на родной язык. Основной контингент изучающих английский язык знаком в какой-то степени с грамматикой английского языка со школы или вуза. При преподавании грамматики английского языка в таджикской аудитории тема «Глагол» является одной из основных и самых трудных. Так как учащиеся часто неправильно переводят перфектные времена на таджикский язык, то в данной статье делается попытка сопоставить перфектные и перфектно-длительные формы английского глагола с повествовательными временами таджикского глагола.

Вопрос о том, относится ли перфект к категории вида, является ли он чисто временной или видо-временой формой, спорен. Б.А Илтьиш, Г.Н Воронцова, В.Н Ярцева, Е.А Зверева, И.Г Эбер, И.П Иванова, Л.И Зильберман и др. считают, что это видо-временная форма. Другие авторы считают перфектную группу особой категорией, не относящейся к категории вида. Они рассматривают ее как категорию временной отнесенности. Этой точки зрения придерживаются в частности, Н. М Василевская, А. И. Смирnidский и др.

В основном точка зрения известных зарубежных и советских германистов по этой проблеме подробно представлена в работе И.П Ивановой. Все языковые материалы

¹ Низомова С.Н.– старший преподаватель кафедры языков, ТТУ им. академика М. Осими, Душанбе, Таджикистан

свидетельствуют о том, что перфектная и перфектно длительная формы являются видо-временными. Что касается таджикского языка, то вопрос о наличии в нем перфектной и перфектно-длительной формы являются до сих пор спорным. Ученые указывали на существование перфектных форм в таджикском языке. А.З Розенфельд выделяет под влиянием русского языка и в таджикском языке два вида: «... совершенный вид и его частные случаи - результативность, законченность, однократность, мгновенность, внезапность; несовершенный вид и его частные случаи - незаконченность, многократность, длительность, продолжительность. А.З Розенфельд относит повествовательные формы таджикского глагола к группе совершенного вида. Однако многие грамматисты возражают против данного деления, так как повествовательные группы занимают особое положение, и подгоняют их под классификацию славянских видов вряд ли, имеет смысл. В работах У. Ахмедовой и В.С. Росторгуевой развивается мысль, что повествовательные формы не входят в систему изъявительного наклонения, а представляют собой особое наклонение, которое В.С Росторгуева называет аудитивным наклонением. Многие ссылаются на то, что эта форма является перфектной. Исторически она имела в большинстве случаев значение результата действия. Однако по мере развития системы таджикского языка появились многие формы, которые раньше не были присущи таджикскому языку. В настоящее время так называемые повествовательные формы в большинстве случаев обозначают неочевидные действие, т.е действия, о которых говорящий узнал либо с чужих слов, либо логически пришел к такому выводу, или судит о них по результатам.

Повествовательная форма таджикского глагола и по своему значению, и по внешним признакам не имеет видового характера. Здесь рассматривается не процесс протекания действия, а отношение говорящего к действию. Так как наклонение выражает отношение говорящего к действию, то лучше было бы отнести повествовательные формы таджикского глагола к категории наклонения. Повествовательные формы таджикского глагола имеют следующие временные формы:

1.Замони гузаштаи нақлий- Прошедшее повествовательное время. Образуется от причастия прошедшего времени плюс глагольная связка. Его первичное значение - результативность. В этом значении оно используется и в настоящее время. Его первичное значение - породило некоторые вторичные значения, например значение неочевидного действия;

2.Замони гузаштаи нақлии давомдор- длительное повествовательное время, или же длительная (вневременная длительная) форма перфекта. В этой форме видовая характеристика (продолжительность) оттеснила временное значение, и поэтому форма называется вневременной, так как используется для обозначения настоящего, прошедшего и будущего неочевидного действия;

3.Замони гузаштаи нақлии дур - преждепрошедшее повествовательное время. Образуется от причастия прошедшего времени и вспомогательного глагола *будан* «быть» в первой форме перфекта. Обозначает неочевидное действие, совершившееся до какого-то другого действия в пошлом;

4.Замони гузаштаи нақлии муайян — преждепрошедшее повествовательное продолжительное время.. Образуется путем сочетания причастия прошедшего времени основного глагола с преждепрошедшей формой вспомогательного глагола *истодан* «стоять». Выражает длительное неочевидное действие в прошлом. Его можно отнести к определенному моменту и в прошлом, и в настоящем.

Все сказанное показывает, что перфектные формы английского глагола не всегда можно перевести при помощи повествовательных форм таджикского глагола. Рассмотрим теперь примеры из английской литературы и проследим, как можно перевести перфектные формы на таджикский язык в различных случаях.

Present Perfect Tense вопрос о том, что выражает Present Perfect tense и как оно образуется, в существующей литературе освещен достаточно подробно. Наша задача заключается лишь в том, чтобы показать как можно перевести эту форму английского глагола на таджикский язык. В большинстве случаев значение результативности

сохраняет первая форма таджикской повествовательной группы, т.е. замони гузаштаи нақлӣ (прошедшее повествовательное время), которое во многих случаях соответствует Present Perfect Tense английского глагола:

а) когда выражается состояние, в котором находится предмет в результате совершившегося действия:

Neyveli, Like Bihilai, and some other projects, has become a symbol of Soviet - Indian cooperation in the fields of economy and technology- Нейвели, мисли Бихилай ва дигар корхонаҳо, рамзи ҳамкории Итифоки Совети ва Ҳиндустон гардидааст.

She's spoken to Peter about the new PCs- У бо Пиёттер дар бораи компьютерҳои нав сухбат кардааст.

Hi-tech's representatives have been at our University- Намояндагони Хай-Тек дар донишгоҳи мо будаанд.

б) когда имеется отрицательная частица not, наречия yet (ҳоло, ҳануз- еще), never(хеч, - никогда), ever (ягон вақт - когданибудь) и др.

She has never liked them (У ҳеч тоҳ онҳоро дуст надоштааст),

He has not finished the work yet- Вай корро тамом накардааст,

Have you ever thought of it? - Шумо дар ин бора ягон вақт фикр кардаед?;

в) когда о факте узнают не сразу, не в момент совершения действия, а потом, после специального выяснения или расследования:

Nearly 60 per cent of Bihilai steel has gone to the Government and Railways - Қариб 60% пулоди бихилай барои эҳтиёҷоти давлати ва роҳи оҳансози сарф шудааст, **Has the secretary come? -** Котиб омадааст?

г) когда говорящий самого действия не видел и судит о том, что оно совершалось по его следам или результатам?

But in Huxley the doubts have entered deeper than in Forster or Virginia Woolf- Вале дар Ҳаксли шубҳа нисбат ба Фортстер ё Вирчина Вулф чуқурттар ҷой гирифтааст. **They have built hundreds of new schools in Moscow-** Онҳо садҳо мактабҳои нав дар Москваго соҳтаанд.

Следует отметить, что Present Perfect замони гузаштаи нақлӣ 1л. ед. и мн.ч. в большинство случаев передается как замони гузашта (содда) — (простое) прошедшее, которое обозначает действие, имевшее место в прошлом (образуется от основы прошедшего времени + личные окончания глагола). Перевод Present Perfect (в 1л.ед. и мн. ч.) английского глагола на таджикский язык первой формой перфекта в большинстве случаев искажает мысль, так, как первая форма таджикского перфекта в основном обозначает неочевидное * действие.

I've argued with him till I was blue in the face. I've told him he's cutting off his nose to spite his face- Ман бо ӯ то ба ҳашм омаданам мунозира кардам. Ман ба ӯ гуфтам, ки бо ин рафтораш фақат ба худаш зарар меорад.

I've confided fully in father and we've discussed the question of Presents- Ман пурра рози диламро ба падарам изхор намудам ва мо масъалаи тухфаҳоро мухокима намудем.

I've invited my friend Hurstwood to come out some day and spend the evening with us- Ман дустам Ҳурствудро тақлиф намудам, ки ягон рӯз омада шабро ҳамроҳи мо гузаронад.

В таджикском и в английском языке именно форма Present Perfect -замони гузаштаи нақли сохранила значение результативности.

Past Perfect Tense- английского глагола в большинстве случаев соответствует таджикскому замони гузаштаи дур- прежде прошедшему времени, когда оно обозначает действие, произошедшее перед другими действием в прошлом, или когда контекст подразумевает давно совершившееся действие:

The war had gravely weaken its financial power- Ҷанг қувван молиявии онҳоро хеле суст карда буд.

By 1870 Sanna had become an established playwright- Дар солҳои 1870 Санна драматурги ҳақиқи гардида буд.

В некоторых случаях когда выражается действие, сообщаемое говорящим, который узнал об этом действии с чужих слов английский **Past Perfect** переводится на таджикский язык при помощи замони гузаштаи нақлии дур (преждепрошедшим повествовательным временем):

I thought from what he said that he had called a week or so ago- Ман аз руи гуфтааш фикр қардам, ки ў ҳафтаи гузашта ё пештар назди ту омада будааст.

The plant has fulfilled its yearly plan of production by the 5th of December- Ин завод плани солонаи худро то 5-уми декабр ичро кара будааст.

We carefully examined the samples which they had sent us - Мо бо диққат намунахое, ки онҳо фиристида буданд аз назар гузарондем.

Если между действиями не имеется большого промежутка времени и они следуют один за другим, то **Past Perfect** переводится как замони гузашта (содда)- (простое) прошедшее время:

The Indian engineers had begun for expansion immediately after the one- million tonne plant was completed- Баъд аз он, ки соҳтмони завод бо иқтидори 1- млн.тонн ба охир расид, дарҳол инженерони ҳинд ба васеъ қардани он шурӯй намуданд;

When they had finished they went joyfully out to play- Вақте ки онҳо тамом қарданд, хушҳолона барои бозӣ берун баромаданд.

Present Perfect Continuous Tense - Для выражения Present Perfect Continuous Tense специальной формы в таджикском языке не существует, и потом эта форма английского глагола на таджикский язык передается по разному: а) Замони хозираи оянда (настоящее- будущее время).

The civil war has been going on for nearly a year- Ҷанги граждани қариб як сол боз давом қарда меояд;

Bihilai has also been participating in the export programme- Бихилай инчунин дар нақшай содирот шитирок намуда меояд;

And you Sir; We have been looking for you since eight o'clock- Шуморо бошад Ҷаноб, мо аз соати 8 боз Ҷустуҷӯй қарда гаштаем;

And we have been going to the pictures about twice a week ever since - Ва мо аз он руз ин Ҷониб ҳафтае қариб ду бор ба киноҳо рафта гаштаем;

б) Замони хозираи муайян (настоящее определенное время)

«I see», he said «that you have been examining the portrait of my unhappy friend Fifty-Six » - Мебинам, ки Шумо расми дусти бадбахти ман Панҷоҳу - Шашро тамошо қарда истодаед», гуфт ў;

The first unit of the Neyveli P.S was comissioned in August 1962. Since then the P.S has been working uninterruptedly - навбати якуми ГЭС-и Нейвели августи соли 1962 ба истифодабари дода шуда буд. Аз он дам ГЭС бетаваққуф кор қарда истодааст.

Past Perfect Continuous Tense- из всех форм Perfect Continuous только форма Past Perfect Continuous имеет аналог в таджикском языке, т.е приблизительно соответствует таджикскому замони гузаштаи муайян (выражает действие, происходившее в определенное время в прошлом. Эта форма выражает действие в процессе как в прошедшем, так и в давнопрошедшем. Образуется от причастия прошедшего времени основного глагола и формы преждепрошедшего времени глагола *истодан*).

It was flowering out of feelings which had been withering in dry and almost barren soil for many years - Ин аз нав шукуфонгардии ҳисиётест, ки дар замини хушку бехосил солҳо пажмурда гашта истода буд.

He had been looking for some time for a break in the conversation when he could give it a serious turn- У чанд вакт мунтазири хомуши шуда истода буд, ки сухбат равиши ҷидди дихад

The heat wave had been lasting now more then a month- мавчи гармии ҳаво ҳоло як моҳ зиёдтар давом қарда истода буд.

A guffaw, which the school had been holding in with difficulty until the end of this period, broke out explosively- Хандае, ки мактаббачагон то ин дам бо душвори нигоҳ дошта истода буданд, якбора баланд шуда рафт.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Present Perfect английского глагола в большинстве случаев соответствует первой форме таджикского перфекта, т.е замони гузаштаи нақли.
2. Past Perfect и Past Perfect Continuous английского глагола в основном соответствует таджикским замони гузаштаи дур и замони гузаштаи муайян, которые не относятся к группе перфекта, а входят в группу общего вида.
3. Present Perfect Continuous английского глагола передается на таджикский язык в основном путем замони ҳозираи оянда и замони ҳозираи муайян.
4. В таджикском языке нет такой всеобъемлющей формы перфект и которая могла бы быть аналогичной английской.
5. Future Perfect и Future Perfect Continuous встречаются редко, и поэтому нет необходимости объяснить эти формы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арзуманов С., Сангинов А. Забони точики. Душанбе, Маориф, 1998-415с.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи точик. Проспект/Душ, Дониш, 1977-428с.
3. Растворгумова В.С Грамматический очерк таджикского языка. М. Наука, 1949-187с.
4. Растворгумова В.С Фонология Отв. Ред. д.ф.н. В.А Ефимов М. Наука, 1990-256с.
5. Розенфельд А.В Глагол (таджикского языка). Сталинабад, 1954-585с.

ПОНЯТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ В НАУЧНОЙ СРЕДЕ

Зардиева Суман¹

В данной статье говорится о понятии коммуникативной компетенции и его становление в научной среде. В состав коммуникативной компетенции входят лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты. Коммуникативная компетенция формируется в ходе социального взаимодействия и реализуется в речевой деятельности.

Ключевые слова: компетенция, наука, грамматика, обучение, термин, навыки, русский язык, формирование, знание, лингвистика.

Зардиева Суман

МАФҲУМИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ВА БАРҚАРОРШАВИИ ОН ДАР МУҲИТИ ИЛМӢ

Дар мақолаи зерин оиди мафҳуми салоҳиятноки ва иртиботӣ ташаккули он дар муҳити илмӣ гуфта шудааст. Ба сохтори муносабати босалоҳият ҷузъҳои забонӣ, зеҳӣ ва прагматикий доҳил мешаванд. Салоҳиятҳои иртиботӣ дар ҷараёни муносабатҳои иҷтимоӣ ва фаъолияти зеҳӣ амалӣ карда мешаванд.

Калидвоҷсаҳо: салоҳиятнокӣ, илм, грамматика, омӯзши, истилоҳ, малака, забони русӣ, ташкил додан, дониш, забоншиносӣ.

¹ Зардиева Суман - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами, адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни, 45,

THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS FORMATION IN THE SCIENTIFIC ENVIRONMENT

This article deals with the concept of communicative competence and its development in the scientific community. The composition of communicative competence includes linguistic, sociolinguistic and pragmatic components. Communicative competence is formed in the course of social interaction and is realized in speech activity.

Keywords: *competence, science, grammar, training, term, skills, Russian language, formation, knowledge, linguistics.*

Важным компонентом успешного речевого общения является коммуникативная компетенция: наличие у человека коммуникативной компетенции позволяет ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные знаковые системы.

Коммуникативная компетенция приобрела особый статус в 90-х годах XX века в ходе освоения Россией Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Возникновение компетентностного подхода обусловлено тем, что в настоящее время знания, умения, навыки стало недостаточно для описания интегрированного результата образовательного процесса. Концепция коммуникативной компетенции стала результатом осуществляющей с 1970-х годов попытки «провести грань между когнитивными (академическими) и базовыми межличностными коммуникативными умениями человека». Эта концепция в дальнейшем вылилась в развитие различных моделей данной компетенции – Д. Хаймса, Я.А. Ван Эка (1986), Л.Ф. Бахмана (1990), М. Каналя (1983).

Сам термин «компетенция» появился в научном мире благодаря американскому языковеду, автору теории порождающей грамматики, Н. Хомскому (1965); в своих работах он использует словосочетание «лингвистическая компетенция», представляя её как систему внутренне присущих говорящему правил функционирования языка.

Понятие «коммуникативная компетенция» впервые появилось в исследованиях американского лингвиста Д. Хаймса (1972), считавшего, что для изучающего иностранный язык недостаточно овладеть только лингвистической компетенцией, необходимо также научиться правильно, пользоваться изучаемым языком в современном обществе.

В понятие «коммуникативная компетенция» был вложен тот смысл, что высказыванию присущи свои правила, которым подчиняются правила грамматики, и усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе коммуникации.

Термин «коммуникативная компетенция» в отечественной науке впервые был употреблён М.Н. Вятютневым для обозначения способности человека, общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные запросы. Изначально данный термин использовался в методике обучения иностранным языкам, затем был заимствован представителями других отраслей науки. Как один из переводов слова *competence* в русский язык наряду с термином «компетенция» вошёл термин «компетентность». В научно-исследовательской среде эти понятия либо отождествляются, либо дифференцируются.

Этот вопрос рассматривается И.А. Зимней, как подход, основанный на понятии «компетентность», которое включает собственно личностные качества, определяется как более широкий, соотносимый с гуманистическими ценностями образования.

Толковый словарь под редакцией Ушакова трактует слово «компетентность» как «осведомленность, авторитетность», знание в какой-либо области, а «компетенция» рассматривается как: 1) круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг полномочий, область подлежащих ведению вопросов, явлений.

Более подробную трактовку этих терминов даёт А.В. Хоторской: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности».

Следовательно, обладать компетентностью значит иметь определённые знания, определённую характеристику, быть осведомлённым в чём-либо, обладать компетенцией – значит обладать определёнными возможностями в какой-либо сфере. Р.С. Немов рассматривает компетентность как характеристику человека, выражющуюся в наличии у него знаний, умений и навыков, достаточных для решения какой-либо проблемы, занятий тем или иным видом деятельности.

Термином «коммуникативная компетентность» пользуются Ю.М. Жуков, А.А. Петровская, П.В. Растворников, Е.И. Мычко, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя. При этом смысловое значение понятия «коммуникативная компетентность» отождествляется со значением понятия «коммуникативная компетенция».

Термин «коммуникативная компетенция» используют М.Н. Ватюнёв, Д.И. Царенков, Н.В. Хорунжая, Л.К. Граудина, С.Н. Ширяева, К.Ф. Седов, а также современные авторы методической литературы по преподаванию иностранного языка, т.к. с 1990 года в документах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые в состав коммуникативной компетенции входят лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты. Коммуникативная компетенция формируется в ходе социального взаимодействия и реализуется в речевой деятельности.

Коммуникативная компетенция (Communicative language competence) состоит из трёх компонентов: - лингвистический компонент (linguistic component), - социолингвистический компонент (sociolinguistic component), - прагматический компонент (pragmatic).

Рассмотрим два взаимодополняющих определения коммуникативной компетенции:

1. Коммуникативная компетенция – это умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу.

2. Коммуникативная компетенция – это способность человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретённое в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество реальной личности.

В данных определениях рассматриваются разные характеристики коммуникативной компетенции, их можно выделить в три основных компонента:

1. Лингвистическая компетенция предполагает овладение определёнными знаниями и навыками в различных аспектах языка: лексике, фонетике, грамматике, а также их когнитивную организацию.

2. Социолингвистическая компетенция представляет собой способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовать в соответствии с контекстом.

3. Прагматическая компетенция включает в себя знания, умения, навыки, позволяющие понимать и порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением.

Лингвистическая компетенция включает в себя знание лексики, фонетики, грамматики и соответствующие навыки и умения, а также другие характеристики языка как системы, безотносительно к социолингвистической значимости его вариантов и к прагматической функции конкретных реализаций. Применительно к индивидуальной коммуникативной компетенции, этот компонент предполагает не только объём и качество знаний (например, знание смыслоразличительной функции звуков, объём и точность словаря), но и их когнитивную организацию и способ хранения (например, ассоциативную сеть, в которую говорящий помещает определённую лексическую единицу), а также их доступность (припомнание, извлечение из долговременной памяти, использование).

Знания не всегда носят осознанный характер и не всегда могут быть чётко сформулированы (например, это может относиться к владению фонетической системой языка). Когнитивная организация словаря, его хранение и доступность могут варьироваться у различных людей и даже у одного человека (например, в условиях многоязычия) и зависят от индивидуальных особенностей, а также от культурной среды, в которой человек вырос и обучался.

Социолингвистическая компетенция отражает социокультурные нормы (правила хорошего тона, нормы общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных групп, языковое оформление определённых ритуалов, принятых в данном обществе).

Социолингвистический компонент оказывает большое влияние на речевое общение между представителями разных культур, которые могут даже не осознавать этого.

Прагматическая компетенция предполагает языковые средства в определённых функциональных целях (реализация коммуникативных функций, порождение речевых актов) в соответствие со схемами взаимодействия. Человеку необходимо уметь ориентироваться в ситуации общения. Особое влияние на формирование прагматической компетенции оказывают социальное взаимодействие и культурная среда.

Лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты коммуникативной компетенции приобретаются индивидом в ходе социального взаимодействия и реализуются в речевой деятельности.

Коммуникативная компетенция является важной составляющей эффективного общения и представляет собой способность грамотно выстроить речевое поведение.

Коммуникативная компетенция является приобретённой в ходе социального взаимодействия способностью индивида к общению. Она предполагает взаимодействие с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками; умение выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.

В состав коммуникативной компетенции входят лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты. Коммуникативная компетенция формируется в ходе социального взаимодействия и реализуется в речевой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вятютнев М.Н. Традиции и новации в современной методике преподавания русского языка и литературы: Доклады советской делегации на конгрессе МАПРЯЛ. – М., 1986. – с. 79-84
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 38 с.
3. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997.- 320 с.
4. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. // О чем спорят в языковой педагогике. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.
5. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова - М.: Гос. инт "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940.
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". -2002. -23 апреля. <http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm>
7. Бочарникова М. А. Понятие «коммуникативная компетенция» и его становление в научной среде // Молодой ученый. — 2009. — №8. — С. 130-132.

РАВАНДИ ҶАҲОНШАВИИ ТАЪЛИМ ВА АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ОН

Бахрон Зулфонов¹

Муаллим дар тамоми давру замон ба сиёсати давлат пайравӣ намуда, ба манфиати ҷамъияту давлат дар тарбия намудани насли навраси созанд кор мекунад. Муаллим як қисми таҷрибаи одамонро, ки бояд хонандагон аз худ кунанд, ба онҳо ёд медиҳад ва худро аз ҷиҳати одобу рафткор, донишу гуфтор, маърифату маданият ҳамчун намунаи ибрат муаррифӣ мекунад.

Вожаҳои қалидӣ: муаллим, ваҳдат, миллат, таълим, дониш, хонандা.

Бахрон Зулфонов

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Учитель всегда следовал политике государства и работал на благо общества и государства в подготовке творческого подросткового поколения. Учитель является частью опыта, которым люди должны быть самоучкой, и важно проявлять самоочевидность, а также поведение, навыки, знания и культуру.

Ключевые слова: учитель, традиция, нация, образование, знания, учащиеся.

Bakhron Zulfonov

THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS THEORETICAL BASIS

The teacher always followed the policy of the state and worked for the benefit of society and the state in the preparation of the creative teenage generation. The teacher is part of the experience that people need to be self-taught, and it is important to show self-evidence, as well as behavior, skills, knowledge, culture and culture.

Key words: teacher, tradition, nation, education, knowledge, students

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми апрели соли 2014 омадааст: «*Дар сиёсати иҷтимоии қишивар соҳаи илму маориф дар оянда низ ҳамчун яке аз самтҳои қалидӣ боқӣ монда, Ҳукумати Тоҷикистон барои рушди он тамоми имконоти худро истифода мебарад ва маблагузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад*».

Ҳукумат ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбиру ҷораҳоро андешида истодаанд, ки таълим ва тарбия ҷавобгӯйи стандарти ҷаҳонӣ бошад ва Тоҷикистон ҳарчи тезтар ба фазои ҷаҳонии таҳсилот ворид гардад. Барои амалӣ гардонидани ин мақсади нақу муносибатро ба куллӣ бояд дигар кард. Таълим раванди мураккаб буда, ворид кардани навовариҳоро дар ҷараёни дарсдихӣ ва хониши ҳаррӯза талаб менамояд. Дар ҷараёни таълим ва тарбия хонандагон ташаккул ёфта, ягон ҷабҳаи таҷрибаи ҳаёти ҷамъиятӣ-таърихии наслҳои гузаштаро аз худ мекунанд ва бо донишҳои муосир инкишоф дода пеш мебаранд.

Асосҳои назариявии таълим ва тарбия ба он равона гардидааст, ки мағкура, дарки сиёсат, маърифати илмӣ, ахлоқи ҳамида, адабиёт ва мероси пуарзиши ниёғон, дастовардҳои варзишӣ, комёбиҳои санъат ва дигар комёбиҳои миллӣ боиси ифтихори насли наврас гардад.

Таълим фаъолияти якҷояи муаллим ва хонандагон буда, дар давраи муайян дар худуди мактаб ва синфхона амалӣ мегардад. Фаъолияти муаллим дар бобати додани донишҳои нав ба воситаи шаклҳои гуногуни сурат мегирад дарс ва корҳои

¹Бахрон Зульфонов - заведующий отделом, воспитательной работы исследований развития образования Институт развития образования им. Абдурахмана Джами, Душанбе, Айни - 45,

беруназсинфӣ амалӣ мегардад. Фаъолияти хонанда баҳри аз худ намудани он донишҳо-хониш номида мешавад.

Бехуда нест, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми апрели соли 2014 таъкид гардидааст: **«Омӯзгор дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва сатҳу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онҳо маҳз ба доништу таҷриба, маҳорати касбӣ, усули таълим ва дигар ўнахтӯи фаъолияти шаҳсии омӯзгор вобастагии зич дорад».**

Муаллим дар тамоми давру замон ба сиёсати давлат пайравӣ намуда, ба манфиати ҷамъияту давлат дар омода намудани насли навраси созанд кор мекунад. Муаллим як қисми таҷрибаи одамонро, ки бояд хонандагон аз худ кунанд ба онҳо ёд медиҳад ва худро аз ҷиҳати одобу рафткор, донишгуфткор, маърифату маданият ҳамчун намунаи ибрат зоҳир менамояд. Гайр аз ин вазифаи аввалиндарачаи муаллим, ки аз дарсдихӣ иборат мебошад, ин масъулият аз ў талаб менамояд, ки фанни худро хуб донад, маҳорати ташкили раванди таълиму тарбияро дошта бошад, бо услубҳои нави таълим шинос бошаду ҳусусиятҳои инкишофи фикрии кӯдаконро фаҳмад ва онро ба самти дуруст равона карда тавонад. Муаллим ба воситаи донишҳои педагогӣ, равонию методӣ имкониятҳои донишгирӣ шогирдонро дарк намуда, роҳҳои пайдо намудани сифатҳои ҳамидаи инсониро дар онҳо ташаккул дидад.

Хониш раванди фаъолияти маърифатии хонанда буда, дар ҷараёни он қувваи фикрӣ, ҳусусиятҳои ахлоқӣ, иродай шаҳсӣ ва назару муносибати таңқидии ў зоҳир мегардад ва ташаккул мейёбад.

Дарсдииҳои хониш ҳар ду раванди ягонаи таълиму тарбия буда, дар мактаб дар робитаи мутақобила амал мекунанд. Дарс ҳамон вақт бобарор мегардад, ки инкишофи фаъолиятнокӣ, имконияту маҳорати дониши хонандагонро аз эътибор дур насозад ва ба он равона гардад.

Таълим ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти маърифатӣ аз дарк ҷониби олимон шинохта шудааст. Ин назария қайҳо боз аз ҷониби олимони соҳаи педагогика эътироф гардидааст ва аҳаммияти бузургеро доро мебошад. Хонанда танҳо ба воситаи таълиму тарбияро дар раванди таълим инкишофт ёфта, олами берунаро дарк мекунад. Маълум мегардад, ки хониш яке аз намудҳои фаъолияти маърифатии хонанда зери роҳбарӣ ва роҳнамоии муаллим мебошад. Ба муаллим, гайр аз доштани доништу маҳорати педагогии дарсдихӣ, намудҳои дигари маърифатӣ - маънавӣ низ лозиманд. Намудҳои дигари маърифатиро дар фаъолияти омӯзгор илм, санъат, бозӣ, меҳнат ва гайраҳо ташкил медиҳад, ки инсон тавассути онҳо асрори олами беруниро дониста мегирад.

Таълим ҳамчун омил ва сарчашмаи асосии маърифат назарияи материализми диалектико дар бораи донисташавандагии одам ба асос мегирад. Мақсади асосии таълиму тарбияро намудани ҷамъияти инсонӣ ва аъзоёни он аз торикӣ ва ҷаҳолат мебошад. Диалектикаи материалистӣ таълиму тарбияро медиҳад, ки олам аз модда, ҷисмҳо иборат буда, доимо дар ҳаракат, тағйирёбӣ ва аз як шакл ба шакли дигар гузаштан мебошад. Одам олами атрофро дарк карда, роҳҳои ба он таъсир расонидан ва аз он дуруст истифода бурданро мефаҳмад ва дар ин замина ҳудаш ҳам инкишофт мейёбад.

Зинаҳои маърифатии одамон оид ба дарки сирру асрори олам ҷандин марҳиларо тай намудааст:

Якум, зинаи маърифати ҳиссӣ ё донишҳои рӯзмарра, ки кӯдак дар ҷараёни он дар бораи ҳодисаю ҷизҳои табиату ҷамъият тасаввурот пайдо мекунад. Ҳар қадар ҳиссииёти кӯдак бештар инкишофт ёфта бошад, вай дар синфҳои ибтидой бо завқу ҳоҳиши баланд меҳонад. Ў дар натиҷаи робитаи зич доштанаш ба олами беруна донишҳои рӯзмарраро ҳосил менамояд.

Дуюм- маърифати абстрактӣ мебошад, ки аз худ кардани низоми мағҳумҳоро дар бар мегирад. Дар ин марҳила таълиму тарбияи дурусти то мактабӣ зарур аст, то ки хонанда тавассути мазмуни фанҳои алоҳида – риёзӣ, қимиё, физика, таъриҳ, забону адабиёт ва гайраҳо олами атрофро омӯхта, асоснок маърифат намояд. Агар дар марҳилаи аввал ба воситаи органҳои ҳиссииёт ҷизҳо, ашёҳо, дарёҳо, паррандаҳоро медониста бошанд, дар марҳилаи дуюм, яъне дар марҳилаи маърифати абстрактӣ

хонандагон мафхұмхо, қоидаҳо, теоремаҳоро объективан чуқуру васеъ маърифат мекунанд.

Маърифати конкретті ба абстракті ба инкишофи фикрии хонандагон таъсири гүногун мерасонад. Бештар, зиддиятре дар фаъолияти идрокій ба вучуд меорад, ки як намуди фаъолияти маърифатті бар зараги намуди дигаре шуда метавонад. Аз ҳамин сабаб муаллими синфи ибтидой бояд донад, ки кадом фаъолият ба инкишофи фикрии бачаҳо мусоидат карда, барои бартараф сохтани камбудиҳои доштаи онҳо кумак расонида метавонад.

Дар ҷараёни таълим марҳилаи олии маърифат низ вучуд дорад, ки дар асоси тафаккури абстракті инкишоғ ёфта, тасаввуроти хулосавии хонандагонро дар бораи олами атроф ҳосил менамояд. Ин шакли маърифат ба ташаккул ёфтани ақидаҳо, андешаҳо, хулосабарорӣ ва васеъ гардидани ҷаҳонбинӣ оварда мерасонад.

Муаллимони соҳибтачриба ҳам дар синфҳои ибтидой ва ҳам дар синфҳои болой барои ҳар марҳилаи маърифатии хонандагон вазифаҳои маҳсуси таълимӣ гузошта, ҷараёни инкишофи фикрии онҳоро дуруст ба роҳ мемонанд. Инкишофи фикрии бача, ба фикри мо пажухишгарон, то як андоза аз ҳарҷӣ тезтар беруншавӣ ва даст кашидан аз қолаби кӯҳнаи таълим ва тарбия вобаста мебошад.

Таълим- суръати инкишофи психикӣ, фардӣ, интиқодии хонандагонро метезонад. Кӯдак аз рӯзи таваллуд ба инкишоғ оғоз мекунад ва то ба мактаб омадан фаъолияти асосии вайро бозӣ ва ӯ мөхнати зӯррас ташкил медиҳад.

Баробари ба таҳсил дар мактаб омадани кӯдак, ӯ ба олами донишҳо, мафхұмхо, қонуниятҳо ворид мешавад. Дар муддати нисбатан кӯтоҳ вай донишҳои дар давоми асрҳо андӯхтаи одамонро аз худ мекунад ва ҳамин донишҳо инкишофи фикрӣ ва андешаронии хонандагонро таъмин менамоянд. Баъзан аз сабаби нодуруст истифода бурдан аз методи муносибат, ҳавасмандгардонию равонасозии муаллимон, бачаҳо аз таълим ва таҳсил дилхунук мешаванд.

Кӯдаки имрӯза, ки дар шароити мусир тавлид шудааст, аз ҷиҳати зоҳирӣ ва ҷисмонӣ аз кӯдаки чанд аср муқаддам тавлидгашта, фарқи қуллӣ надорад. Лекин агар бача мактаби мусирро хатм кунад, бо фаҳмиши техникӣ ва технологӣ ва ҷаҳонбинию зинаи маърифаташ аз ҳамсолони қарнҳои пештара ба қуллӣ фарқ мекунад, ки инро ба осонӣ дидан мумкин аст.

Таълим аз маърифати илмӣ тафовути калон дорад, зеро дар рафти таълим фаъолияти бозӣ, мөхнатӣ, фикркунӣ ва масъялагузорӣ истифода бурда мешавад. Мақсади асосии таълим аз он иборат аст, ки дар ҷараёни он бачагон дониш гиранд, мундариҷаи фанҳоро аз худ намоянд ва тамоили муайянро барои ояндаашон интихоб кунад. Дониш ба хонанда ҳангоми бозӣ ҳамчун унсури ёрирасон медод мекунад. Дар фаъолияти мөхнатӣ бошад, нишондиҳандай асосии натиҷаи мөхнат дониш аст. Дар рафти мөхнат дониш бойтар мегардад, сайқал мёбад ва роҳу усули нави ҳосилнокии мөхнат, иҷрои бехатаронаи он пайдо мекунад.

Таълим аз маърифати илмӣ боз бо он ҳусусияташ фарқ мекунад, ки дар раванди таълим мақсади маърифат аз худ кардани маводи ҳониш аст, ки бе фаъолияти мөхнатӣ иҷрояш мұяссар намешавад. Илм ин ҳодисаю падидаҳоро дар алокамандӣ тадқиқ намуда, ба воситаи қонуният ва донишҳои дар китобҳои дарсӣ ва дигар сарчашмаҳо мағфуз буда маърифат менамояд. Олимни соҳа вақти маърифати илмӣ, масъалаи тадқиқотиро тавассути формулаҳо, теоремаҳо ва ё санчишу озмоишҳо иҷро менамояд.

Вазифаҳои раванди таълимро олимон ва омӯзгорон дар се омил асоснок ва муайян кардаанд:

- а) вазифаи маълумотдиҳӣ ё маърифатӣ;
- б) вазифаи инкишоғдиҳӣ;
- в) вазифаи тарбиявӣ ё тарбиятдиҳӣ.

Вазифаи маълумотдиҳӣ ё маърифатии таълим онро талаб мекунад, ки мактабиён донишҳоро аз худ кунанд, дар онҳо маҳорату малакаҳои фаъолияти ҳониш ташаккул ёбад, ба ҳондан ва мутолиаи мустақилона муҳаббат пайдо намоянд ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи сирри ҳастӣ бошанд.

Вазифаи инкишиофдиҳии таълим пеш аз ҳама бояд пешрафт, инкишифи фикрии хонандагонро таъмин намояд. Як ё маҷмӯи донишҳо метавонанд ба дараҷаи инкишифи ақлонии хонандагон таъсир расонанд. Инкишифи дониш, малака ва маҳорати хонандагон аз сабаб ва омилҳои зиёди ҳавасмандкуй, назорат ва танбеҳдиҳию роҳнамоии педагогӣ вобаста мебошанд. Дар тадқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаи педагогӣ қобилияти фикрӣ ва инкишифи ақлии хонандагон гуногун ва зиддиятнок баҳогузорӣ карда мешавад. Фаъолияти таълим ва ҳониш бояд ҳамеша барои баланд бардоштани дараҷаи инкишифи фикрӣ- маърифатии хонандагон равона карда шавад.

Вазифаи сеюми раванди таълим- тарбиявӣ ё тарбиядҳӣ мебошад, ки дар ҷараёни он хонандагон ҳам ба таълим ва ҳам ба тарбия фаро гирифта мешаванд. Дар хонандагон тавассути тарбия ҳисси ватандӯстӣ, сифатҳои ахлоқӣ, ақидаҳо, эътиқод, ҳисси зебопарастӣ, интизомнокӣ, меҳнатдӯстӣ ташаккул меёбад. Дарки вазифаҳои раванди таълим ба муаллими ҷавон мадад мерасонад, ки ҳангоми кор онҳоро аз мадди назар дур накарда, мувоғиқи мақсади дар наздаш гузошта корро ба роҳ гузорад. Муаллим бояд мунтазам ба инкишифи ақл, ҳиссиёт, иродай бачагон таъсир расонда, сифатҳои одаму одамгариро дар онҳо пайдо намояд. Ҳамин тавр, моҳияти раванди таълим дар замони мусоир ва барҳурди тамаддунҳо робитаманд донистани дарсдиҳӣ, ҳониш ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи арзишҳои умунибашарӣ мебошад.

Таълим умуман, фаъолияти ҳамкории муаллим ва хонандагон мебошад, ки бояд дар асоси боварӣ, ҳамкорӣ ва муносабати ҳайрҳоҳона бо талаботи ҷидӣ сурат гирад. Таълим ва тарбия таърихи қадимӣ дошта, танҳо дар робитаи қанданашаванд амалий мегарданд. Онҳоро чудо аз ҳамдигар тасаввур кардан мумкин нест ва якеро аз дигаре муҳим ва зарурӣ шуморидан ҳатост.

АДАБИЁТ:

1. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд»
3. Д.Маҳкамов «Хирмане аз киштзори парешон», Душанбе.- 2012
4. Д.Маҳкамов «Тифлию домони модар», Душанбе.- 2011
5. Д. Маҳкамов. «Гулдастае аз ҷамани андеша», Душанбе.- «Сифат», 2015

ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИОНИИ КОМПЬЮТЕРӢ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ДАРСҲОИ ХИМИЯ

Худоёрбекова Соро¹

Мақола ба технологияи инновационии компьютерӣ ва истифодаи он дар дарсҳои химия баҳшида шуда аст. Технологияи инновационӣ-ин маҷмӯи методҳо, раванди истеҳсолӣ ва воситаҳои барномавӣ-техникие ҳастанд, ки дар шакли технологӣ, гирд омада, ғункунӣ, коркард, нигоҳдорӣ, паҳнкунӣ ва инъикоси иттилоотро бо мақсади паст намудани машаққати равандҳои истифодаи захираҳои иттилоотӣ, баланд бардоштани эътиимод ба онҳо роҳандозӣ мешавад.

Калидвоҷсвҳо: технологияи инновационӣ, ғанни химия, компьютер, хонандагон, методҳо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ

Худоёрбекова С. П.

Статья посвящена вопросам индивидуализации обучения, активизации познавательной деятельности развитию творческих способностей обучающихся через

¹Худоёрбекова Соро – омӯзгори Донишгоҳи Аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур

использование информационно-коммуникационных технологий на уроках химии. Обозначены задачи, решаемые с помощью ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса. Рассмотрено использование электронных учебников, презентаций, интерактивной доски при подготовке и проведение уроков химии.

Ключевые слова: информационные технологии, электронные ресурсы, компьютер, презентаций, электронных учебников, интерактивной доски.

USONG OF INNOVATIVE AND COMPUTER TECHNOLOGY IN CHEMISTRY LESSONS

Khudoyorbekova S. P.

This article is dedicated to the problem of individualization of education, activations of cognitive activity, development of the creative abilities through using information and communication technology of the chemistry lessons. The exercises which will be solved by information technology in education process were determined. Using of electronic resources, presentations, interactive boards during the lessons are also considered.

Key words: *information technologies, electronic resources, computer, presentations, interactive boards.*

Технологияи инноватсионӣ як соҳаи фаъолият мебошад, ки ба технологияи идоракунӣ ва коркарди маълумотҳо вобастагӣ дорад.

Технологияи инноватсионӣ-ин маҷмӯи методҳо, раванди истеҳсолӣ ва воситаҳои барномавӣ-технике ҳастанд, ки дар шакли технологӣ, гирд омада, ғункунӣ, коркард, нигоҳдорӣ, паҳнкунӣ ва инъикоси иттилоотро бо мақсади паст намудани машаққати равандҳои истифодаи захираҳои иттилоотӣ, баланд бардоштани эътиимод ба онҳо роҳандозӣ мешавад.

Мақсади соҳтан ва васеъ паҳншудани технологияи инноватсионӣ-ҳалли масъалаҳои ахборотии ҷамъияти ҳаётӣ дар мамлакат аст.

Дар вақтҳои охир дар зери мағҳуми технологияи инноватсионӣ бисёртар технологияи компютериро дарк мекунанд. Ҳусусан технологияи инноватсионӣ бо истифодаи компютерҳо ва бо таъмини барномаҳо барои нигоҳдорӣ, мубадалкунӣ, ҳимоя, коркард, интиқол ва гирифтани ахбор сару кор дорад.

Мувофиқи таърифи қабулкардаи ЮНЕСКО технологияи инноватсионӣ -ин маҷмӯи фанҳои алокази мутакобилдоштаи технологӣ ва муҳандисӣ мебошад, ки методҳои ташкили натиҷабаҳши меҳнати инсонҳои бо коркард ва нигоҳ доштани ахборот машғуланд, меомӯзанд.

Ҳусусан, дар рафти дарсҳо, таҳти роҳбарии омӯзгор ,хонандагон метавонанд, тарзи истифодабарии компютерро омӯзанд.

Баланд бардоштани сифати таълим бе ворид намудани технологияи инноватсионии компютерӣ дар раванди он хело душвор аст.

Барои амалӣ шудани чунин мақсад зарур аст, ки ба накшаҳои таълими иҳтиносҳои фанни химия қисматҳои технологияи инноватсионӣ, ба монанди истифодаи компютер, мультимида ва проектору таҳтаи электронӣ, ки барои омӯзиши химия ёрии калон мерасонанд, ворид карда мешавад. (1-2)

Мақсади ниҳоии ворид намудани технологияи инноватсионии компютерӣ дар раванди таълими химия- ин истифода карда тавонистани компютер барои аз худ намудани маълумот оид ба раванд ва ҳодисаҳои табиӣ дар фаъолияти амалии инсон ҷой дошта мебошад.

Омӯзиши фанни химия методҳои хосси худро дорад, ки аз дигар фанҳои таълими фарқ мекунад. Яке аз чунин методҳои омӯзиш, ин гузаронидани корҳои амалӣ-лабораторӣ мебошад. Дар бисёр мавридҳои гузаронидани корҳои амалӣ ё лабораторӣ компютер ёрирасони омӯзгор шуда метавонад. Кори амали ё лабораториро бояд хонанда худаш ичро кунад, чунки ин хеле хуб аст агар вай гузариши реаксияҳои химиявиро бо ҷашми худ бинад ва моҳияти онро дарк намояд. Агар барои гузаронидани таҷриба дар лабораторияи

химиявӣ имконият мавҷуд набошад, он гоҳ компютер имконият медиҳад, ки онро тавассути намоиш нишон дихем.

Ин методи омӯзиш ба хонандагони фаҳмиши сусти химиявидошта имконият медиҳад, ки ин фанро пурратар аз худ намоянд.

Бояд зикр кард, ки технологияҳои таълим маънои онро надорад, ки пурра аз методикаи аньанавии таълим даст қашем. Технологияро ба ҷои методҳои таълим истифода намебаранд, балки ҳамчун қисми таркибии методикаи фан арзёбӣ мекунанд. Ҳусусияти технологияи иттилоотӣ дар он аст, ки раванди таълими мақсаднок ва натиҷанок ба нақша гирифта, ба амал татбиқ карда шаванд. Фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти кори вай таҳти назорати ў буда, тавре ташкил карда мешавад, ки ҳар як амал бо навбати муайян сурат мегирад ва ичрои онҳо натиҷаҳои дилҳоҳи пешбиншударо медиҳад.

Имконияти дигари истифодабарии технологияи компютерӣ ва технологияи иттилоотӣ дар он аст, ки дар муддати кутоҳ дониши хонандагонро таҳти назорат гирен.

Ҳозир ҳамаи он китобҳои электроние, ки дар сайтҳои интернетӣ ва компютерӣ дида мешаванд дорои машқу масъалаҳо, ҳалли онҳо, тестҳои гуногун ва намунаи ичроиши онҳо мебошанд.

Инчунин барои назорат намудан журналҳои маҳсусе ҳастанд, ки хонанда метавонад сатҳи дониши худро санҷида, натиҷаашро дар ин журнали давомотӣ ва назоратӣ қайд намояд.

Дониши хонанда аз тарафи компютер назорат карда мешавад, чунки супориш барои ҳар боб ё мавзӯъ алоҳида пешниҳод шудааст, ки онро компютер, дар ҷанд имконият ва дар муддати чи гунна вакт ичрошудаанашро низ қайд мекунад. Инчунин истифодабарии барномаҳои назоратӣ имконият медиҳад, ки хонанда донишашро худаш баҳо дихад. Ба гайр аз бартарииҳо, ки техникаи ҳозирзамон имконият медиҳад, норасоиҳо низ дида мешаванд.

Имрӯз технологияи инноватсионии компютерӣ як ҷузъи ҷудошавандай ҳаёти одамон мебошад (3)

Дар замони мусосир бояд ҳар як омӯзгор новобаста аз фанни таълими, дарси худро бо истифодай технологияи инноватсионии компютерӣманзур намояд, (4) зоро ҷунин дарсҳо гуногунранг, пурмуҳтаво, шавқовар буда, сарфаи вақти омӯзгору донишҷӯро таъмин менамоянд.

Омӯзгоре, ки дар дарси худ технологияи инноватсионии компютериро истифода намояд, роҳбалад, мушовир, таҳлилгар ва манбаи малумотдиҳии актуалийшуда метавонад.

Омӯзгор маълумотро, ки аз адабиёти гуногун, аз он ҷумла аз интернет, дастрас мекунад, онро омӯхта таҳлил менамояд (5) ва нигоҳдошта метавонад, ки минбаъд барои маълумотдиҳӣ истифода барад. Ҷунин омӯзгор дар донишҷӯён маҳорати таҳқиқотчиғӣ, маданияти муоширатро инкишоғ дода, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ менамояд. (6)


Омӯзгор метавонад технологияи инноватсионии компютериро дар ҳар дарс ва дар лаҳзаҳои алоҳида истифода намояд.

Дар аввал истифодаи презентатсия, [7] ҳангоми гузориши маводи нав, бо мақсад мебошад, ки дар он таҷрибаҳои намоишӣ ва савоҳои тестиӣ барои тамоми синф ҳамчун аёният хизмат намуда, фаъолияти донишҷӯёро дар дарсҳо зиёд мекунад, ки ин аз худкуни маводи нав аз ҷониби шунавандагон сабаб мегардад.

Дуюм, баландшавии сифати таълими фан ба мунтазам назорат намудани дониши хонандагон вобаста аст, ки барои ин дар оғози ҳар дарс санҷиши қӯтоҳмуддати тестиӣ назоратӣ бояд гузаронида шавад.

Сеюм- ин истифодаи технологияи инноватсионии компютерӣ дар намудҳои гуногуни дарсҳои химия мебошад. Дар ин маврид истифода намудани компютер ба донишҷӯён фаъолияти илмии онҳоро бедор намуда, шавқи донишҷӯёро барои аз худ намудани фан зиёд мекунад. Гуфтаҳои болоро дар шакли нақшай зерин нишон додан мумкин:

Зинаҳои гуногуни дарси химия бо истифодаи компьютер



Чаҳорум-дар дарсҳои химия барномаҳои гуногуни омӯзишро истифода намудан мумкин аст. [8] Аз ҷумла барномаҳое, ки барои омӯзиши фанни химия истифода мешаванд, ҷунин мебошанд:

- истифодаи маълумотномаҳо оид ба мавзӯҳои алоҳида;
- ҳалли масъалаҳои ҳисобӣ;
- ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ;
- ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣва амалӣ;
- назорати мунтазам ва баҳодиҳии дониш;

Истифодаи технологияи инновационӣ-компьютерӣдар ҳар дарси химия шавқу ҳаваси дониҷӯёнро ба фан зиёд намуда, ба интихоби касб таъсири қалон мерасонад.

Ҳангоми истифода намудани технологияи инновационӣ-компьютерӣдар дарсҳои химия[9] ба ҷунин натиҷаҳо ноил гаштан мумкин аст:

- қабул шудани маълумот бо якчанд аъзои ҳис
- фаъол намудани диққати дониҷӯён
- баланд намудани шавқу ҳавас ба фан
- аёнӣва эҳсосоти омӯзиш
- баланд намудани сифати маводи таълим додашуда
- самаранок истифода намудани вақти муқараршуда
- ҳаматарафа инкишоф ёфтани донишҷӯён
- баландшавии сифати таҳсилот
- тайёр намудани мутахасисони баландсавия.

Хулоса технологияҳои иттилоотӣ на танҳо хонандаро водор месозанд, ки оид ба мавзӯҳои мушахҳас маълумот дошта бошанд, балки маҳорати эҷодии хонандаро ба вучуд меорад, ки ин асоси таълими фанҳои табиатшиносӣ мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Полат Т. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования- М., Академия, 2000.
2. О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года [Электронный ресурс] <http://www.edu.ru>
3. Арцев Н. М. Учебно-исследовательская работа учащихся. Завуч, 2005, №6
4. Береснева Е. В. Современные технологии обучения химии. Учебное пособие – М., 2004.

5. Жукова Е. Л. Элементы анализа учёбных занятий с применением информационных технологий [Электронный ресурс] <http://ito.edu.ru>
6. Конев Н. М. Информационные технологии как средство повышения мотивации обучения. Химия в школе, 2008, №5.
7. Платонова Т. И. Об использовании электронных презентаций. Химия в школе, 2007, №9
8. Нечитайлова Е. В. Информационные технологии, химия в школе, 2005, №3
9. Поташник М. М. Требования к современному уроку. – М: - Центр педагогического образования, 2007. 272с.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Холназарова Н.Ш.¹

В статье автор рассказывает, как правило, применяются дидактические игры на уроках русского языка. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят определённую часть урока в соответствии с его задачей. В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность выполнения задания связывается с игровым результатом.

Ключевые слова: Дидактические игры, игровые действия, процесс, урок, умения, навыки.

N. Холназарова

БОЗИХОИ ДИДАКТИКЙ ДАР ДАРСХОИ ЗАБОНИ РУСЙ

Дар мақола муаллиф дикқати худро барои омӯзиши забонӣ русӣ бо кӯмаки бозихои дидактикӣ равона намуда, ин чунин намунаҳои гуногуни бозихо таълимӣ, ребусҳо оварда шудааст.

Вожсаҳои қалидӣ: Бозихои дидактикӣ, амалҳои бозӣ, раванди фикр, воситаҳои тарбиявӣ, фаъолияти равонӣ, шавӯгу завӯг, шавӯговар.

N.Holnazarova

DIDACTIC GAMES IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES

In the article the author focuses his attention to the study of Russian language with the assistance of didactic games; this has been such a wide variety of educational games, puzzles.

Key words: Dialectic Games, Playing Games, Thinking Process, Educational Resources, Spiritual Activity, Interest, Interest.

Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности.

В. А. Сухомлинский.

Как сделать урок русского языка интересным, занимательным, любимым и доступно-понятным для ребёнка? Одним из средств сохранения и получения радости во время учёбы является игра. Ни для кого не секрет, что игра – это часть учебного процесса.

Известно, что интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает если они включены в игровую ситуацию. В игре ребёнок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению.

На уроках русского языка, как правило, применяются дидактические игры. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят определённую часть урока в соответствии с его задачей. В учебную деятельность вводится элемент

¹ Холназарова Н. Ш., учитель русского языка и литературы Технико-педагогического колледжа района Рудаки.

состязания, а успешность выполнения задания связывается с игровым результатом. Основная задача учителя русского языка – добиться активного мышления, заинтересовать детей к своему предмету.

Известно, что ребёнок учится с удовольствием, пока ему интересно. А для этого нужно, чтобы учитель знал и любил свой предмет.

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывают у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развиваются способности и умения. Оно помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создаёт у учеников радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам производит доступные ему анализ и синтез делает обобщения.

В дидактических играх на уроках русского языка всегда две задачи – дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на уроках русского языка, в дидактической задачи на уроках русского языка, в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ребёнка, возбуждает желание и потребность решить её активизирует учебно-познавательные способности. В ходе игры дети учатся оказывать помочь товарищам, появляется чувство ответственности коллективизма, воспитывается характер.

Примеры дидактических игр на уроках русского языка.

Игра «Составь слово»

Эта игра позволяет повторить ранее изученный материал и совершить плавный переход к новой теме или к новому изучаемому материалу, а также может служить связкой между этапами урока или различными заданиями на одном этапе.

Возможны несколько вариантов этой игры:

Составление слова из нескольких слов.

Составление односложных или двусложных слов из одного длинного слова.

Составление слова из написанных букв.

Среди узора найти буквы и составить слово.

Цветочек

Составление слова из нескольких слов.

Учащимся предлагается несколько слов. Количество слов зависит, от того, сколько букв в задуманном учителем слове. Слова могут задаваться разными способами:

записаны на доске;

являться ответом на загадку;

определяться по значению слова;

определяться по картинке.

К примеру, заданы слова:

Кормушка

Берег

Фильтровать

С данными словами может быть проведена предварительная работа, например по отработке правила «Безударная гласная в корне слова». Потом учитель задает принцип отбора букв. Это может быть отбор по порядковому номеру буквы в слове, отбор по характеристике определенного звука в слове и определении соответствующему ему буквы или какой - либо другой способ отбора букв. В данном примере отбор букв идёт по порядковому номеру буквы в слове (6 - 4 - 1). Дети должны на основе заданного критерия отбора выявить буквы, входящие в состав слова и определить это слово. В

примере это слово - ШЕФ. Продолжается работа с полученным словом:

Объяснение значения слова.

Подбор синонимов.

Составление устных предложений.

Фонетический разбор слова.

На основе фонетического разбора начинается объяснение нового материала (в примере - «Парные согласные в корне слова»).

Составление односложных или двусложных слов из одного длинного слова.

Эта игра может быть использована для закрепления темы или быть связкой между этапами урока.

Учитель предлагает одно слово. Например, Мороженое. Слово может быть задано также различными способами и с ним может быть проведена работа по лексике, орфографии или орфоэпии.

В приведенном примере можно повторить лексическое значение слова, подобрать однокоренные слова, разделить слово на слоги, поставить ударение.

Учащиеся должны из букв составляющих это слово составить более короткие слова (ром, морж, нож, море, реже, можно). На выполнение задания может быть отведено определенное время или определено количество полученных слов.

С полученными словами также можно повторить части речи, деление слов на слоги, перенос слов и другие темы.

Составление слова из написанных букв.

Это задание может быть использовано для введения новой темы и отработки каллиграфического написания букв. Учителем предлагаются несколько букв.

Буква может быть задана различными способами:

- Стихотворение про букву;
- Записаны под диктовку;
- Заданы в виде несложного кода.

Ученики должны составить слово из полученных букв. Полученное слово может являться темой урока или быть его частью.

Среди узора найти буквы и составить слово.

Учитель пишет на доске узор, состоящий из элементов букв, в котором спрятаны разрозненные буквы необходимого слова.

Учащиеся должны обнаружить среди элементов отдельные буквы и составить из них слово: Цветочек.

Эта игра может быть использована для повторения ранее изученного материала, для перехода к новой теме или к новому материалу. Учитель пишет на доске или раздает заранее созданные листочки в виде лепестков ромашки. На каждом лепестке написаны слоги или отдельные буквы. Дети должны составить слова из имеющихся букв или слогов.

Игра «Найди лишнее»

Эта игра позволяет формировать мыслительные операции по анализу, синтезу и обобщению

Учитель предлагает учащимся группу слов, объединенных по какому - либо свойству. В группе имеется слово, которое не принадлежит по какому - либо характеристическому свойству данной группы. Дети должны проанализировать каждое слово по значению, грамматике и орфографии, определить объединяющее группу свойство и выяснить, какое слово не обладает этим свойством.

Например, предлагается группа слов:

Морковь, картофель, огурец, помидор, яблоко.

Характеристическое свойство данной группы - принадлежность к группе растений «Овощи». Лишнее слово яблоко.

В дальнейшем с полученным словом проводится работа в соответствии с планом урока.

В зависимости от подготовки учащихся задание можно усложнять, увеличивая

количество слов или характеризующих свойств.

Дидактическая цель реализуется на протяжении всей игры через осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог её решения обнаруживается в конце игры. Только при таком условии дидактическая игра на уроках русского языка может давать полезные плоды и считаться средством обучения.

Следующим составным элементом дидактической игры на уроках русского языка является правила игры. Правила содержат нравственные требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. Учителю на уроках русского языка правила помогают управлять игрой, процессами игровой деятельности, поведением детей. Правила имеют обучающий характер и организационный характер, но чаще они сочетаются между собой. Обучающие правила раскрывают перед детьми суть игры (что и как делать). Правила организуют познавательную деятельность детей: что-либо рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игровой задачи.

Организующие правила определяют порядок, последовательность, взаимоотношения детей на уроках русского языка. Правила будут правилами, если будут соответствовать следующим положениям:

1. Правила игры должны быть простыми и точно сформулированными. Материал должен быть посилен;
2. Дидактический материал прост по изготовлению и применению;
3. Игра на уроках русского языка будет интересна в том случае, если в ней принимает участие каждый ребёнок;
4. Подведение итогов игры должно быть четким и справедливым.

Все эти структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой, а отсутствие основных из них разрушает игру. Заключительным элементом игры является подведение итогов, которое проводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчёт очков, выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание.

Определение команды-победительницы и т.д. При этом необходимо отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть успехи отстающих детей по русскому языку.

В ситуации дидактической игры на уроках русского языка знания усваиваются лучше. Дидактическую игру на уроке русского языка противопоставлять нельзя. Самое главное дидактическая задача в дидактической игре осуществляется через игровую задачу. Дидактическая игра скрыта от детей. Внимание ребёнка обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознаётся. Это и делает игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще всего непреднамеренно усваивают знания, умения и навыки по русскому языку. Взаимоотношения между детьми и педагогов определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог участники одной игры.

Игра – не просто любимое занятие детей. Она способствует повышению эффективности учебного процесса, активизирует познавательную деятельность детей, является основой прочного и осмыслиенного усвоения программного материала по русскому языку.

Игра «Кто быстрее сберёт вещи».

Цель игры: дифференциация шипящих звуков: ж, щ, ч, ш; активизировать внимание и мыслительную деятельность учащихся.

Оборудование: карточки с изображением предметов с шипящими звуками ж, ш, ч, щ.; «чемоданчики» с соответствующими звуками – 4 шт.

Правила игры: один из участников выходит к доске, выбирает любую карточку «предмет» и помещает ее в соответствующий «чемоданчик». Остальные учащиеся контролируют правильность выбора. Участвовать в игре могут все дети по очереди.

Игра «Кто быстрее, кто точнее»

Цель: Закрепить навык определения на слух слов и шипящими ж, ш, ч, щ и умение вычленять эти звуки. Ведущий делит доску на 4 части, в каждой пишет шипящие согласные ж, ш, ч, щ. К доске вызывается 4 ученика, которые встают так, чтобы у

каждого была четверть доски. Ведущий называет слова, начинающиеся с какой-нибудь из перечисленных букв. Один из учеников, стоящий у доски, у которого записана эта буква, записывает слово в свою графу. Затем остальные ученики поочередно называют придуманные на эти буквы слова. Стоящие у доски ученики, записывают каждый свое слово. Игра идет в быстром темпе. Дети контролируют запись на доске. В случае ошибки игра останавливается и исправляется неточность.

Игра «Будь внимателен»

Цель: активизировать память, внимание, словарный запас, опираясь на знание правил. Из предложенных стихотворений выписать с сочетаниями жи, ми:

1. Жили в хижине чижи,
Мыши, ёжики, стрижи,
В гости к ним идут моржи,
И жирафы и ужи.
2. Жилет, животное, живот,
Жирафы живопись, живет,
Шиповник, шины, камыши,
Машины и карандаши,
Кружить, служить, дружить, и жить,
Спешить, смешить,
Шипеть и шить.

Все сочетания ЖИ и ШИ

Только с буквой И пиши!

Игра: «Одним словом»

Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать словосочетания в одно понятие. Учащимся предлагается заменить, сочетания слов и предложения одним словом, имеющим слоги ча, ща, чу, щу.

1. Обрубок дерева – чурбан
2. Шестьдесят минут – час
3. Густой частый лес – чаща
4. Хищная рыба с острыми зубами – щука
5. Из чего делают тяжелые сковородки – чугун
6. Прикрывать глаза от солнца – щуриться
7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания чая – чайник

Игра: «Всё наоборот»

Цель: Закрепить написание слов с сочетанием –чи-, активизировать внимание, мыслительную деятельность детей

Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосочетания типа существительное + существительное на другое так, чтобы одно из слов включало в свой состав сочетание –чи-.

1. Игрушка для ёлки – ёлочная игрушка
2. Герой сказки – сказочный герой
3. Сок яблока – яблочный сок
4. Суп из молока – молочный суп
5. Варенье из клубники – клубничное варенье
6. Каша из гречки – гречневая каша
7. Вода из речки – речная вода
8. Скважина в замке – замочная скважина
9. Мука из пшеницы – пшеничная мука и т.п.

Такого вида игры, головоломки на уроках русского языка способствует обогащению словарного запаса, расширяет их кругозор. Они несут в себе огромный эмоциональный заряд воспитывают такие качества как инициатива настойчивость, целеустремлённость.

Игра является основным видом деятельности ребёнка. Она играет большую роль в формировании и развитии умственных, эмоциональных, физических и творческих способностей ребёнка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ресурсы https://infourok.ru/didakticheskie-https://urok.rph/library/didakticheskie_igri.

МАВОДИ ТАҲЛИЛӢ

ТАКМИЛИ ИХТИСОС: ВАЗЪ ВА СТРАТЕГИЯИ РУШД

Шосафар Акобиров¹

Сино Эгамбердиев

Мунира Сайдмуродова

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения квалификации работников сферы образования Республики Таджикистан, где авторы анализируя ситуации, дают конкретные рекомендации для решения существующих проблем данного сектора.

Ключевые слова: *повышение квалификации, переподготовка, ситуация, стратегия развития.*

The article is devoted to the actual problem of the qualification of the education workers of the Republic of Tajikistan, where the authors analyze the situation and give concrete recommendations for solving existing problems of this sector.

Key words: *advanced training, retraining, situation, development strategy.*

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф дар асоси дурнамо, концепсия, стратегия ва барномаҳои давлатии рушди соҳаи маориф тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. Такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон, мутахассисон ва кормандони муассисаи таълимии таҳсилоти иловагӣ дар муассисаҳои даҳлдори таълимӣ бо мақсади амиқтар намудани дониш ва малакаи касбӣ, азхудкуни касб ва ихтисоси нав амалӣ карда мешавад².

Такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф омили асосӣ ва заруртарини такомули соҳаи таҳсилот буда, барои ба талаботи замон ва инкишофи чомеа мутобиқ соҳтани дараҷаи таҳассусии кормандони соҳа мусоидат мекунад.

Вобаста ба ин, таъкиди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкили курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон “мунтазам чораҷӯйӣ намудан” хеле бамаврид ва мақсаднок аст (22. 12. 2016).

Ташаккулёбии системаи миллии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маорифзарурияти муайян ва тақсимбандӣ намудани масъалаҳои стратегияи инкишофи ин баҳшро тақозо менамояд.

Бе такмили малакаву маҳорат ва таҳассуси омӯзгорону кормандони соҳаи маориф ва омӯзонидани нозукиҳои ихтисосҳои гуногун, методикаи таълими фан ва роҳу усулҳои мусоири таълим, баландбардории сифати таҳсилот ғайриимкон аст. Омӯзгор, ҳамчун татбиқунандаи сиёсати давлат дар баланд бардоштани сифати таҳсилот, бояд донандаи усулҳои навин бошад, зеро собит шудааст, ки омӯзгори аз нозукиҳои касби

¹ Шосафар Акобиров, муовини ректор, Сино Эгамбердиев- сардори раёсати илм ва инноватсия, Мунира Сайдмуродова- сардори раёсати таълими МДДҔТИвБКСМ

²Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» Боби 1, моддаи 3, банди 4, моддаи 21, банди 6)

худ бохабар ва дар баробари ин, мутахассиси касби худ, дар таълиму тарбияи насли наврас ба дастовардҳобешттар ноил мегардад.¹ Такмили ихтисоси омӯзгорон ба баландбардории малакаи касбӣ ва рушди омӯзгор мусоидат намуда, дар системаи таҳсилоттавассути кабинетҳои методӣ, иттиҳодияҳои фаннӣ, семинарҳо ва муассисаҳои такмили ихтисос роҳандозӣ мегардад.

Такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф (кормандони муассисаҳои томактабӣ, миёнаи умумӣ, берун аз мактаб (иловагӣ), шӯъбаю идораҳои маориф, кабинетҳои методӣ, таҳсилоти ибтидоии касбӣ, мураббииҳо, кормандони интернатҳо, китобдорон, роҳбарони иттиҳодияи методӣ, сармуҳосибон) аз ҷониби Муассисай давлатии “Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” ва филиалҳои он ба роҳ монда мешавад, ки ҳар солзиёда аз 20% кормандони соҳа (таҳминан 21-23 ҳазор нафар) аз курсҳои такмили ихтисос мегузараанд.

Донишкада ва филиалҳои ондар доираи беш аз 60 барномаи таълими машғулиятҳоро роҳандозӣ менамоянд. Барои баландбардории сатху сифати машғулиятҳо дар баробари омӯзгорону мутахассисони донишкада аз кормандони Вазорати маориф ва илм, зерсохторҳои он ва донишгоҳу донишкадаҳо мутахассисони соҳавӣ ва унвондор даъват карда мешаванд. Корҳои амалӣ ба муассисаҳои таълимии тақягоҳӣ ва дигар муассисаҳои таълими вобаста ба ихтисос ҷалб карда мешаванд. Мазмуну муҳтавои нақшаю барномаҳои таълимиӣ ва лексияю маводи таълимии омӯзгорон мунтазам таҷдиди назар мегарданд.

Мутобики моддаи 51-и (уҳдадориҳо ва масъулияти омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ҳар як корманди соҳа бояд дар панҷсол як маротиба аз курси такмили ихтисос гузарад ва дар давоми панҷ сол ҳамаи кормандони соҳа бояд ба такмили ихтисос фаро гирифта шаванд. Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар фарогирии кормандони соҳаи маориф ба курсҳои такмили ихтисос мушкилоти зиёде ба ҷашм мерасад.

Теъдоди умумии курсҳои такмили ихтисос, курсҳои омӯзишиӣ (муносибати босалоҳият ба таълим) ва дар доираи ҳамкорӣ бо лоиҳаҳои ҳамкор дар солҳои 2015, 2016, 2017 ва муқоиса дар ҳамин давра

№	Номгӯи муассиса	Фар. Шунавандагон					
		Нақша			Иҷро		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф	6048	14562	13220	6990	14272	13783
2.	Филиали донишкада дар шаҳри Ҷоҳарӣ	5025	12865	10730	5100	13094	11007
3.	Филиали донишкада дар шаҳри Ҳатлон	2950	7163	7233	3001	8137	7550
4.	Филиали донишкада дар ш. Ҳоруғи ВМҚБ	900	3027	2982	776	3026	3142
5.	Филиали донишкада дар шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғд	6240	17752	16945	6309	17765	17289
6.	Филиали донишкада дар шаҳри Душанбе	1125	2861	4534	1584	3543	4543
<i>Ҳамагӣ</i>		22288	58230	55644	23760	59837	57314

Дар фарогирии омӯзгорони фаннӣ ба такмили ихтисос низ норасогиҳо хеле зиёданд.

¹Хоналий Қурбонзода. Такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф: вазъ, номукаммалӣ ва самтҳои рушд, дар қитоби «Ташаккули системаи миллии такмили ихтисоси кормандони соҳаи маорифи ҶТ», Душанбе, 2016, С. 5

Агар ноҳияҳои тобеи марказро, ки дар донишкадаи марказӣ ба такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд, таҳлил карда бароем, дар панҷсоли охир аз ҳамаи омӯзгорони фанни математика фарогири 76,0 фоизро ташкил медиҳад. Аз ин дар ноҳияи Шаҳринав 28,9%, Рашт 37,1%, Лаҳш 34,5%, Тоҷикобод 8,5%-ро ташкил медиҳанд.

Аз омӯзгорони фанни физика аз ноҳияи Варзоб танҳо 32,5 %, Рӯдакӣ 42,8%, Файзобод 10,4%, Роғун 18,1%, Санѓвор 3,0%, Тоҷикобод 4,5%, аз курси такмили ихтисос гузаштаанд.

Омӯзгорони фанни химияю биология дар 13 ноҳияи тобеи ҷумҳур ба 76% баробар аст, ки ки 26,6% аз ноҳияи Шаҳринав, Варзоб 28,7%, Файзобод 36,6%, Роғун 6,8%, Санѓвор 18,5%, Laҳsh 2,8% ба курсҳои такмили ихтисос фаро гирифта шудаанд ва монанди инҳо¹.

Чунин вазъият водор месозад, ки сабабҳои номукаммалии ба курсҳои такмили ихтисос фарогирий ва сатҳи иҷрои онро муайян намуда, роҳҳои бартараф кардани ин номутаносибиро дарёфт намоем.

Пеш аз ҳама, бояд раванди банақшагирии такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ, ноҳия ва муассисаҳои такмили ихтисос таҳлил ва арзёбӣ гардад.

Раёсату шуъбаҳои маориф тавассути шабакаи кабинетҳои методӣ такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон ва кормандони соҳаи маорифро бояд нақшагирий ва ташкил намоянд. Системаи банақшагирий ва ташкили такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф ба такмил ниёз доранд. Пеш аз ҳамма тавассути донишкадаи такмили ихтисос мутамарказ намудани маблағгузорӣ барои такмили ихтисос бояд роҳандозӣ шавад. Дар ин маврид муассисаи такмили ихтисос бо дарназардошти супориши давлат маблағгузорӣ гардида, тамоми ҳароҷоти сафархарҷии шунавандагонро ҳамвора пардоҳт менамоянд ва ба ақидаи мо проблемаи фарогирий пурра ҳалли худро мейбад.

Дар баробари ин, пояти моддӣ-техникии ва зарфияти илмии муассисаҳои такмили ихтисос ҳоло ҳам мукаммал набуда, ба талабот пурра ҷавобгӯй нест. Тахтай электронӣ, нуқтаи бо интернет пайваст, синфҳонаҳои компьютерӣ, шумораи компьютерҳо нокифоя аст. Ин вазъ дар филиалҳои донишкада дар минтақаҳо низ дар ҳолати паст қарор дорад. Проекторҳо, принтерҳо, дастгоҳҳои нусҳабардорӣ, ки дар раванди таълим имрӯз омили ҳатмӣ гардидааст, чӣ дар донишкада ва чӣ дар филиалҳои он талаботро қонеъ карда наметавонанд. Биноҳои таълимӣ, синфҳонаҳо аз ҷиҳати ғунҷоиш (дар як синфҳона бояд на кам аз 25 нафар ҷойи нишаст бошад) ва ҳам аз нигоҳи таъмин бо таҷхизот ба талабот ба пуррагӣ мувоғиқат намекунанд, ки ин омилҳо ба фарогирии кормандон ба такмили ихтисос таъсири манғӣ мерасонанд. Баробари ин, дар донишкадаи марказӣ фаъол набудани китобхонаи электронӣ ва дар ду филиали он мавҷуд набудани китобхона боиси боз ҳам пасттар гардидани ҳавасмандии омӯзгорон ва кормандони соҳа мегардад.

Пас аз он ки муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии қасбӣ ба ихтиёри Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ (соли 2014) гузаронида шуданд, дар ташкил ва гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанний ин муассисаҳои таълимӣ мушкилоти ҷиддӣ ба миён омад. Албатта дар назди Вазорати мазкур Маркази такмили ихтисос таъсис дода шудааст. Аммо системаи таҳсилоти миллӣ дар кули зинаҳои таҳсилот аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон банақшагирий, ташкил ва идора карда мешавад ва аз системаи ягонаи қасбӣ ҷудо намудани таҳсилоти ибтидоии қасбӣ ба ихтиёри вазорати гайркасбӣ додани он ба ақидаи мо метавонад боиси заифии системаи миллии таҳсилот гардад.

Нигоҳ накарда ба он, ки барномаҳои таълимӣ ягонаанд, аммо лексияи устодон, метод, манбаҳои маълумот, сифат, воситаҳои таълимӣ, таҳлил ва азхудкунии барномаҳои таълимӣ, баҳодиҳӣ ва арзёбии курси такмили ихтисоси директорони муассисаҳои таълимӣ гуногун буда, ягонагӣ ва натиҷагирий на ҳама вакът риоя карда

¹Қурбонзода X., Бобоев X. Самтҳои аввалияи рушди такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, Душанбе, 2016, С5-6.

мешавад. Ташкил ва гузаронидани курси такмили ихтисоси кадрҳои роҳбарикунанда ба ақидаи мо бояд танҳо дар як муассиса, Муассисай давлатии “Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” мувофиқи мақсад аст. Дар сурате, ки кули кадрҳои роҳбарикунандаи муассисаҳо томактабӣ ва миёнаи умумӣ, нозирону мушовирон дар донишкадаи ҷумҳурияйӣ, ки барои чунин фаъолият тамоми заминаҳоро дорад, аз такмили ихтисос гузаронида шаванд, идорақуни воҳиди мактабу маориф, методологияи барои ҳама умумии сарварӣ ва идорақунӣ дар ҳар як муассисаи таълимии ҷумҳурий таъмин карда мешавад, ки ин хело муҳим аст.¹ Ҳатто дар замони Шӯравӣ Донишкадаи кадрҳои роҳбарикунанда (Институти такмили ихтисос директорон) дар алоҳидагӣ дар заминаи Институти педагогии шаҳри Душанбе, ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ) амал мекард. Дар филиалҳо ташкили такмили ихтисоси омӯзгорони фаннӣ ва мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ ва гайра ба такмили ихтисос фаро гирифта шаванд.

Имрӯз дар донишкада барои фарогирӣ бонки иттилоот вучуд надорад. Маълумотҳои оморӣ комил нестанд. Аз ин сабаб дар нишондиҳандаи ба такмили ихтисос фарогирии кормандони соҳа ва банақшагирии пурраи такмили ихтисос боиси ба миён омадани ихтилоф мегардад. Ба ақидаи мо зарур аст, ки бонки иттилоотии такмили ихтисоси кормандон дар доираи муассисаҳои таълимӣ, такмили ихтисос ва Вазорати маориф ва илми ҶТ ташкил карда шавад.

Амалия собит намудааст, ки омили асосии инкишоф ва такомули соҳаи маориф ва баланд бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбия комилан ба сатҳи маҳорати касбии омӯзгор вобаста аст.

Масъалаи дигар ин таъмин намудани сифату самаранокии курсҳои такмили ихтисос, дастрас гардидан ба нишондиҳандаҳои сифатӣ мебошад. Аз ҳамин сабаб муассисаҳои такмили ихтисос баҳри беҳтар намудани сифат ва пурмаҳсулии курсу семинарҳои такмили ихтисос ҷидду ҷаҳд доранд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло донишкада ва филиалҳои он ба мутахассисони варзида, ҳусусан ба кадрҳои унвони илмӣ дошта ниёз доранд. Бо омӯзгорони варзида таъмин будан, шарти зарурии таъмин намудани таҳсилоти босифат ва такомули маҳорати касбии омӯзгор мебошад. Ҳоло дараҷаи илмӣ-методӣ ва мувофиқати маҳорату таҷрибаи касбии омӯзгорони баҳши такмили ихтисос ба талаботи ҷаҳони зудтағиyrёбанд мувофиқат намекунанд. Бояд дар муассиса мутахассисони варзида ҷалб гарданд, зоро, ки корманди муассисаи такмили ихтисос омӯзгори омӯзгор аст. Сабаби канораҷӯйи намудани мутахассисони унвондор ва бомаҳорат ин заиф будани механизми ҳавасмандгардонии меҳнати онҳо мебошад. Маҳӯз бо пешниҳоди раёсати донишкада бо мақсади пурра намудани зарфияти илмӣ “Озмоишгоҳи такмили маҳорати педагогӣ” ташкил карда шуд. Мақсади самти озмоишгоҳ ҳамоҳангзории корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бо Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ва дигар донишгоҳу донишкадаҳои илмӣ мебошад. Аммо аз сабаби паст будани музди меҳнат мутахассисони соҳибкасб ва унвондор ҳоҳиши кор карданро надоранд.

Зарур аст, ки нақшаю барномаҳои такмили ихтисос ба талаботи замони мусир мутобиқ карда шуда, дар доираи муносибати босалоҳият ба таълим таҷдиди назар гарданд.

Дар баробари таъминоти кадрию методии раванди таълим, сифати такмили ихтисос аз усулҳои ташкилии он ва методҳои таълимии истифода-шаванда низ вобаста аст. Биноан, дар тамоми муассисаҳои такмили ихтисос, дар ҳар як машғулият ба шунаванда бояд механизми ташкилии усули фаъоли таълим, муносибати босалоҳият ба таълим, ҳусусият ва бартарии онҳо ба таври возеху дастрас таълим дода шаванд.

Ба ақидаи мо дар замонаи донишакада марказ ё баҳшоид ба муносибати босалоҳият ба таълим барои дастирии омӯзгорон ва кормандон ташкил карда шавад

¹ Қурбонзода Х., Бобоев Ҳ. Самтҳои аввалияи рушди такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, Душанбе, 2016, С.17.

ва фаъолияти он дар доираи Барномаи дастирии таҳсилоти босифат-1 (Иттиҳоди Аврупо) дар якҷоягӣ ба роҳ монанд. Зоро ки муносабати босалоҳият ба таълим чизи нав буда, шунавандагони КТИ ва омӯзгорон ҳар лаҳза ба кӯмак ниёз пайдо мекунанд.

Барои ташкили босамари такмили ихтисоси мутахассисони соҳаи маориф, анҷом додани корҳои илмию методӣ ва илмию тадқиқотӣ зарур аст. Дар ин масъала, пеш аз ҳама алоқамандии амалия ва назарияи илмҳои педагогиро бояд, ки дармадди аввал гузошт. Даствардҳои муосири илмҳои педагогӣ бояд дастраси ҳар як омӯзгор ва муассисаи таълимӣ гардонида шаванд.

Барои ин зарур аст, ки дар бахши такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаъолияти тадқиқотӣ ва ташхисӣ ташаккул дода шуда, дар асоси натиҷаҳои ба даст овардашуда пешомад ва самтҳои ояндаи таҳсилот муайян карда шаванд.

Дастурҳои методӣ оид ба кори таълими фанҳо ва кори тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бо назардошти натиҷагирии курсҳои такмили ихтисостаҳия гардида, чопи маҷмӯаи корҳои илмӣ ва илмию-методӣ оид ба масъалаҳои соҳаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ба роҳ монда шавад.

Дар назди Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ташкил намудани лабораторияҳои илмию тадқиқотии татбиқи навғониҳои таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, гузаронидани конференсияҳои илмӣ-амалии доимо-амалкунанда оид ба роҳҳои беҳтар гардонидани такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони маориф амалӣ гардад.

Ба фазои таҳсилоти умумиҷаҳонӣ мувоғиқсозии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати алоқаҳои беруни мамлакатро дар соҳаи таҳсилот, аз ҷумла дар бахши такмили ихтисос ва бозомӯзӣ низ ба миён овардааст. Бино бар ин, муассисаҳои такмили ихтисосро зарур аст, ки ҳамкориробо ташкилотҳои байналмилалӣ дар амалӣ намудани барномаҳои таҳсилот ва баланд бардоштани сатҳи маҳорати касбии омӯзгоронфаъол намояд.

Такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф дар низоми миллии таҳсилот зинаи ҳатмӣ (на иловагӣ) аст. Пас маблағгузории ин бахш низ мисли зинаҳои дигари таҳсилоти миллӣ бояд ҳатмӣ ва аниқ нақшагирий карда шавад. Вобаста ба ин, дар қисмати маблағгузории соҳаи маориф, ки буҷаи давлат муайян мекунад, маблағгузории бахши такмили ихтисос (на фақат муассисаҳои такмили ихтисос) дар қатори маблағгузории таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, касбӣ дар сарҳати алоҳида дода шавад.

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажуҳишгоҳи рушди маорифро лозим аст, ки барои беҳтар гардиданни сатҳи КТИ мунтазам барнома, дастур ва тавсияҳои методиро коркард карда, барои самаранокии КТИ пешниҳод намуда, дар ин самт ҳамкориҳоро мустаҳкам намоянӣ.

АДАБИЁТ:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» Боби 1, моддаи 3, банди 4, моддаи 21, банди 6)
2. Ҳоналий Қурбонзода. Такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф: вазъ, номукаммалӣ ва самтҳои рушд, дар китоби «Ташаккули системаи миллии такмили ихтисоси кормандони соҳаи маорифи ҶТ», Душанбе, 2016, С. 5
3. Қурбонзода Ҳ., Бобоев Ҳ. Самтҳои аввалияи рушди такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, Душанбе, 2016, С.17.

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ЗИННАИ ТАҲСИЛОИТИ ОЛИИ КАСБӢ ЗИМНИ ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ИННОВАЦИОНӢ

Хурлиқо Қаюмова¹
Номзади илмҳои педагогӣ

Зимни мақолаи мазкур, омода намудани мутахассисон, бобати гузаштан ба низоми серзинагии таълим ва салоҳияти касбии донишҷӯён дарҷ гардидааст.

Татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди таълим бо назардошти методҳои фаъол ва истифодаи технологияи мусир ва истифодаи дарсҳои академӣ асос ёфтааст.

Инчунин дар мақола намудҳои асосии салоҳиятҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аз ҷумлаи салоҳиятҳои маърифати-тахлилӣ, маърифати-эҷодӣ, маърифати-таҳқиқӣ ва салоҳиятҳои худшиносиӣ ва мустақилияти шаҳс нишон дода шудааст.

Калидворжаҳо: *салоҳият, маърифатӣ, таҳлилӣ, эҷодӣ, таҳқиқӣ, мустақилият.*

Қаюмова X.

ВНЕДРЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ

В этой статье отмечена подготовка специалистов, переход к системе образования и профессиональная компетентность студентов. Внедрение эффективных подходов к процессу обучения на основе активных методов и использования современных технологий и использования академических курсов.

В статье также содержатся основные типы компетенций в высших учебных заведениях, в том числе знание литературного, художественного, грамотного и самообеспечения личности.

Ключевые слова: *умение, грамотность, аналитические, творческие, исследования, независимость.*

Qayumova Kh.

INTRODUCTION OF A QUALITATIVE APPROACH IN HIGHER EDUCATION IN THE USE OF INNOVATIVE METHODS

This article notes the training of specialists, the transition to the education system and the professional competence of students. Introduction of effective approaches to the learning process on the basis of active methods and the use of modern technologies and the use of academic courses.

The article also contains the main types of competences in higher education institutions, including knowledge of literary, artistic, literate and self-reliant personality.

Keywords: *skill, literacy, analytical, creative, research, independence.*

Дар омода намудани мутахассисон, бобати гузаштан ба низоми серзинагии таълим, татбиқи васеи технологияи таълимро, ки ба баланд бардоштани сифату самараи умумимаданӣ ва салоҳияти касбии хонандагону донишҷӯён равона гардидааст, талаб менамояд.

Мавриди татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди таълим бояд дар назар дошт, ки методҳои фаъол ва технологияи мусир дар ҷараёни таълим ва ҳар як дарси академӣ чӣ тавр истифода бурда мешавад.

Ҳамчун дастоварди таҷриба технологияи таълимро пешаки фикр карда, дар ҷои зарурӣ ва вақти даркорӣ дар ҷараёни таълим татбиқ намудан ҷоиз мебошад. Нишонаи моҳияти ҳар як технологияи таълим ишора ба ҳусусияти ҳамкории иштирокчиёни

¹ Каюмова Хурлиқо Тагайевна - кандидат педагогических наук, начальник отдела высшего профессионального образования и последипломного образования Института развития образования имени А.Джами АОТ, индекс- 734024 г. Душанбе, улица Айни 45, E-mail: prmatt@mail.ru.

чарапи таълим ва баъд аз он ба мазмун ва шароитҳои фанни таълимӣ вобастагии зич дорад.

Ба воситаи технологияи таълим, дар забони илм ва бо ёрии шакли низом, метод ва воситаҳои таълим дар фаъолияти донишҷӯён пайдарҳамиро тамсила менамояд, ин мазмуни фаннӣ ва иҷтимоии фаъолияти касбӣ мебошад.

Идеология ифодакунандай технологияи таълим дар педагогика ва равоншиносӣ мебошад. Мақсади асосии таълим, такон баҳшидан ба инкишоф, нашъунамо ва осудагии ҷамъият буда дар асоси талаботи ҷамъият сурат мегирад. Вазифаи асосии таълим ва тарбия дар рӯхияи арзишҳои умумибашарӣ ва манфиатҳои давлатӣ омода намудани насли наврас мебошад.

Дар замони муосир дар технологияи шахсӣ – майлкунӣ дар таҳсилот тағйиротҳои назаррас ворид мегардад, ки ин ҳам бошад татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим мебошад.

Таҳлили табъу нашри муосир нишон медиҳад, ки салоҳияти хатмкунандагон, дар навбати аввал дар касби онҳо, дар мазмuni таҳсилот мавкеъ гирифта, ба такмил додани барномаи таълим асос меёбад. Таҳлилу озмоишҳо нишон медиҳад, ки ташаккули салоҳиятнокии хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ (хусусан салоҳиятнокии касбии онҳо) моро қаноатманд гардонида наметавонад. Яке аз сабабҳои баъди хатми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ҷойҳои кори таъингардида ҳозир нашудани хатмкунандагон дар паст будани салоҳияти касбии онҳо дарак медиҳад. Онҳо бояд ҳарҷӣ бештар ба мазмuni барномаи таълим ва навсозиҳо дар методикаи таълим ошно бошанд. Дар баробари ин, муттамарказ намудани тамоми имкониятҳои таълимӣ-тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ҳалли вазифаи ташаккул додани салоҳияти касбӣ ва умумимадани мутахassisони оянда мусоидат намояд.

Намудҳои асосии салоҳиятҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

Муносибати мазкур талаб менамояд, ки сараввал салоҳиятҳои умумитаълимӣ муқаррар карда шаванд. Салоҳиятҳои умумифаннӣ ҷанбаҳои гуногуни таълим, тарбия ва рушди шахсии донишҷӯро фаро мегиранд. Салоҳиятҳои мазкур дар баробари салоҳиятҳои фаннӣ, ҳамчун натиҷаи ниҳоии таълим ҳисобида шуда, новобаста аз фан ташаккул дода мешаванд. Яъне, ташаккули салоҳиятҳои мазкур ҳамчун натиҷаи таълимии фанҳои гуногуни таълимӣ шинохта шуда, дар раванди таълими ҳар як фан такмил дода мешаванд.

Шумо дар бораи истилоҳи салоҳият, маъноҳои он дар фасли ҷудогона маълумот гирифтед, аз ҷониби дигар дар муошират, дар сӯҳбати расмию касбӣ мо ифодай “шахсияти салоҳиятнок”-ро истифода мебарем ва дар ин маврид медонем, ки имкониятҳои як шахсро дар ягон самти мушаххаси фаъолият мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додан зарур аст. Мо медонем, ки вазифаи фанни таълимӣ дар баробари инкишоф ва рушди системаи донишшу малака ва маҳорати фанни таълимӣ ривоҷ додани малакаву маҳорати умумифаннӣ, низ мебошад. Дар баъзе сарчашмаҳо силсилаи чунин салоҳиятҳо бо ҷузъиёти дигарашон низ нишон дода мешаванд. Мисол, дар бораи ташаккули салоҳияти фаннӣ, ки муҳаққиқон ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ, салоҳиятҳои фарҳангӣ ва ғайраҳо ҷудо мекунан, мо дарк менамоем, ки салоҳиятҳо дорои чунин намудҳо мебошанд:

1. Салоҳиятҳои маърифатӣ-таҳлили

- истифода бурда тавонистан аз дониш, малака, маҳорат ва таҷрибаю ақидаҳои худ ва дигарон дар шароити нави таълим;
- таҳлили ақида ва муносибати байни ақидавӣ, таҷриба ё маводи табиӣ ва сунъӣ;
- дарк намудани он, ки кулл аз ҷузъҳо таркиб ёфтааст;
- фарқ карда тавонистани он, ки кулл ба ҷузъҳо тақсим мешавад;
- таҳлил карда тавонистани таъсири ҷузъҳо ба ҳамдигар ва соҳтани чизи том;
- аз ягон нуқтаи назар таҳлил намудани қоидаҳо, ақидаҳо, вазъиятҳо ва таҷрибаҳо дар асоси ақидаҳои назариявӣ ва фаҳмишҳои гуногун.

2. Салоҳиятҳои маърифатӣ-эҷодӣ

- ташаккул додани майлу хоҳиш ва завқи маърифатии донишҷӯён ба дарки ҳодисаҳои олам, ғанӣ гардонидани таҷрибаи онҳо дар асоси омӯхтани маводҳои нав ба дарки ҳодисаву воқеаҳои ғайриодиву пурмуаммо;
- пайдо намудани ақидаҳо, фарзияҳо ва пешниҳодоти нав;
- ёд гирифтани роҳҳои таҳқиқи низомҳо ва ҳалли масъалаҳои мураккаб, аз ҷумла тарҳрезӣ, амсиласозӣ, таҳқиқ, таҳлилу таркиб;
- соҳтан ё бозсозии ашёро ёд гирифта, ақидаҳоро тавассути тағйирот ворид намудан, ҳамгиро кардан ё ҷудо кардан ба ҷузъҳо.

Салоҳиятҳои маърифатӣ-таҳқиқӣ инҳоянд:

- тавононии таҳлил ва баҳодиҳӣ намудан ба ашёҳо, ҳодисаҳо, таҷрибаҳо, ақидаҳо, назарияҳо, вазъиятҳо ва падидаҳои дигар;
- дарёфти фарқияти байни омилҳо, ақидаҳо, нуқтаҳои назар ва афзалиятҳо;
- истифода бурда тавонистан аз ҷенакҳои гуногун барои арзёбии ақидаҳо, ҳодисаҳо, далелҳо, сабабҳо ва амалҳо;
- бо мақсади ҳалли масъалаҳо истифода бурдан аз арзёбӣ ва таҳқиқи стратегияҳои зеҳни гуногун;
- таҳлили асосноки омилҳое, ки ба ақида ва қобилияты фикрии шаҳс ва дигарон таъсир мерасонанд.

Салоҳиятҳои ҳудшиносӣ ва мустақилияти шаҳс инҳоянд:

- донишҷӯ эътироф намояд, ки фарҳанг, забон, қоидаву таҷрибаҳо ба ҳудшиносӣ, арзишҳо ба рафтор таъсир мерасонанд;
- ташаккул додани малакаҳо, фахмишҳо ва эътимод дар интиҳоби амалҳое, ки ба тақвияти саломатӣ, рушди рафтори шоиста ва ҳудшиносӣ мусоидат менамояд;
- таҳлил ва равshan намудани таъсири оила, ҷамъият ва вазъи иҷтимоӣ дар ташаккули шаҳсият;
- бедор намудани боварӣ ба қобилияти ҳуд, ҳудидоракунӣ ва муташаккилона амал кардан;
- ташаккул додани инкишофи шаҳсии хонандагон ва қобилияти ҳудро ҳифз карда тавонистани онҳо.

Дарки эҳтиром, эҳтироми хеши ҳифз намудани ҳурмату эҳтироми дигарон:

- равшанфикр ва озодбаён будан;
- омӯхтани маданият ва фарҳанги одамони гуногун ва зоҳир намудани эҳтиром ба онҳо;
- эътироф ва эҳтиром кардани арзиш ва қиматҳои гуногун, ки на ҳамеша ба ақидаи шумо рост меоянд.

Дарк ва эҳтиром кардани истиқолият ва устувории сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, маданий ва фарҳангӣ:

- таҳқиқ ва омӯзиши таъсири падидаҳои ҷаҳонӣ ба фахмиши шаҳс оид ба мустақилият дар ҳаёти иҷтимоӣ ва шаҳсӣ;
- таҳқиқ ва омӯхтани вобастагии рушди устувор аз ҳамкории самаранок ва ҳаматарафаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва др.;
- ақида, интиҳоб ва рафтори шаҳс ба ашёҳои зинда ва ғайризинда чӣ тавр таъсир расонда метавонад;
- таҳқиқ ва таҳлили амалҳои шаҳс ва ё гурӯҳи одамон ба рушди устувор чӣ таъсирирасонда метавонад; ў
- эътимоднок нишон додани он, ки рафторҳои одамон чӣ тавр метавонанд ба некуваҳволии ҷамъият, муҳити зист ва иқтисодиёт (маҳаллӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ) таъсири мусбӣ мерасонанд.

Ташаккули саводнокӣ. Ташаккули дониш вобаста ба самтҳои гуногуни саводнокӣ:

- дарки муҳиммияти донишҳои гуногун дар ҳаёти ҳаррӯза;

- саводнокӣ аз калимаҳо, тасвириҳо, рақамҳо, овозҳо, ҳаракатҳо ва дигар нишондиҳандаҳое иборат аст, ки ҳар яки он шарҳ ва мазмуни гуногун дорад;
- таҳқиқи муносабати байни саводнокӣ бо дониш, фарҳанг ва арзишҳо;
- аз бар намудани ақидаҳо ва ахборҳое, ки аз манбаъ ва сарчашмаҳои гуногун дарёфт шудаанд (масалан, маҳзани маълумот ва дигар маъхазҳои табиӣ ва сунъӣ);
- истифода аз технологияҳои гуногун ба мақсади таҳқиқи ақидаҳо ва пурра гардонидани фаҳмиш дар соҳаҳои гуногуни таълим.

Таҳқиқ ва таҳлили пайдидашои олам тавассути донишҳои муайян:

- ҷустуҷӯи таҷрибаҳо тавассути истифодаи стратегия, воситаҳо, захираҳо ва технологияҳои гуногун;
- интихоб ва арзёбии сарчашмаҳо ва воситаҳои ахборотӣ, ки барои иҷрои вазифаи мушаҳҳас равона шудаанд;
- истифода аз дониши мавҷуда дар шароити муайян баҳри таҳлилу таркиби вазъияти мавҷуда;
- таҳлили сифатӣ ва миқдории маълумоти хаттӣ, шифоҳӣ ва визуалий, ки аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ ҷамъ оварда шудаанд;
- истифодаи ақидаҳо ва технологияи мусир бо мақсади эҷоди ҷизи нав.

Баёни натиҷаи фаҳмиш ва маън намудани донишҳои муайян:

- дарки ақидаҳо ва таҷрибаҳо ба мақсади баён
- кардан, соҳтан, ҳисоб кардан ва муюшират кардан тавассути мавод, стратегия ва технологияҳои гуногун;
- истифодаи воситаҳои забонӣ, ақидаҳо ва равандҳое, ки барои ташаккули малакаҳои мушаҳҳаси фанҳои алоҳида замина мегузоранд;
- пешниҳоди ақидаҳо, таҷрибаҳо ва ахбори фарогир, осонфаҳм ва барои дигарон муғид;
- интихоб ва истифодаи технологияи мувоғиқ барои муюширати самаранок ва боодобона.

Ташаккули масъулиятишиносии иҷтимоӣ. Истифодаи қоидашои ахлоқӣ:

- таҳлили таъсири чашмдошти амалҳои шахс ва дигарон ба муҳит дар вазъиятҳои мушаҳҳас;
- ба эътибор гирифтани таъсири амалҳо дар шароитҳои дигар;
- риояи доимии арзишҳои асосии ахлоқӣ;
- нишон додани қатъият дар масъалаҳои ахлоқӣ, ба монанди “эҳтироми ҳар як шахс”;
- таҳқиқи он, ки арзишҳо ва ақидаҳо аз ҷониби одамон ва ҳалқиятҳои алоҳида баён гардида, дар бой гардонидани ахлоқи башарӣ васеъ истифода мешаванд.

Ҷалб гардидан дар муҳокима ва муколамаҳо:

- нигоҳ доштани мувозинат дар суханронӣ, гӯш кардан ва ҷавоб додан;
- имконият додан барои саҳмгузории ҳар як шахс;
- ба таври эътиmodнок ва созанда пешниҳод карда тавонистани ақидаҳои гуногун;
- истифода аз усулу воситаҳои ҳамдигарфаҳмӣ бо мақсади ҳосил намудани фаҳмиши ягона оид ба масъалаҳои матраҳшаванда;
- зоҳир намудани эҳтиром ба хеш ва дигарон ҳангоми муҳокима ва баҳс.

Салоҳиятнокӣ дар иҷрои вазифаҳои ҷамъиятӣ ифодакунандай эҳтироми бепоён ба ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои аҳдномавӣ, муҳаё соҳтани муҳити созгор баҳри ҳалли низоъҳо дар синф, муассисаи таълимӣ, оила ва ҷомеа мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Веселовская Н.С. Компетентностный подход в образовании – основа подготовки высококвалифицированного специалиста. Омск. 2004.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Электронный ресурс] //Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>.
3. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании [Электронный ресурс].// Школьные технологии. -2004. -№5. -С.3-12. - Режим доступа: [http:// www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm](http://www.orenipk.ru/seminar/lebedev.htm).
4. Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование, 2008. - № 4.
5. Серякова С.Б. Компетентностный подход как направление модернизации российского образования / С.Б. Серякова // Пед. образование и наука: науч.-метод. журн. - 2004. - №1.
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс]//Интернет-журнал "Эйдос". 2002

**МУНДАРИЧА
СОДЕРЖАНИЕ**
**ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ**

1. Хуршид Зиёй - Таҳсилоти босалоҳият: истилоҳоти калидӣ	3 – 10
2. Бибивахӣ Мирбобоев - Мушкилоти педагогӣ дар мактаби камнӯфус	10 – 14
3. Ахмедова Бунафша - Самостоятельная работа при обучении иностранныму языку.....	14 – 18
4. Раҳмонов З., Раҳмонова Д. - Роҳҳои таъсиррасонӣ ба рафтари бачагони душвортарбия	18 – 21
5. Набиева М. - Нақши давлат оид ба хифзи кӯдакони ятиму маъюб дар таълимутарбия онҳо.....	21 – 24
6. Сафаров Мунир - Проблемы ссовершенствования дополнительного образования на основе идей андрографики	25 – 27
7. Расулов Ф., Холов А.И. - Нақши омӯзгори фанни хуқӯқ дар рушди салоҳиятнокии хуқӯқии хонандагон.....	28 – 32
8. Гулаҳмадов Г. - Мақоми роҳбари муассисаи таълими дар татбиқи низоми босалоҳият.....	32 – 37
9. Махмудхон Убайдов - Нақши маориф дар рушди сайёҳӣ.....	37 – 39
10. Мусоев Дишиод - Намудҳои фаъолияти сайёҳӣ дар Тоҷикистон.....	39 – 43
11. Қодиров Хуршид - Имконияти рушди сайёҳии экологӣ дар Тоҷикистон.....	43 – 47
12. Шаҳлои Абдуализода - Истифодаи самараноки технологияи мусоир дар тарбияи насли наврас.....	47 – 50
13. Салоҳиддинова Гулнора - Нақши оила дар таълимутарбия ва ҷилавғирӣ аз ҷинояткории наврасон.....	50 – 54
14. Абдурашитов Наимжон - Междисциплинарный подход к социальной адаптации подростков-правонарушителей, обучающихся в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.....	54 – 61
15. Умарова Б. - Нақши арзизҳои милли дар тарбияи ахлоқии ҷавонон.	61 – 64

**МЕТОДИКА
МЕТОДИКА**

1. Солиев М., Раҳимов Р. - Дар бораи як модели ҳалли масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта дар ташакули тафаккури математикии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши прогрессияҳои арифметикӣ ва геометрӣ.....	65 – 71
2. Назаров Р. - Мушаххасоти субтестҳои имтиҳони қисми А.....	71 - 79
3. Махкамов Д., Ҳушқадамова Ш. - Бозиҳое, ки муҳаббатро ба салоҳияти қасбӣ қавӣ мегардонанд.....	79 – 83
4. Тошибоева Зулфия - Як нақшай дарси ба салоҳият нигаронидашуда тавассути технология педагогии мусоир дар мавзӯи “Замонҳои феъл. Қасбу ҳунар – ғанчи бебаҳост”.....	83 – 86
5. Иноятова Гулбаҳор - Асосҳои назариявии татбиқи муносибати босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ.....	86 – 91
6. Юнусова Онаӣ - Административные аспекты правового регулирования защиты прав несовершеннолетних в Республике Таджикистан.....	91 – 94
7. Давлатшоев И. - Афзалияти низоми бисёрбалаи баҳогузорӣ ба сатҳи дониш, маҳорату қобилият ва рафтари хонандагон.....	94 – 99
8. Икромова Гуландом - Вожагони соҳаи бозаргонӣ ва нақши онҳо дар рушди забони гуфтугӯйӣ	100 – 103

9. Сафолова Л.А., Якубова М.М. - Использование технических терминов на занятиях русского языка.....	104 – 105
10. Низомова С. - Способы передачи перфектной и перфектно-длительной форм английского глагола на таджикский язык.....	106 – 110
11. Зардиева Суман - Понятие коммуникативной компетенции и его становление в научной среде.....	110 – 113
12. Бахрон Зулфонов - Раванди ҷаҳоншавии таълим ва асосҳои назариявии он.....	114 – 117
13. Ҳудоёрбекова Соро - Технологияи инноватсионии компьютерӣ ва истифодаи он дар дарсҳои химия.....	117 – 121
14. Холназарова Н.Ш. - Дидактические игры на уроках русского языка..	121 – 126
15. Акобиров Ш., Эгамбердиев С., Сайдмуродова М. - Такмили ихтисос: вазъ ва стратегияи рушд.....	126 – 130
16. Қаюмова Ҳурлиқо – Татбиқи муносабати босалоҳият дар зиннаи таҳсилоти олии касбӣ зимни истифодаи усулҳои инноватсионӣ.....	131 – 135

БА МАҶЛУМОТИ МУАЛЛИФОН

Дар мачаллаи илмии «Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф» мақолаҳое чоп карда мешаванд, ки натиҷаи таҳқиқоти илмӣ оид ба илмҳои педагогӣ ва равоншиносӣ мебошанд. Ҳангоми ирсоли мақолаҳо муаллифон бояд қоидаҳои зерро риоя намоянд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо матн, расм, ҷадвал, диаграмма, графика, рӯйхати адабиёт ва матни аннотасияҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ набояд аз 15 саҳифаи чопи компьютерӣ зиёд бошад.

2. Мақола бояд дар низоми Microsoft Word (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, фосилаи байни сатрҳо - 1,5 см, ҳошияҳо: боло - 2,5 см, поён - 2,5 см, ҷап - 3 см, рост - 2 см) омода карда шуда, ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Дар баробари нусхай чопии мақола шакли электронии он низ пешниҳод карда мешавад.

3. Дар сатри якуми саҳифаи якум дар мобайн унвони мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф (муаллифон) нишон дода шуда, дар поварақи он шарҳи ҳоли мухтасари муаллиф (муаллифон) – соли таваллуд, ҷойи кор, дараҷа ва унвони илмӣ, суроға ва e-mail меояд. Баъд аз як фосила аннотасияҳо бо забоне, ки мақола навишта шудааст ва бо забонҳои тоҷикӣ ё русӣ ва англисӣ бо калидвожаҳо (8-10 калима) оварда мешаванд. Баъди як сатр матни асосии мақола меояд. Иқтибос аз адабиёт, сарчашмаҳои илмӣ дар матни мақола дар доҳили қавс тибқи меъёрҳои муқарраргардида (масалан: 12;42) нишон дода мешаванд. Дар охири мақола рӯйхати адабиёт меояд. Қоидаҳои тартибидии рӯйхати адабиёт зимни он бояд риоя карда шаванд.

4. Мақолаҳои илмие, ки ба мачалла супорида мешаванд, бояд як тақризи экспертии мутахассисони соҳа, маълумотномаи муаллифи (барои мақолаҳои силсилаи табии) ва як тақризи ҳайати таҳририя мачалларо оид ба имконияти чопи он дошта бошанд.

5. Ҳайати таҳририя ҳукуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтизор ва ислоҳ намояд.

6. Мақолаҳое, ки ба талаботи зикршуда ҷавобгӯ нестанд, бо пешниҳоди ҳайати таҳририяи мачалла ба муаллифон баргардонида мешаванд.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник Института развития образования» печатаются статьи, содержащие результаты проведенных исследований по педагогическим и психологическим наукам. При направлении статьи авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер статьи не должен превышать 15 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском, и английском языках.

2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал -1,5, поля: верхнее-2,5 см, нижнее -2,5 см, левое - 3 см, правое – 2 см), все листы должны быть пронумерованы. Одновременно с распечаткой статьи сдается и ее электронная версия.

3. Сверху первой страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилия автора (авторов). В сноске указывается краткая биография автора (авторов) – год рождения, место работы, ученая степень и звание, адрес и e-mail. Далее через строку следуют аннотации на языке статьи, на таджикском или русском и английском языках с указанием ключевых слов (8-10). Через одну строку следует основной текст статьи. Сноски из литературы и научных источников в статье приводятся внутри скобок согласно установленным правилам (например: 12; 42). В конце статьи приводится список литературы. Библиографические правила при этом должны быть соблюдены.

4. Статьи, представленные для публикации в журнале должны иметь одну рецензию специалистов отрасли, авторское свидетельство (для статей по естественным наукам) и одну рецензию членов редколлегии о возможности ее публикации.

5. Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.

6. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией возвращаются авторам.

ПАЁМИ
ПАЖӮХИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ

ВЕСТНИК
ИСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2018, № 2 (22), 132с.

Шахси масъули чопи шумора: Каримзода М.
Муҳаррири матни русӣ: Камолова С.
Муҳаррири матни англисӣ: Зардиева С.
Муҳаррири техникӣ: Саъдоншоева Н.
Мусаххех: Хайдаров Р.

Ответственное лицо за номер: Каримзода М.
Редактор русского текста: Камолова С.
Редактор английского текста: Зардиева С.
Технический редактор Саъдоншоева Н.
Корректор: Хайдаров Р.

Муассис: Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис шудааст.
Шаҳодатномаи №027/МЧ - 97 аз 13 ноябрин соли 2017

Сурогай идора: 734024 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Садриддин Айнӣ,
45

Тел: 2271729, 2271747, 2270629 E-mail: info@prmatt.tj

Матни комили мачалла дар сомонаи prmatt.tj ҷой дода шудааст.

Ба чоп 01. 06. 2018 имзо шуд. Супориши №16 . Ҳуруфи нағъи Times New Roman Tj.

Коғази “Сафед”. Чопи оғсет. Андозаи 60x84 1/8 . Ҷ. ш. ч. 16,5 Теъдод 100 .

Матбаи “Нигор”, 7734024 н. Рудакӣ, к. А. Навоӣ 13.

Учредитель: Институт развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана Министерства образования и науки Республики Таджикистан

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.
Регистрационное свидетельство №027/МЧ - 97 от 13 ноября 2017 г.

Адрес редакции: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Садриддина Айни, 45

Тел: 2271729, 2271747, 2270629 E-mail: info@prmatt.tj

Полнотекстовая версия журнала размещена на сайте prmatt.tj

Подписано в печать 01. 06. 2018 Заказ№16 . Гарнитура Time New Roman Tj .

Печать оффсетная формат 60x84 1/8 . Усл. печ.л 16,5. Тираж 100.

Издательство «Нигор», 7734024 р. Рудаки, улица А. Навои 13

Founder: Institute of development of education named after Abdurrahman Jami of Tajik Academy of Education of Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan

The printed version of the journal is registered in the Ministry of Culture of the republic of Tajikistan. Registration certificate №027/МЧ - 97 from November 13, 2017

734024, 45, Sadreddina Ayni Avenue, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Tel: 2271729, 2271747, 2270629 E-mail: info@prmatt.tj

Full- text version of the journal is available on the website prmatt.tj

On publications issued 01. 06. 2018. Assignment№ 16 . Font Format Time New Roman Tj.

Offset paper, offset printing, size 60x84 1/8. Printer's sheet 16,5. Edition 100.

Publishing office “Nigor”, 7734024 13 A.Navoi street, Rudaki district.

